

PDF Compressor Free Version

АХРОР –
МУХТОРОВ

АЗ ТАЪРИХИ
ФАРХАНГИ
МОВАРОУННАХР

(Мачмуаи мақолаҳо)

ИЗ ИСТОРИИ
КУЛЬТУРЫ
МОВАРОУННАХРА

(Сборник статей)



Институти таърих, бостоншиносӣ ва
мардумшиносии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон

АҲРОР МУХТОРОВ

АЗ ТАЪРИХИ
ФАРҲАНГИ
МОВАРОУННАҲР
(Маҷмӯаи мақолаҳо)

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
МАВАРОУННАҲРА
(Сборник статей)



Душанбе 2001

ДЕ ПУНКЦИЯСТОРОНДА ЖЕМЧАГ КИЛДИШ
НОТОНДИРД АНДИХАР НА НЕСОЗАЛЫУДСАМ

АҲРОР МУХТОРОВ PDF Compressor Free Version

АЗ ТАЪРИХИ ФАРҲАНГИ МОВАРОУННАҲР
(Мачмӯаи мақолаҳо) Душанбе, "Амри илм", 2001 - 153 с.

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ МАВАРОУННАҲРА

(Сборник статей)

(оъзложиб манускрум)

Нашриёти "Амри илм", кӯч. Борбад 48/13.

Дар матбаии нашриёти "Амри илм" чоп шудааст.
Когази оғсетӣ. Аидоззи 60x84 1/16.
Чопи оғсетӣ. Чуъни чопӣ 9,75. Адади нашр 250.
Супорииши № 20. Наркази шартномаӣ.

П Е Ш Г У Ф Т О Р

Сарзамини зархези точикон на фақат аз лиҳози сарвату самараи баландаш, балки аз чиҳати ба оламиён эҳдо намудани олимон, шуарову фузало ва соири ҳунармандони мумтози худ шуҳрати оғоқ гардидааст. Дар тӯли асрҳо аз ҳар гӯшаву канори он донишмандони ин ё он соҳа қадам ба арсаи эҷод гузошта, дар фанни худ ба муваффақиятдо комёб гардидаанд. Аз ҷумла навоидои кӯҳистон, ки аз Марву Бухоро, Самарқанду Балҳ барин пойтаҳти ин ё он давлати феодалий ва марказдои қалони илму санъат фарсангҳо дуранд, низ ба олами тамаддун бисёр фарзандони барӯмандро эҳдо намудаанд. Бисёре аз онҳо дар Ҳисор, Ҳонақоҳ, Қаратоғ, Деҳнав Масҷоҳ ва Ғалғар барин марказдои на чандон қалони водии Ҳисору Зарабшон зиндагӣ ва эҷод карда, шуҳрати хешро ба атрофу акноф расонидаанд. Афсус, ки номи аксари онҳо бо сабабҳои гуногун аз мадди назари тадқиқотчиён берун мондааст.

Ба ҳонандагони мӯҳтарам маълум, ки то соли 1999 баҳшида ба таъриҳ ва таърихи тамаддуни Ҳисори Шодмон се китоби муаллифи ин сатрҳо аз чоп баромадааст¹. Онҳо таърихи ин мулкро аз охири асри XV то соли 1921 дарбар кардаанд. Дар ин китобҳо номи ҳокимони Ҳисор, солҳои ҳукмронӣ, лашкаркашӣ онҳо ба сарзамини ҳамсоя, мақоми мулки Ҳисор дар таърихи мулкҳои дар Бухори Шарқӣ воқеъ гашта, алоқамандии таърихи Ҳисорро бо таърихи мулкҳои ҳамсоя тадқиқ намудасем. Дар ин китобҳо сухан аз илму маърифат, санъати меъморӣ, ҳунармандӣ, санъати хаттотӣ, шоирон ва дигар ашҳоси маъруфи водии Ҳисор рафтааст.

Баъд аз чопи китобҳои номбурда ҷамъоварии маъвҳои тоза оиди таъриҳ, муносибатҳои фарҳангии Ҳисори Шодмон бо мулкҳои дигар давом кард. Ҳоло маълумотҳои ба тозагӣ дастрас гаштаро меҳоҳем манзури ҳонандагон гардонем.

Илова бар он, дар ин китоб баъзе маълумотҳо дар бораи шахсони бомаърифати мулкҳои ҳамсояи Ҳисор, ки

¹ Мухторов А. Ҳисор. Очерки таъриҳӣ / охири асри XV – аввали асри XX/. Душанбе, “Адиб”, 1995; Ҳокимони Ҳисор. Душанбе, 1996; Ҳисор. Очерки таъриҳӣ. /Охири асри XV – аввали асри XX/, кит.2, Душанбе, 1999 ва доказо.

дар таърихи халқи тоҷик мақоми ҳудро доштанд, ҳамроҳ намудем.

Моҳи ман соли 2000 фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмонов дар бораи санъати мусиқии тоҷикон “Шашмақом” баромад. Ба ҳамин муносибат мо зарур доңисем, ки бори дигар ба таърихи ин санъат назар андохта, номи бастакорон, ҳофизон ва навозандагони гүмноми асрҳои гузаштаро ба рӯи қоғаз оварда, манзури хонандагон ва муҳлисони ин санъат гардонем.

Мусиқӣ ҳадду сарҳад надорад. Бинобар он ба қадом асари илмие, ки ба фарҳанги халқи тоҷик бахшида шуда бошад, ин мақомҳо ҷои ҳудро ишғол ҳоҳанд кард.

Ба муносибати 90-солагии академик Бобоҷон Ғафуров, бо супориши президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шоҳдасари у “Тоҷикон” дар Текрон ба ду алифбо аз чоп баромад. Бо ҳоҳиши ноширони Эрон муаллифи ин сатрҳо, ҳамчун муҳаррири “Тоҷикон”, ба ин китоб муқаддима навишта будем. Бо қадом як сабаби ба мо номаълум муқаддимаи мазкур ба шакли муҳтасар танҳо дар матни арабии ин асар байд аз пешгуфтари мӯҳтарам Эмомали Рахмонов, нашр гашт. Ҳоло матни пурраи муқаддимаи барои “Тоҷикон”-и Б.Ғафуров пешбинӣ шударо, дар ин маҷмуа дохил намудем. Мақсади ҷопи мазкур ба хонандагон равшан гардонидани баъзе паҳлуҳои ноаёни ба чоп омода гаштани асари маъруфи академик Б.Ғафуров ме-бошад.

Тадқиқотҳо сабит намуданд, ки дар асрҳои XV–XVI шаҳсони номдори кӯҳистони тоҷик, алалхусус Фалғар, дар таърихи тамаддуни Осиен Марказӣ мақоми арзандаро соҳиб буданд. Зарур дониста шуд, ки татқиқоти пешакии ҳудро перомуни онҳо (Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ ва Бобоӣ Паргарӣ) дар ин маҷмуа дохил намоем.

Чанд мақолаи дигар, мансуб ба таъриху фарҳанги вилоятҳои дигари Мовароуннаҳр, ки ба забони русӣ на-вишта будем ба ин маҷмуа низ дохил намудем. Ҳадаф аз ин кор ба халқҳои гуногунзабони ин сарзамин дастрас гардонидани тадқиқотҳои тозаи муаллифи ин сатрҳо ме-бошад.

Мо боварӣ дорем, ки маҷмуаи мазкур, на танҳо ба таърихи фарҳанги Ҳисор, балки ба мавзӯҳои гуногуни таърихӣ бахшида шуда, барои хонандагони сершумор, даставвал барои муҳлисони таърихи халқҳои Осиен Миена писанд меояд.

МАРДОНИ БУЗУРГИ ҲИСОР

Маълум, ки водии Ҳисор, ҳудуди ин мулки зархез, дар чорроҳаи **PDF Compressor Free Version**. Ин роҳ аз қадимулайем, яъне аз кушода шудани "Роҳи Бузурги Абрешим" то кунун амал ме-кунад. Дар таърихи ҳалқои Осиёи Марказӣ мулки Ҳисор мақоми хосро ишғол кардааст. Инро мо аз ташрифи мардони бузург ба ин сарзамин низ тасаввур карда метавонем.

Маълум, ки дар мулки Ҳисор олими асри мисена Мавлоно Яъқуби Чархӣ /вафот соли 1446 ё 1447/, мувофиқи дастури пири худ — Ҳоҷа Баҳоваддин /1309—1332/ омада, то охири умр дар ҳамин ҷой ҳаёт ба сар мебарад. Инчунин маълум, ки барои аёдати Мавлоно Яъқуби Чархӣ, марди маъруфи замон Ҳоҷа Аҳори Вали /1404—1490/ ба Ҳисор омада буд.

Аз шоирон ва арбобони маъруфу машҳури замони худ — Алишер Навоӣ бо супориши Султон Ҳусайн Мирзо /подшоҳи Ҳирот/ ба Балҳ меояд, то ки бо натиҷаи ҳафриёти шоҳзода Бойқаро Султон /бародари Султон Ҳусайн Мирзо/ шинос шавад.

Алишер Навоӣ натиҷаи ҳафриётро тасдиқ намуда, бо назм мактуб тартиб дода, онро ба Султон Ҳусайн Мирзо ирсол намуд, ки ҳазрати Али дар назди Балҳ /шаҳри Мазори Шариф/ мадфун гаштааст. Тахмин меравад, ки А.Навоӣ аз Балҳ ба Ҳисор омадааст. Чунки дар Файзобод бародари ў — Дарвеш Али аз Ҳурросон омада ба корҳои дехқонӣ машгул буд. Подшоҳи Ҳирот, охирин намояндаи хонадони сулолаи Темурий Султон Ҳусайн Мирзо нисбати Ҳисор нақшан махсуси худро дошт. Бесабаб набуд, ки ў ду маротиба дар қасди ишғоли ин мулк ба Ҳисор лашкар қашидааст. Вале ишғоли ин сарзамин ба ў миъассар нагашт. Танҳо як нафар духтари ҳисорӣ насиби ў гашта, издивоҷ намуд.

Мақсади забти Ҳисор аз тарафи Султони номбурда на танҳо вассеъ кардани ҳудуди мулки худ, балки соҳиб шудан ба хоки муқаддаси бузургоне буд, ки мисли Мавлоно Яъқуби Чархӣ дар ин ҷо мадфун гаштаанд. Шояд Султони мазкур Ҳисорро мулки меросии аҷодони худ низ ҳисобида бошад. Чунки дар замони ҳукмронии Темури Ланг /1370—1405/ Ҳисор дар зери тасарруфи яке аз фарзандони ў — Муҳаммад Ҳумоён буд.

Дар ҳамин аср, яъне аси XV, яке аз мардони маъруфи хонадони Темурӣ — Султон Маҳмуд Мирзо, аз Ҳурносон ва байътар аз Самарқанд, ронда шуда ба Ҳисор меояд.

Дар зери тасарруфи ў Чогониён то Тирмиз, Хутал, Кундузу Бадаҳшон то қаторкӯҳи Ҳиндкуш дохил мешуданд. Ин солҳо /1459–1505/ вазири Султон Маҳмуд Мирзо Ҳоча Ҳумомуддин Муҳаммад ибни Ҳоча Чалолиддин Муҳаммад ибни Ҳоча Бурҳониддин Муҳаммади Шерозӣ ном дошт. Писари вазир, муаррихи маъруфи аси миёна, Ғиёсидуддин ибни Ҳумомуддини Ҳусайнӣ, маъруф бо Ҳондамир² соли 1475 таваллуд ёфта, соли 1535 вафот кардааст. Қабраш дар шаҳри Дехли, дар ҷуворӣ оромгоҳи Низомиддин Авиғе /таваллуд соли 1252/ ва Ҳусрави Дехлавӣ /1253–1325/ мебошад. Ҳондамир аввалиҳо дар дарбори Темуриёни Ҳирот хизмат мекард. Баъд, соли 1528 ў ба Ҳиндустон рафта, дар дарбори Бобур Мирзо /1487–1530/ ва писари ў Ҳумоюн /1530–1556/ зиндагӣ ва эҷод кардааст.

Ҳондамир 13 асар навишта, ба хонандагони имрӯза танҳо номи 8 асари ў маълум гаштааст. Мероси маъруфи Ҳондамир чунин номҳо дорад: “Маъсир ул-мулук”, “Ҳолосат ул-ғӣ баён ул-аҳвол ул-аҳҷӯр”, “Макорим ул-аҳлюқ”, “Номай номӣ”, “Ҳабиб ус-сияр фӣ аҳбор ул-башар”, “Ҳумоюннома” ва ҳоказо.

Илова бар ҳамаи ин, Ҳондамир қисми хотимавии асари Мирконд (чили ҳафтуми) “Равзат ус-сафо”–ро навиштааст. Ҳолоса, дар таърихи илми аси миёна Ҳондамир чун муаррихи номӣ мақоми бузург дорад. Бе сабаб набуд, ки Алишер Навоӣ ба ӯ китобхонаашро боварӣ намуда, супорида буд.

Дар таърихи илм қабул шудааст, ки Ҳондамир дар Ҳирот таваллуд ёфтааст. Азбаски падари ў вазири ҳокими Ҳисорро дар ӯҳда дошт, шояд писари донишмандаш дар ҳамин мулк ба дунё омада, баъд барои таҳсилу кор сокини Ҳирот гашта бошад. Е худ ин марди бузург барои аёдати падару модари худ, ҳатман ба мулки Ҳисор омадааст.

Мисолҳои мазкур гувоҳӣ медиҳанд, ки натаҳо дар аси XV, балки дар аси XVI ҳам шаҳсони маъруфи замон ва подшоҳони номи ба Ҳисор омада сукунат кардаанд, ё худ дар қасди ишғоли ин мулк буданд. Яке аз чунин тоҷдорони маъруф Бобур Мирзои Темурӣ мебошад, ки саргузашти ў дар Ҳисор ба таври муфассал дар китоби якуми муаллифи ин сатрҳо тасвир ёфтааст.

² Юсуповна Д.Ю. Ҳондамир ижоди ҳисорӣ. Шарқшинослик, №1. Тошкент, “Фан” 1990, с. 92–97.

Аз ҳокимони маъруфи асри XVI-и Ҳисор Темур Аҳмад Султонро мебояд номбар намуд. Амалиети ў дар Ҳисор музассал дар китоби яқуми таърихи Ҳисор низ тасвир ёфтааст. Дар ин ҷо танҳо ҳаминро мебояд таъкид намуда гузарем, ки то чандгоҳ “ба номи он хони мамлакатпаноҳ дар Мовароунахр /на танҳо дар Ҳисор—³ А.М/ сикка зада хутба меҳонданд”.

Дар нимаи дуюми асри XV ва нимаи аввали асри XVI, яке аз донишмандони мулки Ҳисор, ки Мавлоно Дарвеш Муҳаммади Қаратогӣ ном дошт, ҳаёт ба сар бурдааст. Мирзо Муҳаммад Ҳайдар дар асари маъруфи худ “Таърихи Рашидӣ” дар ҳаққи ин шахс суханони нек гуфта, бальзе маълумотдо овардааст. У навиштааст, ки Мавлоно Дарвеш Муҳаммади Қаратогӣ муллоzими Маҳдумӣ Ҳоҷа Муҳаммад Юсуф буд. Ин шахс аз авлоди Ҳоҷа Аҳрор буда, номи пурраи авлодаш дар таърихи номбурда чунин зикр ёфтааст: Ҳоҷа Муҳаммад Юсуф писари Ҳоҷа Муҳаммад Абдулло писари Ҳоҷа Носираддин Убайдуллоҳ. У аз Самарқанд ба Қошгар омада, соли 1530, дар ҳамин ҷо вафот кардааст⁴.

Мавлоно Дарвеш Муҳаммади Қаратогиро Мирзо Муҳаммад Ҳайдар марди порсо ва нисбати расму оини мусулмон шахси бозъти мод номиддааст. У аз назди Ҳоҷа Муҳаммад Юсуф ба назди Мирзо Ҳайдар омада буд. Сабаби омадани ин донишманд шояд дар он бошад, ки эшон забони тибетиро хуб мединист. Мирзо Ҳайдар бошад, мақсади ишғоли Тибетро карда, ба тарҷимони ин забон ниёз дошт.

Дигар ҳамин, ки Мавлоно Дарвеш Муҳаммади Қаратогӣ на танҳо марди забондон, балки мувофиқи маълумоти “Таърихи Рашидӣ, бо ҳамаи ҳокимони /сафарони/ Тибет муносабати дӯстона дошта, масъалаҳои пеш омадаро ба осонӣ ҳал мекард⁵”.

Муаллиф бори дигар дӯстии Мавлонон мазкурро бо сафарони Тибет қайд намуда, навиштааст, ки бо ҳамин сабаб у 70 нафар одами худро /шояд сипоҳиен бошанд/ бо сафарони Мавлоно Дарвеш Муҳаммади Қаратогӣ ба ҳузури Танги Сакаб ном шахс равон кардааст. Бо у марди сипоҳӣ Нур Али девон ҳамроҳ буд.

Ин сафар бе натиҷа анҷомид. Чунки Нур Али девон ба ҳоини даст зада, Мавлоно Дарвеш Муҳаммади Қаратогиро асир намуда, ба яке аз душманонаш, ки дар Баган ном яке аз вилоятҳои Тибет менишаст, супорид. Ҳокими ин мулк, ки як

³ Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. Таърихи Рашидӣ, Тошканд. 1996, с.469,490.

⁴ Ҳамон ҷо, с.574–575.

⁵ Ҳамон ҷо, саҳ, 577

вақтҳо аз Мавлоной мазкур ранцида буд, ваҳшиёна ўро ба қатл расонид. Ин ҳодиса тақрибан солҳои 30-юми асри XVI сурат гирифтааст⁶.

Саргузашти Мавлоно Дарвеш Муҳаммади Қаратоги ва марги ферғаний у шаҳдат медиҳад, ки ин мард дар Сармарқанд, Кошгар ва Тибет шуда, забони мушкини Тибетиро⁷ аз худ намуда, дар байни сарварони Тибет ва подшоҳони мусулмони Кошгар обрӯю эътибор пайдо карда буд. Дар оянда саргузашти Мавлоной забондон ва кордон бояд омухта шавад.

Аз ҳокимони маъруфи Ҳисор дар асри XVIII мебояд Муҳаммадамини юзро номбар намоем. Корномаи ў дар соли 1754, бо мақсади аз дасти ҳонҳои Бухорову Ҳуқанд ва қипчоқдо раҳо додани мулки Уротеппа дар китобҳои чоп кардана ми муфассал тасвир ёфтааст /Нигаред: “Ҳокимони Ҳисор”, с.15–30/.

Дар асри XIX ҳокимони маъруфи Ҳисор, ба гайр аз чанд нафари он, ҳешавандони амирони Бухоро буданд. Яке аз онҳо Сайдбий дуҳтарашро ба амир Ҳайдар /1800–1825/ дода, ба рутбай атолики соҳиб шуда буд.

Дар таъриҳ бештар номи писари ў Абдулкаримбий маъруф гашта, шоир Парии Ҳисорӣ “Зафарнома”–и худро ба ў бахшида навиштааст.

Барои Бухоро мулки Ҳисор мақоми хоса допит. Бинобар он амир Музаффар /1860–1885/ писарашиб Абдулмӯъминро ҳокими Ҳисор таъин кард. Ў дар давоми 15 соли ҳукмрониши /1871–1886/ Ҳисорро худсарона ба ҳаробазор табдил дод: норозигӣ ва ҷунбишиҳои ҳалқ афзуданд. Абдулаҳадҳон /1885–1910/ бародарашибро аз ҳукумати Ҳисор азл намуда, ба ҷои ў Остонакул қӯшибегиро ҳоким таъин намуд. Ин шаҳс яке аз маъруфтарин қасон на танҳо дар Ҳисор, балки дар тамоми Қаламрави аморати Бухоро буд. Амалиёти Остонакул қӯшибегӣ,

⁶ Ҳамон ҷо, саҳ. 579.

⁷ Забони мазкур аз тарафи забоншиносон туниз тасвир ёфтааст: “Забони тибетӣ. Аз түрӯҳи тибетӣ—бирмагии онлан забонди тибетӣ—ҳитой, дар Ҳитой пади шудааст. Забони тибетӣ аз забони полисиллаби (бисёрҳиҷоӣ) ба забони моносиллабӣ (исҳоҷоӣ) табдил ёфтааст. Дар забони дозираи тибетӣ муносабигҳон грамматикӣ бо ерини қалимаҳои ғридиҳандо ва тартиби қалимаҳо дар ҷумла ифода меёбад.

Тибетидо ҳатеро истифода мебаранд, ки дар асри VII дар асоси алифбои девонагарӣ тартиб дода шудааст (Хусейнов Ҳ., Шукурова К. Лупити терминҳои забоншиносӣ. Душанбе, 1983, с.66).

сафарҳои чандкаратаи ў ба Русия дар китоби дуюми таърихи Ҳисор муфассал тасвир ёфтааст.

Маълумоти мухтасар оиди дар боло номбурдагон шоҳиди он аст, ки ҳокими Ҳисор дар ҳама асрҳо насиби онҳое мегашт, ки бо ҳукумати марказӣ созиш карда тавонанд, бо онҳо хешу табори дошта бошанд ё худ часорат пайдо намуда, мардонавор ба муқобили ҳукумати марказӣ истодагӣ карда тавонанд /ба мисли Муҳаммадамини юз дар асри XVIII/.

Дар ҳамаи асрҳо мулки Ҳисор дар мадди назари подшоҳони Ҳироту Балҳ, Бухору Самарқанд ва дигар ҳамсоягонаш буд. Онҳо кӯшиш мекарданд, ки ин сарзаминро соҳиб шаванд. Вале ин кор на ҳамавақт ба онҳо мусассар мегашт, чунки рӯҳи озодиҳоҳии мардуми ин днёр сабаби асосии садди роҳи онҳо мешуд.

Мулки Ҳисор танҳо бо ҳокимони худ маъруфу машҳур нағалтааст. Дар ин сарзамин шаҳсоне ҳаёт ба сар мебурданд, ки эҷодкор буданд. Маҳсули онҳо дар мулкҳои дигар паҳн гашта, номи ватанашонро маълум ва машҳур гардонидааст. Оиди аксари онҳо мо дар ҳарду ҷилди очерки таърихии худ нисбатан муфассал истода гузаштаем.

Холо меҳоҳем тарҷимаи ҳоли байз аз онҳоро равшантар намуда, иловаҳо намоем ва номҳои ба тозагӣ дастрас гаштаи дигаронашро манзури хонандагон гардонем.

Дар асри XVIII, равобити илмӣ ва адабӣ байнин Ҳиндустон ва Мовароуннаҳр беш аз пеш инкишоф ёфта буд. Як зумра адабону донишмандон азми сафари Ҳиндустон карда, бо намояндагони доираҳои илмию адабии он ҷо алоқа бастаанд. Байнин шаҳсони донишманди мулки Ҳисор Мавлоно Иброҳими Ҳисорӣ низ буд.

Дар боло мо оиди сафари Алишер Навоӣ ба Ҳисор таҳмини худро издор намудем. Бояд гуфт, ки муҳлисони ашъори ин бузургвор дар Ҳисор зиёд буданд. Яке аз онҳо Раҳимқўл ибни Қодирқули Ҳисорӣ ном дошт. Ин марди донишманд ва устоди хати настаълик, ҳангоми дар Бухоро сӯкунат ихтиёр намудан, хело маълуму машҳур гашта, дар ҷориҷи аввали асри XIX ба рӯйнавис кардани асарҳои Алишер Навоӣ шугъл варзидааст.

Ба тадқиқотчиени Узбекистон маълум гаштааст, ки Раҳимқўл ибни Қодирқули Ҳисорӣ асарҳои зерини А. Навоиро солҳои 1822–1823 рӯйнавис кардааст: “Таърихи анбие ва ҳукамо”, “Таърихи мулуки Аҷам”, “Маҳбуб ул-қулуб”, “Лисон ут-тайр” ва “Ҳамса”–и Навоӣ. Ин асарҳо, ба ифодаи олими ўзбек Ҳакимов М. “XIX аср Бухоро бадиий қўләзма

санъатинин намуналаридан бир". Тадқиқотчи ба хусни хати хаттот баҳои баланд дода илова намудааст: "Аниқ ва равон настаълиқ хат".⁸

Дар таърихи Ҳисор /китоби аввал, с.242/ мо оварда будем, ки асари ба "Қалами муаллифи асли XVIII Муҳаммадтоҳир бини Муҳаммадтойиб тааллук дошта," "Тазкираи нақшбандия ба тариқи назм" ё "Абёт ул-нақшбандия" ном дошта, соли 1893 бо хатти хуби настаълиқ аз тарафи мулло Абдусалом бини Мулло Неъматулло ал-Хоразми ал-Хонақоҳӣ рӯйнавис шудааст. Мутаассифона то ҳол мо намедонистем, ки муаллифи номбурда соҳиби чандин китобҳои дигар буда, дар Аврупо низ шӯҳрат доштааст.

Моҳи сентябри соли 1999 дар пойтахти Франсия –шаҳри Париж, конфронси умумиҷаҳонии илмии эроншиносони Аврупо баргузор гардид. Дар он ҷо олимон – шарқшиносони 25 мамлакати ҷаҳон, дар мавзӯъҳои гуногуни таъриҳӣ ва адабӣ, дар панҷ бахш баромадҳо карданд. Дар панҷ рӯзи кори конфронс зиёда аз 200 маърӯзаҳои илмӣ шунавида шуд. Яке аз ин маърӯзачӣ Ҳиндал Мадраимов ном дошта, оиди асарҳои 27 муаллифи маъруфи асрҳои мухталиф сухандонӣ намуд. Яке аз ин муаллифонро ў Муҳаммадтоҳир бини Мавлоно Муҳаммадтиб /шояд Тоиб бошад/ "ал-Хоразми ал-хонақоҳӣ" номид. Номбурда соҳиби 18 асар будааст. Мутаассифона, маърӯзачӣ ягон асари ўро номбар накард ва саволи банда ҳам дар ин хусус бечавоб монд.

Чуноне ки дида мешавад, номи муаллиф ва номи котиби рӯнавис карда, дар варақи паҳн кардаи Ҳиндо Мадраимов, якхеланд. Шояд эшон ба иштибоҳ роҳ дода бошад. Ба ҳар ҳол ин ду ном ҷолиби дикқат буда, саргузашт ва маҳсули марди Хонақоҳӣ мебояд дар оянда омӯхта шавад.

Дар маърӯзай худ Ҳиндол Мадраимов олими дигари Ҳисориро зикр намуд, ки Муҳаммадсадиқ янгӣ /шояд бекӣ бошад/ Ҳисорӣ буд. Ў соҳиби панҷ асари илмӣ будааст. Дар матни маърӯзай номбурда Сайқалий ном кас низ дохил шудааст.

Дар ҳамин шаҳр боз бо номи як нафар олими Ҳисорӣ шинос шудем. Ӯ Ҳочӣ ал-Бадеъ ал-Ҳисорӣ ном дошта, дар асли XVI ҳаёт ба сар бурдааст. Рисолаи ў тартиб дода танҳо ба як масъала даҳл кардааст: агар меросхур аз мероси бои ба ў тааллук дошта даст кашад, чи бояд кард? Ин асарро бо хатти

* Ҳакимов М. Алишер Навоийи асарларини кӯиригат хаттотлар. Тошкент, "Фан", 1991, с.25.

хуби настыйлик соли 1681 Соқимуҳаммад ном ҳаттот рӯнавис кардааст.⁹

Аз маълумотҳои ба тозагӣ дар боло гирдовардан моялтум мешавад, ки авроқи парокандан арбобони илму маърифати Ҳисори Шодмон, ном ва корномаи мардони бузурги он ба қарбуров шаҳдадами талқиқотчиёни мусоир ва оянда ниёз дорад. Мо ин корро мебояд ба олимони ҷавон ва шогирдони худ талқин намоем.

PDF Compressor Free Version

МУНОСИБАТҲОИ ФАРҲАНГИИ ҲИСОРИ ШОДМОН БО ҲИРОТИ АСРИ XV

Ҳурӯсон бо шаҳрҳои қадима ва маъруфи худ – Балҳ, Марв, Машҳад, Нишопур /е Нишобур/ ва Ҳирот дар қисмати натанҷо ҳалиқои Осиен Марказӣ, балки дар таърихи тамаддуни инсонӣ ҳиссан оламшумул гузаштааст. Дар асрҳои миёна маҳсусан Ҳирот, ки дар чорроҳай тиҷорати, дар роҳи Бузурги Абрешими байни Шарқу Farb ва Шимолу Ҷануб воқеъ аст, мақоми хос ишғол мекард. Арабҳо Ҳиротро соли 652 ишғол кардаанд. Пас аз истилои арабҳо Ҳирот дучори ҳодисаҳои мудҳиши сиёсӣ, ҷангҳои хонумонсӯзӣ феодалий ва кашмакашҳои дарборӣ шуд.

Дар асри X Ҳурӯсон яке аз вилоятҳои давлати Сомониён буда, онро сипаҳсолор идора мекард. Сулолаи хонадони Газнавиён ва Салҷуқиён дар талоши салтанат бо зарби тег ҷои якдигарро ишғол намуда, ҳар қадом кӯшиш мекарданд, ки Ҳурӯсон дар қаламрави онҳо бошад.

Дар миёнаи асри XII дар вилояти Fur сулолаи нав – Фуриён худро аз ҷиҳати иқтисодӣ мустаҳкам намуда, аз итоати Газнавиён берун мешаванд. Солҳои 1175–1176 Ғиссиддин Муҳаммади Fur шаҳри Ҳиротро ишғол намуд. Аз давраи ҳукмронии Фуриён дар Ҳирот якчанд осорҳои атиқӣ то замони мо омада расидааст. Вале ҳукмронии гуриён дер давом накард. Дар қисмати шимол – дар Хоразм давлати тавоное пайдо шуда, қасди ишғоли Мовароунаҳру Ҳурӯсон мекард. Ба хона-

⁹ Ниг.: Собрание восточ. рукоп. АН Республ. Узбек. Точные и естественные науки. "Фан". Составитель А.Б.Вильданова. Ташкент, 1998, с.35. /Ин қитоб дар намонишоди китобҳо дар Париж гузашта шуда буд/.

дени ин мулк – Хоразмшиохиён мұяссар шуд, ки дар ибтидон асри XIII ҳукмронии хонадони гуриенро барҳам лиҳад.

Ҳукмронии Хоразмшиохиён низ дер напонд. Мугулҳо баяди хунрезиҳо, ҳаробкорий ва хоку туроб намудани шаҳру деҳаҳои **PDF Compressor Free Version** тохилни сарзамини Афғонистон гаштанд. Аҳолии Ҳирот ба мугулдо мүқобилияти саҳт нишон дод. Ба истилогарони мугул лозим омад, ки Ҳиротро ду ма-ротиба забт кунанд.

Баяди забти дуюм, соли 1222 шаҳри Ҳирот ба хок яксон карда шуд, аҳолиаш ҳарсү фирор намуд. Дар давоми 14 сол /аз соли 1222 то соли 1236/ Ҳирот ба қабристон табдил ефт.

Зулми мугулдо то барқарор шудани сулолаи хонадони Курддо /соли 1248/ давом кард. Онҳо Ҳиротро маркази давлати худ интихоб намуданд.

Дерене нагузашта Ҳирот ба зери итоати Ҳулагуҳои Эрон гузашт. Дар ибтидон асри XIV ҳулагуҳои Эрон ба ҳоқимони Курд тан дода, бо онҳо созиш карданд ва аз ҳучумҳои ҳар-биовар ба Ҳирот даст қашиданд.

Давраи ҳукмронии Курдҳо дар Ҳирот давраи оҳиста-оҳиста аз шикасту рехт ва ҳаробиҳои замони мугулий раҳо ёфтани Ҳуросон мебошад.

Дар солҳои нисбатан сабзишу ороми ҳучуми Темуриланг сар ҳад. Темур бо ҳар хел вайдаҳои фирефта, соли 1381 шаҳрро ишғол кард ва Ҳирот маркази маъмурӣ гашт. Дар ин чой писари ў Мироншоҳ ҳукмроний мекард. Дар замони ҳукмронии писари дигари Темур – Шоҳруҳ /ваф. 1447/ Ҳирот маркази давлати Темуриен ба шумор рафта, яке аз шаҳрҳои калони сернуфуз, маркази тиҷорати дар шарқи наздик ва миена му-баддал мегардад.

Дар Ҳирот қасбу қосибия ба дараҷаи баланди тараққиети замони худ расида буд. Зарфҳои биринчӣ, сафолӣ, матоҳои боғандагон ва ашъеи заргарон, санъати ҳаттотӣ, наққошӣ, ҳаҷҷорӣ ва миниатюри писанди мамлакатҳои ҷаҳон гардида буданд.

Меъморони соҳибистеъоди Ҳирот иморатҳои боғашамате бино карданд, ки ҳоло ҳам вайронандои онҳо бинаандаро ба ҳайрат меғузорад. Инкишофи санъати меъморӣ, қосибия, наққошӣ ва гайра дар асри XV, дар замони ҳукмронии сulton Ҳусайн Бойқаро /1469–1506/ ва вазири донишманди ў Али-шери Навоӣ /1441–1501/ ранги нав мегирад. Дар асри XVI ва ибтидон асри XVI олимон ва шоирони Ҳирот асарҳои безаволи ҳудро оғаридаанд. Беҳтарин намунаи ин асарҳо мероси га-

ронбаҳои Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишер Навой ва даҳҳо мардони номдори дигар мебошад.

Дар ин асарҳо шӯҳрати Ҳирот ҳамчун маркази илму маърифат, шеъру шоирий дар ҷаҳон паҳн шуда буд. Садҳо мардони PDF Compressor Free Version Ҳирот, барои донишомӯзи, тиҷорат ва зиёрати бузургон меомаданд.

Чунин касон аз Мовароуннаҳр, алалхусус аз Ҳисори шодмон ҳам ба Ҳирот омада буданд. Баъзеи онҳо таҳсилро тамом карда, ба ватанашон бармегаштанд. Қисми аз онҳо дар Ҳирот зиндагии муқими иҳтиёर карда буданд.

Дар асари Зайниддин Маҳмуди Восифи “Бадоеъ—ул—вақоеъ” муҳимтарин воқеоту ҳаводиси таъриҳӣ, ҳаёти адабию маданий солҳои 1497–1551 дар Мовароуннаҳру Ҳурӯсон тасвир ёфтаанд. Дар китоби якуми худ мансуб ба таърихи Ҳисор мо аз ин асар фаровон истифода намуда будем.

Масалан, Восифи навиштааст, ки Ҳоҷа Исмоили Ҳисори ва падари ўбо Мавлоно Ҷомӣ наздики доштанд. Онҳо аз ҳаёти ҳамдигар воқиф буда, Мавлоно Ҷомӣ дар ҷанозаи падари Ҳоҷа Исмоили Ҳисори иштирок доштанд, ки ин барои ҳисориённи дар Ҳирот маскан дошта ва умуман барои Ҳисори Шодмон шарафи бузург буд ва ҳаст.

Мувоғики маълумоти Восифи аз Ҳирот ба Ҳисор ва аз Ҳисор ба Ҳирот корвонҳои тоҷирон омаду рафт мекарданд.¹⁰

Мушоҳидаҳои мо дар бораи рафту омади ҳисориён ба Ҳирот ба хулосае меоварад, ки дар асри XV, дар замони Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навой, дар Ҳирот маҳалла ё гузари Ҳисориён вуҷуд дошт. Дар навбати худ ҳисориённи дар ин маҳал истиқомат дошта, рафту омади аҳли илму адаб ва тоҷиронро аз як мулк ба мулки дигар имкон—пазир ва сабуктар мегардонид. Барои исботи чунин фарзия далелҳои иловагии зайл гувоҳӣ медиҳанд.

Масалан, Алишер Навой оиди шаш тан шоирон ва фоизлони Ҳисори сухан рондааст, ки онҳо барои таҳсил аз Ҳисор ба Ҳирот омада буданд. Инҳо Мавлоно Солеҳ, Мавлоно Холидӣ, Мавлоно Баёзӣ, Мавлоно Майли ва Мулло Туфайли буданд. Онҳо дар ҳамин шаҳр шӯҳрат ёфта, ба Ҷомию Навой писанд омада, сазовори зикрёфтани ному эҷодиёташон дар асари Алишер Навой гаштаанд.

Аз номбурдагони мазкур Мавлоно Баёзӣ бо ёрии Алишер Навой дар Ҳирот табобат ёфта, ба ватанаш – Ҳисор барме-

¹⁰ Мухторов А. Ҳисор. Очерки таъриҳӣ / охири асри XV – ибтидои асри XX/. Душанбе, 1995, с.257–259.

гардад. Мавлоно Майлий бошад, дар Ҳирот толибилмон дошта, то ба вазифаи мударрисии мадраса расида буд.

Шахси дигар, ки ба Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ҳамсабақ буда, то ба дараҷаи баланди мансабдорӣ расидааст, Мавлоно Довуди Ҳисорӣ ном дошт.

Мирзо Узбек /1447–1469/ худ навиштааст, ки дар замони ҳукмронии Шоҳруҳ Мирзо /вафот 1447/ дар қаламрави Мовароуиннаҳр ва Ҳурросон ҳамагӣ панҷ тан буданд, ки олимон онҳоро “панҷ нафар улами бузург” номидаанд. Инҳо аввало Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, дуввум – Мавлоно Довуди Ҳисорӣ, саввум – Мавлоно Шайх Ҳусайнӣ муҳтасиб, ҷаҳорум – Мавлоно Шамсиддини Баҳрободӣ ва панҷум – Мавлоно Бурҳониддин¹¹ буданд.

Олимони ховаршиноси Ӯзбекистон, онҳос, ки “Таърихи Рашидӣ” –ро ба чоп омода соҳтаанд, навиштаанд, ки ба панҷ тан бузургвор Восифӣ як боби асари худро баҳшидааст.¹² Вале Восифӣ номи ин панҷ танро бо ҷунин низом ва каме дигаршакл овардааст:

1. Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ; 2. Мавлоно Камолиддин Шайх Ҳусайн; 3. Мавлоно Шамсиддини Соҳибқашӣ; 4. Мавлоно Довуд; 5. Муини Тунӣ.¹³

Чуноне, ки дида мешавад, Мавлоно Довуди Ҳисорӣ, ки дар асари Мирзо Муҳаммад Ҳайдар батъӣ аз Мавлоно Ҷомӣ номнавис шудааст, дар асари Восифӣ бо номи Мавлоно Довуд дар ҷои ҷаҳорум гузошта шудааст.

Шахси панҷум дар “Таърихи Рашидӣ” Мавлоно Бурҳониддин номида шуда, Восифӣ уро низ дар ҷои панҷум гузошта, Мавлоно Муини Тунӣ номидааст. Аммо дар “Рашаҳот” ин шаҳс Мавлоно Бурҳониддини Ҳутталонӣ номида шудааст.¹⁴

Бобур Мирзо навиштааст, ки ў файласуф ва олими бузурги фақеҳ буда, дар замони ҳукмронии Султон Абусаъид Мирзо /1451–1469/ вазифаи муҳтасибро дар ӯхда дошт. Вале дар замони ҳукмронии Султон Ҳусайн Мирзо /1469–1506/ ў таҳқиғ шуда зорӣ мекашид.¹⁵

¹¹. Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. Таърихи Рашидӣ. Пешгуфткор ва тартиба аз забони форсӣ А. Ӯрунбоев, Р.П. Чалилов ва Л.М. Энифирова. Тошканд, “Фан”, 1996, с. 243.

¹². Ҳамон ҷо, с. 644–645.

¹³. Зайдуиддин Восифӣ. Бадоъеъ уз–Вақоъеъ. Ба ҷон дозиркунандаги А.Н. Бодырев. М., 1961, с. 1177.

¹⁴. Таърихи Рашидӣ, с. 644.

¹⁵. Бобур–наме. Ташкент, 1958, с. 206.

Аз ин маълумотҳо бармеояд, ки панҷ тани номбурда ҳануз дар нимай аввали асари XV шӯҳрат пайдо карда буданд ва чун олимони забардасти замони худ дар Ҳурисону Мовароунинарз эътироф гаштаанд.

Дар китоби якуми худ "Ҳисор. Очерки Тарихий" мо аз асари [РДИС Compressor Free Version](#) мақоми Ҳоча Исломли Ҳисорӣ ва падари ўро дар Ҳирот ва дар ҳузури Ҷомӣ нишон дода будем /с.258–259/. Ҳоло барои равшани андохтан ва дарк намудани мақоми Мавлоно Довуди Ҳисорӣ зарур донистем, ки ин порчаро тақроран манзури хонандагон гардонем. Яке аз бобҳои асари Восифӣ "Достони ҳамсаи мутаҳайира" ном дошта, чунин ҳикоятро дорост.

Соли 933, моҳи ҷумодиулохир /моҳҳои феврал–марти соли 1527/ Султон Муҳаммад Баҳодурхон ба қасди ширкор мутаваҷеи канори оби Парак гардиданд, ки дар як фарсаҳи шаҳри Тошканд аст. Дар миёнаи роҳ ба ин камиина /Восифӣ/ гуфтанд, ки хотир мутаваҷеъ аст, бо истеъмои ҳикояти "Ҳамсаи мутаҳайира", ки аз фуҳули /фаҳми/ уламо ва раъси /бузургони/ фузалони Ҳурисон буданд, маъруза дошта шуд. /Шоҳо/ то "Ҳамсаи мутаҳайира" фалаки лоҷуварди дар равишу рафтори худ дар бурҷи забарҷади мутаҳайиранд. Душманони ҷоҳуҷалол дар биёбони Ҳазлон саргашта ва саргардон бод. Маъмули рои анвар буда бошанд, ки сари ин силсилаи оли ҷониби ҳақиқат интисоб, офтоби фалаки фазлу камол, қутби сипехри дониш ва афзоли камомлӯл миллат ваддин Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ буда, дигар Мавлоно Камолиддин шайх Ҳусайн, дигар Мавлоно Шамсиддин Соҳибкашиф, дигар Мавлоно Довуд, дигар Мавлоно Муини Туни. Ин панҷ қас будаанд, ки ҳеч зави ул–уқул /одамони наzdik/ шашуми эшонро таҷвиз /озмоиҷ/ намекарда. Ин ҷамоат /аз ҷумлаи/ таломизи /шогирди/ Мавлоно Муҳаммад Ҷоҷурмӣ будаанд. Мавлонои мазкур ҳамчунон касс буда, ки дар синни ҳаждаҳсолагӣ, дар вақте ки Амир Сайд Шариф, қулдусу сирра, дар бояи Зогон дарс мефармуданд, дар ҳавзай дарси эшон ҳозир будаанд, масъалан кӯҳл дар миён буда. Чунин гӯянд, ки Мир Сайдид Шарифро ҳафт навбат аз сухан баргардонида будаанд. Ин ҷамоат дар пеши Мавлонои мазкур шарҳи таҷриди /таниҳо/ Мавлоно Али Қушчи мөхондаанд.

Машҳур аст, ки ин ҷамъро бар мударрис ба навъи истило даст дода буда, ки як суханро ба эшон ба итном наметавонист расонида. Мавлоно шабе дар таамул шуда, бо худ гуфт: "агар ҳол бадин минвол бошад ва иштиҳор ёбад, ман, ки аълам ул-

уламои ин замонаам ва дар мизмори /майдони/ донишварӣ қасабуссабак /пешдасти/ аз шаҳворони майдон баён мерабоям, чунон зоҳир шавад, ки аз ӯҳдан шогирдони худ намебароем, зиҳӣ¹⁶ /“офарин” ба/ шармандагӣ ва зиҳӣ /расвой/. Пас фикри тадбир он аст, ки таморуз /худро ба беморӣ андохтан/ бояд кард ва узре пеш овард, ки чанд рӯзе эшонро бекор созем ва дар водии лавандӣ андозем. Чун ба вақти дарс ҳозир шуданд ва ҷувзҳоро бароварданд, ҷаноби Маҳдуми /Ҷоҷурмӣ/ фармуданд, ки эй азизон, ҷандгоҳ аст, ки /фақир/ дар худ сикӣ /вазнинӣ/ ва ташвиш меёбем. Ба хотир расида, ки танқид /даруниро тоза/ бояд кард. Илло мараз муставлӣ /толиб/ мегардад. Баъд аз истилон дағъи он мутаззир аст. Толибилимон гуфтанд, ки “Маҳдумо! маозаллоҳ, ки он зоти шариф ва үнсури латифро оризае /ҳодисае/ даст дигҳал, заҳматҳои мо фақирон ... мегардад. Мавлоно фармуданд ... ҷиҳил рӯзе мулоҳиза лозим аст”¹⁶.

Аз навиштаҳои Восифӣ фаҳмида мешавад, ки устоди панҷ нафар дар боло номбаршудагон Мавлоно Ҷоҷурмӣ аз таълими толибилимони донишманди худ ба танг омада, ба худ сабабе меҷуст, ки аз саволу ҷавоби пурмазмуни онҳо фориг гардад. Бо ин мақсад ӯ худро бемор шуморида, ба толибилимон озодии ҷиҳилрӯза додааст. Аз байни панҷ нафар толибилимони зирақ Мавлоно Ҷомӣ мақсади устод ё худ бемории қалбакни уро фаҳмида, ба ҳамсабақони худ гуфтанд, ки бемории /дарди сари/ устод моёнем.

Давоми ин навъ ҳодисаро Восифӣ чунин ба қалам овардааст: “Чун аз хонаи Мавлоно бсрӯн омаданд, ҳазрати Мавлоно Ҷомӣ фармуданд, ки “эй азизон! Шумо ҳеч доностед, ки ҳазрати Маҳдуми /Ҷоҷурми/”—и моро ҷӣ орӣ /ҷӣ воқса/ рӯй шуда? /Ҳамсабақон/ гуфтанд: надонистем”. Ҳазрати Мавлавӣ /Ҷомӣ/ фармуданд: моёнем марази Мавлоно, ки ба мо дармондаанд, ҳеч иложе намеебанд. Мехоҳанд, ки моёниро ҷанд рӯзе бекор созанд ва ба худ пардозанд. Баъд аз он ҳамон нисбати собиқ шайдо мешавад:

Ҳама гуфтанд, ки ҷрои! Ҳеч маъни надорад, ки моёни худро зоъ созем. Муносиб чунон аст, ки мо низ машгул бошем за нақди авқоти худро дар пои аrozil /пастҳимматӣ/ напошем.

Мавлоно Довуд фармуданд, ки ба ҷуз ин натавонад буд, ки ба дарси яке аз мударрисони ин шаҳр ҳозир шавем, гуфтутуйро қоим созем.

¹⁶ Восифӣ, асари номбурада, с.1176–1179

Ҳазрати Мавлавӣ /Ҷомӣ/ фармуданд, ки қадом мударрис аст /дар ин шаҳр/, ки тоби мунозира ва мубоҳисаи мо дошта бошад?.. Эшони Мавлонозодаи Баҳрободӣ аст. Ҳама ҳозир будед, ки дар рӯзи таъзияи падари Ҳоҷа Исмоили Ҳисорӣ барӯ чи дорутире гузашт. Маслиҳат он аст, ки мо ҳам иттифоқ қунем ва ҳар рӯз ба таъини Қуръа яке аз моён мударрис шавем. Бар ҳамин қарор ёфт /анд/. Ҷои дарс Бодгисак, масциди /ҷомеъи/ Маликон муқаррар шуд. Он ҷо рафтанд. Қуръа ба номи Мавлави Ҷомӣ афтод. Он рӯз эшон дарс фармуданд, ки дар тасаввuri эшонон дарнаёмада буд.

Ҳар рӯз яке аз он ҷамъ /панҷ нафар/ мударрис мешуданд, то муддати ҷиҳил рӯз. Ҷаноби мударрис дар ин муддат /шабу рӯз/ машгул менамуданд ва муқаддимоти голиби бар ғами худ бар шогирдон тартиб мекарданд. Чун ҷиҳил рӯз гузашт Мавлавӣ хотирчамъ шуд, ки он миқдор сухан муратгиб гардил, ки то як сол шогирдон дар зери бори он мубоҳиса забун ва мағлуб ҳоҳанд буд”.

Баъд аз ҷиҳил рӯз Мавлоно Ҷоҷурмӣ он панҷ нафар шогирдони худро ба ҳузури худ талабида, ҷунин суханони рост ва арзандаро ба онҳо изҳор намуд:

“Эй фарзандон! Маро ҳеч маразе набуд. Дар иқоли /побанди/ сарпандай шумо очиз шудам. Аз ӯҳдан сабак гуфтани шумо берун наёмадам. Тадбире карда будам. Акиун бидонед, ки аз он ҷо ки шоҳбози торуми ҷаҳорум /осмони ҷаҳорум/, ки иборат аз Ҳуршед аст, аз ошёнаи лочувардӣ парвоз менамояд, то ба онҷо, ки пар ба дарёни магриб мезанд, ҳеч аҳде сабақи шуморо дар ҳеч илме наметавонанд гуфт. Равед ва дар кучо, ки ҳоҳед ва ҳар ҷай хотири Шумо ҳоҳад, дарс гүед.

Чун аз пепши Мавлавӣ /Ҷоҷурмӣ/ берун омадам, ҳазрати Мавлоно Ҷомӣ ба водии ишқ ва тасаввуф афтоданд. Мавлоно Шайх Ҳусайн ва Мавлоно Муини Тунӣ ба таҳсил ва мутолиа машгул шуданд. Мавлоно Довуд ба мансаби садорати Султон Маҳмуд ибни Султон Абдусаъид мустанад гардиданд. Мавлоно Шамсиiddини соҳибқашф садри Султон Абусаъид Мирзо шуд. Ҷунин гӯянд, ки Мавлоно Шайх Ҳусайн ба мартабаи ҷадду ҷаҳд намуд ва абвоби улумро ба навъе кушуд, ки шӯҳрати тамом ёфт, ки дар мубоҳиса ва мунозира ҳеч кас ҳарифи ӯ набуд. Ба дарси ҳар мударрис, ки рафти бинои фазилат ва илм ўро мундарис /кухна/ гардонидӣ. Мударрисин иҷтимоъ намуданд ва гуфтанд, ки моро аҷаб мушкиле пеш омада, ки Шайх Ҳусайн, ки аз шогирдони Мавлоно Муҳаммад Ҷоҷурмист, ба навъе тараққӣ намуда, ки дар шаҳр ҳеч қасро бо ӯ

мачоли мучодила за мунозира нест. Ии сабаби беномусии ҳамаи донишмандон мешавад".¹⁷ Оқибат бо маслиҳат шайх Ҳусайнни донишмандро ба девонагӣ айбдор намуданд. Кор барои Мавлонон мазкур душвор гардид. Муддати як сол бар ин минвол гузашт.

PDF Compressor Free Version

Оқибат бо китобҳои худ ў ба назди Султон Абусаъид Мирзо омада, арзи ҳол намуд. Султон ба Шайх ул-ислом муроҷиат карда ба ростии суханони Шайх Ҳусайн боварӣ кард. Баъди инъомҳои зиёд уро мударриси мадрасаи Мирзо Шоҳруҳ таъян намуданд.

Аз маълумотҳои нисбатан муфассали Восифӣ сабаби дар ҷои дуюм гузоштани Мавлоно Камолиддин Шайх Ҳусайн, аз тарафи ў маълум мешавад. Яъне баъд аз Ҷомӣ марди до-нишманд ў буд. Инчунин равшану возеҳ аст, ки панҷ тан до-нишмандоне, ки бузургони он замон номида шудаанд, дар давоми таҳсил аз Мавлоно Муҳаммад Ҷоҷурмӣ пешсафттар гашта, устод ба онҳо таълими ояндаро кори изоғӣ шуморида ҳудро бемор зълон мекунад. Баъд аз ҷиҳоз рӯз ба ҳулоса меояд, ки ба шогирдони пурдони худ фотиҳа диҳад, то ҳар қадоми онҳо аз рӯи ҳоҳишашон ба коре машгул шаванд.

Чунин ба назар мерасад, ки муносибати устоду шогирдон, ки Восифӣ хеле ҳуб тасвир кардааст, ба нимаи аввали асри XV, ба замони ҳукмронии Шоҳруҳ Мирзо ва Султон Абусаъид тааллук дошта, ба вазифаҳои туногун шугл варзида, номбаровардани онҳо ба нимаи дуюми асри XV мансуб аст.

Нисбати Мавлоно Довуди Ҳисори Восифӣ навиштааст, ки ў ба мансаби садорати Султон Маҳмуд ибни Султон Абусаъид мустанад гардид.

Аз таърихи Ҳисор маълум, ки Султон Маҳмуд Мирзо писари Султон Абусаъид Мирзо /1451–1469/ яке аз ҳонҳои номбаровардай замони ҳукмронии Темуриен буд. У соли 857 ҳигрӣ /1453–1454/ таваллуд ёфта, дар 43–солагиаш вафот кардааст.

Дар ибтидои амалиети худ Султон Маҳмуд Мирзо дар Астаробод ҳуқм меронд. Баъд аз ин ў ба Ҳурросон меояд. Ҳангоми ба Ҳурросон лашкар кашиданаш подшоҳи Ҳирот Султон Ҳусайн Мирзо, мардуми Ҳурросон Султон Маҳмуд Мирзоро аз мулки худ ронданд. У маҷбур мешавад ба Самарқанд, ба назди бародари худ Султон Аҳмад Мирзо ояд. Баъди якчанд моҳ Султон Маҳмуд Мирзо ҳамроҳи Сайид Бадр, Ҳусравшоҳ ва якчанд йигитҳои дигар, бо сардории

¹⁷ Ҳамон ҷо, с.1183–1184.

Аҳмад Муштоқ гурехта, ба Ҳисор, ба назди Қамаралибек меоянд. Қамаралибек аз Ҳисор ронда шуда, Султон Маҳмуд Мирзо дар Тирмиз, Чоғониён, Ҳутал, Қундуз ва Бадахшон, то қаторкӯҳи Ҳиндукуш хукмрони мутлақ мешавад.¹⁸ Шояд дар ҳамин маврид Мавлоно Довуди Ҳисорӣ аз тарафи Султон Маҳмуд Мирзо, ун донишманди зодаи Ҳисор, ба садорати ин мулки васеъ даъват шуда бошад.

Мутаассифона дар бораи донишманди Ҳисорӣ – Мавлоно Довуди Ҳисорӣ то ҳол маълумоти дигаре дастраси мо нагаштааст. Баҳои баланд ва тасвири ин шахс аз тарафи Мирзо Муҳаммад Ҳайдар ва Восифӣ тадқиқотчиёнро водор менамояд, ки ба омухтани ҳаёт ва фаъолияти илмии ин марди маъруф, ҳамсабақ ва ҳамништи Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, машгул шаванд.

Саргузашт ва шарҳи ҳоли чунин касони номдор муносабати илмӣ ва фарҳангии Ҳисори Шодмонро бо Ҳироти бостон ва овозадор дар асрҳои миёна равшану возех мегардонад.

ШУАРОИ ҲИСОР ДАР АСАРИ АЛИШЕР НАВОЙ

Шоирони Ҳисор дар асрҳои X–XVI то алҳол татқиқ нашудаанд. Дар се асари ба шуаро бахшидаи А.Ҳабибов сухан аз шоирони асрҳои XVII–XIX рафтааст. Ҳол он ки ҳанӯз дар замони ташаккули анвои шеъри форси (асри X – нимаи аввали асри XI) дар ин сарзamin шоирони соҳибном ҳаёт ба сар бурдаанд. Яке аз онҳо Тоҳир ибни Фазли Ҷагонӣ буд.

Мувофиқи навиштаҳои профессор Худои Шарифов “Амир Абуяҳе (Абулҳасан ё Абулмузаффар) Тоҳир ибни Фазл ибни Муҳаммад ибни Муҳтоҷӣ Ҷагонӣ аз хонадони амironи оли Муҳтоҷӣ Ҷагониён буд. Вай писари амаки амир Абулмузаффар Фаҳруддавла Аҳмад ибни Муҳаммади Ҷагонӣ – мамдӯҳи шоирон Мунциқ, Дақиқӣ ва Лабибӣ мебошад. Дар баробари мансубият ба мақоми волои давлатӣ шоири машҳур ҳам буд. Дар мадҳаш Мунциқи Тирмизӣ ва Бадеи Балхӣ шеър

¹⁸ Муфассал дар бораи Султон Маҳмуд Мирзо нигаред. Мухторов А. Ҳисор, очерки таърихӣ, Душанбе, 1995, с.36–37.

мачоли мучодила ва мунозира нест. Ин сабаби беномусии ҳамаи донишмандон мешавад".¹⁷ Оқибат бо маслиҳат шайх Ҳусайнин донишмандро ба девонагӣ айборд намуданд. Кор барои Мавлонои мазкур душвор гардид. Муддати як сол бар ин минвол гузашт.

Оқибиғ борзободон худ ў ба назди Султон Абусаъид Мирзо омада, арзи ҳол намуд. Султон ба Шайх ул-ислом муроҷиат карда ба ростии суханони Шайх Ҳусайн боварӣ кард. Баъди инъомҳои зиёд уро мударриси мадрасаи Мирзо Шоҳруҳ таъин намуданд.

Аз маълумотҳои нисбатан муфассали Восифӣ сабаби дарҷои дуюм гузоштани Мавлоно Камолиддин Шайх Ҳусайн, аз тарафи ў маълум мешавад. Яъне баъд аз Чомӣ марди до-нишманд ў буд. Инчунин равшану возеҳ аст, ки панҷ тан до-нишмандоне, ки бузургони он замон номида шудаанд, дар давоми таҳсил аз Мавлоно Муҳаммад Ҷӯҷумӣ пешсафттар гашта, устод ба онҳо таълими ояндаро кори изоғӣ шуморида худро бемор эълон мекунад. Баъд аз чиҳил рӯз ба хулоса меояд, ки ба шогирдони пурдони худ фотиҳа диҳад, то ҳар қадоми онҳо аз рӯи ҳоҳишаҳон ба коре машгул шаванд.

Чунин ба назар мерасад, ки муносибати устоду шогирдон, ки Восифӣ хеле хуб тасвир кардааст, ба нимаи аввали асри XV, ба замони ҳукмронии Шоҳруҳ Мирзо ва Султон Абусаъид тааллуқ дошта, ба вазифаҳои гуногун шугл варзида, номбаровардани онҳо ба нимаи дуюми асри XV мансуб аст.

Нисбати Мавлоно Довуди Ҳисори Восифӣ навиштааст, ки ў ба мансаби садорати Султон Маҳмуд ибни Султон Абусаъид мустанад гардид.

Аз таърихи Ҳисор маълум, ки Султон Маҳмуд Мирзо писари Султон Абусаъид Мирзо /1451–1469/ яке аз ҳонҳои номбаровардаи замони ҳукмронии Темуриен буд. У соли 857 ҳигрӣ /1453–1454/ таваллуд ёфта, дар 43–солагиаш вафот кардааст.

Дар ибтидои амалиёти худ Султон Маҳмуд Мирзо дар Астаробод ҳуқм меронд. Баъд аз ин ў ба Ҳурносон меояд. Ҳангоми ба Ҳурносон лашкар қашиданаши подшиҳи Ҳирот Султон Ҳусайн Мирзо, мардуми Ҳурносон Султон Маҳмуд Мирзоро аз мулки худ ронданд. У маҷбур мешавад ба Самарқанд, ба назди бародари худ Султон Аҳмад Мирзо ояд. Баъди якчанд моҳ Султон Маҳмуд Мирзо ҳамроҳи Сайд Бадр, Ҳусравшоҳ ва якчанд йигитҳои дигар, бо сардории

¹⁷ Ҳамон ҷо, с.1183–1184.

Аҳмад Мунитоқ турехта, ба Ҳисор, ба назди Қамаралибек меоянц. Қамаралибек аз Ҳисор ронда шуда, Султон Маҳмуд Мирзо дар Тирмиз, Чогониён, Ҳутал, Кундуз ва Бадаҳшон, то қаторкӯҳи Ҳиндукӯш ҳукмрони мутлақ меплавад.¹⁸ Шояд дар ҳамин маврид Мавлоно Довуди Ҳисорӣ аз тарафи Султон Маҳмуд Рӯғ Сомпресор Free Version донишманди зодай Ҳисор, ба садорати ин мулки вассеъ даъват шуда бошад.

Мутаассифона дар бораи донишманди Ҳисорӣ – Мавлоно Довуди Ҳисорӣ то ҳол маълумоти дигаре дастраси мо нагаштааст. Баҳои баланд ва тасвири ин шаҳс аз тарафи Мирзо Муҳаммад Ҳайдар ва Восифӣ тадқиқотчиёнро водор менамояд, ки ба омӯхтани ҳаёт ва фаъолияти илмии ин марди маъруф, ҳамсабақ ва ҳамнишasti Мавлоно Абдураҳмони Чомӣ, машгул шаванд.

Саргузашт ва шарҳи ҳоли чунин қасони номдор муносабати илмӣ ва фарҳангии Ҳисори Шодмонро бо Ҳироти бостон ва овозадор дар асрҳои миёна равшану возеҳ мегардонад.

ШУАРОИ ҲИСОР ДАР АСАРИ АЛИШЕР НАВОЙ

Шоирони Ҳисор дар асарҳои X–XVI то алҳол татқиқ нашудаанд. Дар се асари ба шуаро баҳшидаи А. Ҳабибов сухан аз шоирони асрҳои XVII–XIX рафтааст. Ҳол он ки ҳанӯз дар замони ташаккули анвои шеъри форси (асри X – нимаи аввали асри XI) дар ин сарзамиш шоирони соҳибном ҳаёт ба сарбурдаанд. Яке аз онҳо Тоҳир ибни Фазлӣ Чагонӣ буд.

Мувофиқи навиштаҳои профессор Ҳудои Шарифов “Амир Абуяҳҷ (Абулҳасан ё Абулмузаффар) Тоҳир ибни Фазл ибни Муҳаммад ибни Муҳтоҷӣ Чагонӣ” аз хонадони амирони оли Муҳтоҷи Чагониён буд. Вай писари амаки амир Абулмузаффар Фаҳруддавла Аҳмад ибни Муҳаммади Чагонӣ – мамдӯҳи шоирон Мунҷик, Дақиқӣ ва Лабиби мебошад. Дар барабари мансубият ба мақоми волои давлатӣ шоири машҳур ҳам буд. Дар мадҳаш Мунҷики Тирмизӣ ва Бадеи Балҳӣ шеър

¹⁸ Муғассал дар бораи Султон Маҳмуд Мирзо нигаред. Мухторов А. Ҳисор, отарки таъриҳӣ, Душанбе, 1995, с.36–37.

гуфгаанд. Аз аңғори ү як газал, се дубайти, ду қитъа, ду рубой ва ҳашт фардбайт, ҷамъ 31 байт боки мондааст".¹⁹

Дар маҷмӯаи ба муносибати 1100 солагии давлати Сомониен нашр гашта 26 байти шоири мазкур гирд омадааст. Инак ҷанд нароҳа из ни маҷнӯни:

PDF Compressor Free Version

*Дилдори мано, туро садаф ҳоҳам кард,
Охир ба мадорот ба қаф ҳоҳам кард.
Е он ки туро ба меҳри худ ром кунам,
Е умр ба ишқи ту талаф ҳоҳам кард.*

*Луъбате сабзчехри тангдаҳон,
Бифизонд нишоти пиру ҷавон.
Миъчарӣ²⁰ сар чу зон бараҳна кунӣ,
Ҳашим гирд, қаф афканад зи даҳон,
Вар бихоҳӣ варо, ки бӯса кунӣ,
У бихандад, туро кунад гирди.*

Бозефт ва таджики шоирони асрҳои X–XIV Ҷагониён (водии Ҳисор)–ро барои адабиётшиносон во гузашта, ҳоло меҳоҳем, ки ба шоирони ҳисорие назар андозем, ки онҳо дар асри XV ва /шояд пеш аз он/ зиндагӣ ва эҷод карда буданд.

Маводи асосии мо асари мъаруфи шоири кабир, арбоби давлату асосгузори адабиёти классикии ӯзбек, Алишер Навоӣ мебошад, ки "Маҷолис ун–нафоис" ном дорад. Ин тазкира бори аввал соли 1491 ва варианти дуюми он соли 1498, се сол пеш аз вафоти муаллиф, навишта шудааст. Дар ин асари нодир шарҳи ҳол ва намунаи осори 459 нафар шоирон, олимон, мусикидонон, ҳаттотон, ҳомиҷни илму адабиёти Мовароуннаҳру Хурросон ва дигар кишварҳои ҳамсоя гирд омадааст.

Алишер Навоӣ асараашро ба 8 маҷлис /боб/ тақсим кардааст. Мутаассифона шарҳи ҳоли шахсони дар ин тазкира зикр ёфта хеле мухтасар, намунаи эҷодиеташон хеле кам /як–ду байт/ иқтибос шудааст. Бидуни ин асари мазкур маводи муҳими ҳасти адабии асри XV–ро тасвир кардааст. Муаллиф ҳамчун адабиётшиноси нуқтасанҷ ба эҷодиёти ҳар як шоир баҳои мухтасар, вале ҳолисона додааст.

Асари мазкури Алишер Навоӣ баъд аз вафоти ў, дерс нагузашта, мъаруф гашт. Аввалин тарҷимаи форсии "Маҷолис ун–нафоис" бо номи "Латоифнома" ба қалами Фаҳрии Ҳи-

¹⁹ Шоирони ҳоди Сомониен. Душанбе, 1999, с.105.

²⁰ Миъчар – рӯймӯз.

²¹ Шоирони ҳоди Сомониен. с.105–106.

ротى тааллук дорад. Олими Эрон Али Асгари Ҳикмат тасдиқ кардааст, ки "Латоифнома" соли 928 ҳичрин қамари /1521–1522/ таълиф шудааст.²²

Нусхай дигари тарчима дар музеи Бритония мавчуд аст, ки дар таърихи моҳи Рамазони соли 965 ҳичрин қамарий /моҳҳои масъумин/ соли 1558/ навишта шуда, ба қалами Мұхаммад Мубораки Қазвийн тааллук дорад.

Ба тарчима изофати бисёр аз тарафи мутарчим ба асли "Мачолис ун-нафоис"-и туркӣ илҳоқ шудааст. Дар охири китоб фасли ҳос ба унвони "Мачлиси нӯҳум" ба асл илова сохтааст. Дар ин қисм феҳристе аз 189 тан шоир, ки Алишер Навой исми онорро набурдааст, зикр кардаанд. Сабаби тарчумаи асарро мутарчим чунин ба қалам додааст: "... Аммо ба сабаби он, ки байзә аизза /азизон/ ва маходиме, ки ба иборат иттилои туркӣ надоранд, аз латофати амвоҷи алфози он дарёи бадеъ ва умқ /амиқӣ/ маъюни он мухити саноъ баҳра надопштанд, таассуғи тамом даст медод ва муносиби он мединд, ки ин пардаро аз пеши ҷамоли он дилафрӯз, ки чун мушкини тотор дар мартабаи турки пардадор монда, бардорад ва он сурати зеборо, ки таҳрири ҳомаи бадоеъ ниғори ҳаҷл аст, бе ҳичбоб ба назари аҳли фазилат ва камол даровард".

Али Асгари Ҳикмат ин суханонро тақвият дода на-виштааст: "Чунон маълум аст, ки шаҳри Ҳирот хонадони асли "Мачолис ун-нафоис"-и туркӣ барои ҳос мушкил ва мута-аzzир /номумкин/ будааст. Бо он ки аз ҳукумати Мирзо Шоҳруҳ /ба соли 800 /1397–1398// то соли тарчима – /928/, /1521–1522/ шаҳри Ҳирот таҳттоҳи темуриён, маскуни умароъ ва бузургони ҷагатоӣ буда, маазалик /бо вучуди он/, забони форсӣ ба қадри мутадовул ва голиб будааст".

Али Асгари Ҳикмат ҳарду нусхай тарчимаи "Мачолис ун-нафоис"-ро дар як ҷилд бо як муқаддима ва ду феҳрист, ба чоп омода сохтааст. Маълумотҳо, ки оиди шоирон дар ҳарду қисми асар зикр ефтаанд, каму беш аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Мо ҳам оиди шоирони Ҳисор аз ҳарду қисми тарчимаи асар истифода намуда, онро манзури хонандагон мегардонем.

"*Мулло Биҳишти* – аз вилояти Ҳисор аст, марди баде нест ва табъаш низ нек аст. Ин матла аз уст

*Дар каманди ту на ҳар бессарупо афтодаст,
Ин балоест, ки дар гардани мо афтодаст".*

²² Алишер Навой. Мачолис ун-нафоис. Ба сайд ва эҳтимоми Али Асгари Ҳикмат. Техрон, 1323.

Дар қисми дуюми тарҷуман “Маҷолис ун-нафоис” оиди Мулло Биҳиштӣ чунин омадааст:

Мавлоно Биҳиштӣ – аз вилояти Ҳисор аст.²³ Ҷиҳати таҳсили улум ба Ҳирӣ омад. Табъи хуб дошт ва ҳалку ҳулки маргуб ва билчумла Биҳиштӣ Ҳилқат /сиришта/ буд. Ин матлаъ аз уст.

*“Ҳангоми иду мавсими гулҳо шукуфтани аст,
Сокӣ биёр бола, чӣ ҳочат ба гуфтан аст”.*

Чуноне ки дода мешавад, ин ду маълумот ҳамдигарро шурра намуда, табъи баланди Биҳиштиро ифода карда метавонад. Ҷолиб аст, ки ду байти иқтибос шуда, гуногун мазмун мебошанд. Илова бар он, дар порҷаи аввали шоир Мулло Биҳиштӣ ва дар порҷаи дуюм эшон Мавлоно Биҳиштӣ ном гирифтааст. Сарфи назар аз ин, маълум мешавад, ки Мавлоно Биҳиштӣ ҳам шониру ҳам олим буда, бо Алишер Навоӣ ҳамсӯҳбатӣ доштааст. Дар ин бора ибораи муаллифи тазкира “Марди баде нест”, гувоҳ аст.

Ғайр аз ин, маҷлиси /боби/ сеюми “Латоифнома”, “зикри шуарос, ки Миравишир ба мулозимати эшон рафта ё ба хизмати Мир омадаанд” ном дошта, Мавлоно Биҳиштӣ ба ҳамин қабил шонирон дохил шудааст.²⁴

Дар тарҷумаи дигари ин асар биҳишти сеюми /боби 3/ он “зикри шуарос, ки муосири Миравишир будаанд ва Миравишир ба сӯҳбати эшон расида”, ном дошта, номи Мавлоно Биҳиштӣ низ зикр ефтааст.

Аз ин ду маълумот ҳулоса мешавад, ки Алишер Навоӣ бо мулозимати Мавлоно Биҳиштӣ рафта, дар навбати худ шонири мазкур ба хизмати Миравишир мерасидааст. Яъне онҳо бо ҳамдустӣ ва ҳамкорӣ доштаанд.

А.Ҳабибов дар тадқиқоти худ оиди Биҳиштӣ чунин наవиштааст: “Муаллифи тазкири “Рӯзи равшан” Мавлавӣ Муҳаммад Музаффар Ҳусайнӣ Сабо доир ба ду нафар шонири Ҳисор Биҳиштии Ҳисорӣ ва Муҳаббати /Мехнатӣ/ маълумот додааст”.²⁵

Аз маълумоти мазкур маълум намешавад, ки Биҳиштӣ шонири қадом асрӯ замон буд. Аз номи китоби А.Ҳабибов бармеояд, ки у шонири асри XIX ё аввали XX пиндошта аст.

²³ Навоӣ А. Маҷолис ун-нафоис, с.80, 251.

²⁴ Ҳамон ҷо, с. 448.

²⁵ Ҳамон ҷо, с. 460

²⁶ Аббобов А. Дондум алҷабии Бузорон Шарқӣ /Асри XIX ва ибтидойи XX/, с.35.

Вале аз чумлаи иқтибос шудай зерин хулоса кардан мумкин, ки ду шоири номбурдаи Ҳисорӣ таҳмин дар асри XVIII ҳаёт ба сар бурдаанд. /Масалан, А.Ҳабибов навиштааст: “Хоҷа Абдураҳим ибни Хоҷа Абдурраҳмони Ҳисорӣ, ки низ дар асри XVIII зиндагӣ кардааст, яке аз шоирон ва фозилони замони ҳуд буд”/ [PDF Compressor Free Version](#)

Дар асари муаллифи мазкур шояд сухан аз Биҳиштис рафтааст, ки якчанд аср байд аз Мавлоно Биҳишти дар асари Алишер Навоӣ зикр ёфта, ҳаёт ба сар бурда бошад.

Шоири дигари асри XV *Мавлоно Солеҳ* ном дошта, Алишер Навоӣ дар ҳаққи ўчунин маълумот овардааст:

“Мавлоно Солеҳ аз Ҳурӯсон аст. Байд аз шӯҳрат назми аруз хонд ва аз саноъе шеър вуқуф шуд ва уро ба баний /мезмор/ мансуб медоранд. Муддатҳост, ки муттаваттини вилояти Ҳисор шуда: Гуянд китобдори подшоҳи онҷост.

Аз ўст ин матлаъ:

*Агар, эй шамъ, шабе ҳамнағаси ман боши,
Чи дуо беҳтар аз ин аст, ки равшан боши.*

Дар қисми дигари тарҷимаи “Мачолис ун-нафоис”-и Алишер Навоӣ оиди ин шоир.чунин омадааст:

“Мавлоно Солеҳ, агарҷӣ Ҳурӯсонист, лекин бисёр солест, ки дар Ҳисори Шодмон аст ва китобдори подшоҳи Ҳисори Шодмон аст. Ин матлаъ аз ўст”.

Дар ин ҷо ҳамон байти дар ҳаққи шамъ гуфтаи Мавлоно Солеҳ омадааст.

Байд аз байти мазкур аз мероси шоир ғазале бо чунин пешгуфткор хонда мешавад.

“Ва тарзи ин газал ихтирон ўст ва факир /яъне Алишер Навоӣ – А.М./ аз касе шунидаам:

*Нозам ба ҷашми ҳуд, ки ҷамоли ту диддааст,
Афтам ба пои ҳуд, ки ба қуят расидааст.
Ҳардам ҳазор буса занам ласти ҳешро,
Ку доманат гирнифта ба сӯям қашидааст.
Ҳушу хирал фидои дили ҳешттан кунам,
К-аз ҷоми ту шароби мӯҳаббат қашидааст.
Вобастагӣ ба Солеҳ аз он шуд дили маро,
К-аз ҳарҷӣ гайри туст, ба қулий рамидааст.*

Ва ин ду байти низ аз ўст, ки басе иску аст:

*Асири ҳичр шудам ҳар кучо ки дил бастам,
Фитод тарҳи ҷудой ба ҳар кӣ пайвастам.*

Гузаштам аз талаби ҳар муроду осудам,
Кашилам аз ҳама дасти умеду ворастам.

Ва мегүянд, ки ин ду байт дар вақти тарки дунё гуфта".

Аз маълумотҳо иктибос шуда чунин хулосаҳо ҳосил мешаванд. PDF Compressor Free Version Илми арӯз, яъне санъати шеъри классикиро ба таври комил омӯхта, бо таҳаллуси Солеҳ шеър гуфтааст. Алишер Навой аз эҷодиети ин шоир доимо огоҳ буда, ҳатто медонистааст, ки байд аз сокини Ҳисори Шодмон шудан, ўазифаи китобдори подшоҳи ин мулкро дар ӯхда дошт. Азбаски Мавлонои мазкур меъмор ҳам буд, шояд баязе аз иморатдои нодири Ҳисор маҳсули ин марди донишманд бошад.

Мавлоно Солеҳ шоири асри XV буда, дар ҳамин аср муқими Ҳисори Шодмон гаштааст. Мутаассифони номи ҳамаи ҳокимони ин мулк дар асри мазкур омӯхта нашудаанд. Вале мо гуфта метавонем, ки дар ниман аввали асри XV Ҳисор мулки Темур ва темуриён буда, аз нуқтаи назари сиёсӣ ҳаёти нисбатан оромона дар ин ҷо ҳукмфармо буд. Яке аз писарони Темури Лант, Шоҳзода Муҳаммад Ҳумоюн, мувофиқи маълумоти асари Каюл Ром "Тазкират ул-умаро",²⁷ ба ҳукумати Ҳисор таъин шуда буд. Мавлоно Солеҳ шояд дар ҳузури ҳамин шоҳзода ҷазифаи китобдориро адо карда бошад.

Мавлоно Солеҳ шоири маъруфи замони ҳуд ва эҷодиёташ дар байнҳо косибон шӯҳрат ёфта буд. Мисоли зерин тасдиқи чунин хулоса шуда метавонад.

Дар асрҳои XIV–XV оро додани зарфҳои сафолӣ қимати ҳудро гум намуда, косибон бештар барои сабт намудани порҷаҳои шеър ва насрин гуногуни зарфҳои мисӣ интихоб меқунанд.

Сабаби ин кор дар он буд, ки зарфҳои биринҷӣ нисбат ба мисӣ арзиши зиёд дошта, барои оммаи вассеъи аҳолӣ дастнорас буданд. Чунин ба назар мерасад, ки мардуми оддӣ ба шеърҳои форсӣ—тоҷикӣ бештар майл пайдо карда буданд. Чунки аз рӯи ҳисоби олимон, шеърҳои Ҳофизи Шерозӣ ба рӯи 17 намуд /вале садҳо адад/, шеъри Саъдӣ дар рӯи 3 намуд зарф сабт шудааст.

Дар Эрмитажи шаҳри Санкт-Петербург ҳурмачаи биринҷие нигоҳ дошта мешавад, ки он гулкорӣ шуда, бо чунин байти Абдураҳмони Ҷомӣ оро сഫгааст:

Хуққаи лаъти ту аз гавҳари ҷон соҳтаанд,

²⁷ Дастгати ягонии ин асар дар китобхонии миллии шаҳри Калкаттаи Ҳиндустанӣ мағфуз аст.

Коми ҳар хаста дар он ҳуққа ниҳон сохтаанд.

Хурмачай мазкур соли 880 ҳичрии қамари /1475–1476 мелодий/, вақте, ки Мавлоно Ҷомй дар қайди ҳаёт буд, сохта шудааст. Дар таърихи санъат ин ҳодисаи дуввумест, ки шеъри шоир пеш аз вафоташ аз тарафи косибон барои зеб додани маҳсули **RVE Compressor Free Version** шудааст. Дуввум шоире, ки шеъри у ҳанӯз дар вақти зиндагиаш ба рӯи табақчаи шамъдон сабт гаштааст, Мавлоно Солеҳ ё худ Солеҳи Хурасон мебошад. /Азбаски Мавлоно Солеҳ аз Хурасон буд, у бо ин ном ҳам шӯҳрат ёфтааст/.

Мо дар китоби худ “Санг ҳам диле дорад”²⁸ байти Мавлоно Солеҳро, ки ба рӯи табақчаи шамъдони аспи XV сабт гаштааст, чоп Кардаем:

*Гар ту, эй шамъ, шабе ҳамнафаси ман бошӣ,
Чӣ дуо беҳтар аз ин аст, ки равшан бошӣ.*

/Чуноне ки мушоҳид мешавад, қалимаи аввали мисрай якум бо ҷои “Агар”, “Гар” омадааст/. Вале то алҳол мо на-медонистем, ки ин байти Мавлоно Солеҳаст. “Маҷолис ун-нафоис”–и Алишер Навоӣ ба чопи мо равшани андохта ислоҳ намуд.

Мо боварӣ дорем, ки чунин шоири маъруф аз худ мероси гаронбаҳое гузоштааст. Адабиётиносон вазифадоранд, ки мероси /шояд девони Мавлоно Солеҳ/ ё худ Солеҳи Хурасониро пайдо намуда, онро барои чоп омода созанд.

Шоири дигари Ҳисорӣ, ки дар “Маҷолис ун-нафоис”–и Алишер Навоӣ шарҳу баён ёфтааст, Мавлоно Ҳолидӣ ном дошт. Дар ҳаққи у навиштаанд: “Мавлоно Ҳолидӣ аз видояти Ҳисори Шодмон аст. Ба шаҳри Ҳирот ба ҷиҳати таҳсил омад ва муддати мадид сабақ ҳонд, бисёр ба салоҳият аст. Ҳамоно аз авлоди Ҳолидӣ Валид аст. Аз ӯст ин матлаъ:

*Матарс аз тани хокӣ ба вақти куштани ман,
Агар ба теги ту гарде расад ба гардани ман,*

Мушорунилайҳ марди фақир буд ва дар сурати қаландарӣ мегашт. Ин матлаъ низ аз ӯст:

*Нимехоҳам, ки баргирад сабо аз кӯи у гарде,
Мабод он тӯтиёро афканад дар ҷашми бедарде”.*

²⁸ Муғассал дар ин бора ингаред: Мухторов А. Санг ҳам диле дорад. Душанбе, 1999, с.93–95.

Дар тарчиман дуввуми "Маҷолис ун-нафоис" оиди
Мавлоно Холидӣ мазъумот нисбатан муфассал омадааст:

"Мавлоно Холидӣ — аз Ҳисори Шодмон аст, аз фар-
зандони Холид ал-Валид аст, ки яке аз қубори саҳобаи аҳёر
аст. Сайфуло Масуди қиёнаби уст. Аз ин ҷиҳат Ҳолидӣ та-
халлус мекард.

Чун ҷиҳати таҳсили улум ба шаҳри Ҳирӣ /Ҳирот/ омад,
дар андак замоне тақмили таҳсили улум намуд ва инвоъни
фаозили камолот дар нағси худ ҷамъ фармуд ва филвоқеъ
марди солеҳ ва мутадийин /боимон/ буд. Ин матлаъ аз уст:

*Матарс аз тани ҳокӣ ба вакти қуштани ман,
Агар ба теги ту гарде расад ба гардани ман*".

Аз навиштаҳои болоӣ бармеояд, ки Мавлоно Холидӣ
марди донишманд, шоир ва дар навбати худ ҳоккор буд. У аз
авлоди ҳамнишастони ҳазрати Муҳаммад (с), яъне саҳоба буд,
Халид ибни Валид — лашкаркаши маъруфи араб дар замони
ҳазрати Муҳаммад /с/ шинохта шуда, баъд аз вафоти
пайгамбар, ҳангоми пахш кардани исени қабилаҳо сарварии
лашкари мусулмононро дар ӯҳда дошт. Дар солҳои ишғоли
Ирок, Сурия ва Фаластиин /соли 634/ низ дар ҳамин вазифа
буд. Ҳазрати Умар ӯро аз вазифаҳояш озод кард. Халид ибни
Валид соли 642 вафот кард.²⁹

Таърихи дар мулки Ҳисор сокин гаштани авлоди Холид
ибни Валид мазъум нест. Тахмин мешавад, ки баъд аз бо
ҳазрати Умар носоз шудани номбурда е худ баъд аз тобеъи
арабҳо гаштани мулки Ҳисор, ин авлод дар ҳаминҷо мукимиӣ
ҳаёт ба сар бурда бошад. Аз тасвири Алишер Навоӣ бармеояд,
ки наслҳои ин авлод мардони порсо ва соҳибаҳм гузаштаанд.

Бояд илова намуд, ки авлодони Холид ибни Валид, ба
гайр аз Ҳисори Шодмон, дар ҳудуди Панҷакент ҳам зиндагӣ
мекарданд. Дар ин бора катиба аз деҳан Шингак дастрас
гашта, шаҳодат медиҳад. Тахтасонги мармари зардҷарангӣ
ниҳоят зебо ҳаҷҷорӣ шуда, аз ҳарду тараф ҳати барҷастаи хоно
дорад. Онро ба забони арабӣ ҳаттоти гумном 20 моҳи шаабони
соли 812 ҳичҷӣ /29 декабря соли 1409/³⁰ бо ҳатти сүлс оро

²⁹ Хрестоматия по истории халифата. Составил и перевел Л.И.Надирзаде. Из-
во Московского Университета, 1968, стр.240.

³⁰ Дар бории ин катиба интаред:

Мухтаров А. Этнографические памятники Кукистана, Душанбе, 1979, книга 2,
с.28-29.

додааст. Силсилаи номҳо дар ин санг бо чунин низом омадаанд.

“... Мавлоно Шамсиддин бини садрул Холидӣ ибни ал-Ином ул-Муқаддам Мавлоно Шаҳобиддин ал-мақтул ибни Насмиддин Абулғазӣ бини Чамолиддин Абулғатӯ Умар бини Мухаммад бини Абӯзӣ бини Алий бини Ҷаъфар бини Солеҳ бини Хотам бини Авғӣ бини Сулаймон бини Ҷаъфар бини Мухаммад бини Холидӣ бини Муҳоҷир бини Холидӣ бини Валид сайдулуҳаву расулаху, Ризвонуллоҳи таолӣ, алҳаму аҷмāъин”.

Ҳар қадом аз номҳои дар инҷо зикрёфта, тадқиқоти маҳсус ва алоҳида-алоҳидаро талаб мекунад. Азбаски яке аз номбурдагон Муҳоҷир ном доштааст, шояд дар замони ӯ авлодони Холидӣ ибни Валид сокини Ҳисори Шодмону Панҷакент гашта бошанд.

Санаи катибани мазкур моро водор менамояд хулоса на-моем, ки ин авлод аввало дар ҳудуди Панҷакент сокин шуда /соли 1409 вафот кардааст/, баъд ба Ҳисор рафта бошанд. Чунки маълумотҳои Алишер Навой доир ба Холидӣ Ҳисорӣ ба миёнаҳои аспри XV рост меояд.

Маводҳои тозае, ки дар оянда дастрас мегардад, шояд хулосаи моро дигар кунанд. Яъне авлоди Холидӣ ибни Валид дар як вақт ҳам дар Панҷакенту ҳам дар Ҳисор сокин шуда бошанд.

Биҳиситӣ /боби/ шашуми “Мачолис ун-нафоис”, “зикри шуарон сонри мамолик, ки шеърапон ба Ҳурносон расида ва шуҳрат ёфта” номида шудааст. Ба ин боб Мавлоно Солеҳ ва Мавлоно Холидӣ дохил шудаанд. Яъне эҷодиёти ин ду тан ҳанӯз дар аспри XV аз доираи Мовароунинаҳр берун рафта, дар Ҳурносон бузург шуҳрат ёфтааст.

Мачлиси шашуми “Латоифнома” чунин номида шудааст: “Зикри латоифи фузало ва зурафои мамолики гайри Ҳурносон, ки дар замони Мир /Алишер/ будаанд ва дархур /сазовори/ ҳоли гуфтори ширин дошта ва соҳиби девон буданд”. Ба ин мачлиси *Мавлоно Баёзӣ* дохил шуда, дар ҳаққи эшон Алишер Навой чунин навиштааст:

“*Мавлоно Баёзӣ* – ҳамоно, ки аз Ҳисор аст ва дар маҳалле, ки Маҳмуд Барлоси Бойлачигарӣ ба шаҳри Ҳирот омад ва ӯ /Мавлоно Баёзӣ/ ҳамроҳ омад. Дар ҳинни муроҷиат Мавлоно бемор шуд ва бимонд. Баъд аз он, ки муҳофизати ӯ карда шуд ва сиҳат ёфт, боз ба Ҳисор рафт. Аз уст ин матлава:

*Бизан бар синаи ман ҳанҷару афкан сар аз тан ҳам,
Дари ин ҳонаи торикро бикшову равзан ҳам*”.

Дар тарчимаи дигари "Маҷолис ун-нафоис" оиди Мавлоно Баёзӣ маълумоти зайлӣ нисбатан муҳтасар омадааст: Мавлоно Баёзӣ ба тарикӣ рисолат бо Маҳмуд Барлос ба Ҳисори Шодмон омада, бо ҳамин шодмон шуда, дар Ҳисор монда.

PDF Compressor Free Version

Баъди чунин суханон, ки ба бозгашти шоир аз Ҳирот даҳл дорад, байти иқтибос шуда омадааст.

Аз ин порча хулоса мешавад, ки Маҳмуд Барлос шояд ҳокими Ҳисор буда, ба Ҳирот сафар карда, то табобат ёфтани ҳамсафари худ – Мавлоно Баёзӣ, он ҷо мондааст.

Аз маҷлиси шашуми "Латоифнома" равшану возех, ки Мавлоно Баёзӣ шоири соҳибдевон буд.

Оиди ду шоири дигари Ҳисорӣ маълумоти "Маҷолис ун-нафоис" хеле кӯтоҳ, vale пурмазмун аст. Яке аз онҳо **Мавлоно Майли** ном дошт. Дар ҳаққи у чунин хонда шуд: "Мавлоно Майли аз вилояти Ҳисор аст, толибилме дорад, муамморо низ нек медонад. Аз ӯст ин матлаъ:

*Ҷафо ҳамин, на аз он шуҳи бевафо дидам,
Зи ҳарки ҷашми вафо доштам, ҷафо дидам.*

Маълум мешавад, ки Мавлоно Майли мударрис буда, толибilm доштааст. У аз қабили мударрисоне будааст, ки муамморо нек медонист.

Панҷ нафар шоирони дар боло номбаршуда ба унвони баланди "Мавлоно" соҳиб буданд. Шоири шашуми Ҳисорӣ дар асари номбурдан Навой Мулло Туфайли номида шуда муҳтасаран чунин шарҳ ёфтааст:

"Мулло Туфайли аз Ҳисор аст. Марди номурод аст. Табии хуб дорад. Ин матлаъ аз ӯст:

*Чисон пинҷон шабе дар кӯи он нозукбадан бошам,
Ки барқӣ оҳ раишан мекунад ҷое, ки ман бошам.*

Дар асари А.Ҳабибов "Аз ганҷинаи адабии Ҳисор" /Душанбе, 1995, с.20/ Туфайли Ҳисорӣ ном шоир бо чунин матн зикр ёфтааст:

"Туфайли Ҳисорӣ. Паризодони маъниро дар Ҳисори сухан мутаҳиз мекунад ва аз туфайли хушгаломии ӯ сомъонро занҷе досил мешавад. Аз ӯст:

Чя сон пинҷон шабе дар кӯи он оташғиган бошам,

Муаллиф маълумоти мазкурро аз таъкираи "Наштари ишқ" иқтибос кардааст. Матни байти мазкур бо каме фарқият дар мисрави аввали Мулло Туфайлис, ки Алишер Навоӣ онро тасвир кардааст, монанд аст.

Чи дар "Маҷолис ун-нафоис" ва чи дар "Наштари ишқ" сухан шояд доир ба як шонир рафта бошад. Вале А.Ҳабибов Туфайлии Ҳисориро ба қатори шоирони асри XVII дохил кардааст. Аз маълумоти Навоӣ бармеояд, ки ў дар асри XV ҳаёт ба сар бурдааст.

Ҳамин тариқ, дар асари маъруфи Алишер Навоӣ оиди шаш тан шоирон ва олимони Ҳисор маълумотҳо мӯғид ва ҷолиб зикр ёфтааст. Панҷ нафари онҳо ба уйвони "Мавлоно" сазовор гашта, табъи баланди шоириро доро буданд. Танҳо як нафари онҳо – "Мулло" номида шудааст. Номи шоирони дар ин таъкира зикрёғу бори аввали манзури хонандагон мешавад. Ҳамаи онҳо ҳамзамонони Алишер Навоӣ буда, дар асри XV ҳаёт ба сар бурдаанд.

Ин марди бузург бо баязе шоирони Ҳисорӣ наздики дошт, ба аёдати онҳо мерафт ё худ ҳар қадомро дар ҳузури худ пазируфтааст.

Алишер Навоӣ ба онҳо маслиҳатҳо медод ва аз сӯҳбати онҳо, дар навбати худ, баҳраманд мегашт. У ҳатто Мавлоно Баёзири дар Ҳирот табобат қуононида, баъд ба ватаниаш – Ҳисор гуселонидааст.

Шарҳи ҳоли шоирони номбурда далолат мекунад, ки дар асри XV Ҳисори Шодмон бо пойтаҳти овозадори Темуриён, бо ватани Абдураҳмони Чомию Алишери Навоӣ ва даҳҳо бузургони дигар, алоқаи мустаҳками илмӣ ва фарҳангӣ дошт.

Азбаски Алишер Навоӣ аз ҳолу аҳволи шоирон ва олимони ҳисорӣ огоҳ буд, устоди у Мавлоно Абдураҳмони Чомӣ дар муносибат бо чунин мардони маъруф набояд бехабар бошад. Ҳисориён, ки бо Алишер Навоӣ рафту омад мекарданд, бо Мавлоно Чомӣ низ чунин алоқамандӣ доштанд. Онҳо ашъорашонро аз назари мубораки Мавлоно мегузарониданд, бо ў ҳамсӯҳбат шуда, оқибат худ ба уйвони баланди "Мавлоно" соҳиб гаштаанд.

Хулоса, ашъори шаш тан шоирони Ҳисорӣ ба марди дошишманди асри XV – Алишер Навоӣ писанд омада, лоиқи таърифи тавсифи ў гашта, дар асари нодирӣ эшон ҷои сазовор ёфтаанд.

ШУАРОИ АСРҲОИ XVI–XVII ҲИСОР

То солҳои наздик аҳвол ва ашъори шоирони Ҳисори Шодмурӣ барои шоирони дигари Кӯҳистон, ба таври вассеъ омӯхта нашуда буд. Доктори илми филология А.Ҳабибов чандин сол кори худро дар ҷамъ намудани мероси манзуми шоирони Ҳисор, ки аз чандин нусхаҳои ҳатти баёзӣ, тазкираҳо, маҷмуаҳои гуногун ва ҷунгҳо ба даст оварда, се асари муқаммал ба табъ расонидааст.

- 1/ Мероси адабии шоирони Ҳисор, Душанбе, 1974;
- 2/ Доираи адабии Бухорои Шарқӣ, Душанбе, 1964;
- 3/ Аз ганҷинаи адабии Ҳисор, Душанбе, 1995.

Дар давоми 20 сол паҳҳам ба ҷоп омода соҳтани ин китобҳо ба он сабаб аст, ки муаллифи номбурда тадқиқоти худро давом дода, маводҳон нав ба нав ба даст овардааст. Аз тарафи дигар, ҷунин натиҷаи кори тадқиқоти гувоҳӣ медиҳад, ки маводҳои тозаи адабие, ки аз назари А.Ҳабибов дур мондаанд ё худ дастраси ў нашудаанд, ҳоло ҳастанд ва тадқиқотчиени онда онҳоро ҳатман омӯхта, номҳои тозаи арбобони илму адабро манзури хонандагон мегардонанд.

Баъд аз вафоти А.Ҳабибов, соли 1998 дар Техрон ду асари Султон Муҳаммади Мутрибии Самарқандӣ ба ҷоп омода гашт. Яке аз ин асарҳо, ки “Тазкират уш–шуаро” ном дошта, бо муқаддима ва тасҳехи А.Чонфидо напар шуд, ҳаётини адабии солҳои 1558–1630–ро дарбар кардааст.

Аз китобҳои ба ҷоп омода соҳтаи А.Ҳабибов маълум мешавад, ки эшон ин асарро истифода кардааст. Шояд нусхай қаламии аз назари ў гузашта нопурра будааст, ки на ҳамаи маълумотҳои Мутрибиро овардааст ё худ онҳо нопурра иқтибос шудаанд.

Асари дигари Мутрибии Самарқандӣ “Нусхай зебон ҷаҳонгирӣ” ном дошта, ба подиҳои Ҳиндустон Ҷаҳонгир /1605–1628/ баҳшида шудааст. Ин нусха дар тадқиқотҳои А.Ҳабибов ба ҷашм нарасид.

Ҳоло мо меҳодем бо мақсади пурра гардонидани маълумотҳои гирдовардан шодравон А.Ҳабибов доир ба шуарои нимаи дуюми асри XVI ва нимаи аввали асри XVII Ҳисор, ба ҷунин маъсалаҳо даҳл намоем. Ҳокимони Ҳисор, ки табъи шоирӣ доштанд; шоироне, ки номдояшон дар се китоби номбурдан А.Ҳабибов зикр наёфтаанд ва иловадо ба он маълумотҳо, ки номбурда ба ҷоп омода соҳтааст.

Ҳокимони соҳибқалам

Яке аз шоҳинома дар мърихи Ҳисор ном гузашта Ҳошим

Султон, писари Бурундуқ Султон, набераи Ҳамза Султон буд. Муаллифи "Шарафномаи шоҳӣ" Ҳофиз Таниш ибни Мирмуҳаммади Бухорӣ оиди Ҳошим Султон маълумотҳои дақиқ овардааст. Дар асари ба Абдуллоҳони Шайбонӣ /1583–1598/ баҳшидаи худ, у навиштааст, ки модари Ҳошим Султон – Робия Султонхоним ном дошта, духтари амаки Абдуллоҳондуст Муҳаммад Султон буд.

Мутрибии Самарқандӣ навиштааст, ки у Ҳошим Султонро надидааст ва эҷодиёти "дуррарбори эҷонро аз гайра шуннидааст". Шояд бо ҳамин сабаб Ҳошим Султонро писари Темурхони Ҳисорӣ номидааст.

Ҳофиз Таниш низ навиштааст, ки Ҳамза Султон – бобои Ҳошим Султони Ҳисорӣ буда, ҳатто яке аз чор писаронашро Ҳисорӣ Султон ном ниҳода буд. Мувофиқи маълумотҳои муғассали Ҳофиз Танишӣ Бухорӣ дар асари Мутрибӣ оиди авлоди Ҳошим Султон иштибоҳ чой дорад.

Иштибоҳ дар он аст, ки Ҳошим Султонро Мутрибӣ барадари Фулод Султон номида аст. Дар асари Ҳофиз Таниши Бухорӣ ин ном дучор намешавад. У навиштааст, ки Бурундуқ Султон соҳиби шаш писар буд. Номи ҳар яки онҳоро бо номи модаронашон у бо чунин низом зикр кардааст.

1. Султон Шукуралӣ, модараи Бика Султонхонум, духтари Маҳди Султон.

2. Писари дуюми далери у Шоҳ Муҳаммад Султон. Модараи аз авлоди ҷагатоӣ буд.

3. Ҳошим Султон, модари у Робия Султонхонум, духтари Дуст Муҳаммад Султон, амаки Абдуллоҳон.

4. 4 ва 5 писарон: Дуст Муҳаммад Султон ва Фақир Султон, модари онҳо Ҷӯҳӣ қабилаи мангит буд.

5. Амин Султон, модари у Тойиба Султоним, духтари Бубай Султон.

Баъзеҳо шояд андеша ронанд, ки Ҳофиз Таниши Бухорӣ ва Мутрибии Самарқандӣ оиди шаҳсони гуногун сухан рондаанд. Вале ҳардун номбурдагон корнамоӣ ва қисмати ояндаи Ҳошим Султонро як мазмун тасвир кардаанд. Ииро мо аз маълумотҳои зерин пай мебарем. Илова бар он, дар асарҳои маълуми муаллифони асрҳои XVI–XVII ҳокими дигари Ҳисор бо ин ном дучор намешавад.

Ҳошим Султон аз насли аслзода, марди часур, дурандеш ва баҳодур буд. Натандо мардон, ҳатто занони ин хонадон бо хислатҳои баҳодурӣ овоза баровардаанд. Ҳофиз Таниши Буҳорӣ чунин воқеаи ҷангиро дар асарааш тасвир кардааст.

Дар он замоне, ки Шайбонихон бо сипоҳи бесарон бар сари Ҳорғон гифтӣ буд, қатъаи онро муҳосира карда, рӯз, ҳангоми разм, Байроқ Баҳодур, ки аз мулозими наzdiki Ҳамза Султон буда, дар шевай ҷалодат /чобукӣ/ ва тариқаи шуҷоат ягона менамуда. Дар ҳини ҷанг муқобили шахсе афтода /ки/ бағоят ҷусту ҷолок ва дар ин ҳунрезӣ дар бими фитнаангезӣ, чу тарки ду ҷашми ҳубруени бебок. Баъд аз он, ки уро ба ҳарби бисер ва таъну /найза задан/ зарби бешумор ба ҷанги иқтидор /тавоной/ оварда, асир гирифт, зоҳир шуда, ки он занаст, на мард. Дар тоғти тааҷҷуб уро ба мулозимати Султони ҳеш бурда, қиссаи диловарӣ ва қазияни баҳодурии варо яқ ба як бар шумурда. Ҳамза Султон бинобар шуҷоат, аз ҷалодат /аз ҷазо/ ҳуддорӣ намуда /уро/ батасарруфи ҳуд дароварда, аз тоғту ниҳояти маваддат /муҳаббат/ бо ӯ никоҳ низ кард.

Мутаассифона, муаллиф номи ин зани часуру қадрамонро наовардааст ва фарзандони уро номбар накардааст. Бидуни ин, бечуну ҷаро, чунин зани шуҷоъ ҳатман дар оиласдорӣ ва тарбияи насли аслзодагон саҳми арзанда гузошта метавонист.

Оиди Ҳошим Султон дар қитоби муаллифи ин сатрҳо /Ҳокимони Ҳисор, Душанбе, 1996, с.10–11/ чунин маълумотҳо гирд омадааст:

Ҳошим Султон ҳокими Кенг /Қарши/, баъд ҳокими Шаҳрисабз буд. /Соли 1554/, баъд аз забти Шаҳрисабз аз тарафи Абдуллохони Шайбонӣ у ба ватанаш – Ҳисор баргаشت. Соли 1573 Абдуллохон ба сӯи Ҳисор лашкар қашид, наzdи Ҳошим Султон якчанд талаబҳо гузошт. Бо ҷандин мулодизаҳо Ҳошим Султон талаబҳои Абдуллохонро қабул накард /муфассал ба қитоби номбурда нигаред/. Моҳи май соли 1574 Ҳисор аз тарафи Абдуллохон забт шуд. Ҳошим Султон асир афтод ва қатл шуд.

Мутрибии Самарқандӣ дар ҳарду асарааш оиди Ҳошим Султон сухан ронда, онро бештар чун шоир пешканни ҳонандагон кардааст. Дар "Нусхай зебон ҷаҳонгирӣ" муаллиф навиштааст:

"Муҳаммад Ҳошим подшоҳзодаи соҳифазилат буд. Баъзе аз катаби мутодоваларо гузаронида, аҳамияти тамом ҳосил карда буд. Бо он ки иисбати пайвастаги бо Абдуллохон дошт, сабаби сағогии он, аслан ва қатъаи ба итоати ӯ сар дарна-

меовард. Замоне, ки Абдуллохон лашкар ба тасхир Ҳисори Шодмон қашид дар он муҳориба қушта шуд”.

Чуноне ки пай бурдем, Мутрибӣ низ аз тарафи Абдуллохон қушта шудани Ҳошим Султонро тасвир кардааст. Фарқи маълумоти ўз аз дигар сарчашмаҳо дар он аст, ки Султони мазкур ту **PDF Compressor Free Version** шудан, балки дар ҷанг ҳалок шудааст.

Мутрибӣ як газали Ҳошим Султонро бо чунин суханон иқтибос кардааст: “Ин газал аз гуфтори ин подшоҳзода аст:

*Оташзада руҳсори ту дар хонаам имрӯз
В—аз ласти ғамат сокини вайроннаам имрӯз.
Дӣ ҳокнишини ҳараму савмазъ будам,
Бигрифта сабу бар дари майхонаам имрӯз,
Бегонасиғат аз назарам дӣ бигузаштӣ,
Эй шуҳ зи сандои ту девонаам имрӯз.
Умрест, ки Ҳошим ба ғами ишқи ту месулҳт,
Аз ласти ғамат сокини вайроннаам имрӯз”.*

Дар асари дигари Мутрибӣ “Тазкират уш—шуаро” маълумот оиди Ҳошим Султон каме зиёдтар омада, намунаи эҷодиети ўз ҳам бештар аст:

“... Шоҳзодай олиҷаноб Муҳаммад Ҳошим Султон оини Темурхони Ҳисорӣ, аз подшоҳони фазилатшиори вилояти Ҳисор аст. Шеърро ба гоят санҷида ва покиза меғуфт ва ҳамвор дар иқтибоси /касби/ фазоил мекушшида, дар ҳаводиси вилояти мазкур ба ҳукми ҳоқони маъруфӣ – Абдуллохон, шарбати шаҳодат ҷашида”.

Чуноне, ки мебинем, дар инҷо Мутрибӣ ишора ба он кардааст, ки Ҳошим Султон бо фармони Абдуллохон қатл шудааст /на дар размгоҳ/.

Оиди мероси Султони мазкур Мутрибӣ гуфтаҳояшро давом дода навиштааст. Ин ду байт аз гуфтори он шаҳриёر аст:

*Ба як дидан чу сад бечораро шайдо тавонад карӣ,
Аҷаб гар созгорӣ бо мани расво, тавонад карӣ.
Ба ҳангоми тагофил сайди ҳешам кард он бадхӯ,
Маҳол аст ин ки дигар тарки истиғно тавонад карӣ.*

Мутрибӣ, чуноне ки дар боло гуфта гузаштем, Ҳошим Султонро налида буд. Бинобар он нақли зеринро ўз забони дигарҳо овардааст:

“Чунин гуянд, ки шоҳзодай мазкур багоят муҳибби фузало ва шуаро буда, ҳамеша ҳиммати багоят мутаваҳдим буда,

ҳатто ки ба умароे, ки муттасиф ба сифати омнитар будаанд ва аз ҳату савод ҳатт надоншанд, зинда илтифоте надоншта. Умарои соҳибзодро ба гоят дуст меношта ва риоятдан хуб менамуда. Аксар авқот ин қитъаро меҳонда ва занқи гарип мекарда:

PDF Compressor Free Version

*Пиро ҳирал зи рӯи насиҳат бигуфт дӯш,
Ҳарфе ки наҳли мардуми доно мӯқаррар аст.
Ҳаргиз ту эдтисч мабар пеши омиш,
Омӣ агар ба мартаба, з-афлок бартар аст.
Омӣ агар чӣ қутб бувал, мӯътақад мабош
Омӣ ҳар асту мӯътақадаш камтар аз худост.*

Қитъан дигар:

*Агар ба рақсу ба бозӣ касе шуда ориф,
Имоми шаҳр будӣ ҳирс дар накӯномӣ,
Саге, ки тир шуд аз бавӣ, поктар бошад,
Аз он касе, ки қунад ихтилот бар омӣ”.*

Чуноне, ки маълум мешавад, Ҳошим Султон мансабдорни бессаводро ниҳоят саҳт зери танқид гирифта, онҳоро бо сагу ҳирс монанд кардааст. Мутаассифона, эҷодиёти ин марди соҳибзодъу соҳибзод, монанди саддо гузаштагони дигар, ҳанӯз омӯхта нашудааст.

Донишну фазилати Ҳошим Султон сабаб шудааст, ки ў на таинҳо марди маъруф, балки чун ҳоким шӯҳрат ёфта, чун шонири соҳибзодъ маъруф гардида, номаш дар саҳифаҳои таъриҳ ба дилсӯзӣ сабт гардидааст.

Ғайр аз ин, часорату кордонии Ҳошим Султон дар давоми зинда аз 20 сол сабаб шудааст, ки вазифаи ҳокими Қаршия, Шаҳрисабз ва маҳсусан Ҳисорро адо намояд, муддати тӯлонӣ ба муқобили ҳонҷон тавонони Бухорову Самарқанд—Искандархону писари у Абдуллоҳон, мубориза бурда, оқибат курбони ин мубориза гардал.

Ҳокими дигари соҳибзодам Абдол Султон буд. Дар китоби “Ҳокимони Ҳисор” омадааст:

“Баъд аз қатли Ҳошим Султон ҳокими Ҳисор Узбек Султон таъни шуд. Ин шаҳс дар ибтидои давлатдории ҳуд ба Абдуллоҳон майл дошт, барои исботи садоқаташ ба Абдуллоҳон, Узбек Султон соли 1577 дар Чузӣ Абдол Султонро, ки аз Үротеппа омада буд ва бо Абдуллоҳон адоват дошт, ба қатл расонид” /с.11/.

Мутрибии Самарқандӣ дар бораи Абдол Султон наинштааст: Абдол Султон подшоҳи фазилатнишон, писари

Абдулатифхони Самарқандӣ. Исми сомӣ ва номи номиаш Абдулмалик аст, vale бо таҳаллуси хеш /Абдол Султон/ машҳур гардида, подшоҳ буд фозил ва табъи латифаш ба гуфтани Ѣшъор моил. Ҳали фазлро риоятҳои хуб ва иноятҳои маргуб мекард.

Рӯз бе **PDF Compressor Free Version** Иттифоқан назари кимёасарааш ба ғақир /Мутриби/ афтод. Дар дастам китобе дид.

Пурсид, ки чӣ китобе аст? Гуфтам, маҷмӯаест. Гирифта кушод. Ин руబои Мирзо Машҳадӣ зоҳир шуд:

*Лулибачае ба ишҳа қурбонам кард,
Бо гамзаву ноз горати ҷонам кард.
Бар доира аз пардан дил пуст қашид,
Санҷиш зи саводи ҷашми гирсанам кард.*

Ба андак таамуле Абдол Султон гуфт:

*Онаи руҳкори ту ҳайронам кард,
Ошуфтагин зулғи парешонам кард.
Дар ишқи ту доштам сару сомоне,
Ҳаҷри ту аҷаб бе сару сомонам кард.*

Маълумоташро давом дода Мутриби илова кардааст: табъи санҷида ва гуфтори писандидаи хуб дошта ва ин матлаъ ба ҷиҳати хона некӯ гуфта:

*Ин хона аз латофати хубон биҳишти мост,
Хиште зи останон у сарнавишти мост.*

Дар охир Мутриби илова намудааст, ки Абдол Султон соли 988 ҳичрӣ /1580–1581/ дар Ҳисори Шодмон ба дasti мусонидон /душманонаш/ шаҳид гашт. Ҷасадашро ба Самарқанд оварда, дар мадрасаи ҷаддаш, дар ҷувори волиди олия мадфун кардаанд. Ҷуноне, ки маълум мешавад, соли қатли Абдол Султонро Мутриби 988 овардааст. Ин ду сана /1577 ва 1580/ моро водор менамояд, ки барои соли қатли ӯро равшан кардан боз ба ҷанд сарчашмаи таърихии дигар муроҷиат намоем.

Дар охир мебояд илова намуд, ки Абдол Султон китобхонае дошт. Ҳоҷа Калони Пухтаи Самарқандӣ китобдори ӯ буд.

ҳатто ки ба умароे, ки муттасиф ба сифати омнгарӣ будаанд ва аз ҳату савод ҳатт надоншанд, зиёда илтифоте надоншта. Умарои соҳибфазлро ба тоят дӯст медошта ва риоятҳон хуб менамуда. Аксар авқот ин қитъаро меҳонда ва завқи гарид мекарда.

PDF Compressor Free Version

*Пирин ҳират зи руи насиҳат бигуфт душ,
Ҳарфе ки наэли мардуми доно муқаррар аст.
Ҳаргиз ту эҳтиҷӯ мабар пеши омие,
Омӣ агар ба мартаба, з-зфлок бартар аст.
Омӣ агар чӣ қутб бувал, мӯътақал мабоши
Омӣ ҳар асту мӯътақалаш камтар аз ҳудост.*

Қитъаи дигар:

*Агар ба рақсу ба бозӣ кассе шуда ориф,
Имоми шаҳр будӣ ҳирс дар накуномӣ.
Саге, ки тар шуд аз баъл, поктар бошад,
Аз он кассе, ки қунад ихтилот бар омӣ”.*

Чуноне, ки маълум мешавад, Ҳошим Султон мансабдорони бесаводро ниҳоят саҳт зери танқид гирифта, онҳоро бо сагу ҳирс монанд кардааст. Мутаассифона, эҷодисти ин марди соҳибтабъу соҳибакл, монанди саддо гузаштагони дигар, ҳанӯз омухта нашудааст.

Донишу фазилати Ҳошим Султон сабаб шудааст, ки ў на танҳо марди маъруф, балки чун ҳоким шӯҳрат ёфта, чун шонири соҳибтабъ маъруф гардида, номаш дар саҳифаҳон тавриҳ ба дилсӯзӣ сабт гардидааст.

Ғайр аз ин, часорату кордонии Ҳошим Султон дар давоми зиёда аз 20 сол сабаб шудааст, ки вазифаи ҳокими Қаршӣ, Шаҳрисабз ва маҳсусан Ҳисорро адо намояд, муддати тулонӣ ба муқобили ҳонҷои тавонони Бухорову Самарқанд—Искандархону писари ў Абдуллоҳон, мубориза бурда, оқибат қурбони ин мубориза гардад.

Ҳокими дигари соҳибқалам Абдол Султон буд. Дар китоби “Ҳокимони Ҳисор” омадааст:

“Баъд аз катли Ҳошим Султон ҳокими Ҳисор Ӯзбек Султон таъни шуд. Ин шаҳс дар ибтидои давлатдории худ ба Абдуллоҳон майл дошт, барои исботи садоқаташ ба Абдуллоҳон, Ӯзбек Султон соли 1577 дар Чузӣ Абдол Султонро, ки аз Үротеппа омада буд ва бо Абдуллоҳон адзоват дошт, ба ҳатт расонид” /с.11/.

Мутрибии Самарқандӣ дар бораи Абдол Султон на-виштааст: Абдол Султон подшоди фазилатнишон, писари

Абдулатифхони Самарқандий. Ислим сомий ва номи номиаш Абдулмалик аст, вале бо таҳаллуси хеш /Абдол Султон/ машхур гардида, подшоҳ буд фозил ва табъи латифаш ба гуфтани шеър моил. Аҳли фазлро риоятҳои хуб ва иноятҳои маргуб мекард.

PDF Compressor Free Version

Рузе ба роҳе мегузашт. Иттифоқан назари кимёасараши ба фақир /Мутриби/ афтор. Дар дастам китобе дид.

Пурсид, ки чӣ китобе аст? Гуфтам, маҷмӯаест. Гирифта кушод. Ин рубоии Мирзо Машҳадӣ зоҳир шуд:

*Лулибачае ба ишва қурбонам кард,
Бо гамзаву ноз горати ҷонам кард.
Бар доира аз парлаи дил пуст қашид,
Санчиш зи саводи ҷашми гиренам кард.*

Ба андак таамуле Абдол Султон гуфт:

*Оинаи руҳкори ту ҳайронам кард,
Ошуфтагии зулғи парсепонам кард.
Дар ишқи ту доштам сару сомоне,
Ҳаҷри ту аҷаб бе сару сомонам кард.*

Маълумоташро давом дода Мутриби илова кардааст: табъи санҷида ва гуфтори писандидан хуб дошта ва ин матлаъ ба ҷиҳати хона некӯ гуфта:

*Ин хона аз латофати хубон биҳишти мост,
Хиште зи оstonan у сарнавишти мост.*

Дар охир Мутриби илова намудааст, ки Абдол Султон соли 988 ҳичҷорӣ /1580–1581/ дар Ҳисори Шодмон ба дasti муонидон /душманонаш/ шаҳид гашт. Ҷасадашро ба Самарқанд оварда, дар мадрасаи ҷаддаш, дар ҷувори волиди олия мадғун кардаанд. Ҷуноне, ки маълум мешавад, соли қатли Абдол Султонро Мутриби 988 овардааст. Ин ду сана /1577 ва 1580/ моро водор менамояд, ки барои соли қатли ўро равшан кардан боз ба ҷанд сарчашмаи таърихии дигар муроҷиат намоем.

Дар охир мебояд илова намуд, ки Абдол Султон китобхонае дошт. Ҳоҷа Калони Пухтаи Самарқандий китобдори у буд.

ҳатто ки ба умарое, ки муттасиф ба сифати омигарй будаанд ва аз ҳату савод ҳатт надоштанд, зиёда илтифоте надошта. Умарои соҳибазлро ба гоят дуст медошта ва риоятҳои хуб менамуда. Аксар авқот ин қитъаро меҳонда ва завқи гарид мекарда:

PDF Compressor Free Version

*Пири хирал зи рӯи насиҳат бигуфт душ,
Харфе ки назди мардуми доно муқаррар аст.
Ҳаргиз ту эҳтисеч мабар пеши омие,
Омӣ агар ба мартаба, з-эфлок бартар аст.
Омӣ агар чӣ қутб бувад, мӯътақад мабош
Омӣ ҳар асту мӯътақадаш камтар аз ҳудост.*

Қитъай дигар:

*Агар ба рақсу ба бозӣ кассе шуда ориф,
Имоми шаҳр будӣ хирс дар накӯномӣ,
Саге, ки тар шуд аз баян, поктар бошад,
Az он кассе, ки кунад ихтилот бар омӣ”.*

Чуноне, ки маълум мешавад, Ҳошим Султон мансабдорони бесаводро ниҳоят саҳт зери танқид гирифта, онҳоро бо сагу хирс монанд кардааст. Мутаассифона, эҷодисти ин марди соҳибтабуу соҳибакл, монанди садҳо гузаштагони дигар, ҳанӯз омӯхта нашудааст.

Донишу фазилати Ҳошим Султон сабаб шудааст, ки ў на танҳо марди маъруф, балки чун ҳоким шӯҳрат ёфта, чун шонири соҳибтабъ мавзӯи гардида, номаш дар саҳифаҳои таъриҳ ба дилсӯзӣ сабт гардидааст.

Ғайр аз ин, часорату кордонии Ҳошим Султон дар давоми зиёда аз 20 сол сабаб шудааст, ки вазифаи ҳокими Қарши, Шаҳрисабз ва маҳсусан Ҳисорро адо намояд, муддати тӯлонӣ ба муқобили ҳонҳои тавонони Бухорову Самарқанд-Искандархону писари у Абдуллоҳон, мубориза бурда, оқибат қурбони ин мубориза гардад.

Ҳокими дигари соҳибқалам Абдол Султон буд. Дар китоби “Ҳокимони Ҳисор” омадааст:

“Баъд аз қатли Ҳошим Султон ҳокими Ҳисор Узбек Султон таъин шуд. Ин шаҳс дар ибтидои давлатдории худ ба Абдуллоҳон майл дошт, барои исботи садоқаташ ба Абдуллоҳон, Узбек Султон соли 1577 дар Чузӣ Абдол Султонро, ки аз Уротеппа омада буд ва бо Абдуллоҳон адоват дошт, ба қатл расонид” /с.11/.

Мутрибии Самарқандӣ дар бораи Абдол Султон навиштааст: Абдол Султон подшоҳи фазилатнишон, писари

Абдулатифхони Самарқанди. Исли сомй ва номи номиаш Абдулмалик аст, vale бо тахаллуси хеш /Абдол Султон/ машхур гардида, подшоҳе буд фозил ва табъи латифаш ба гуфтани шеър моил. Аҳли фазлро риоятҳои хуб ва иноятҳои маргуб мекард.

Рузер PDF Compressor Free Version Иттифоқан назари кимёасараши ба фақир /Мутриби/ афтод. Дар дастгам китобе дид.

Пурсид, ки чӣ китобе аст? Гуфтам, маҷмуаест. Гирифта кушод. Ин рубоии Мирзо Машҳадӣ зоҳир шуд:

*Лулибачас ба ишҳа қурбонам кард,
Бо ғамзаву ноз горати ҷонам кард.
Бар доира аз пардан дил пӯст қашид,
Санҷиш зи саводи ҷашми гиренам кард.*

Ба андак таамуле Абдол Султон гуфт:

*Ониаи руҳкори ту ҳайронам кард,
Ошуфтагии зулфи парсюнам кард.
Дар ишқи ту доштам сару сомоне,
Ҳаҷри ту аҷаб бс сару сомонам кард.*

Маълумоташро давом дода Мутриби иловагардааст: табъи санҷила ва гуфтори писандидан хуб дошта ва ин матлаъ ба ҷиҳати хона некӯ гуфта:

*Ин хона аз латофати хубон биҳишти мост,
Хиштэ зи останаи ў сарнавишти мост.*

Дар охир Мутриби иловагардааст, ки Абдол Султон соли 988 ҳичори /1580–1581/ дар Ҳисори Шодмон ба дасти муонидон /душманонаш/ шаҳид гашт. Ҷасадашро ба Самарқанд оварда, дар мадрасаи ҷаддаш, дар ҷувори волиди олия мадғун гардаанд. Ҷуноне, ки маълум мешавад, соли қатли Абдол Султонро Мутриби 988 овардааст. Ин ду сана /1577 ва 1580/ моро водор менамояд, ки барои соли қатли ўро равшан кардан боз ба ҷанд сарчашмаи таърихии дигар муроҷиат наносим.

Дар охир мебояд иловагардааст, ки Абдол Султон китобхонае дошт. Ҳоҷа Калони Пухтаи Самарқандӣ китобдори ў буд.

Шоҳзодаи шоиртабыи дигар Мирзо Иброҳим, писари Сулаймоншоҳ Мирзо буд. Оиди ин марди қӯҳистонӣ Мутриби навиштааст:

Бисер подшоҳзодаи хуштабъ, нуқтадон буд. Ашъори хуашаш беҳтар аз лаъли Бадаҳшон менамуд. Тахаллуси у Вафой аст. Багоят шеърро худ меғуфт. Табъи баланд дошт ва бадеҳаро ба осонӣ меғуфт. Илоҷ ном аврате аз хуштабъони Бадаҳшон буда, рӯзе дар роҳе бо Мирзо мулоқот карда. Мирзо гуфта: Илоҷ! Бадеҳа намегуем?

Илоҷ гуфта:

*“Шоҳо! Ту шоирину на дар поян маний,
Ман офтоби аршаму ту сояни маний.”*

Мирзо дар ҷавоби ў гуфта:

*“Аз шутурони Вайси Қарн”¹¹ як шутур манам,
Ман дар қатори нарам, ту сояни маний”.*

Мутриби, ки бо Мирзо ҳамзамон буд, навиштааст, ки ў соҳибдевон аст. Девони ашъори ўро дар Самарқанд дидам. Багоят ашъори обдор буд. /Чанд наимуна аз ашъори Вафой дар асари Мутриби иқтибос омадааст/.

Замоне, ки Сулаймон Мирзо бар сари Балх лашкар қашид, дар он муҳориба Вафой күшта шудааст.

Бадеҳагуни Илоҷ бо шоҳзодаи мазкур, байтбараки Мавлюно Қабули Бухороиро бо Зилоҳ ном заифа дар Ҳисор ба хотир меоварад, ки мо онро муфассал дар асари худ “Ҳисор”, /Душанбе, 1995, с.248/ тавсиф кардаем. Байтбараки тасвири сёфта шоҳиди он аст, ки Илоҷ чун шоирини хуштабъ дар замонаш матъруф гашта, борҳо бо шоҳзода байтбарак кардааст. Вагарна шоҳзода ба зани тасодуфанд дар сари роҳ дучор омада, таклифи шеъргӯй намекард.

Илоҷ, Зилоҳ ва аврати қаҳрамоне, ки ба сабаби шуҷоати худ, ба извази ҷазони қатл сазовори издивоҷ бо Ҳамза Султон гаштааст, тақрибан дар як аср ҳаёт ба сар бурдаанд. Ҳаёту эҷодиети онҳо сазовори омӯхтани олимон мебошад. Мо бо варӣ дорем, ки чунин занони порсо дар таърихи ҳалқи тоҷик зиёд ҳаёт ба сар бурдаанд. Илоҷу Зилоҳ бояд ба қатори шоираҳои асри миённи тоҷик дохил шаванд.

¹¹ Номи деҳа дар Арабистон.

Ҳамзамони Ҳошим Султон Кудсии Ҳисорӣ буд. А.Ҳабибзода сиди ў сухан ронда, ўро ҳамзамони Мавлоно Абдураҳмони Чомӣ (1414–1492) пиндошта чанд намунаи шеърашро иқтибос овардааст.

Дар “*Рӯзгорони ҷаҳонгири*” – и Мутрибӣ ин ном низ дучор омада, муаллиф чунин навиштаанд: “Мавлоно Кудсии Ҳисори маддохи Ҳошим Султон буд ва дар мадҳи он шоҳзода қасоиди хуб дорад. Матлаъ ва гуфтори уст:

Матлаъ:

*Гамзаат ҳуңрезу мижгонат аз ӯ ҳуңрезтар,
Рез ҳунарро, ки баҳри тег бошад тезтар*.

Бо вучуди мухтасар будани маълумоти мазкур маълум мешавад, ки Мавлоно Кудсии Ҳисорӣ на он Кудси аст, ки дар китоби А.Ҳабибзода зикр ёфтааст. Ин шахс шоири оҳири асри XVI, замони ҳукмронии Ҳошим Султони мақтул буда, аз замони зиндагии Мавлоно Чомӣ дур аст. Яке аз шоироне, ки дар асарҳои ба ҷуарои Ҳисор баҳшида номаш ба ҷашм нарасид, Туруқи Ҳисорӣ мебошад. Дар асари Мутриби у шоири садаи қарни XVI номида шудааст. Ӯ машхур бо номи Мулло Бобои Туруқ буда, фасоҳат дошта ва ашъорро неку меғуфта ва мазмунро ба ҷиҳати дарди пой манзуру маргуб адо карда:

*Дарӣ омад ҷу ба танг аз дили беҳосили мо
Рафту дар пои ту афтод ба дарди дили мо.*

Ҳамасри Туруқи Ҳисорӣ Муштоқи Ҳисорӣ ном дошт. Дар бораи ӯ Мутрибӣ чунин овардааст:

Муштоқи Ҳисорӣ марди девонавазъ буд ва аз ҳарфаи /касби/ нассочи вучуд дошт. Бо вучуди қосибтабиатӣ, табии хуб дошт ва ашъори неку аз ӯ сар бар мезад. Муддате шуд, ки ба ҷониби Балҳ рафта мутаваттин гардида ва ин газалро аҷаб неку гуфта:

*Агар дар базми май руҳсори соқӣ дар назар бошад,
Дигар аз бодаи гулгун ҷаро қасро ҳазар бошад,
Шикоят кам куну имрӯз фурсатро ганимат дон,
Аз он тарсам, ки фардо қоса дар ласти дигар бошад.
Макун бо бистару болини ишратхона ҳурсандӣ,
Ки оҳир дар сарон ҳок ҳиштэ зери сар бошад.
Ҷӯ донӣ ҳоли ин дилҳои масти майпарастонро
Кассе донад, ки ӯ аз ҳоли мастан боҳабар бошад.
Чу ман ҳар қас, ки ҳоки мақдами пири Мутон бошад.*

*Азаб набват агар лар ҳалқаи аҳли назар бошад.
Қабули базми сокӣ чун нагардал ҳамчӯ Муштоқӣ
Ба маҷлис чун суроҳӣ ҳар киро овози тар бошад.*

Байт:

*Бу накунам гул ки ўдист ба даст меравал,
Зон ки ба дасти нокасон гул ба шикаст меравал.*

Дар асри XVI Ҳучумии Ҳисорӣ ном шонир ҳаёт ба сар бурдааст. У аз ҳабили шоироне мебошад, ки Мутрибӣ “эшонро дид, ба мудозимати шарифи эшон мушарраф гашта. Номаш Ёрмаҳмад. Дар Бухоро кулчафурӯши /нончуруши/ мекард. Ба ҷиҳати издиҳоми ҳалоиқ Ҳучумӣ таҳаллуси худ сохта, шеър мегуфт. Гоҳе ашъори шуароро дуздида, дар ҳузури мардон ба таҳаллуси худ меҳонд:

*Макун дузлӣ, ки дузлӣ нест коре,
Агар дузлӣ кунӣ, дурр дузлборе.
На он дурре, ки дар гуши занон аст,
Зи дарёни сулан (дурри) шоҳворе.*

Рӯзе газале аз гуфтори Маҳдуми Ҳасанхоҷа Нисориро бо таҳаллуси худаш ҷамъе хонда. Маҳдумӣ баъд аз иттилоъ ин маъно фармудаанд:

— Чаро ҷунин кардӣ?

Гуфт: Ба ҷиҳати онки ин газалро ба ҳати шарифи шумо дар ҳошияни девон навишта дидем, ақидаам ҷунин шуд, ки мудозимони шуморо ба он газал илтифоте нест, ки бар ҳошия навиштаед, бинобар он вайро аз они худ соҳтам”.

Ҳазрати Маҳдумӣ табассум карда фармудаанд, ки “он газалро ба ту баҳшидам!”.

Ҳикоят:

Овардаанд, ки аъробӣ аз дӯкони атторӣ қадре мушк би-дуздид. Уро пеши қозии шаҳр овардаанд, эътироф намуд. Гуфтанд: ҷаро ин кор кардӣ ва инкор накардӣ?

Гуфт: Ҳадисе дидсаам, ки ҳарки чизе бидуздид фардои қиёмат он чизро ба гардани ўдаровсанд.

Байт:

*Чун дуддин ман ба гарданам ҳоҳал буд,
Беҳ зон набувад, ки мушки анбар бошад.*

Ин газалро ба Ҳучумӣ нисбат мекунанд.

Бесабаб ранчилда аз ман бадгумониро бубин,
Мекрубонам гайр шуд, номеҳробониро бубин,
Чин дар абру, зери лаб пинҷон табассумро нигар
Шаин ном тарики мекрубониро бубин.

PDF Compressor Free Version

Сар ба пеш афканда меояд ба маҳбубеву ноз
Тарзи рафттору тарики саргарониро бубин.

Суи ман мебиганду пинҷон табассум мекунад,
Илтифоти ошкорову ниҳониро бубин.

Ҳарфи гайр оғоз кардиву Ҳуҷумай узр гуфт,
Талхутиро нигар, ширинзабониро бубин.

Шоири дигар Мулло Ҳисорӣ – номаш дар асари Мутрибӣ “Нусхай зебои Ҷаҳонгирӣ” зикр ёфтааст. Мувофиқи ин маълумот Мулло Ҳисорӣ дар масҷиди Пули Сафед имом буд ва табъи назм дошт. Аммо дар илми қабза комил буд ва тирро хуб меандоҳт. Филмасал дидан мур ва мор дар шаби тор мақсади таваҷаи ӯ мекард. Албаттा тири тимсолаш бар ҳадафи мақсуд мерасид. Ба тақриби ба ҷониби Ҳиндустон сайр кард, ба ниҳти бандагии подшоҳи ғозӣ. Чун заъфи толсъ лозими моҳияти ӯ буд, вақте ба Ҳиндустон расида, ки халифаи илоҳиро дарнаёфт.

Чун тири тадбираш мувофиқи ҳадафи тадбир наёмада, сабаби он ба ҷониби Ҕакан рафтӣ, ҷандгоҳ дар он ҷо авқот ба усрат /машиққат/ мегузаронид.

Аҳду аёлаш ҳама дар Самарқанд буданд. Мактубе бар он ҷамоат фиристод, бар сабили шикоят аз рӯзгор, ин байтро гуфта, дар маросила навишта буд:

*Муғлис ба мулки Ҳинд пан иззу ҷоҳ рафт,
Оҳир зи мулки Ҳинд ба рӯзи сиёҳ рафт.*

Аз ҷумлаоти ӯ ҳеч поке намонда, магар домоди ӯ, ки Мулло Абдулмалик ном дорад ва ҳоло, ки санаи 1036/1626–1627/ аст, ҳанӯз дар қайди ҳаёт аст ва умраш ба навад расиддааст. Дар қарияни Даҳбед мебошад. Ба сифати боғандагӣ иштиғон дорад.

Акунун назар меандозем ба он шоироне, ки номашон дар китобҳои номбурдан АҲабибзода зикр шуда, мувофиқи маълумоти Мутрибӣ ва дигар сарҷашмакҳои адабӣ иловадо меҳоҳад. Яке аз ҷунин шоирон Гаюрии Ҳисорӣ мебошад. Дар китоби “Аз ганҷинай адабии Ҳисор” /с.20/ оиди ин шоир маълумоте ниҳоят муҳтасар, бо чор байташ зикр ёфтааст. Аз ин

маълумот маълум нашудааст, киFaюрии Ҳисорӣ шоири қадом аср буд.

Мутаассифона, Faюрии Ҳисорӣ умри дарозе надидааст. Ӯ ба 40-солаги нарасида, соли 999 ҳичрӣ қамарӣ /1591 мелодӣ/ вафот мекунад. Бо вуҷуди ҷавон будан, эҷодиёти рангинаш дар Мовароӯнгаҳру Ӧрғон Ҳашхур гаштааст. Бесабаб нест, ки олимони маъруфу забардасти Эрон ном ва намунаи шеърҳои Faюрии Ҳисориро дар асарҳояшон зикр кардаанд. Масалан, Саид Нафисӣ дар асарааш “Таърихи назм ва наср дар Эрон” /Техрон, 1363/, Забеуллоҳ Сафо дар китобаш “Таърихи адабиёт дар Эрон” /Техрон, 1963/, Абдулҳусейни Хайёмпур дар китоби “Фарҳанги суханварон” /Техрон, 1368/ ва инчунин дар китоби “Сафинаи хушгӯй” номи Faюрии Ҳисориро зикр кардаанд.

Мутрибии Самарқандӣ дар бораи Faюрии Ҳисорӣ чунин овардааст:

Faюрии Ҳисорӣ /мутаваффо 999/1591/ аз шуарои хушгӯи пурзӯр ва машҳур аст. Симои гайрат аз ҷабини ӯ возеҳ ва осори фатанат аз замири ӯ лоёҳ менамуд. Ақзи ул-қуззот қозӣ Муҳаммадсадик мефармудааст, ки Мулло Faюри дар мулоҳизоти хусрави магфур Муҳаммадҳаким Мирзои Кобули аъзозе дошт ва аксар дар муҳорибати шаҳриёри мазкур ҳозир мешуд ва доди мардӣ ва мардонагӣ медод. Баъди фавти Муҳаммадҳаким Мирзо рикоби фалакфарсои шаҳриёри ҷаму ҷоҳ Акбар /1556–1605/ подшоҳ гардид ва дар мадҳи он ҳазрат қасоиди хуб ва ашъори маргуб мегуфт.

Чунин манқул аст, ки Мулло Faюри дар яке аз муҳориботи Ҳиндустон кушта гашт ва ин ғазали ӯ шӯҳрати азим дорад.

Ғазал:

*Дар танам таби ҳичрат оташе чу шамъ афрӯҳт
Мурда-мурда хоҳам зист, зинда-зинда хоҳам сӯҳт.
Ман ба водии ишқат он қасам, ки Мачнуно,
Бояд омаду аз ман шеваи ҷунун омуҳт.
Дида-дида ҷашмонам, сӯи меҳри руҳсорат,
Дида хира шуд ҷоно, хирадидагӣ омуҳт.
Юсуфи ҷамолатро дида Мисриён донанд,
Нақди ҷон азизи ман моликаш, вале нафрӯҳт.
Гар Faюриё, хоҳӣ нақди хештан пинҳон,
Аз сиришки мижгонат ҷоки сина бояд дӯҳт.*

Мавлоно Хиргоҳӣ дар асари А.Ҳабибзода “Аз ганҷинай адабии Ҳисор” /с.17–20/ ба номи Хиргоҳӣ омадааст. Муаллиф дар асоси тақирии Мутриби ва “Баҳр–ул–асрорӣ” Маҳмуд б. Амир Валии китобдор оиди ин шахси таърихи маълумотҳои ҷолиби диққат гирд овардааст. Ҳоло ба ин маълумотҳо меҳоҳем шеърни Мутриби аз асари дигари ў “Нусхай зебон Ҷаҳонгирӣ” илова намоем. Ҳамсӯҳбат шудани муаллифи асар бо Мавлоно Хиргоҳӣ дониши моро дар бораи ин шоир пурратар мегардонаад. Бояд илова намуд, ки аз шеърҳои ба чоп омода соҳтаи А.Ҳабибзода таҳо ду байт дар асари номбурдаи Мутриби зикр ефтаанд, ки мо онро ба қалам наовардем “Мавлоно Хиргоҳӣ – аз шоирони машҳуру мӯътабар аст. Чун таваллуд дар деҳоти Хиргоҳтарошони Ҳисор кардааст, бадон ҷиҳат Хиргоҳӣ таҳаллус менамояд. Ҳалифаи Тӯрон–Имомқули Баҳодурхон /1611–1642/ ба ашъори ў завқи тамом дорад. Дар таърихи 1024 /1615/ бар атрофи акобир ва умаро мегашт ва забон ба маддоҳи мескушод, сила /инъом/ ва ҷавоиз месефт”.

Чанд гоҳе аст, ки тарки тағофил кардааст ва дар Балҳ мутавваттин гашта ба вазъи дарвеш ва номуроди сулук менамояд. Маҳосинаш тамом сафед шудааст. Асос дорад, дар сари он белҷас таъбир кардааст. Дар кӯчаву бозори Балҳ ҳар гоҳ тараддуд менамояд, ҳар амири ношиност ва нобоист, ки дар наزارаш меояд, аз роҳ дур месозад. Ин сирати авлиёро шиори худ соҳта, ба касе коре надорад. Бо вуҷуди /он/ аз дояни шоирӣ ҳоли нест. Аммо шеърро дар ранги собиқ намегӯяд, услуби дигареро риоят кардааст. Орифона ва муваҳҳидона мегӯяд. Дар Балҳ дар манзили Ҳазрати Шоҳҳоҷа машюриунилай мулоқот кардам, шеър талабидам. Ин байтро хонд:

*Аз дуо озод эй, в–з ҳоҳопу матлаб гусил,
Лаб ҳам аз лаббайк банд, аз гул–гул, े раб, гусил.*

Гуфтам лаббайк аз ҷониби дай намебошад, пас фоидан лаб гусил чист?

/Мавлоно Хиргоҳӣ/ сукут кард ва ҷатъан ҷавоб нагуфт.

Рӯзэ ин манзумоташро ба валодат /писарам/ Шоҳали навишта дод, ба расми ёдгорӣ.

Назм:

*На аз ҳарому дайру на аз бому даре пурс,
Аз хеш дарунтар раву аз вай ҳабаре пурс.
Ишқ аст яке рангу дусад ранг дар ў ном,*

PDF Compressor Free Version

Пас биниши борик зи соҳибназаре пурс.
З-ин хорадилиҳо нағузорадат зи ишқ,
Ин тарбият аз ҳусни таҷалли асаре пурс.
Дидем руҳашрову ҳамон лаҷза надилем,
Ин зистану мурдани зуд аз шараре пурс.
Дил на ба раҳи ковону, мичгонашу он гоҳ,
Ҳоли ҳадаф аз новаки ҷавшангузаре пурс.
Бо ср нағу, аз чӣ ба мо таҳмизоҷӣ,
Ҳарчанд ки мардул, на наинқадаре пурс.
Ҳангоми тагофил чӯ ба мо ҷашм билӯши,
Бикшову ҳамин шева зи бодоми таре пурс.
Хоҳӣ, ки ба рафтори ҳафӣ ҷилвагар ой,
Ҳуд қабки дарӣ бошу ҳиром аз лигаре пурс.
Оҳе қашам оҳиста ба наъъе ки бихандӣ,
Ин гулшукӯроидан зи насими саҳарӣ пурс.
Ишқ он чӣ ба ман кард, фурумоя чӣ донал.
Маглубии Доро зи Синкаандарзафаре пурс.
Ҳиргоҳӣ агар ҳокнишини дари ишқ аст,
Расвоии ин пир зи ръёнописаре пурс.

Ин рубоиҷо низ аз ўст:

Вақтест, ки ҳешро ба гам восипарӣ,
Лаб бандиву умри талҳ лаzzат шумарӣ,
Дил гӯйиу лаҳти лаҷан аз дила қашӣ.
Ҷон ҳониву тор-тораш аз тан бибарӣ.

Эй равишонии гӯшам байтулҳазанам,
В-ай равнақи шамъи базми партавфиканам,
З-ин гуна тамоми ҳусну хубӣ, ки туй,
Сар то қадам орзу, зи уммад манам.

Эй ҷархӣ гарон мабин сабукборонро,
Дар бор макун дили вафодоронро.
Дареб, ки солҳо дар ин олами ҳок,
Гардеву наебӣ асари сронро.

Дар хотимаи маъдумоти мазкур Мутрибӣ чунин овардааст:
“Алҷол дар Балҳ аст ва ба маҷлиси ашроф гоҳе тараддул
мекунад”.

Мебояд илова намуд, ки зикри Ҷавлоно Ҳиргоҳӣ дар
асари дигари Мутрибӣ “Тазкират — уш-шуаро” омада, онро
А.Ҳабибзода дар китоби ҳуд истифода намудааст.

Оиди Зардакии Ҳисори А.Ҳабибзода маълумоти Мутрибиро пурра за асари ў “Тазкират-уш-шуаро” истифода кардааст. Онро мо такрор накарда, танҳо як газали шоирро иқтибос меоварем, ки он дар китоби муаллифи номбурда ба шаҳли нопурра ва ноқис омадааст.

PDF Compressor Free Version

*Гирйем чанд лар ғамат эй моҳ фанг—фанг,
Рубасифат ба боги фироқи ту панг—панг.
Бе офтоби руи ту чун зарра кайквор,
То чанд барчаҳам ба ҳар гӯша ванг—ванг.
Аз дасти гим ба риштаи ҷон чанг мезанам,
Қонуни сина медиҳад овози чанг—чанг.
Гар мурги дил назод зи ҳиҷри ту ҷӯҷас.
Варна ҷарост ин ҳама овози чанг—чанг.
Менолад аз фироқи рухат зор Зардакӣ,
Чун гурба дар миени сагони ту манг—манг.*

Ин буд чанд маълумоти тозае, ки оиди шуарои Ҳисори Шодмон дар асрҳои XVI—XVII, дар асарҳои Мутрибии Самарқандӣ ва дигар маъхазҳо зикр ёфтаанд. Мо боварии комил дорем, ки дар бораи ҳамаи ононе, ки дар инҷо номбар шудаанд, оянда маълумотҳои тозае дастрас гашта, олимон фикру андешаҳои мазкурро ислоҳ намуда, иловаҳо низ дохил менамоянд.

АҲЛИ ИЛМУ МАЪРИФАТИ ҲИСОР

Маълумоти зерин доир ба олимону ҳаттотони аз водии Ҳисор танҳо муште аз хирвор буда, кӯшиши аввалин дар эҳёи ном ва гирд овардани осори ҳаттии онҳо мебошад.

Яке аз олимони гумноми асрҳои XIV—XV Ҳисор Абдулазиз мулакаб ба Муҳин ал-Ҳисорӣ буд. У соли 821 ҳиҷри (1418 мелодӣ) иборат аз 12 мачдис (боб) бо номи “Сийар аннаби” асаре навиштааст. Дар ин китоб сухан аз вафоти ҳазрати Муҳаммад (с) ва таърихи чаҳорёрон меравад.³²

Яке аз асарҳои нодири асри XII “Фатвои Уттаби” ном гирифтааст, ки ба қалами Зайниддин Абунаср (Абу Ӯмар) Аҳмад бини Муҳаммад бини Ӯмар ал Уттаби (Хоҷа Ҳалифа) ал-Бухорӣ мутахаллус ба “Ал-Уттаби” тааллуқ дорад. Вафоти

³² Стори Ч.А. Персидская литература. Библиографический обзор. Переработан и дополнен Ю.А.Брегель. М., 1972, кн.1, с.559.

у ба соли 586 ҳичрӣ (1190 мелодӣ) муайян шудааст. Алҷол ду нусхай ин асар маълум аст, ки яки он дар Тошканд ва дигараш дар Истамбул маҳфузанд. Нусхай Тошканд моҳи мухаррами соли 884 ҳичрӣ (март—апрели соли 1479) рӯйнавис шудааст. Ин санаро дар болои мундариҷаи китоб, соҳиби он, ки аз Ҳисор Ҷомеъи Ҳисорӣ мавшиштааст: “Муҳаммад бини Мавлоно Ҳусайн ал-Балин (?) ал-Ҳисорӣ, Муҳаррами 884” (март—апрели 1479). Аз ин ном маълум мешавад, ки падари соҳиби китоб бо унвони “Мавлоно” сазовор гашта, Мавлоно Ҳусайн яке аз донишмандони аспри XV (шояд пештар аз он ҳам) буд.

Баъди ду соли ин, яъне 23 моҳи рамазони соли 886 ҳичрӣ (15 ноябрь соли 1481 мелодӣ) иборат аз 15 мисра шеър ба шарофати Мавлоно Султонмуҳаммади Ҳисорӣ ба забони форсӣ навишта шудааст. Тадқиқоти пешакӣ нишон дод, ки шахси ин шеърро сабит карда марди кӯҳансол буда, дасташ меларзидааст.³³ Дар оянда мавқеи шахси номбурдaro, ки сазовори диққати шоир гаштааст, мебояд муайян намуд.

Дар аспри XVI Аликамол ибни Мавлоно Дарвешмуҳаммади Ҳисорӣ “Аҷубатта ал-ғатовӣ” ном асари тартибдодаи Ало-ваддин ад-Диноварӣ Абубакр ал-Ҳасан ас-Самарқандиро рӯйнавис кардааст. Тадқиқотчиён муайян кардаанд, ки дар ин асари нодир ба забони форсӣ ғатвоҳо гирд омадааст. Дар ин китоб асоси суннатҳои мусулмонии мазҳабӣ ҳанафӣ ба шакли саволу ҷавоб бо мисолҳо дарҷ еftaast. Нусхай ягонаи ин асар дар заҳираи дастхатҳои Пажӯҳишгоҳи ховаршиносии Тошканд маҳфуз аст.³⁴

Дар аспри XVI, дар деҳаи Деҳнавози вилояти Чагониён, бо номи Кутбиддинаҳмад ал-Ҳиравӣ ибни Алишоҳ шахсе ҳаёт ба сар мебурд. У моҳи раби үл-аввал соли 440 ҳичрӣ (моҳҳои сентябр—октябр соли 1583 мелодӣ) асари Имом Нававӣ шайх Саъдиддин Ҳамунро дар деҳаи номбурда рӯйнавис кардааст.³⁵

Дар аспри XVII Ҷомеъ Абдулҳай бини Ҳоча Чокари Ҳисорӣ маҷмӯаи мактубҳоро бо номи “Мактуботи Аҳмади Форуги” тартиб додааст. Вафоти Аҳмади Форугӣ Сарҳинди ан-Нақшбандӣ тақрибан соли 1626 муайян аст. Мактубҳои ў мазмунни панду-аҳлоқӣ дошта, ба тасаввуф баҳшида шудаанд. Дар ин маҷмӯа 99 адад мактуб ба ҳамин мазмун дохил аст.³⁶

³³ Собрание восточных рукописей АН Узбекистана. т.8. Ташкент. 1967. № 5848.

³⁴ Ҳамон ҷо, № 5849.

³⁵ Китобхонаи Пуштунуи Кобул, № 78976.

³⁶ Собрани. восточ. рук. АН Узбек. Т. VIII, № 5283.

Шахси маъруф, донишманд, муаррих, арбоби давлатии асри XVII водии Ҳисор Ҳоҷа Самандарӣ Тирмизӣ буд. Тибқи маълумотҳо зодгоҳи ў Ҳонақоҳ муйиян шудааст. Ҳоҷа Самандар умри дароз дилааст. У муаллифи якчанд асар, аз ҷумла асари маъруф – “Дастур-ал-мулук”³⁷ буд. Ҳоҷа шахси ба сулолаи **PDF Compressor Free Version** ба ҳонҳои Бухоро – Абдула-зизҳон (1645–1680) ва Субҳонқулиҳон (1680–1702) наздик буда, ҳамроҳи онҳо ба якчанд юришиҳои алайҳи Хоразм ва Балх иштироқ дошт. Солҳои 80-уми асри XVII Ҳоҷа Самандар ду маротиба ба вазифаи раисии шаҳри Насаф (Қарши) таъин шуда ба унвони фахрии “раббатпаноҳ” мушарраф гаштааст.

Ҳоҷа Самандар, ба қавли Малеҳои Самарқандӣ, зиндагии дарвешонаю либоси фақиронае дошта, саҳтиҳои рӯзгор ӯро ҳамчун марди пухтае ба камол расонидааст. Малеҳо на-виштааст: “Муддате парешон ... буд. Кулоҳи намадӣ дар сару жандан сафед дар бару каманди ваҳдат дар камар буда ва аз ҳама канора гирифт ... ҳудро дур аз тааллуқот карда ... булдони (шахрҳои) мамлакатҳои машориқ (шарқ) ва мағориб (гарб) тай карда, сарду гармии рӯзгорро дила, талху ширинии айёмо ҷашилааст, дар замиру тинати хештан пухтагӣ ҳосил карда, сари мӯе ҳомӣ надорад”³⁸.

“Дастур ал-мулук” – қалонтарин асари Ҳоҷа, ба ҳони Бухоро Субҳонқулиҳон баҳшида шудааст. Ин асар тақрибан байни солҳои 1694–1696 таълиф ёфта, иборат аз 22 боб ме-бошад. 21 боби он (бобҳои 1–20 ва 22) мазмуни панду ахлоқӣ дошта, боби 21 асар воқеаҳои таъриҳии бо ҷашм дидай муаллифро дар бар кардааст. Дар ҳамин асар тавоногии қабилаи юз, ки сардорони онҳо дар Ӯротеппа ва Ҳисор ҳуқмронӣ ме-карданд ва мақоми юзҳо дар таърихи асри XVII дарҷ ёфтааст. Асари номбурда бештар бо насли мусаҷҷаъ иншо шудааст, ки маҳорат ва донишмандии муаллифро нишон медиҳад. Масалан: “Азизи мағ, гули ин ҷаҳон рафиқи ҳор асту ҳарини ҳумор. Ганҷаш ба ранҷ пайваставу айшаш бо ғам барбасти ... Нунши меҳраш бо неши заҳр асту асари тарекаш ба зарари заҳр аст”³⁹.

Дар Ҳисор олимони соҳаи динӣ ислом кам набуданд. Яке аз онҳо Мулло Ермуҳаммади Ҳисорӣ ал-Бухорӣ буд. Аз рӯи ном маълум мешавад, ки ў аз Ҳисор буда, дар пойтахти

³⁷ Ҳоҷа Самандар Тирмизӣ. Дастур ал-мулук. Факсимили старейшней рукописи. Перевод с персидского, предисловие, примечание и указатели М.А.Саладетдиновой. М., 1971, с. 3–19.

³⁸ Самандарӣ Тирмизӣ. Дастур-ул-мулук, Душанбе, 1990, с.76.
³⁹ Ҳамон ў, с.78.

давлати Аштархониён – шаҳри Бухоро низ истиқомат ва ба илм шуғл доштааст. Аз ҳамин сабаб Бухоро нисбай дуввуми ўга штааст.

Мулло Муҳаммади Ҳисорӣ ал-Бухорӣ сурои 39 Қуръон, ки “Ал-Заммар” ном дошта, иборат аз 75 пора (оят) аст, тафсир PDF Compressor Free Version аз тарафи Соқӣ бини Мавлоно Муҳаммадамин соли 1105 ҳичрӣ (1694 мелодӣ) рӯйнавис мешавад.⁴⁰

Маҳмуд ибн Амирвалии Китобдор як силсила шахсони маъруфи асри XVII-ро ба қалам дода навиштааст, ки “дигар аз аъломи уламои рӯз дар ислом (олимони маъруфи рӯз дар ислом) Ҳасани Қабодиёнӣ дигар аз уламои ирфоннишон Мавлоно Алибек, таваллуди он ҷаноб дар музофоти Ҳисори Шодмон”.

Ва ҳамчун як сулуки ин тариқ қавим (устувор) мустақим мебуд то ҳам дар айёми иртифоъи (баланд шудани) аъломи давлат, хоқони гардун, гуломи алайа мувоғиқ ул-ином ба таърихи санаи ҳазору сивуяк (1621–1622 мелодӣ) ... аз меҳнатсарои фонӣ ба масаррати ҷои ҷовидонӣ хиромид. Дар як вақт бо ў шахси дигар мезист, ки ӯро Маҳмуд бини Вали Мавлоно Марҳамӣ номидааст. Соли ҳаётини ин шахс маълум нест. Вале дар солҳои таснифи “Баҳр-ул-асрор” (1634–1641) ў дар қайди ҳаёт набуд, чунки муаллиф дар бораи ў ҳамчун шахси фавтида сухан рондааст.

Басо дурри ашъори обдор, ки аз он лучҷаи (миёнаи дарёи) асрор бар соҳили дӯш ва канор аз хони (тири) аҳоли рӯзгори имрӯза ба ёдгор аст ... Байт:

*Агар ба қоидаи дил равам, парешонист,
Ба тарзи дида равам, кору бори ҳайвонист.*

Рубоиёт:

*Аввал ситами фарогат аъло-аъло,
Андақ ғами ҳичрони ту саҳро-саҳро..
Оташ ба даруни сина хирман-хирман,
Хуноба ба рӯи дида дарё-дарё.*

Маҳмуд бини Вали навиштааст, ки Мавлоно Марҳамӣ ҳамагӣ се соат сар ба болини таквии ниҳода таслими фармони карими кордон гардид.⁴¹

⁴⁰ Собрание восточн. рукописей АН Узбекист. ч.IV, Тошканд, 1957, № 2893.

⁴¹ Маҳмуд б. Амирвалии китобдор. Таърихи баҳр-ул-асрор. Кобул, 1360 (1981), с.229–230.

Дар “Баҳр-ул-асрор” аз водии Ҳисор доир ба Мавлоно Шоҳмуҳаммади Дехнавӣ чунин маълумот зикр ёфтааст.

Мавлоно Шоҳмуҳаммади Дехнавӣ аст, ки муддатҳо ба мансаби тадриси мадрасаси Қулбобо Қуқалтош сарфароз буд. Вафоти **PDF Compressor Free Version** ҳам дар айёми фармонравои хоқони сутудасифот самт (писандида) вуқӯй ёфт. Байт:

Дар ин зиндон, ки ҷон ҳуррамӣ нест,

Гисҳе бевафотар з—одами нест.

Агар сад сол монӣ, дар яке рӯз,

Бибояд рафт аз ин коҳи дилағруз⁴²

Мувофиқи маълумоти Маҳмуд бини Вали таҳмин мешиавад, ки Мавлоно Шоҳмуҳаммади Дехнавӣ дар солҳои ҳукмронии Имомқулихон (1611–1642) вафот кардааст.

Шахсони дар боло номбаршуда илдае аз олиму фозилони мулки Ҳисор мебошанд, ки алҳол номашон дастраси илм гаштааст. Аксари онҳо бо мероси гаронбаҳои худ, ҳанӯз дастраси тадқиқотчиён нагаштаанд. Муаллифи асри XIX ва ибтидои асри XX – Гулшанӣ нисбати олимон, илму маърифат дар қаламрави Ҳисори Шодмон навиштааст: “Аҳли илм ва талабаи ин вилоят бисёр фаровон аст, мутаҷовуз (зиёда) аз даҳ ҳазор нафар талаба мавҷуд аст. Ҷаро ки дар ҳар дара ва қария як адал – ду адал мадрасаси ҷубин мавҷуд аст ... Аҳолии қӯҳистон ба қасби илмҷуи сабақа (пеш рафтани) – ро аз аксари адолии соири аёлоти Бухоро рабудаанд”⁴³.

Дар Ҳисор ва музофоти он дар як вақт олимон зиндагӣ доштанд, ки қасби онҳо рӯйнавис кардани китобҳои қаламӣ буд. Яке аз ин зумра шахсони нимаи дуввуми асри XVII ва аввали асри XVIII, ки забонҳои форсӣ – тоҷикӣ ва арабиро медонист, Ҳофиз Муҳаммад Муҳсин валади Ҳофиз Қосими Ҳонақоҳӣ буд. У соли 1117 ҳичри (1705–1706 мелодӣ) асари Шайх Шаҳобиддини Шӯҳравардӣ “Авориф ул-маориф” – ро рӯйнавис кардааст. Ин асар ба ҳатти зебон риқоъ ва унвони зебо оро ёфта, ба забони арабӣ навишта шудааст. Номи котиб ҷолиб аст. Падари ў ва худаш “Ҳофиз” номида шудаанд. Шояд падару писар дар қироати Қуръон сазовори ин ном гашта боланд. Е худ ҳар дуи онҳо ҳофизи хушхони шеърҳои класикӣ бошанд⁴⁴.

⁴² Маҳмуд б. Вали, с.251–254.

⁴³ Муҳторов А. Ҳисор, к.2, с.20.

⁴⁴ Собрание восточных рукописей Аи Узбекистана, т.VI.

Дигар шахси ба қасби нусхабардории китоб шугл дошта низ аз Ҳонақоҳ буда, Муҳаммадризо бини Оллоҳқулли Ҳонақоҳ ном дошт. У соли 1180 ҳичрӣ (1766–1767 мелодӣ) бо хатти насталиқ, асари муаллифи асри XVI Муҳаммадҳоҷаи Ҳиндӯ бини Ҳоҷакалон бини Муҳаммадбасир ал-Ҳузориро, ки “Маҳзар Ҷониб Ра Ҷониб-шароиб” ном дошт, рӯйнавис кардааст. Ин асар ба таълимоти нақшбандия баҳшида шудааст⁴⁵.

Дар нимаи дуввуми асри XVIII – ибтидои асри XIX Мирмуҳаммадшариф бини Оҳунд мулло Одидамуҳаммади Қаратогӣ ҳаёт ба сар бурда, ба рӯйнавис кардани асарҳои муаллифони асри миёна шугл меварзид. Соли 1222 ҳичрӣ (1807 мелодӣ) ў асари муаллифи асри VIII Абуҳанифа ан-Нўмон бини Собит бини Зутаро, ки “Ал фикъ ал-акбар” ном дошт, рӯйнавис кардааст. Ин асари маъруф рисола оиди таълимоти мазҳаби ҳанафия буд.⁴⁶ Мундариҷаи асар шоҳиди он аст, ки дар ибтидои асри XIX ҳонандагони ҳисорӣ, баҳусус толибидмони мадрасаҳо, ба ин мазмун асарҳо эҳтиҷӯ доштаанд.

Дар боло номи ҷанд донишмандони водии Ҳисор – аз Деҳнав, Қаратог ва Ҳонақоҳ зикр ёфтаанд. Маълум мешавад, ки ба гайр аз Ҳисори Шодмон ноҳияҳои номбурда дар гузашта низ маркази илму маърифат буда, дар ҳар қадоми онҳо мардони соҳибмазлумоту ҳунарвар ҳаёт ба сар бурдаанд. Ин қабил ашҳос на танҳо дар асрҳои XVII–XVIII, балки дERTар ҳам зиндагӣ доштанд. Масалан, Шамсиддинҳоҷа валади Мирзо Азизҳоҷаи Саидатой, ки “сокини Ҳонақоҳ дар вилояти Варзоб” ном ҷой буд, асари Султон Муҳаммад ибни Дарвеш Муҳаммадро бо фармоши Нодирмуҳаммадбоший валади Нурмуҳаммад мирохурбоший, дар моҳи шавволи соли 1274 ҳичрӣ (моҳҳои май–июни соли 1858мелодӣ) рӯйнавис кардааст (манбаси шахси номбурда маълум нест). Шояд ў яке аз ҳокимони вилоят бошад⁴⁷.

Дар китобхонаи шахсии сокини деҳаи Ҳондизаи⁴⁸ ноҳияи Сарисиен Ҷумҳурии Ӯзбекистон Ҳамроқул ду дастхате маҳфуз аст. Онҳо ба қалами хотибони водии Ҳисор мансубанд. Яке аз ин китобҳо “Дурр ул-мақолис” ном дошта, соли 1315 ҳичрӣ, моҳи раДи ул-аввал (моҳҳои июл–августи соли 1897) аз таравиhi Мулло Менглибой, писари Файзуллобои Ҳисорӣ рӯй-

⁴⁵ Ҳамон ҷо, ҷадди VI, 1963, №4810.

⁴⁶ Китобхонаи Пуандути Қобул, №115730.

⁴⁷ Китобхонаи Пуандути Қобул, №16598.

⁴⁸ Ҳондиза – қалъаи ҳон, ё кургони ҳон.

навис шудааст. Номбурда ҳаттоти моҳир буда, ҳати настаълиқи қалон ва хурдро ҳеле хуб навиштааст.

Китоби дигар бо номи "Китоб ул-виқоя" ба забони арабӣ, PDF Compressor Free Version дар ҳамин ҷария аз тарафи Мулло Абдуҳаким, писари Муҳаммад Сиддиқи Ҳондизагӣ бо ҳатти настаълиқи қалон рӯйнавис шудааст.

Соли 1294 ҳичрӣ (1877 мелодӣ) аз тарафи Сайдқаландаршоҳӣ Қандаҳорӣ ал-Ҳисорӣ, мутахаллис ба Чунунӣ, бо номи "Мадъан ал-ҳол" дар Ҳисор асари нодире навишта мешавад. Ин асар аз тарафи Мулло Мирзо Ҳамдами Балхӣ бини Мулло Абдуллоҳид соли 1327 ҳичрӣ (1909 мелодӣ), дар замони амир Абдулаҳад (аз рӯи нусхай мусаввада) рӯйнавис шудааст. Дар ин асар ривоятҳо аз ҳаёти пайгамбарон, маълумот перомуни шеър, шайхон ва дарвешони гузашта ва ҳамзамони муаллиф, дар бораи Машрабу Оғоқҳоҷа ва гайра маълумот гирд омадааст.⁴⁹

Дар асри XIX Рукниддин Ҳусайн ал-Турӣ (вафоташ соли 1902 Ҷ 1911) рисолаи сӯфиёна навиштааст. Ҳаттот Мулло Ҳоҷабадал ибни Ҳоҷа Исҳоқи Ҳисорӣ бо ҳати настаълиқ соли 1901 ии китобро рӯйнавис кардааст⁵⁰.

Чолиб, ки ду асари охирии номбаршуда, ҳамоно байди тасниф рӯйнавис шудаанд. Маълум мешавад, ки эҳтиёҷ ба ин асарҳо будааст. Яъне ин китобҳо дар водии Ҳисор ҳонандагони худро доштаанд. Ҳаминро ба ҳисоб гирем, ки дар он айём дар Ҳисор мадрасаҳо амал мескарданд ва дастрас гаштани чунин китобҳо барои муллобачаҳо зарурат дошт.

Дар асри XIX дар Ҳисор Мулло Сайдабдунибӣ ал-Ҳисорӣ ҳаёт ба сар бурдааст. У соли 1268 (1851) асареро бо номи "Ҳалли лугати Навоӣ" рӯйнавис кардааст, ки ба замонҳои ҷағатоиҷу усмонӣ тартиб ёфта буд. Ин асарро шарқшиноси рус В.В.Вельяминов-Зернов солҳои 1868–1869 ба чоп ҳозир кардааст⁵¹.

Аз ин кори ҳуд пештар, яъне соли 1259 ҳичрӣ (1843 мелодӣ), Абдунибии Ҳисорӣ асари дигарро рӯйнавис кардааст, ки он "Юсуф ва Зулайҳо"–и Нозими Ҳиравӣ буд. Дар китобхонаи давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон қитъае маҳфуз аст, ки он бо ҳати ниҳоят зебон настаълиқ дар ибтидои асри XIX навишта шудааст. Аз рӯи тадқиқоти А.А.Семенов ин қитъа бо қалами Мулло Абдунибӣ ал-Ҳисорӣ тааллук дорад.

⁴⁹ Собр. восточ. рукописей АН Узбекистана, т. II, Ташкент, № 1681–1682.

⁵⁰ Ҳамон ҷо, № 5934.

⁵¹ Ҳамон ҷо, ҷидд I, Тошканд, 1952, № 455.

Китоби дигари рўйнавис кардан ин хаттот мутаассифона, ном надорад.

Аз рўн санаҳои зикрёфта ва қитъаи номбурда тахмин мешавад, ки Мулло Сайдабдунабия ал-Ҳисорӣ дар нимай аввали асри XIX ҳаёт ба сар бурда ва эҷод кардааст⁵².

Ҳардун кусҳари рўйнавис кардан Абдунабии Ҳисорӣ ҳоло дар Тошканд мағфуз мебошанд. Онҳо далолат мескунанд, ки қасби асосни Абдунабии Ҳисорӣ рўнавис кардани асарҳои муаллифони гуногун буда, ў рўзиашро аз пан ҳамин пеша пайдо мекардааст.

Асари дигаре, ки ба қалами муаллифи асри XVIII Муҳаммадтоҳир бини Муҳаммадтойиб тааллук дошта "Тазкираи нақшбандия ба тариқи назм" ё "Абёти ал-нақшбандия" ном дорад, соли 1311 ҳичрӣ (1893 мелодӣ) бо хатти хуби настаълиқ аз тарафи Мулло Абдусалом бини Мулло Незъматулло ал-Ҳоразмӣ ал-Ҳонақоҳӣ рўйнавис шудааст.

Дар Ҳисор мардони хушхати олимтабъ на танҳо ба рўйнавис кардани асарҳои олимону шоирон шугъл доштанд. Дар байнин онҳо қасоне буданд, ки қитъа низ менавиштанд. Қитъа санъати хоси хаттотӣ мебошад, ки аксар аз чор хати ҷали (калон-калон) иборат аст. Санъати қитъанависӣ, яъне хушхатӣ, ба ҳар кас муюссар намегашт. Ҳунари ин навъ устодони хатро подшоҳон ва шахсони ба хатту хаттотӣ дилдода ба зар меҳариданд. Масалан, хони Ҳуқанд Умархон (1810–1822) ба хаттот Сармисоқи Ҷизахӣ барои ҳар як қитъа навиштааш 14 тилло медод.

Намунаи ҳунари як нафар хаттоти соҳибхати Ҳисорӣ иборат аз ду қитъа дастраси мо гашта, дар зери яке аз онҳо санаси 1337 ҳичрӣ (1919 мелодӣ) сабт шудааст. Мутаассифона, хаттоти хушхат ба ҷои номи ҳуд танҳо нисбаашро, ки "Ҳисорӣ" будааст, навиштааст. Маълум мешавад, ки Ҳисорӣ хаттоти асри XIX ва ҷаҳоряки аввали асри XX будааст. Матни қитъаи Ҳисорӣ мазмуни иҷтимоӣ дорад:

*Дарни мани дилҳаста ба дармон кӣ расонад?
Кори мани бечора ба сомон кӣ расонад?
В–аз мур саломе ба Сулаймон кӣ расонад?
В–аз марг пашеме ба гулестон кӣ расонад?*

Хаттоти дигар аз водии Ҳисор Мирзо Абдуллои Ҳисорӣ ном дошти, Олимси Узбекистон А.Муродов ба ў чунин баҳо

⁵² Ҳамон ҷо, ҷидди I, Тошканд, 1954, № 14450; А.А.Семенов. Альбом, Гос.публ. библиотека Узбекистана, №88.

додааст: "Мирзо Абдуллои Ҳисорий ҳатнинг ҳар хил турларида, муҳрканлик, заргарлик санъатида стук, ҳатто темирчилик ишлари ҳам қўлидан келадиган киши эди"⁵³.

Ба Мулло Абдулло аз сабаби латофату назокати ҳусни ҳаташ лаққаби "Хушхат"-ро дода буданд. Ба ҳаттотони соҳибистондиклақаб додаан аз асрҳои XV инчониб ба ҳукми анъана даромада буд. Масалан, ба ҳаттотони дарбори Ҳироту Бухоро "зарринқалам", "қубатул-ҳат", "ҷавоҳирқалам" ва гайра лақаб додаанд.

Мулло Абдулло аз он қасоне буд, ки ҳунари ҳаттотони бузурги асрҳои гузаштаро идома дода дар қитъянависий ном баровардааст. У дар дарбори беки Ҳисор ҳизмат карда, аксар нишони бекро бо номи амир Бухоро ва дигар ҳокимон мена-вишт.⁵⁴

Номгўи шахсони гирдомада аз қабили олимон, муаллифони асарҳои гуногун, ҳаттотон – котибони онҳоро рўйнавис карда, ки аз водии Ҳисор (Ҳисор, Деҳнав, Хонақоҳ ва Қаратоғ) мебошанд, шоҳиди он аст, ки мардуми ин водӣ дар замонҳои гуногун фозилу оқил, уламову удаво тарбия кардаанд, ки эпин на танҳо бо ҳамдиёрони ҳуд, балки ба ҳамаи ашхосе, ки эҳтиёҷ ба китоб, ба илму маърифат, санъати мусикий доштанд, хидмати беминнат ба ҷо овардаанд. Онҳо инчунин дар назди ҳалқи тоҷик ҳарзи фарзандиро адо кардаанд. Ба туфайли меҳнати пурмашақати котибҳои ҳушхат мероси ниёғони мо аз насл ба насл гузашта то замони мо омада расидааст.

Ба гайр аз номбурдагон дар таъриҳи номи ҳаттотони зерини ҳисорӣ маълум шудааст: Муллоҷони Ҳисорӣ, Мулло Ҳоксари Ҳисорӣ, Муҳаммадроғеси Рифъати Ҳисорӣ, Ҳоҷа-шоҳии Ҳисорӣ.⁵⁵

БАСТАКОРОН, ҲОФИЗОН ВА НАВОЗАНДАГОНИ АСРИ XVI

Шӯҳрати "Шашмақом" дар ҳама замонҳо ва дар сарзаминҳои гуногун маълум аст. Дар асрҳои гузашта бастакорон, ҳофизон ва навозандагони маъруфи мусикии классикии зиёд

⁵³ Муродов А. Ҷағони Ҳисорий ҳаттоник санъати таърихидан. Тошканд, 1971, с. 89.

⁵⁴ Муҳторов А. Ҳисор, к. 2, с. 23.

ҳаёт ба сар бурдаанд. Мутаассифона номи аксарияти ондо то алҳол дастраси олимону муҳлисони мақоми классикий нагаштааст. Сарчашмаҳои таърихӣ, адабӣ ва мусикӣ, ки дар ондо номи баъзеҳо зикр ёфтаанд, омӯхта нашудаанд. Бинобар он мо мақсад гузоштем, ки доир ба бастакорон ва навозандагони гумноми халқҳои Осиёи Марказӣ маълумоти гирд овардаа—монро манзуро хонадагон гардонем.

Яке аз сарчашмаҳои нодири таърихӣ, ҷуғрофӣ ва адабии охири аспи XV ва ҷоряки аввали аспи XVI "Бобурнома" мебошад. Муаллифи он, асосгузори хонадони Темуриён Ҳинд ё худ Бобурин — Бобур Мирзо, дар хотираҳои худ ҷанд тан бастакорон, ҳофизон ва навозандагони замони худ, онҳоеро, ки бо ӯ ҳамнишаст гашта буданд, зикр кардааст.

Аспи дигари нодири таърихӣ ин хотираҳои амакбачаи Бобур—Мирзо Ҳайдар мебошад. Муаллиф оиди бастакорон, ҳофизон ва навозандагони аспи XVI маълумотҳои дақиқро дар асараУ "Таърихи Рашидӣ" гирд овардааст⁵⁶.

Сарчашмаи дигари таърихӣ ва адабӣ аспи Каюл Ром — "Тазкират ул—умаро" ном дорад. Нусхай қаламӣ ва алҳол ягонаи он дар китобхонаи миллии шаҳри Калкаттаи Ҳиндустон маҳфуз аст, ки мо онро соли 1986 истифода намуда будем.

Маводи ниҳоят мудим ва аввалин дараҷа ин як идда рисолаҳои мусикӣ мебошанд. Нусхаҳои қалами онҳоро мо дар архиви Кобул /Афғонистон/ солҳои 1972 ва 1985, дар архив, китобхона ва музейҳои Ҳиндустон /солҳои 1981—1982 ва 1986/ истифода карда будем.

Вақто ки оиди маҳсули бастакорон, сарояндагон ва ҳофизони "Шапиҷақом" дар ҷарни XVI сухан месравад, набоид фаромӯш кард, ки устодони номии ҷарни XV онро поягузорӣ кардаанд. Олимӣ Эрон Абдулҳусайнӣ Зарринкуб дуруст қайд кардааст, ки "... ташвиқ ва ҳимояти Шоҳруҳ ва соири миризёни Темурӣ дар анвоъи ҳунар аз ҳат ва накъошӣ, то шеър ва мусикӣ як давраи таҳаввул ва таҳарруки воқеъӣ ба вучӯд овард"⁵⁷.

Маълумотҳои "Бобурнома" ва "Таърихи Рашидӣ" тақрибан ҳамин давра ва ҷанд даҳсолаи баъди онро дарбар кардаанд. Аз ин маълумотҳо мо даставвал ба бастакорон назар меандозем.

⁵⁶ Бобур. "Бобур—наме". Ташкент, 1958; Зукуриддин Муҳаммад Бобур.

"Бобурнома". Ташкент, 1989; Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. "Таърихи Рашидӣ". Ташкент, 1996.

⁵⁷ Абдулҳусайн Зарринкуб. Рӯзгорон. Текрон, 1375, с.338.

Яке аз мардони бузурги асри XV Алишер Навой /1441–1501/ буд. Бобур Мирзо донишманд, шоири хислатҳои инсонигарӣ ва ҳайрҳоҳидои уро зикр намуда, маҳсус навиштааст, ки Алишер Навой беҳтарин нақшу пешравҳо эҷод кардааст /“Яхши нақшлар ва яхши пешравларӣ бордур”/⁵⁸.

А. Навоӣ баробари муҳлиси мусикий будан ва мақом эҷод кардан, дигар ҳофизу бастакоронро дастгирӣ намуда, ба онҳо кӯмак мерасонид. Бобур Мирзо якчанд нафари дастпарварони уро номбар кардааст. Инҳо устод Кулмуҳаммад, Шайх Ноӣ ва Ҳусайнӣ Удӣ мебошанд, ки муаллиф онҳоро саромади созҳои мусикий номид, шӯҳрат ва тараққиашонро ба ғамҳории Навоӣ вобаст кардааст.

“Аҳли фазл ва аҳли ҳунар ҳунарга Алишербекта муррабий ва муқаввий матълум эксанким ҳаргиз пайдо бўлмиш булғай. Устод Кулмуҳаммад ва Шайхи Ноӣ ва Ҳусайн Удимким, соза саромад эдилар, бекнинг тарбият ва тақвияти била мунча тараққий ва шӯҳрат қилдилар”⁵⁹.

Дар ҷои дигари асари ҳуд Бобур Мирзо се нафар номбурдагонро алоҳида—алоҳида тасвир намуда, ба ҳунарномоии ҳар қадом баҳо додааст.

Дар бораи Кулмаҳмади Удӣ ў навиштааст, ки устоди гижакнавоз буд. Гижаки ў се қил дошт. Аз аҳли нагма ва аҳли соз ҳеч қадом мисли ў мақомҳои ҳуб ва зиёд эҷод накардааст.

Навозандо ва бастакори дигар Шайх Ноӣ, устоди гижакнавоз ва ӯднавоз буд. Илова бар он, аз 13 солагиаш ў найнавозӣ кардааст. Байни устодони мусикиини он замон барои беҳтар навоҳтани мақомҳо бо асбобҳои алоҳидаи мусикий як навъ мусобикае вучуд дошт. Бобур оиди ин масъала воқеаэро овардааст, ки дар ҳузури шоҳзода Бадеъ ул-замон Мирзо рух дода буд. Кулмуҳаммади Удӣ онҳо ҳузур дошт. У қушиш кардааст, ки мақоми бо най иҷро кардаи Шайх Ноиро бо гижак навозад. Вале мақомро иҷро карда натавониста, айбро ба гижак ҳавола намуда, мегӯяд, ки “гижак асбоби ноқис аст”. Шайх Ноӣ филфавр гижакро аз дасти Кулмуҳаммади Удӣ гирифта, он мақомро ниҳоят покиза иҷро мекунад.

Шайх Ноӣ нисбати мақомҳои иҷро кардаи навозандагон эрод ҳам метирифт, ки онҳо ин ё он пардаро нодуруст пахш кардаанд. Ин одати ў аз санъати баланди мусиқадонӣ ва устодии ин шаҳс гувоҳӣ медиҳад. Мувофиқи шоҳидии Бобур Шайх Ноӣ бастакор ва муаллифи як—ду нақш низ будааст.

⁵⁸ Бобурнома, с. 154.

⁵⁹ Ҳамон ҷо, с. 154.

Бобур шоир Камолуддин Биноиро /1453–1512/ бастакор низ номида навиштааст, ки у савту нақшди хуб эчод мекард.⁶⁰

Бастакори дигар, ба қавли ў, Паҳлавон Муҳаммад Бусъайд ном дошиг. У ба гайр аз паҳлавони номӣ будан, шеър меғуфт ва савту нақш эчод мекард. Яке аз савтҳои беҳтарини ў чоргоҳ буд. Илова бар он Бобур Паҳлавон Муҳаммадро шахси хушсӯҳдаг номида, тааҷӯомез навиштааст, ки аз қабили паҳлавонон бо хислатҳои неки худ чунин шахс кам дучор мешавад.

Дар “Таърихи Рашиди” Мирзо Ҳайдар ба мисли Бобур, парастории Алишер Навоиро нисбати ҳофизон, бастакорон ва дигар намояндагони аҳли санъат таъкид намуда, ҳофизон устод Кулмуҳаммад ва устод Шайх Ноиро низ номбар ва сифат кардааст. Нисбати Шайх Ноӣ муаллиф илова кардааст, ки у бо ҳама намуд асбобҳои мусиқи хуб навохта метавонист. Азбаски бештар бо най сарукор дошиг, уро Шайх Ноӣ лақаб карда буанд⁶¹.

Дар як вакт бо онҳо Шоҳкулии Ғижакӣ ҳаёт ба сар бурда, эчод кардааст. У зодай мулки Ироқ буда, ба Хурросон меояд ва санъати мусиқии классикиро натанҷо азҳуд, балки ҷандин нақшу пешрав эчод кардааст.

Эҷодкори дигар Миразу /е худ Мирғазу/ ном дошиг. Бо ибораи Бобур Мирзо ў бастакор ё худ мусанииф буда, худ наменавоҳт. Мақомҳои эчод кардан эҷониро муаллифи мазкур сифат кардааст.

Бастакори дигар дар Үротепса ҳаёт ба сар бурдааст. И.Р.Раҷабов уро Ҳофиз Бобои Қонуни номидааст⁶².

Оиди бастакорони созҳои “Шашмақом” дар рисолаи мусиқие, ки дар аршиви миллии Кобул /Афғонистон/ маҳфуз аст, чунин маътумотҳо омадааст: Паҳлавон Абӯсаид, Мавлоно Ҳусайнӣ ва дигарон дар фани мусиқӣ қудрати тамом доштанд ва панҷ усули дигар ёфтаанд: Фараҳ, Уфар, Дуяк, Туркзарб ва Муҳаммас. Муддати мадид таснифи эшон бар ии ваҷҳ буд, то Ҳоча Сафиаддин, Абдулмӯъмин, устод Али Раҳпарвар ва Мавлоно Ҳасани Гурӣ ҳафтдаҳ бахр қарор додаанд: Рух, Уфар, Дуяк, Ҷаҳорзарб, Муҳаммад, Дурағишон, Даври Шоҳӣ, Ҳам-

⁶⁰ Оиди Биной муғассал ингаред: Мирзоев А.М. Биной. Сталлинбод, 1958.

⁶¹ Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. Таърихи Рашиди, с.265.

⁶² Раджабов И.Р. О музыке Самарканда. Из истории искусства великого города. Ташкент, 1972, с.306. Муктаров А. История Ура-Тюбе. М., 1998, с.186; Он же. Мероси иштоғон. Душанбе, 1999, с.102.

пар, Фохтазарб, Туркзарб, Сақил, Нимсақил, Хафиф, Даври Ҳаҷр, Равони, Авсат ва Миёнин. Аммо баъди чанд усули дигар ба мурури айем мазид шуд, ки дохили ҳафтдаҳ баҳр нест, мисли зарб ул-мулук, таснифи мутааххирин аст ва Зарб ул-усул, ки нодирул асри устод Султон Мұхаммади Мунаввари вазъ карда ва чанд пешрав мувофиқи он баста. Дар ү панч қисм аст. Дар қадым, дарри асл, Даври Самоъ, Даври Ҳиндӣ ва Нимдэвр.⁶³

Дар порчай иқтибос оварда, давраҳои инкишофи мақомҳои классикий ва муаллифони мақомҳо, яъне бастакорон, тағиیر ёғтани мақомҳо зикр ёфтаанд. Шояд номи бастакорони мазкур дар рисола ва таъриҳҳои дигар пайдо шуда бошанд є худ дар оянда пайдо шаванд.

Яке аз маъруфтарин ҳаттот, мутриб, бастакор, мусаввир ва соҳибқасбҳои дигар Ҳоҷа Абдуллои Марворид буд⁶⁴.

Дар инҷо мо танҳо як хизмати Ҳоҷа Абдуллои Марворидро қайд карданӣ ҳастем. Ин ҳам бошад, мувофиқи маълумоти Мирзо Ҳайдар, такмил додани асбоби мусиқии "қонун" аз тарафи ин марди ҳунарманд мебошад. То такмили ӯ қонун, аз шабакаи /трубаи/ ҳурдакак чандон овози форам намебаровард. Баъди устокории Абдуллои Марворид садои қонуни, нисбат ба дигар асбобҳои мусиқӣ, яке аз форамтарин овозҳо гаштааст⁶⁵.

Мирзо Ҳайдар ба гайр аз бастакорон ва устодони санъати мусиқӣ чанд нафар ҳофизони замонашро номбар намуда, ба ҳар қадоми онҳо баҳои мухтасар, vale пурмазмун додааст. Масалан, Ҳофиз Басир. Бо ақидан ҳама /яъне ҳамзамонони Мирзо Ҳайдар/ то замони ӯ чунин ҳофизи хушвож набудааст. Накл меқунанд, ки боре дар аввали баҳор, дар як бое ӯ суруд меҳонд. Ба овози диловези ӯ ҳатто паррандаҳо – булбулу қабтарҳо, мафтун гашта, ба сару гардани ҳофиз омада нишастаанд.

Ҳофиз Басир шогирдҳо тайёр кардааст. Яке аз онҳо ҳофиз Ҳасанали буда, овози баланд, vale форам дошт. Ҳамзамони онҳо ҳофиз Чомӣ буд, ки сурудро бо овози нисбатан паст ва содда меҳонд.

Аз навозандагони ҳамзамони ҳофизони номбурда Мирзо Ҳайдар, устод Сайид Мұхаммади Ғижакӣ, Мазҳарӣ Удӣ, устод

⁶³ Мухторов А. Мероси инегон, с. 105–106.

⁶⁴ Оиди ин шаҳс инваред: Юнус Ҳоҷаев М. "Абдулло Марворид", Ташкент, 1979; Материалы конференциии "Камолиддин Бекзод" к 525-летию со дня рождения. Ташкент, 1984.

⁶⁵ Мирзо Ҳайдар. "Таърихи Рашидӣ", с. 265.

Ҳайдаршоҳӣ Балбониро номбар кардааст. Муаллиф қайд кардааст, ки устод Ҳайдаршоҳӣ Балбонӣ дар навохтани уд ва Мазҳари Удӣ дар навохтани барбат беназир буданд.

Дар “Бобурнома” ба гайр аз ҳофизони алоҳида номи як авлод зикр ёфтааст, ки ҳаман онҳо чун ҳофизони хушвози замони **PDF Compressor FreeVersion** Чунин касон оилаи ҳофиз Шодӣ мебошад. Писари ӯ Гулом Шодӣ ном дошта бастакор буд. У савту нақшҳои олӣ эҷод кардааст. Ба қавли Бобур дар он солҳо ҳеч кас монанди Гулом Шодӣ нақшу савтҳои зиёд эҷод накардааст. Оқибат уро Шайбонихон ба ҳузури хони Қазон Муҳаммадамиҳон равон кардааст. /Қисмати ояндаи ӯ барои Бобур номаълум мондааст/. Додари хурдии бастакор Гулом Шодӣ – Шодибача ном дошта, устоди ҷангнавоз буд.

Ба гайр аз бастакорон, ҳофизон ва навозандагон дар “Таърихи Рашидӣ” як силсила асбобҳои мусиқӣ номбар шудаанд: гижак, дутор, сетор, ҷортор, қонун, най, соз, барбат, ул, ҷанг ва ҳоказо.

Ба мисли Мирзо Ҳайдар Бобур як идда ҳофизонро номбар кардааст, ки онҳо айшу нӯши шоҳони уро дар бοғҳои бошукуҳ, қасрҳои олӣ, ҳатто соли 1519 дар доҳили кема /қаик/ ва ҳоказо зеб дода, рӯҳ мебахшиданд. Инҳо Абулқосим, Рӯҳдам, Бобоҷон, Қосиматӣ, Юсуфалиӣ, Тангриқулиӣ, Рамазон Лӯлиӣ, Ҷонак Мирҷони Самарқандӣ, Мир Иброҳими Қонуниӣ, Ҳусайнӣ Удӣ ва дигарҳо мебошанд. Баъзе аз номбурдагон, масалан, Мир Иброҳими Қонуни Ҳиротро тарқ намуда, ба Ҳиндустон, ба назди Бобур Мирзо омадааст.

Бобур овози ҳофизонро бо ҳам андоза намуда, ба чунин фарқият байнни сарояндагони Самарқанд /яъне Мовароуниҳар/ Ҳирот /яъне Ҳуресон/ эътибор додааст: ҳофизони Ҳирот бо овози паст, нозуқ ва ҳамвор меҳонанд, ба мисли Ҷалолиддин Маҳмуди Ной, бародари Гуломшодӣ – Шодибача ва дигарон. Ҳофизони Самарқандӣ, аз рӯи муноҳидан Бобур, ба мисли Мирҷони Самарқандӣ, баланд, дуруши ва ноҳамвор мессурунданд.

Бобур асосан навозандагон ва ҳофизони Ҳуресону Ҳиндустонро номбар кардааст. Дар нимаи аввали аспи XVI дар Мовароуниҳар, дар шаҳрҳои марказии он – Самарқанду Бухоро ва дигар шаҳрҳои нисбатан майда – Тошканд, Ҳуҷанд, Уротеппа ва ҳоказо, бастакорон, ҳофизон ва навозандагон низ ҳаёт ба сар бурдаанд. Баъзеи онҳо дар боло номбар шуданд. Шарифиддин Ҳусайн дар асараши “Ҷодат ул-ошиқин” ё худ маноқиби шайх Ҳусайнӣ Ҳоразмӣ, чунин ҳофизу навозандагонро номбар кардааст: Ҳофизи хушкон Незмат, Султон-

муҳаммади Ной, ҳофизон Ҳоҷӣ ва Меросӣ, ки дар дарбори хони Бухоро Убайдуллоҳон /1533–1539/ хизмат мекарданд. Ҳофизони хушилдон ва созандоҳо дар ҳузури Фӯлод Султон дар Самарқанд, Қосими Рӯддам, Ҳофиз Шагол, Илёси Ной ва дигарон. Ба фикри муаллифи асари номбурда ҳар қадом аз инҳо номбуорда буданд⁶⁶.

Дар сарчашмаҳо бештар ҳофизон ва навозандагони дарбори номбар шудаанд. Онҳо ҳамсафар ва ҳамнашти подшоҳ ва ҳокимон буданд.

Масалан, дар “Тазкират ул-умаро” омадааст: Подшоҳи Ҳиндустон, писари Бобур – Ҳумоюн /1530–1555/ аз тарафи шоҳ Таҳмос /1524–1576/ ба Эрон даъват мешавад. Муаллиф сафари шоҳонаи Ҳумоюнро хеле ҳуб ба қалам дода, як нашти ўро дар боти Ҷаҳонорон Ҳирот чунин тасвир кардааст: 26 январи соли 1544 дар зиёфати оростон шоҳона Собирон ном ҳофиз, ки хонандай беадил ва беназир буд, дар мақоми “Сегоҳ” газали Амиршоҳро хондааст. Ин газал ба Ҳумоюн саҳт муносиб меафтад. Матлааш ин буд:

*Муборик минзиле к–он хонаро мөҳе чунин бошад,
Ҳумоюн кишиваре, к–он арсиро шоҳе чунин бошад.*

Чун Ҳофиз ба ин байт расид:

*Зи ранҷу роҳати гетӣ маранҷон дил, машав ҳуррам,
Ки онни ҷаҳон гоҳе чунон, гоҳе чунин бошад.*

Ҳумоюн меҳрубониҳо намуд, инъомҳои подшоҳона дар домани умеди ҳофиз реҳт.

Умуман мебояд қайд намуд, ки ҳофизони хушловози номи аз тарафи подшоҳон ба таври бояду шояд қадр мешуданд. Масалан, аз рӯи маълумоти асари маъруфи “Тӯҳфат ус–сурӯр” олим, навозандо ва хонандай хушловози ӯротеппагӣ – Мирзоалии Чангӣ барои санъати беҳамтояш аз подшоҳон чиҳил дуҳтар инъом гирифтааст⁶⁷.

Чуноне ки қайд шуд, подшоҳон бе сурул мусиқӣ ва айшу нӯш рӯз гузаронида наметавонистанд. Яке аз онҳо, марди бомаърифат, Мирзо Ҳайдари номбурда, соли 1541 Кашмирро ишғол намуд. Мувофиқи маълумоти “Тазкират ул-умаро” у “... арбоби саноатро /хунарро/ аз ҳарҷо талаб дошта, дар

⁶⁶ Муҳторов А. Мероси иштоги, с.102.

⁶⁷ Муҳторов А. Мероси иштоги, с.102.

мақоми равнақи он мулк /Кашмир/ шуд. Алалхусус, мусиқиро бозор гарм гашт ва аввои соз дар миён омад".

Дар ҷои дигари асари худ муаллиф Ҳофиз Султон Мұхаммадазимро номбар намуда, навиштааст, ки ў дубайтиро хүш меконд. Ҳофиз бөгө дар баландии Сарғыннан дошт, ки ба Шолморт /Шелмерт/ шұхрат дошт. Боги калоне буд, ки девордоң чаҳор тарағаш аз мадди назар зиёда аст. Фаршу хиёбондо тамом аз сангҳои сафеди мудаввар ва бақия тарошида. Дар он бог ба навъи румй, ислими, хаттотй ва ғайра таркибдо, ки таҳрири атрофи он ва биноҳои он аз санги сиёҳ тарошида шуда сохта, филвоқеъ вазъи латиф аст, ки дар дигар ҷой ин ихтироъ дидә ва шунисида нашуда. Дар ин бог имаратдан олій ва ҳавзҳои латиф аст. Наҳрдо ва обшордо дорад, ки манбасы ин ҳама аз ҷоҳ гирифтга. Сию панҷ ҷархи дуlob аст, ки ҳар яке бо як-ду ҷуфтты гов мегардид ва об мекашад. Оби /кашида/ мутлақ ва як каме /аз бог/ чоес намеравад. Балки ҳар қадаре ки /оби ҷоҳро қашанд/ ҳамон қадар ё зиёда мечүшад. Говҳои обкаш бо ҳамдигар напечида, бо фарогат кор мекунанд. Дар ин бог ҳаммомест босафо, покиза ва лутф дар он аст.

Бонии ин бог низ ҳофиз буда Раҳаннан ном дошт.

Мисолҳои зикр ёфта нисбати ҳофизони Ҳироти Собирчон, үротеппаги Мирзоалии чанғы ва ҳиндии форсзабон Султон Мұхаммадазим шоҳиди он аст, ки дар асри XVI ҷи дар Мовароуннахру Ҳуресон ва ҷи дар Ҳиндустон ҳофизон, шахсонни фаъоли чамият буда, обурую ғылыми доштанд ва аз паси касби худ фаровон руз мегузарониданд.

Санъати "Шашмақом" дар Ҳиндустон ва доираи подшоҳони он ба дараҷас пахн шуда, шұхрат ёфта буд, ки Ҳумоюн /1530–1556/ рисолас бо номи "Нұсқан Ҳумоюний" навишта, баҳши саюми онро ба илми мусиқи баҳшидаастан. Мувофиқи маълумоти Мутрибии Самарқандий дар ин рисола омадааст, ки дар фани мусиқи донистани дувоздаҳ мақом, бистучаор шұзба, шаш овоза, ҳафда баҳри усул ва он ҷи тааллук ба ин илм дорад⁶⁵ зикр ёфтааст.

Вале дар ҳамин аср, бо сабабдои то алҳол номаътум, дар Бухоро иҷрои баяз макомдо маъни мешавад. Дар ин бора ба вакъномаи мадрасаси Мири – Араби Бухоро, ки соли 1527 тартиб ёфтааст, мурочиат менамоем:

"... Сокинони он мадраса аз музифоти авқот мисли истеъмол малоҳи /асбоби зайди шуршат/ ва таганий /сурудхоний/

⁶⁵ Мутрибия. Нұсқан зебони Ҷаңонгир. Тезрон, 1998, с.18.

аз нақш, савт, амал, қавл ва тарона мұңганиб бошанд /худдори намоянд/. Агар бар ондо икдом намоянд е сабаб шаванд, мұтаваллии ин вақф бояд, ки эшонро ҳұмми мур кибини кабоир /гұнаңкори калон/ шуморида, баъд аз онға әсар насихат карда бошад ға маминъ ғанағшта бошанд, эшонро аз ин мадраса ихроқ намуда, мубдал ба ғам ул—бадал гардонад⁶⁹.

Ин навъ маънкунй дар асрҳои баянина ҳам амал кардааст. Вақфномай мазкур дар охир асри XVIII аз тарафи амир Шоҳмурод /1785–1800/ ва нусхай дигари он, дар аввали асри XIX бо мұхри амир Ҳайдар /1800–1825/ тасдиқ шуда, қувват гирифтааст.

Шояд бо ҳамин сабаб бошад, ки мусиқии классикии ниёгон, дар Мовароунинарх ба маҳдудият дучор шуда, рү ба сүи Ҳинду ағғон мениҳад. Далели чүнин хulosса дар мисолҳои болой аст.

Чолиб, ки яке аз подшоҳони номии асри XVI — Султон Саидхон /вафот соли 1532/ худаш дар яқчанд асбобҳои мусиқӣ — уд, дутор, сетор, чортор ва гижак бозӣ мекард. Мирзо Ҳайдар навиштааст, ки ў чорторро беҳтар менавоҳт. Дар навбати худ, эшон ба ҳунарҳои дигар шугл дошт — тир месоҳт, ба қандакории устуғон машғул мешуд, бо әсар бози шикори қалпоқча медӯҳт ва ҳоказо⁷⁰.

Ҳатто, яке аз ҳофизаҳои Кашмир, ки Марям ном дошт, муаллимай шоири Зебуннисо буда, ба ў санъати худро омӯзонидааст⁷¹. Аз маълумоти Риёз Аҳмади Шервоний таҳмин мешавад, ки ин ду зан дар Каپмир бо ҳам будаанд.

Шоҳони Ҳиндустон, авлодони Бобур, аз Ҳумоюн то Шоҳҷаҳон /1628–1657/, барои инкишоғи ин санъати воло, барои вақткүшини худ ва аҳли дарборашон, ҷораҳои ҳаматарафаро дилданд, аз сарпарастии бастакорон, ҳофизон, навозандагон, ва устоҳои асбобҳои мусиқӣ даст накашида, ондоро бо инъомҳои қиматбаҳо, бо буғу рог, замин ва ҳоказо қалршиносӣ мекарданд. Шояд бо ҳамин сабаб рўйнавис кардани рисолаҳои мусиқӣ, баробари китобҳои дигари қаламай, идома сўғта, ин навъ нусхаҳо дар захираҳои нодири Ҳиндустону Афғонистон, нисбат дар захираҳои китобхонаҳои Мовароунинарх, бештар маҳфуз гаштаанд.

⁶⁹ Архиви Маркази Давлатии Респ. Узб. Ф.И. — 323, оп.1, д.16; Мухторов А. Мероси иштоги, с.108.

⁷⁰ Мирзо Ҳайдар. Таърихи Рашидӣ, с.170.

⁷¹ Риёз Аҳмади Шервоний. Ганин Кашмирӣ. Ахволу осор ва сабки ашъори ў. Деклар, 1349, с.66.

Боз як сабаби аз Мовароуннахр ба Ҳиндустон паҳн шудани санъати мусиқии "Шашмақом" забти ин мулк аз тарафи Бобур Мирзо буд. У худ зодаи Андичон, яъне водии Фарғона, яке аз марказҳои ин санъат буд. Ҳамроҳи лашқари Бобур ба Афғонистону Ҳиндустон садҳо сарлашқарон, амирзодаҳо, асилзодаҳо сафар кардаанд. Онҳо ҳамроҳашон ба гайр аз яроқи ҷангӣ, ҳофизу навозандагони мумтози Мовароуннахро бурда буданд. Илова бар он, бо сабаби эҳтиёҷмандии худ арбобони санъати "Шашмақом" соҳибихтиёронা ба дарбори Бобур ва ворисони ўсафар кардаанд. Ин сафарҳо сабаби паҳншавии мусиқии як мулки дигар гаштааст.

“Шашмақом” на танҳо дар қисмати ҷануби Мовароуннахр паҳн гашт. Ба назди хони Қазон Мұҳаммадамин равон кардани ҳофизи номи ва шүҳратефта Ғулом Шодӣ далели он аст, ки дар қисмати Шимол, дар хонии Қазон ҳам дар ибтидои аспи XVI санъати "Шашмақом" қадр мешуд.

Аз Мовароуннахру Ҳурсон дар Афғонистону Ҳиндустон паҳн шудани "Шашмақом" дар қарни XVI /шояд каме пештар аз он/ сабабҳои дигар ҳам дорад. Масалан, дар Ҳиндустон ҳаёт ба сар бурда, эҷод кардани як зумра шоирони забардасти форсзабон ва ҳоказо. Ин масъала бояд дар оянда ҳаматарафа омӯхта шавад.

Бояд таъкид намуд, ки манъ кардани иҷрои баъзе мақомҳо дар Бухоро, муносибати манғии подшоҳи Ҳиндустон Аврангзеб /1658–1707/ нисбати санъати мусиқӣ, "Шашмақом"—ро комилан аз байн бурда натавонист. Баракс, устодони зиёди ин ҳунар, мухлисони ўонро на танҳо зинда нигоҳ доштанд, балки такмил доданд.

Дар ин бора шоҳиди замон, Мутрибии Самарқандӣ дар асарҳои худ маълумотҳои ҷолиб овардааст.

Оиди ҳофизон ва навозандагони нимаи дуюми Самарқанду Бухоро маълумотҳои ўнисбатан муфассал ва ҷолиб мебошанд. Дар бораи устод Алидӯсти Ной ўнавиштааст, ки эшон дар фании навоҳтани най мутафариди замон буд. Аз замони Султон Ҳусайн Мирзо /1469–1506/ то замони Абдуллоҳон /1583–1598/ нишоне намедоданд, ки касе ба хубии ўдар ин водий /найнавозӣ/ гузашта бошад. Ҳама созҳоро ме-навоҳт ва овози хуш дошт. Алидӯсти Ной устоди Мутрибӣ буд. Бинобар он Мутрибӣ навиштааст, ки дар Бухоро яроқи сепарда, сегоҳ ва услубҳоро аз устоди худ омӯхтааст. Мутрибӣ оиди санъати Алидӯсти Ной шоҳидии худро давом дода, таъкид кардааст, ки "дар ин илм /ӯ/ таснифоти хуб ва таълифоти маргуб дорад ва дар най зеру бими пардан гӯш аз

мухтараоти ўст. Илова бар он, дар оҳанги нишоварак савте бо усул /эҷод кардааст/".

Устод Алидусти Ной шоир низ буд. Дар газалаш номи Абдуллохонро сарбаста гузаронидааст. Газал:

PDF Compressor Free Version

Эй, мунаввар гашта аз шамъи чамолтат меҳру моҳ,
Сояи лутфи ту омад бар сари мардум паноҳ.
Вирди Ной шуд дуои давлати ту рӯзӯ шаб,
Нолаҳон зори ў бошад балин маъни гувоҳ.

Шоир ва найнавози дигар, ки Мутрибӣ зикр кардааст, Мавлоно Бокӣ Ной, мутахаллус ба Навой буд. Муаллиф на-вишгааст, ки эшон шоири хушгуи иску фақиркирдор, vale номурод буд. Гоҳе ба маҷлиси Кулбобо Кӯкалтош Ной меомад. Агар дар хона маоши ош мавҷуд мешуд, нафасашро дар най бакувват меандоҳт. Агар қути лоямуте дар хона надошт, на-фаси худро дар най суст меандоҳт ва нагмаеро номарбут мес-намуд. Кӯкалтош аҳволи уро аз ин ду маъни медарефт ва тафаққуди аҳволи ў менамуд.

Рӯз гӯсфанди логаре Кӯкалтош ба вай инъом кард. Чун /гӯсфандро/ гирифта равон шуд, номбурда гуфт: Мудло Бокӣ! гӯсфанди ту як мири дунғба доптга бошад? У /давоб/ гуфт: "Ман бо ин мириҳо чӣ ҳоҳам шуд"?

Вобастагӣ бо номи Кулбобо Кӯкалтош Мутрибӣ наво-зандай дигарро, ки Мавлоно Малаи Ной ном дошт, тасвир кардааст. У аз таромизни /шоғирдони/ муаллифи тазкираи Ҳасаниҳоҷаи Нисорӣ буда, бағоят табии дақиқ доштааст. Ху-сусан дар гуфтани ашъори маснӯъгуи аз ақрон мерабудааст.

Тазкира ва девони Ҳоҷа Нисориро ба ҳам расонида, су-ханони хубро аз он гирифта, рисолас ба номи Кулбобо Кӯкалтош тартиб додааст. Вале кори Мавлоно Малаи Ной пеш намерафт: Мувофиқи маълумоти Мутрибӣ то соли 1035 ҳичҷии қамари /1625–1626/ ў дар қайди ҳаёт буда, дар тумани Зинданони Бухоро ҳаёт ба сар мебурд. Чуноне ки дила мешавад, Мутрибӣ оиди санъати найнавозии Мавлоно маълумоте нао-варда, уро ҳамчун олим тасвир кардааст. Масалан, муаллиф навиштааст, ки Мавлоно Малаи Ной ба мартабаи мавлавият расида, умарон аср бар вай тараҳҳум намуда, таъзим мекар-данд. У шахси машҳур буд.

Аз маълумоти Мутрибӣ маълум мешавад, ки Мавлоно Мавлавии Ной олим ва навозандай чоряки охир аспи XVI ва нимаи ҷаввали аспи XVII буд.

Овозхон ва шоири ин давр, ки Ҳофизи Ноқис ном дошт, аз тарафи Мутрибий бо чунин суханон сифат шудааст. Гүянд, агарчи қоматагаш күтоҳ буд, аммо овозаш баланд ва овозааш аз он баландтар менамуд. Шеърро як наъв мегуфт. Ин матла аз ўст:

PDF Compressor Free Version

*То саҳаргаҳ моҳи ман раҳ ҷониби гулзор кард,
Булбули ошуфта он дам ҷони худ исор кард.*

Боре Мавлоно Мушфики Ҳофизи Ноқисро ба маҷлиси худ даъват кардааст, ки гүяндаги кунад. Эшон бо қадом як сабаб ба ҷониши шуда рафта наметавонад. Мавлоно Мушфикий дар ҳаққи ў мустаҳзоде эҷод кардааст.

Мутрибий найнавози дигар — Мулло Ҳочаалии Ноиро сифат карда навиштааст, ки ў моҳияти Ҳофизи Ноқис буд. Шоир Мавлоно Мушфикий дар ҳаққи ў ҳам шеър гуфтааст.

Мутрибий аз умарон Абдулмӯъминхон /писари Абдуллохон/ Ҳофиз Одилбайро номбар кардааст, ки дар Тирмиз мансабдор буд⁷². Ҳамзамони ин ҳофиз Румии найнавоз дар сафи лашкари Абдуллохон, аз тарафи Ҳофиз Таниши Бухорӣ зикр ёфтааст⁷³.

Нисбат ба ҳамаи найнавозони номбурда, Мутрибий дар бораи устоди дигари худ, амакаш Муҳаммадҳаким Мирзо бештар сухан ронда, санъати шеърхонии худашро ба таври зайл ба қалам додааст: “Аммиамимул алтофи /лутфи/ мо Муҳаммадҳаким Мирзо аз мусталаҳоти илмӣ ва амалии илми мусиқӣ соҳиби вукуф буданд. Охундӣ ҳам дар таърифи эшон ишпорат ба баязе ҷизҳо карданд. Аз онҷо фаҳм мешавад, ки Охундӣ низ аз илм ва амали ии фан соҳибвукуф бошанд ва низ таҳаллуси Мутрибий машҳур бар ин маъни аст. Агар шамас дар ҳузури бандагон аз амалиёти ин илм зоҳир созанд, бо ин наъв, ки нақш ё амали ё қавли ё савти ё пешравӣ гўянд, то бандагони мо мустағиф шаванд, бойд наҳоҳад буд”.

Гуфтам, қиблай олам! Ин маъни вобаста ба овоз аст. Чун ба сабаби ширӣ нуқсон дар овоз рафтааст, хуш дар оянда наҳоҳад буд./Он қас/ фармуланд, ки “Камоли овоза нуқсони овозро мепушад”. Пас доира ҳозир соҳтанд ва дар доираи анҷуман, доираро баргирифтам ва гуфтам: Қиблай олам! Дар қадом оҳанг гўям ва аз таснифи қадом мусанииф гўям? /Он қас/ фармуланд, ки аз мусаниифони қадим дар маҷлиси сомӣ аз волиди бузургвори худ бисёр шунидаем. Аммо хотири мо ба

⁷² Ҳамон ҷо, с.115, 171, 175–176, 179.

⁷³ Ҳофиз Таниши Бухорӣ. Абдуллонома, кит.1, Тоҷикистон, 1966, с.207.

таснифоти устод Алидүсти Ной, ки дар замони Абдуллохони ўзбек будааст, бисер мутаалиқ аст. Агар ёд дошта бошанд, бигуянд.

Савтуламале, ки дар оҳанги Ироқ, Нимсайқалий бастааст ва усуландози дар бозгуни ў дорад, сархонаи ӯро дар Ироқ ва Миенхонор //^{PDF Compressor Free Version} дарозиёни бозгуиро дар Гизол намуда ва дар аввали нақарот чанд мустаҳил //ҳалокат/ оварда, онро гуфтам.

Баъд аз тамоми ин амал фармуданд, ки борикуллоҳ, иску гуфтед, зарб ва нутқ мувофиқ буд ва аз яқдигар муҳолифат надошти.

Баъд аз он дар оҳанги “Сегоҳ” нақшे ба усули Даври Шоҳӣ, дар услуби нақши нозу ниёзи Султон Ҳусайн Мирзо ва Амир Алишер, ки дар оҳанги Ҳусайнӣ ва усули Турк зарб бастаанд, устодии мазкур низ доранд. Онро низ гуфтам ва саите, ки устоди мазкур дар оҳанги Нишоварак ба номи Абдуллоҳон ва усули Фарр бастааст, онро низ гуфтам.

/Он кас/ фармуданд, ки беш аз ин тасдесъ намедиҳем /ташвиш намедиҳем/.

Баъд аз он фармуданд, ки маъхази дувозда мақом аз кучост? Гуфтам: Дар инҷо ихтилоф аст. Ончи ки дар рисолаи Мавлоно Ҳасани Кавқабӣ ва Ҳочакалони Маҷруҳӣ дилаам он аст, ки ба қавли Фисогурас Ҳаким Маъхуз аз дувоздаҳ бурҷ аст. Ба сабаби гардиши фалак, шабонарӯзӣ аз ҳар бурҷе садо бармехезад ва таъини ҳар мақоме аз ҳар бурҷе дар он расонил мабсут /паҳи/ ва мубин /равшан/ аст.

Аммо ба қавли Миратавуллои Ҳусайнӣ ва баъзе аз му-тақаддимин маъхуз ва миноғизи /даромадани/ Қақнус /мурги хушваз/ аст. Ҳикояти Қақнус, сифат ва адами ў дар китоби мустатоби “Мантиқул тайри” Аттор аст ва ин байт машруҳ аст:

*Файласуфе буд, дамсозаш гирифт,
Илми мусиқӣ зи овозаш гирифт.²⁴*

ва ҳоказо.

Дар ин порачаи ихтибосшууда, на танҳо номи устод, до-ниши ў дар соҳаи мусиқӣ, ҳунарнамоии Мутрибӣ дар санъати шеърхонӣ, бастакор будани Алишер Навоӣ, номи баъзе мақомҳо, инчунин таърихи сарзадани дувозлаҳмақом даҳл шудааст. Ҳамаи ин барои омӯхтани таърихи “Шашмақом” аз тарафи олимони имрӯза қўмаки ҳаматарафаи илмия расонида метавонад.

²⁴ Ҳамон чо, с.296.

Амалиёти хайрхоҳонаи Алишер Навоиро ҷамъбаст намуда, Мутрибӣ навиштааст, ки у 1100 бинои хайр гузаштааст. Дигар бо амири Абдуллохони Шайбонӣ дар шаҳру ноҳияи гуногун соҳтмони 8600 алад биноро шуморидааст. Ин тарафи маълумотҳои Мутриби ниҳоят ҷолиб буда, барои омухтани таърихи шаҳри Мӯъовора ва ободии мулк дар нимаи дуюми асри XVI, маълумоти нодирро дорост.

ВОСИФИЙ ДАР БОРАИ БАСТАКОРОН, ХОФИЗОН, НАВОЗАНДАГОН ВА РАҚҚОСОН

Шоир ва олими бузурги асри XVI Восифӣ дар асари маъруфи худ – “Бадось ул-вақось” маҳфили ҷаввали баҳори соли 1512-ро устодона, бо як маҳорати бузург, дилчасп ва ҳам зебо ба қалам овардааст. Мо зарур донистем, ки онро муҳтасар нусҳабардорӣ намуда манзури хонандагони умум гардонем. Муаллиф номи бастакорон, ҳофизон, раққосон, ҳатто Чакар ном зани навозандон ва сароянда, номи асбобҳои мусиқиро тасвир намудааст, ки бе донистани онҳо таърихи мусиқии классикий, алалхусус таърихи “Шашмақом”-ро пурра тасаввур карда омухтан мушкил аст.

Восифӣ ҳофизонеро ба қалам овардааст, ки онҳо натаинҳо дар Ҳирот ва Ҳурисон, балки дар мамлакатҳои Арабу Аҷам маъруф будаанд. Аз маълумотҳои мазкур маълум мешавад, ки овози хуши ҳофизон, мақомҳои ихтироъкардан бастакорон, шоирони забардасти замони худ, ба мисли Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ, Восифӣ ва дигаронро водор менамудааст, ки дар ҳаққи онҳо шеър гӯянд. Ин одат дар навбати худ, дастгирии аҳли санъат дар нағди оммаи мардум буд. Гайр аз ин дар Арабу Аҷам маъруф будани ҳофизони хушилҳом далел шуда метавонад, ки санъати “Шашмақом” то ҷойҳои дурдасти мамлакатҳои шарқ паҳн гаштааст.

Бастакорон, ҳофизон ва навозандагон мувофиқи маълумоти Восифӣ, мебоист аз илми мусиқӣ ҳабардор бошанд, онро натаинҳо омӯзанд, балки “багоят хуб” донанд.

Дар маҳфилҳои тасвиркардан Восифӣ ҳазорон тамошобин ҳузур доштааст, ки ин далели ба омма дастрас будани санъати бузурги ниёғон мебошад. Ҷолиб ки дар рӯзҳон мотам ҳам мусиқӣ менавохтаанд ва шоирон марсия мегуфтанд.

Ҳамаи воқеаҳои навиштаашро Восифӣ бо ҷашмонаш диданд, дар бораи бâъзеи онҳо, бо ҳоҳиши ҳозирин, аз рӯи анъана, шеър ҳам эҷод кардааст.

Восифӣ маҳсус қайд кардааст, ки дар замони ў “аҳли созу арбоби навоз бисер буданд”⁷⁷. Яке аз онҳо Қосимали Қонунӣ ном дошт. Тасвири ин марди ҳунарманд ва ҳамнишастагони ўаз тарафи Восифӣ ба таври зайл омадааст:

“Қосималии Қонунӣ созандас буд, ки моҳи гардун аз барои торҳои қонунаш аз ҳолаи /хирмани/ кило /ҳарду/ ба сим овардӣ ва ҳаврои айн /ҷашми зебо/ аз барои намунаи гушҳои он қонун гунчаҳои гулбун, равзан ризвонро ба пеши қонунтарош бурдӣ. /Ва/ рӯҳ ул-амин агар нагман руҳафзояшро шунидӣ шохи дарахти сидрано аз барои сози вай буридӣ ва сипеҳри худро ҷиҳати мизроб пеши вай қашидӣ. Байт:

*Нолаи қонуни ў, к-аз наргиси ҷодуҷиш буд,
Чун нанолаид з-он ҳама пайкон, ки дар шаҳрунши буд”.*

Дигар Чакари Чангӣ мугания буд, ки ҳаргоҳ ки чанг дар канор гирифтӣ Зӯҳра дар базми фалак сози худ бар замин задӣ ва аз осмон бар замин омадӣ ва мӯи гесӯи худро тори чангӣ ўсоҳтӣ.

Байт:

*Дилбари чангӣ, ки сози дилбари оҳанг соҳт,
Риштан ҷони ман из ҳам қанду тори чанг соҳт.*

Саромади созандагон, писари устод Саид Аҳмади Гижакӣ /буд/, ки гардуни ҷоми заррини ҳуршеди ҳоварро аз барои тоси гижаки ў муносиб медид. Ҳурри ҳулдӯбарин ғесувони анбарини худро аз барои тори камонҷаи гижжак пеши ў меқашид.

Олиҳазрат, вилоят мунҷабат, ҳақиқатмаобӣ Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ, қуддусоллоҳу сирра, асоме аз барои ў газале фармудаанд, ки матлааш ин аст. Байт:

*Садон он гижакам гашт /ва/ ҳусни он гижжаки
Ки шӯри маҷлиси ушишоқ шуд зи пурнамакӣ.*

⁷⁷ Восифӣ Зайнуддин. “Бадоеъ ул-вакоев”, Москва, 1961. қитоби I, саҳ.22–29.

Мудибалии Балабоний – ҷавоне буд, ки собиқан имомулзамон ва ҳалифаул раҳмон Мұҳаммад Шайбонихонро баду алоқаи тааллукे буда ва ин матларо аз барои вай фармуда будаанд:

PDF Compressor Free Version

*Балабони шакарин то да лабон овардӣ,
Ба лабони ту, ки ҷонам, Балабон овардӣ**.

Яке аз наводири созандагони олам устод Ҳасани Удӣ буд, ки мутганини рӯҳафзо аз доираи ҳалқабагушони ў буддӣ. Танбурсифат ҳибл ул-варид, сандуқи синаи худро ба мизроби нохун аз рашки ў ҳарош намудӣ. Устод Ҳусайнин Кӯчаки Ноӣ, ки дар камоли ҳусну ҷамол буд ва дар Йирқу Араб ва Аҷам овозаи сози ў ба авчи иштиҳор расида буд. Манқул аст, ки дар қофилан аҳли Ҳиҷоз ҳоҷиени мухайяр маглуби ишқи ҳусну ҷамоли Қъъбаро рост, монанди ушшоқ ба навоӣ зангуласифат ба иолаву ағрон, аз бодия, монанди сабо бомдодӣ /?/ нағмаи нот гузаронида /буда/, дар он қофилад буд.

Дигар Мир Ҳонандада буд, ки машҳур аст, ки Ҳофиз Басир дар вакти ҳонандагии вай бағоят бетоқатӣ ва бехудӣ мекарда ва шӯҳрати тамом дорад, ки байд аз ҳазрати Довуд Али Набино /ва/ Али ул ислом, ҳеч кас Ҳофиз Басир наҳонда. Машҳур аст, ки ҷаҳдор ҳас дар маҷлиси ҳонандагии Ҳофиз Басир қолаб тиҳӣ кардаанд. Манқул аст, ки дар рӯзи таъзияи Ҳоча Товуси Ҷевон акобир ва ашраф ҳозир будаанд ва аз Ҳофиз Басир илтимоси тағаний карда будаанд. Ҳофиз ин газали Ҳочаро, ки мисраи “вафот беҳ буд онро ки дар вафои ту набуд” меҳонда, чун ба ин байт расида, ки ...

Байт:

*Дар оташ зғканам он дил, ки дар гами ту насумал,
Ба бол барандам он ҷон, ки дар ҷавон ту набвал.*

Ва гӯнӣд, ки аз гӯшии айвон мусичае парвоз ҳарда, худро дар канори Ҳофиз андоҳт ва қолаб тиҳӣ соҳт. Он рӯз Ҷарӣ 40 ҳас бешӯш шуда, эшонро ба дӯш аз ин маҷлис беруни оварда будаанд.

Алқисса, дар манзили Ҷиҳоддухтарон, ки яке аз мавозии яйлоқи подшоҳи марҳуми магфур Султон Ҳусайн Мирзо Бойқаро буд, Ҳоча Мудаммад сарроф ангези судбат соҳт ва

* Балабон – қисми соз, ки ба лабди омро назоҳанд.

тархи ҷаший андохт. Тамоми аъён, аҳли корвонро талаб намуд. Чун ҳаркас ба ҷои ҳуд қарор гирифт, ҳуззори маҷлис аз Ҳофиз Мир газале аз устод Ҳусайнини Кучак фасли най илтимос на-муданд.

Ҳофиз Мир газале, ки Мавлоно Биной аз барои устод Шайх Нурини Ҳаджати буд, оғози хондан кард. Матлааш ин аст:

*Бисӯҳт з—оташи Ной дили балокани ман,
Магар ба най нафас медамад бар оташи ман.*

Мақсад Али раққос ҷавоне буд, ки ҳаргоҳ ба рақс даромадӣ ҳуршиди ҳоварӣ ва май анварӣ ба гиру рафтӣ. Чун аз рақс боз истодӣ ҳуззори маҷлисро ба гирди сари ҳуд дар гирд Ҷетти. Дар вакте, ки он ҷавон дар рақс буд ин каминоро аз газали Мавлоно Биной ва хондани Ҳофиз Мир қайфияте даст дода буд. Ба хотир расид, ки дар ҷавоби он газал шояд, ки дар бадеҳа аз барои он ҷавони раққос газале тавон гуфт. Аз барои нисори муқаддамаш лаолии обдор тавон сӯфт. Ҳанӯз он ҷавон аз рақс фориг нашуда буд, ки он газал ба итном расид. Матлааш ин аст:

*Ба рақс гарм чу гардил сарви маҷнавши ман,
Зи боли домани ў даргирифт оташи ман.*

Чун он ҷавон аз рақс фориг гардид, он газал ба арзи аҳли маҷлис расид ва ба нисори таҳсиин ва тӯҳиф /тӯҳфа/ оғарин музайян гардид. Яке аз дӯстоне, ки ҳамвора дар салади /қасд/ иштиҳори ҳисснёти ин ҳақиқир дар мақом изҳори қобилияти ин фақири буд, гуфт, ки фалони илми мусиқиро багоят хуб мешонад ва газалро дар ниҳоят маргуби меҳонад. Ҳуззори маҷлис, ки ин шуниданд, муболига аз ҳад дар гузарониданд. Ноиро фармуданд, ки найро соз кард. Чун ҷавони Ной фасле навоҳт, ба ин камина пардоҳт ва гуфт: “Чаро намехонед ва фақиронро мустағифид намегардонед?”.

Гуфтам: Эй сарви сарафроз ва эй ёри дилнавоз! Ҳарчанд бар саҳифаи хотир мулоҳиза менамоям ва ҷашм бар ҷаридай ботин мекушоям, нақши як байт, балки як ҳарфи марқум на-меёбам! Табассум намуд ва гуфт:

Шуморо, ки қувват ва қудрат дар он мартаба бошад, ки газале бадон гарроӣ ва шеъре бадон раъной дар бадеҳа тавонед гуфт. Ҷи эҳтиёҷ ба шеъри дигаре доред? Чун ин қавл ба гуши ман расид, дари мабдаи фаъз бар руи ман кушод ва ин саво-

иехи гайбӣ рӯй дод. Гуфтам, ки най бардор ва оғоз кардам, ки /байт/:

Ушокро зи сози ту доли дигар шавад
Чун най бари ба сӯи даҳон найшакар шавад.
Чоно, мян он наим, ки бинолам зи ласти ту,
Суръою чу най агарам дар ҷигар шавад.
Ходам, ки бэъди марг дамад най зи турбатам,
Бошад, ки ҳамнафас ба ту, эй симбар шавад.
З-он най наёварам ба даҳон к-оташи дилам,
Афтад ба нойу оташи ман тезтар шавад
Бар ман гирифт нест, ки афгон қунам, вале,
Тарсам зи парда рози ниҳонам бадар шавад.
З-ин сон, ки ҳамлами либи лаъли ту бинамаш,
Охир ба най ду ласт маро дар камар шавад.
Эй, Восифӣ ба нолаву афгон дигар чунин,
Ной ба күн ў ки кассро хабар шавад.

Ҷавоне, ки саромади ҷавонони он маҳфил буд, нисбати дигарон буй мисли нисбати қавоқаб ба офтоб менамуд. Уро Шоҳқосим мегуфтанд. Ба ин сұхтаи зор, мисли нуру нор ва нашъяни ақкор дар омехт ва аз ҳуққаи лаъли нӯшин ҷавоҳир завоҳиди таърифи таҳсин бар минассаи оғарин рехт. Чун аҳди маҷлис хотири он нозаниниро ба таърифи ин камини ҳазин моил ёфтанд, дар водии ситоиш ва таъриф камоянбагӣ /сазовор/ щитофтанд.

Ба гайр аз маҳфилҳои тасвир ёфта Восифӣ аз шӯҳрати ҳофизони дигари замонаш низ бэъзе маълумотҳо дарҷ карда-аст. Масалан, оиди Мири Шонатарош ў иавиштааст, ки марди машҳур буд, савте баста буд дар оҳангӣ “Ироқ”. Қариб ба ҳазор кас ҷамъ шуда буд ва он савтро мегуфтанд ва ба ҷониби Сари ҳисбон мутаваҷеъ буданд ва ҳар кас бо эшон ҳамроҳ мешуд...

Мири Шонатарош, ин қосиби ҳунарманд, савтро дар ҳолати таҳлука, дар соатҳои қатли пайравони мазҳаби суннӣ аз тарафи қизилбошҳо эҷод карда буд”.

⁷⁷ Восифӣ. Бадось уз-важъеъ, қитоби 2, саҳ. 1062.

ОЁ МАҚОМХО ИВАЗ ШУДАНД?

"Шашмақом" мероси мусиқии халқи тоғик буда, доир ба ин санъат татқиқотхон зиёде гузаронидаанд. Хар як тадқиқотчи оғди **PDF Compressor Free Version** "Шашмақом" ё худ мақомхон алоҳидай он изҳори ақида намуда, фикрҳои гуногун роңдааст. Аксари онҳо, аз чумла дар "Энциклопедияи советии тоғик", навиштаанд, ки "доираи дувоздаҳмақом" "бишкаст"—у ба ҷои он тадриҷан доираи нау муҳтасар "Шашмақом" ташаккул ёфт. Ин ташаккул аз асри 17 оғоз гардида, дар охири асри 18 ва аввали асри XIX анҷом ёфта ба ҷои 114 суруду оҳангӣ доираи "Дувоздаҳмақом" 252 оҳангӯ таронаи "Шашмақом" ба вуҷуд омад. Мавзӯъҳои аслии "Шашмақом" аз "Дувоздаҳмақом" гирифта шудаанд, ки онҳо дар шакли иваз намудани мавқеъ фароҳам омадаанд ва ҳоказо.

Аз ин навиштаҳо бармеояд, ки "Дувоздаҳмақом" вуҷуд дошт, баъд ин ном аз байн рафта, ҷояшро ба "Шашмақом" гузошт.

Дар саҳифаҳои матбуоти даврагӣ ҳам чунин фикрҳо ҷой ёфтаанд. Масалан, дар саҳифаи "Садои мардум" /13 май 2000/ мақолаи У.Назир зери сарлавҳаи "Заминаҳои "Шашмақом"" бо чунин чумла оғоз ёфтааст: "Дувоздаҳмақом" бо мурури замон ба "Шашмақом" табдил ёфт ... Дар китоби "Мероси ниетон" мо ҳам навишта будем, ки "Дувоздаҳмақом" ба "Шашмақом" иваз шудааст⁷⁸.

12 моҳи май соли 2000 қарори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмонов дар бораи вассъ пахи намудани санъати классикии "Шашмақом" ҷоп шуд. Ин қарор на таинҳо санъатшиносон, балки олимонро низ водор намуд, ки ба таърихи "Шашмақом" ва рисолаҳои мусиқии дар асрҳои гузашта таълиф ёфта, бори дигар назар андозанд. Дар китоби номбурдаи худ мо роҷе ба ин рисолаҳо, ки дар китобхона, архив ва музейҳои Афғонистону Ҳиндустон маҳфузанд /аз чумла дар Кашмир/ сухан рондаем.

Ҳоло мақсад гузоштаме, ки ба маълумотҳои ин рисолаҳо роҷеъ ба "Дувоздаҳмақом" ва "Шашмақом" бори дигар баргашта, хулосабарорӣ намоем.

Дар архиви миллии Исломии Афғонистон рисолаи мусиқӣ бо нӯҳ номгӯй китобҳои гуногунмазмунӣ таъриҳӣ дар як

⁷⁸ А.Муҳторов. Мероси ниетон, Душанбе, 1999, с.102.

чилд муқовабандӣ шуда, чунин ном дорад". "Дар доностани дувоздаҳмақом, бистуҷаҳор шӯъба ва шаш овоз" Рисолаи мазкур ба назм навишта шуда, бо қасидай ба амири Бухоро Ҳайдар /1800—1825/ баҳшида хатм мешавад. Аз ин ҳулоса мебарои **PDF Compressor Free Version** ибтидои асри XIX дар Бухоро на-вишта шудааст. Мутгаассифона, муаллифи рисола номашро нагузонтааст.

"Рисолаи мусиқӣ"—и дигар аз ҳамин архив, мазмунан ниҳоят бой ва ҷолиб мебошад. Ин асар низ дар асри XIX тартиб ёфтааст /е худ рӯйнавис шудааст/. Нисбати дувоз-даҳмақом дар ин рисола омадааст: "Маҷмӯъи дувоздаҳ мақом бадин навъ, ки ҳар қадом аз мақом ва шӯъбай он дараҷаи вакту ҳузури қадом табақа ва тоифа бихонанд ё бинавозанд, ҳосияти табииати ҳар мақом чист?".

Тагиротҳои ба мақомҳо дохил шударо даҳл намуда, муаллифи рисола навиштааст: "Ҳарҷӣ қарор додаанд дувоз-даҳмақом, бистуҷаҳор шӯъба ва шаш овоза берун наҳоҳанд буд. Чун аз ҳар мақоме ду шӯъба".

Муддати мадид аз таснифи эшон бар ин ваҷҳ буд, то Ҳоҷасафиаиддин Абдулмӯъмин, Устод Алӣ Рӯҳпарвар ва Ҷавлоно Ҳасани Ғурӣ ҳафтдаҳ баҳр қарор додаанд: 1.Дуяк; 2. Үфар; 3.Рӯҳ; 4.Муҳаммас; 5.Чаҳорзарб; 6.Даври Шоҳӣ; 7.Дурағишон; 8.Фоҳтазарб; 9.Ҳампар; 10.Шоҳӣ; 11.Туркизарб; 12.Таркизарб; 13.Нимсақил; 14.Сақил; 15.Даври Ҳаҷр; 16.Ҳағиф; 17.Равонӣ.

Аmmo байди ҷанд усули дигар ба мурури айёми мазид шуда, ки дохили ҳафтдаҳбаҳр нест. мисли зарб үл-мулук, ки таснифи мутгаҳхирин аст ва зарбул усули, ки нодирул асри устод Султон Муҳаммади Мунавварӣ вазъ карда ва ҷанд пештар ва мувоғики он баста, дар панҷ қисм аст: Даври қадим, Даври асл, Даври самоъ, Даври Ҳинди ва Нимдав.

Аз маътумоти "Нусхай Ҳумюнӣ" ва иқтибоси мазкур бармеояд, ки мақом, шӯъба, овоз ва баҳри "Шашмақом" дар асрҳои XVI низ вучуд доштанд. Аз ин сабаб, мо гуфта наметавонем, ки "Шашмақом" дар нимай дуввуми асри 18 ташаккул ёфтааст /Нигаред: Ализова Ф. "Шашмақом"—и ба номи Ф.Шаҳдубов. Душанбе, 2000, с.7/.

Дар "Фарҳанги забони тоҷики" номи нагмаҳои ҳафтдаҳгонаи мусиқии классики ба чунин низом омадааст: 1.Муҳаммас; 2.Туризарб; 3.Дуяк; 4.Сақил; 5.Сақили қалон; 6.Ҳағиф; 7.Чорзарб; 8.Дурағишон; 9.Миатайи; 10.Зарбулфатҳ;

⁷⁰ Муғиссаҳ дөвир ба ин ду рисолаи мусиқӣ нигаред: Муҳторов А. Мероси шағон, с.163.

11.Усули Фохта; 12.Чанбар; 13.Нимсақил; 14.Азфар; 15.Арсад;
16.Рамал; 17.Хазаң.

Вақтокази дар борай Дувоздаң мақом сухан меравад, як масъала моро водор менамояд, ки ба ин истилоҳ чун мақомдои ба “Шашмақом” табдил ёфта назар накунем. Ми-солҳоди болои Ҳиндустони аст. Мо бояд ба инобат гирен, ки тартибидиҳандагони асари пурарзии “Шашмақом” Б.Файзуллоев, Ш.Соҳибов, Ф.Шаҳобов, муҳаррири асар – мусиқашинос В.М.Беляев, ховаршиноси маъруфи рус Е.М.Бертельс дар пешгуфтгорҳои худ аз Дувоздаҳмақом ёде накардаанд.

Устод Садриддин Айнӣ оиди ин ду истилоҳи мусиқӣ на-
випштаанд: “Аз тарафи қадом ҳалқ ё қадом кас ва дар қадом аср
эҷод карда шудани “Шашмақом”–ро муайян кардан
тадқиқоти илмӣ ва таърихи бисереро талаб мекунад. Аммо
ҳамин қадараш маълум аст, ки “Шашмақом”–и мо бо
“Дувоздаҳмақом”–и Эрон ва Ҳиндустон алоқаманд аст.
Муштарақ будани бештарин номҳои ҳавоҳое, ки дар ком-
плекти “Шашмақом” ва “Дувоздаҳмақом” дохиланд, ин
алоқаро нишон медиҳад”. /С.Айнӣ. Асарҳо, ч.II, Душанбе,
1964, с.405/.

Аз ин гуфтаҳо маълум мешавад, ки С.Айнӣ вучуд до-
штани “Дувозмақом” ва таъсири онро ба “Шашмақом” инкор
накарда, онро моли Эрону Ҳиндустон шуморидааст. Чунин ба
назар мерасад, ки ба муаллифони номбурдаи “Шашмақом” ва
устод С.Айнӣ рисолаҳои мусиқии асрҳои мухталиф дастрас
набудаанд. Чунки ин рисолаҳо бештар дар захираҳои гарон-
баҳои Ҳиндустон маҳфуз буда, ҳеч қадоми онҳо ба чоп омода
нагаштаанд.

Бояд таъкид намоем, ки дар рисолаҳои мусиқии иқтибос
шуда ва онҳое, ки аз пешни назари мо гузаштаанд, истилоҳи
“Шашмақом” зикр наёфтааст. Масалан, дар “Нусхай
Ҳумоюни”, чуноне ки иқтибос шуд, истилоҳи “Шашвоза”
омадааст.

Холо дар ин бора ба рисолаи дигари мусиқӣ муроҷиат
менамоем, ки “Илми мусиқӣ” ном дошта, дар қитобхонаи
Институти Осиёни шаҳри Сринагари Кашмир маҳфуз аст.

“Дар шарҳи таркиби шашрӯй ва шаш тавру тӯл ва арзи
вусъати тол /парешон/ ва қисмати савту оҳанг ва оmezischi
рангҳои мақомҳо, шӯъбаҳои яқдигар, ҳақиқат дар омаду ба-
ромади нафас, ки чигуна бояд гирифт, мӯчиби /боиси/ таф-
сили муғассали “кор”, “қавл”, “савт”, “амал”, “сарбанд” ва
“пешрав”.

Муаллифи гүмнөм ба ҳар кадом аз ин истилоҳдои мусиқӣ истода гузашта, онҳоро чунин маънидод кардааст: Кор – онро гӯянд, ки як байт дар таркиби нағма оранд ва ду парда пасту баланд савт бигиранд. Қавл – онро гӯянд, ки рубоиро дар тарона оранд ба се парда, ҳаргоҳ байтро низ дарҷ намоянд, онро “бортӣ” мегӯянд, дар сурате, ки садои “зулхума”, ки миёни хона муқаррар аст, тараппум созанд.

Савт – онро гӯянд: сарномаи рубой то фарди байт бошад, аввал нақарот тараппум оранд, баъди он абет.

Амал – онро гӯянд: аввал абётро дар тараппуми таркиб диҳанд, минбаъд дар миёнхонаи абёт нақаротро дар тарона ороиш диҳанд. Баъд аз он боз ба абёт дар тараппум биёлонд.

Агар чунон, ки сарбанди абёт – нақарот, дар миённи абёт, охирони абёт ҳам нақарот меҳонанд, онро савтуламал хонанд.

Сарбанд – онро гӯянд, ки хонандай нағма вакти тараппум ҳар мақомеро, ки баргирад, аввал савту садои овози шӯбачот, ки банд-банди мақом бошад, ба се пардаву шаш овоз қоим бигиранд.

Мақомот /ро/ пасу пеш низ ба мӯышбачот бо овоз ороиш диҳад ва адо намояд. Хумору мастии мақомро бар душ савор кунад, аз ҷашм берун қашад, рангҳоро ба дарди ширинии ҷигар бирезад. Баъд аз он дар назмхонӣ дарояд, ки нағмаи дилфиреб дар хотири шунавандагон ҷой ҳоҳад гирифт.

Пешрав – онро гӯянд, ки навозандай созҳо баъди адон таркиби сарбандӣ гӯянда ҳамон таркибро ба ҳамон тавр созанд, созандагӣ кунад, то аз сузи он ҳуши мустаъмеон /шунавандагон/ қавӣ гардад, маҳфилро гарм кунад. Тӯлу арзи хондани назм дар хотир дошта, ки ҷигуна заработи /усулҳои/ рубой, рафтори усул ба ранг гираад, аввал ҳаёлҳои сангин, ки бовусъат бошад, пириш диҳанд ва созҳо мувофиқ бинавозанд.

Аз ин маълумотҳо равшану возеҳ мешавад, ки зери истилоҳи шашшовоза кадом масъалаҳои мусиқӣ ба назар дошта мешудааст. Чунон, ки дар боло зикр ёфт Мутрибии Самарқандӣ, ки худ ҳофиз ва навозандай мумтоз буд, аз устодааш таълим гирифтааст, ки ҳар як ҳофиз бояд аз илму амали ин фан соҳибвуқӯф бошад. У навиштааст: “Агар шамъяе дар ҳузури бандагон аз амалиёти ин илм зоҳир созанд, бо ин навъ, ки нақш ё амали, ё қавли, ё савти ё пешравӣ гӯянд, то бандагони мо мустағиф шаванд, банд наҳоҳад буд”. /Нусҳаи зебони ҷаҳонгирӣ, с.296/. Бо ибораи дигар ҳофиз бояд ҳамаи қонунҳои сурудхониро аз худ намуда, ҳангоми иҷрои мақомдо ба онҳо риоя намояд.

Акнун бояд донем, ки ба бистучачор шүйба кадом мақомдои классики дохил мешаванд. Дар фарҳанги олими Эрон Муъин омадааст, ки шӯйбаро ба сиёқи /тартиби/ арабӣ соҳтаанд **PDF Compressor Free Version** доранд: 1.Дугоҳ. 2.Сегоҳ. 3.Чаҳортгоҳ. 4.Панҷгоҳ. 5.Ашира. 6.Наврузи араб. 7.Наврузи хоро. 8.Наврузи Баётӣ. 9.Моҳур. 10.Ҳисор. 11.Наҳфат. 12.Ғизол. 13.Авҷ. 14.Наерез. 15.Мубарқаъ. 16.Ракаб. 17.Сабо. 18.Ҳумоюн. 19.Зовали. 20.Исфаҳонак. 21.Руи Ирок. 22.Ниҳоваранд. 23.Фавзӣ. 24.Муҳайяр.

Чуноне, ки дода мешавад, мувофиқи навиштаҳои устод С.Айнӣ, дар ин ҷо алоқамандии мусиқии тоҷик бо Эрону Ҳиндустон мушоҳид мешавад. Инчунин аз навиштаҳои болоӣ бармеояд, ки истилоҳи “Шашмақом” дар аспи XX пайдо шуда бошад ҳам, дар амал ҳамаи мақомдои таърихии ҳалқи тоҷик—дувоздаҳмақом, бистучачор шӯйба ва шаш овозро дарбар гирифтааст. Ҳеч як аз ин мақомҳо дигарашро иваз накардааст. Мақомдои нав ба нав ба ин илова мешаванд, вале номи “Шашмақом” дигар намешавад. Таихо ин масъала тадқиқоти маҳсуси мутахассисонро интизор аст. Барои чунин тадқиқот даставвал бояд рисолаҳои мусиқии дар мамлакатҳои ҳамсоя маҳфуз буда, омӯхта шаванд. Баъзе аз он арзиши онро доранд, ки ба чоп омода гардад.

/Аз руи инсоғ бояд қайд карда гузарем, ки дар рисолаҳои мусиқии аз назари камина гузашта, номҳои “Ҳаштмақом” ва “Даҳмақом” зикр наёфтаанд./

Дар хотима аз рисолаи мусиқии дар Кобул маҳфуз буда, шеъри зеринро манзури хонандагон метардонем. Дар он муаллиф аз номи Ҳоча Буали Сино мақомдои мусиқӣ ва вақти сурудани онҳоро ба назм қашиддааст.

Аҳли давлат чу ишратогозанд.
Саҳаргаҳ ба Зангӯлас созанд.
Фараҳафзӯст хуш мақоми Ирок,
Чоштгаҳ дар Сурӯд пардозанд.
Пардан дилкаши Ҳусайниро,
То ба як посу ним бинвозанд.
Чун Наворо давои ҷон хонанд,
То бадуним пос пардозанд.
Пас ба пешин ба пардан Ушшоқ,
Сар ба лаҳу нишот бифарозанд,
То ба се пос Бӯсалик бихон,
Ҳар яке хуш ба айш пардозанд.

Аспи ишрат, ки бо дили шабдо,
Суи роҳи Ҳизоз пуртозанд.
Рост гўям, ки рост вакти хуш аст,
Аввали хуфтан мақом пардозанд.
То баста поси Кучаки дилдо,
Ба тарники мақом биннозанд.
PDF Compressor Free Version
Чун Радони кунаңи олири пос,
Мутрибоне, ки комили розанд.
Буалӣ карда назм парда ба вакт,
Ба касоне, ки маҳрами розанд.

МАВЛОНО МУҲАММАДИ ПАРГАРИ

Дар ҳуҷҷатҳои аз кӯҳи Муги ноҳияи Айнӣ пайдо шуда күшкӣ Абаргар зикр ёфтааст. Олимон исбот кардаанд, ки дар бâъзе асноди дигари асримёнагӣ ин ном ба шакли Паргар ҳам навишта мешуд. Аҳолии маҳаллӣ ҳам ин истилоҳи ҷуғрофиро ба шакли Паргар ё Фалгар менависад ва талафуз мекунад.

Паргар /ё Фалгар/ як қисми қӯҳистони тоҷик мебошад. Қӯҳистонро аз шимол қаторкӯҳи Ҳисор маҳдуд кардааст. Дар самти шарқ ҳудуди Қӯҳистон то болооби Заرافшону Ягиоб /қӯҳсори Кук-Су/, дар самти гарб то дареи Вору /ё худ Каштут-Дарё/ рафта мерасад. Ҳудуди гарбии қӯҳистон бо қальъае муқаррар гардидааст, ки дар қарибии якшавии оби Заравшону Каштут-Дарё воқеъ гардидааст. Ин қальъа – “Қальъаи Даҳанаи Фалғал” ном дорад. Олимон таҳмин карданд, ки дар асрҳои VII–X сарҳади Паргар ва Панҷакент маҳз аз ҳамин ҷо мегузашт.

Фалгар дар шарқ бо рустони Масҷоҳ, ки низ ба Қӯҳистон дохил мешавад, ҳамҳудуд буд. Дар асрҳои XV–XVI сарҳади байни Фалгару Масҷоҳ аз поёнтари деҳаи Оббурдони Масҷоҳ мегузашт. Дар ин бора Зухуриддин Бобур Мирзо /1483–1530/ дар асараши “Бобурнома” маълумоти муфид овардааст.

Фалгару Масҷоҳ ба якчанд бегигарӣ тақсим шуда, онҳо байни худ мубориза мебурданд. Дар асрҳои XVI – ибтидои XX Қӯҳистон гоҳ–гоҳ аз вилояти марказии Моварооннаҳр ҷудо шуда, дар паи истиқдол мешуд. Вале ин истиқдоли кутоҳмуддат ва муваққатӣ буд. Зоро давлатҳои пурзӯри ҳамсоя аз самти ҷануб /Ҳисор/, гарб /Самарқанд/ ё шимол /Ўротеппа/ онро забт намуда ба мулки худ ҳамроҳ мекарданд.

Күхистон дар баландкүх чойгир буда, замини кишит кам дошт, касбу косибии барон шаҳрди асриимиена хос, дар ин худуд камтар буданд.

Баъзан дар асрҳои гуногун Фалгару Масҷоҳ дар ҳаёти сиёсии мардуми Осиёи Миёна мақоми хосро доро буд. Дар Күхистон тартиботи сиёсии нав, ки баъд аз ҳукмрон гаштани сулолаҳои нав ҷорӣ мешуд, дертар мепоид. Эҳ худ тартиботи нав нисбат ба дигар ноҳияҳои қисми ҳамворӣ, дар ин ҷо дертар ҷорӣ мегардид. Масалан, баъд аз ҳокимони сутдро шикаст додани арабҳо дар Күхистон нисбат ба дигар ҷоҳои Осиёи Миёна, тарзи идоракуни пешина, забон ва дини қадимаи сутдиен дар ин ҷо бокӣ монданд.

Мисоли дигар. Дар ибтидои асри XVI, вақтаки Шайбонихон ба Мовароунинаҳр ҳамла карда ба ҳукмронии Темуриён завол овард, Бобур Мирзо маҳз дар Күхистон паноҳ ёфта, тартиби кухнaro нигоҳ дошт ва аз ин ҷо борҳо қасди ишғоли Самарқанд карда буд. Дар навбати худ, таъриҳ ва таърихи тамаддуни Күхистон аз ҷанд ҷиҳат нисбат ба таърихи мулкҳои дигар ҷолибтар аст. Ин ҳам бошад дар инҷо ҳаёт ба сар бурдани устоҳои моҳирӣ ҳати рӯи сангҳо мебошад. Дар рӯи сангҳои сари роҳ, шаҳҳо, қайроқсангҳои рӯи қабру мазорҳо онҳо тунон ҳушҳат ва зебо ҳатҳо бокӣ гузоштаанд, ки бинандаро дар ҳайрат мегузорад. Аҳамияти беназир доштани ин катибаҳо дар таърихи натанҳо Күхистон, балки ҳалиқҳои Осиёи Миёна борҳо таъкид шудааст⁹.

Хаттотони Фалгару Масҷоҳ аз табакаи пешқадам ва бомаърифати мардуми Күхистон буданд, дар инкишифӣ ҳаёти мъянавии мардуми ин диер ва умуман Осиёи Миёна саҳми босазое гузоштаанд. Күхистониён мактаби олни хаттотӣ доштанд. Онҳо дар дасти олимони ҳамватани худ ба камол расиданд. Чунки ҳаттотӣ танҳо як соҳаи дониши донишмандини Масҷоҳу Фалгар буд. Дар сангҳои рӯи қабр хаттотон номи олимони Ҷиёдеро сабт кардаанд.

Аз ҷумла 14 нафар аз фавтидагони асрҳои XV–XVI пеш аз номашон "Мавлоно" номида шудаанд. Ғайр аз ин падари 7 нафари онҳо низ ба узвони олимӣ соҳиб будаанд. Мебояд тазаккур дод, ки ин 21 нафар мавлонони Күхистонӣ ҳанӯз ҳамаи онҳос нестанд, ки дар асрҳои мазкур ҳаёт ба сар бурда обурӯ пайдо карда буданд. Чунки на ҳамаи катибаҳои /ҳатҳои

⁹ Муғиссал донор ба катибаҳои Күхистон ин гаред: Мухтаров А. Эпиграфические памятники Күхистана /XI–XIX вв/. Душанбе, кн.1, 1978: кн.2, 1979. Бок Агрори Күхистони Сутд. Душанбе, 1974, с.93–138.

руи санги/ қабрҳои онҳо то замони мо омада расидааст. Мо қисми ноҳизи онро дастрас ва тадқиқ кардасем⁸¹.

Яке аз чунин олимони ҳамин асрҳо Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ буд. Дар бораи 21 нафар мавлонои дар руи сангҳо сабт гашта моя ба гайр аз ному унвони онҳо, маълумоти тарҷимаи ҳолӣ надорем. Бале дар бораи Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ асарҳои маъруфи муаллифони асири XVI баъзе маълумотҳо овардаанд.

Бобур Мирзо дар асари худ “Бобурнома” навиштааст, ки ҳангоми дар вилояти Синди Ҳиндустон буданаш дар соҳили дарё маскан гирифтем. Сарбозон машгули тайер кардани ҳуроки буданду моя май менӯшидем. Мулло Муҳаммад Паргарӣ ҳикояти зиёди таърихӣ мекард ва ҳатто аз ҳад зиёд пургӯй ҳам кард⁸². Шахси дигар, ки Мулло Шамс ном дошт, низ пургӯй мекард, нақлоро сар карда то бегоҳ онро тамом карда наместавонист⁸³. Дар матни узбекии “Бобурнома” номи макони маскан гирифта, майнӯший кардани Бобур каме дигартун та-свир ёфтааст.

Аз ин маълумоти мухтасари Бобур хулоса мешавад, ки Мулло Муҳаммад Паргарӣ ҳамсафар ва ҳамништи подшоҳ шуда, дар забт кардани Афғонистону Ҳиндустон аз тарафи Бобур Мирзо ширкат дошт.

Саволе пеш меояд, ки аз қадом вақт ӯ бо Бобур унс ги-рифтааст. Аз рӯи мушоҳидони моя Бобур дар болооби За-рағиён, яъне Қуҳистони тоҷик, борҷо сафар карда, муддате дар онҳо истиқомат ҳам дошт. Яке аз сафарҳои ӯ соли 917 ҳичри /1511–1512/ сурат гирифта буд. Дар ин бора ҷӣ дар асари ӯ “Бобурнома” ва ҷӣ дар санги сари роҳ, ки оиди он Бобур ҳабар расонидааст, маълумоти муғид зикр ёфтааст. Тахмин кардан мумкин, ки дар яке аз сафарҳои худ ба Паргар Бобур бо Мулло Муҳаммади Паргарӣ ҳамсӯҳбат шуда, уро, чун шахси аҳли савод, ҳамроҳаш бурдааст. Аз баски эшон аз зод-гоҳӣ ҳуд берун рафта буд, аз рӯи одати асримнёнагӣ, ба исми хоси ӯ нисбай “Паргарӣ” ҳамроҳ мешавад. Аз нисба маълум мегардад, ки Мулло Муҳаммад аз Паргар аст.

Аҳли савод будани эшон аз унвони “Мулло” доштани ӯ маълум аст. Файр аз ин Мулло Муҳаммадии Паргарӣ дар солҳои бо Бобур гузаронидааш дониши худро такмил дода, ба

⁸¹ Оиди ҳаттотон ва олимон асрҳои XV–XVI Қудистон ингаред: Муҳторов А. Несквестные матчинские каллиграфии и поэты эпохи Джами, сбор. Абду-размоний Ҷомӣ, Душанбе, 1973, с. 177–195.

⁸² Бобур. Бобурнома. Записи Бобура. Ташкент, 1958, с. 297.

⁸³ Захириддин Муҳаммад Бобур, Бобурнома. Ташкент, 1989, с. 234.

ларачи баланди илми замонаш расида, соҳиби узвони "Мавлоно" гаштааст.

Ба гайр аз навиштаҳои Бобур маълумотҳои Восифӣ дар боран Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ ҷолибанд. Онҳо дар Самарқанд бо ҳам дучор шудаанд. Соли ба Самарқанд омадани Восифӣ **PDF Compressor Free Version** моҳи сафари соли 918 ҳичрӯ /моҳи апрели соли 1512/. Дар ин шаҳр ў то моҳи хут зиндагӣ кардааст /аз 20 феврал то 20 марта 1513/⁶⁴. Дар чунин муддати кӯтоҳ Восифӣ дар ҳузури бузургони Самарқанд бо Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ дучор омада уро чунин сифат кардааст: "Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ, ки яке аз афозили саромади Самарқанд буд"⁶⁵.

Муаллифи дигари асри XVI Каюл Рам, ки дар замони Акбар подшоҳ /1556–1605/ асари ҳудро бо номи "Тазкират–ул–умаро" навиштааст, низ аз Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ ёд намуда навиштааст: Дар замони Ҳумоюн подшоҳ /1530–1556/ Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ ва Мавлоно Ҷалоладдини Татавӣ "аз уламо ва фозили аср" буданд⁶⁶.

Тадқиқотчи мероси Восифӣ профессор Бодомирев А.И. нисбани олимро саҳеҳ хонда натавониста уро чунин ифода кардааст: "Мавлана Муҳаммад П–р–г–ли"⁶⁷. Дар инчо зъгиёткории тадқиқотчи мушоҳида мешавад. Чунки эшон аз номи Паргари Тоҷикистон оғоҳ набуда, барои дигар навъ хондани он ҷуъят накардааст. Сабаб он аст хондани номҳои ҷустрофие, ки бо алифбоя арабӣ навишта шудаанд, мушкилие доранд.

Аз маълумоти муҳтасари Восифӣ бармеояд, ки Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ баъд аз шикасти Бобур Мирзо дар назди Гинҷувион ва фирори охирини ў аз Мовароуниаҳр, дар Самарқанд буда,⁶⁸ дар ин шаҳр у чун олим обуруи қалон доштааст. Бесабаб нест, ки Восифӣ дар як муддати кӯтоҳи ошнони ҳуд бо Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ, уро омӯҳта, имтиҳон намуда, баҳои баланд дода "саромади афозили Самарқанд" номиддааст.

⁶⁴ Бодомирев А.Н. Зайнаддини Восифӣ. Таджикский писатель XVI в. /Опыт творческой биографии/. Душанбе, 1989, с.105.

⁶⁵ Зайнаддин Махмуди Восифӣ. Бадоъе ӯз–вакоёъ. М., 1961, ҷилди I, с.64.

⁶⁶ Нусрон ягонии асари маскур дар китобхонии миллии шаҳри Калъати Ҳиндустон маҳфуз буд, мо онро соли 1986 истифода намуда будем.

⁶⁷ Бодомирев А.Н. Асари номбурда, с.110.

⁶⁸ Оиди шикости Бобур Мирзо соли 1512 дар назди Гинҷувион ва ҳалок шудани сарланкари Эрон Натми Сойӣ нигаред: Мухтиров А. Была ли четвертая попытка захвата Самарканда Бобуром? Известия АН Тадж. ССР. Востоковедение, история, филология, 1990, №3, с.22–27.

Шояд Бобур Мирзо, ки пеш аз ин ҳодисаи мудҳиш се наизбат Самарқандро шигол намуда буд, бо Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ нишасту ҳез намуда, үро чун олим эътироф карда бошад. Тахмин метавон кард, ки шиносоии онҳо солҳои сарсонии Бобур дар болооби Зарабашон, алалхусус дар Паргар PDF Compressor Free Version Мирзо Самарқанд идома ёфтааст. Муносибати онҳо то ба дараҷас расидааст, ки дар солҳои ишғоли Ҳиндустан ин олим, бо амри Бобур ё худ бо ҳоҳипи ў, ҳамнишаст ва ҳамсӯҳбати подшоҳ мешавад.

Дар Паргар Муҳаммади ҷаҷон ба сифати мулло шинохта шуда бошад, дар Самарқанд ў ба камол расида, ба сафи на-танҳо афозили ин шаҳр, балки ба яке аз сарварони онҳо расидааст. Баъд аз вафоти Бобур Мирзо /соли 1530/ ба сари давлат писараш Ҳумоюн (1530–1556) нишаст. Дар дарбори писари Бобур ҳам ба боварии сазовор гашта буд. Бинобар он ў бо Ҳумоюн низ ҳамнишаст ва ҳамсафар шуда, яке аз наздиктарин шаҳсони подшоҳ мегардад. Дар ин бора маълумотҳои Мирзо Муҳаммад Ҳайдар гувоҳӣ медихад. У дар асарап “Таърихи Рашидия” нисбати Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ якчанд маълумотҳои муфид зикр намудааст.

Восифи бо Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ соли 1512 ҳамсӯҳбат шуда буд. Мирзо Ҳайдар бо ў баъд аз 25 соли сӯҳбати онҳо воқеаро тасвир намуда ин олимро, мисли Восифи, марди соҳибмазъумот номид аст. Аммо рафтору кирдори Мавлонои мазкур, муносибати ў бо Ҳумоюн подшоҳ ба Мирзо Ҳайдар писанд наомада, аз ин хотир муаллиф муносибати Мавлоно Муҳаммади Паргариро бо подшоҳи Ҳиндустан ба таври худ тасвир кардааст⁶⁰.

Воқеаҳои зикрнамудаи Мирзо Ҳайдар чунинанд: Дар Коғигар шаҳси ориф Маҳмуди Нурон иқомат дошт. Уро Бобур чун пири иршод эътироф мекард. Баъд аз вафоти Бобур Маҳмуди Нурон чун арзи эҳтиром, ё худ фотиҳаҳонӣ ба Ҳиндустан, ба назди писари ў Ҳумоюн меравад. Дар ҳамин асно пири дигар ки Шайх Пул ном дошт, дар дарбори Ҳумоюн ҳозир гашта, бо Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ ҳамзабон мешавад ва бар зидди Маҳмуди Нурон амал мекунаанд. Ҳумоюн амалиёти онҳоро манъ накард. Бинобар он Маҳмуди Нурон аз Ҳумоюн ранҷида ба шаҳри Лоҳур, ба назди писари дигари Бобур – Мирзо Комрон меояд. Азбаски Мирзо Ҳайдар ва падари ў муриди Маҳмуди Нурон буданд, муносибати Шайх

⁶⁰ Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. Таърихи Рашидия. с.503–504, 588.

Пул⁹⁹ ва Мавлоно Мұхаммади Паргарй аз тарафи ү маҳкүм карда шудааст.

Мирзо Ҳайдар нақлапро дар борай Маҳмуди Нурон давом дода чүнин шохиді додааст: Ҳангоми дар ҳузури Мирзо Комрон ва Маҳмуди Нури буданаш Ҳумоюн подшоҳ ба назди номбурдагон мавлоно Мұхаммади Паргарири бо номаи маҳсус равон кард. Дар ҳамин асю Маҳмуди Нурон сабабҳои норозӣ гашта ба назди Комрон баргаштанаширо нақл карда медиҳад. Баъд аз ин нақл Мавлоно Мұхаммади Паргарй гүе оби лида карда аз Маҳмуди Нурон узр мепурсад ва ҳоҳиш мекунад, ки ү ба Ҳумоюн подшоҳ мактуби ҷавобӣ нависад.

Ин эпизод шохиди медиҳад, ки Мавлоно Мұхаммади Паргарй яке аз мардони боваринок ва донишманди дарбори Ҳумоюн подшоҳ дар Ҳиндустон буд.

Мирзо Ҳайдар солҳои охири ҳаёти Ҳумоюн подшоҳро /1530–1556/ тасвир намуда ба ү баҳои баланд дода чун ба марди шучӯз, дар задухӯрдҳои ҷасур, саҳӣ ва ҳоказо баҳо дода, илова кардааст, ки дар охирдои ҳукмрониаш ба кори ношоям, яъне напъамандӣ шугъл пайдо карда буд. Сабабгори ин хулку атвори ба подшоҳ нораво мардони разили атрофиёни ү буданд. Яке аз онҳо гүе Мавлоно Мұхаммади Паргарй буд.

Аз ин маълумот бармеояд, ки Мирзо Ҳайдар бо сабаби ба назари хунук муносибат кардани Ҳумоюн ва Мавлоно Мұхаммад Паргарй ба пири ү Маҳмуди Нурон, то охир норозӣ монда Мавлоной мазкурро таҳкир мекард.

Сарғи назар аз ин навъ муносибат ба Мавлоно Мұхаммади Паргарй, аз навиштаҳои Бобур, Восифӣ ва Мирзо Ҳайдар чүнин хулосаҳо ҳосил мешавад.

Мавлоно Мұхаммади Паргар солҳои 80-ми аспи XV ба дунё омада, яке аз донишмандони замону макони ҳуд ном бароварда буд. Барон чүнин хулоса шохидии Восифӣ лалолат мекунад. Маълум мешавад, ки ү барои давом додани таҳсилӣ илм дар ҷоръи охири аспи XV ба Самарқанд омада, дар соли 1512 ба дараҷаи яке аз сарварони афозили ин шаҳри бостонӣ расидааст.

Маълумот ва аклу заковати ү ба подшоҳони маъруфи мулкоди Мовароуннахру Ҳиндустон – Бобур Мирзо ва писари ү Ҳумоюн писанд омада Мавлоно ҳамнишаст, ҳамсафар, судбаторон дарбори онҳо мегардад.

⁹⁹ Шайх Пул дар Ҳиндустон тун шахси мұқаддас ва ағсунғар маъруф буд. Аз тарафи ҳамсафонаи Ҳамзод Мирзо соли 1537 дар ш.Агра күнта мешавад /Тарихи Рашидӣ, с.665/.

Аз маълумотҳои дар “Таърихи Рашида” зикр ёфта бармеояд, ки Мавлонон мазкур то охири солҳои ҳукмронии Ҳумоюн ба ин подшоҳ хизмати дарборӣ кардааст. Ичунин маълум, ки ӯ умри дароз диддааст. Чунки ҳанӯз соли 1512 ба унвони “Мавлоно” сазовор гашта, дар солҳои 50-ми асри XVI дар қайди ҳост буд.

PDF Compressor Free Version

Ба гайр аз Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ дар рикоби Бобур шахси дигар аз ҳамватанони ӯ буд. Ин шахс Бобои Паргарӣ ном дошт. Бобур Мирзо дар ҳаққи эшон суханони нек навишта, аз қирдори ӯ миннатдор шудааст. Воқеаи дар “Бобурнома” тасвир ёфта чунин аст.

Бобури 22 сола дар Карвон ном кенти назди шаҳри Ахсаи меистод. Дустони ӯ ҳар тараф пароканда буданд. Душманон аз бекасии ӯ истифода намуда Бобурро дар ҳалқа гирифта, қасди ҷонаш кардаанд. Ин ҷавонимард ноумед шуда, худ ба худ фикр мекард, ки аз марг избояд ҳаросӣ, чунки дар ҳаёти одамӣ март ҳатмист. Барои тасаллои дил Бобур зери лаб байти зеринро замзама мекард:

*Агар сад сол монӣ, вар яке рӯз,
Бибояд рафт аз ин коҳи дилафрӯз.*

Бобур хоб мебинад, ки ба сари болини ӯ набераи Ҳоҷа Аҳрор – Ҳоҷа Яъқуб омадааст. Ӯ аз номи бобояш ҳабар месрасонад, ки Бобур ҳатман подшоҳ мешавад. Аз хоб бедор шуда Бобур дар наздикииаш Юсуф доругтаро мебинад, ки меҳост ӯро дастгир намуда ба душманаш Танбал супорад. Дар ҷунин аснои таҳҷука тарафдорони Бобур дари богоҳ пайдо карда нағавониста, аз девор раҳна карда вориди бοғ гашта, ба Бобур наздик мешаванд. Ин ҳолати барои Бобур пурхатарро ӯ дар асараи ҷунин тасвир кардааст:

“Ушал ҳинда бу отлиқлар бοғнинг эшигини топарга фурсат қилмай, деворниким, эски булғон ёридин раҳна қилиб қирдилар. Курсамким Кутлук Муҳаммад ва Бобои Паргарийким, менинг, жон тортқан навкарим үн-үнбеш, йигирма киши булгай, стиб келдилар. Булар ёвук келиб, оттин ӯзларини ташлаб, йироғдин юқунуб, таъзим қилиб, менинг аёғимга йиқилдилар. Ушал ҳолда манга андоқ ҳолат булдиким, гӯс манга янги боштин ҳудой жон берди. Мен дедимким: – Ӯл Юсуф доругани ва бу турғон муздур мардакларни тутуб

богланг. Ушал мардаклар қоча бериб эдиким, бир ерда би-
ровни тутуб болграб келтүрдилар”⁹¹.

Баъд аз бехатар гашта, хотирчамь шудан Бобур Мирзо бо дастай дүстонаш ба сүи Андичон раҳсипор гашта бо хонҳои бузург ва PDF Compressor Free Version ҳамерхбат мегардад. Дар ин ҷо ӯ чор моҳ зиндагӣ намуда лашкар ҷамъ кард. Баъди зиёда аз 300 сарбозро ҷамъ овардан Бобур ба қарор меояд, ки мулки Фарғонаро боди тарк намуд.

У меҳоҳад, ки ба Ҳуросон равад. Бо ин мақсад ӯ ба ви-
лояти Ҳисор, ба айлоки Элак меояд. Ҳамроҳи Бобур Бобои Паргарӣ низ буд. Дар ҳамин ҷой Бобури 23 сола бори аввал
ришапро тарошидааст.

Аз ин маълумотдо бармеояд, ки Бобои Паргарӣ ба ҷа-
вонии подшоҳӣ ҳанӯз бемулк нигоҳ накарда бо ӯ ҳамсафар
шудааст. Мугаассифона, оиди ин мард алҷол маълумоти дигар
дастрас нашуд. Вале ҳулоса бояд кард, ки дар начоти Бобур аз
душманон, дар оянда подшоҳи мулки сернуфуси Ҳиндустон
гаштани ӯ, Бобои Паргарӣ низ саҳм гузаштааст. Агар ин шахс
бо ҳамроҳии Кутлук Муҳаммад Барлос, дар соати мувофиқ
Бобурро аз марг начот намедоданд, маълум намешуд, ки
қисмати ин марди донишманд ва лашкаркаши тавону, ҷи навъ
ранг мегирифт.

Ҳулоса, маълумотҳои муаллифони асарҳои дар инҷо ис-
тифода кардаи мо дар бораи Бобои Паргарӣ ва Мавлоно
Муҳаммади Паргарӣ ҳанӯз пурра нестанд. Зарурате пеш меояд,
ки ҳаёт ва фаъолияти онҳо дар оянда ба таври васеъ, аз рӯи
асарҳои барои мо дастрас нагашта, омӯхта шавад. Шояд
Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ муаллифи асарҳо ҳам бошад.
Онҳоро бояд пайдо намуда, омӯзэм.

Мавлонои мазкур бо 21 нафар мавлонои аз катибаҳо
пайдо кардаи мо илова шуда, фарҳанги Қуҳистони тоҷикро дар
асарҳои XV–XVI пурратар мегардонад.

⁹¹ Бобурнома, чопи соли 1989, с.107–108; чопи русӣ, Ташкент, соли 1958,
с.138.

ОИДИ НАШРҲОИ “ТОЧИКОН”-И БОБОЧОН ГАФУРОВ

Таърихи ҳалқи тоҷик ва илми шарқшиносии ҷаҳонро бе номи Бобоҷон Гафуров тасаввур кардан душвор аст. Фаъолияти илми ӯзумъияти сиёсии Бобоҷон Гафуров қисми таркибии таърихи навини Тоҷикистон, ташаккули одами нав, таърихи инкизофи илм, маданияти ҷумхурӣ ва таърихи илми шарқшиносии ҷаҳон аст.

Ҳанӯз дар солҳои сиёсии ҷараёни уфуқҳои асосии тадқиқоте, ки минбаъд кори тамоми ҳаётӣ Бобоҷон Гафуров гардидаанд, муқаррар шуда буд. Вазифаҳои масъулро дар ӯхда дошта, ӯ ба ҳалли паҳлуҳои актуалии илм машгӯл шуд, мақоластро ба чоп дод, ки боигарии ганҷинаи маданияти миллӣ дар онҳо кушода шуда, моҳияти зиддиҳалқии мағкураи /идеологияи/ миллатпастӣ фош гардидааст.

Самти асосии фаъолияти илмии Б.Гафуров таҳқиқи амиқи таърихи ҳалқи тоҷик, ба вуҷуд овардани тадқиқоти ҷамъбастқунандае буд.Faъолияти мутассилу мавзуни Б.Гафуров дар роҳи омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик гуногун соҳаанд: ҷамъоварии мавод, ба вуҷуд овардани архив, ташкили ҷустуҷӯҳои бостоншиносон, тайёр кардани кадрҳо, ташкилу таъсиси муассисаҳои илмӣ ва гайра.

Б.Гафуров ба хубя фаҳмида буд, ки очерки таърихии академик В.В.Бартольд бо номи “Тоҷикон”, ки соли 1925 чоп шуда буд, талаботи хонандагонро пурра қонсъ кунонида на-метавонист. Ба замми ин, таърихи ҳалқи тоҷик ва дигар ҳалқҳои Осиёи Миёна аз тарафи баъзе олимон таҳрифу ғалат талқин карда мешуд. Тамоми таърихи қадимаи аҷдодони тоҷикон ва дигар ҳалқҳои Осиёи Миёна, ки дар гузашта маданияти баланду ба ҳуд ҳосс бунёд кардааст ва ин мерос то ба мо омада расидааст, онҳо гушаш дуюмдарacha ва провинсиалии таърихи форс мазънидод карда, давраҳои сониро як қабати таърихи “олами юнони қадим” номидаанд. Олимоне буданд, ки муборизаи аҷдодони ҳалқи тоҷик ва дигар ҳалқҳои Осиёи Миёнаро бар зидди истилогарони араб як лаҳзаи “таърихи араб” мегуфтанд. Ҳатто дар марҳалае, ки тоҷикон ба давлати пурқуввати Сомониён мутамарказ шуданд, таърихи тоҷиконро баъзе аз олимони гарб чун як қисми таърихи Эрон ба қалам дода буданд. Пӯшида нест, ки дар ҷавоби ин ҳама таҳрифҳо, ба вуҷуд овардани таърихи ҳақиқӣ ва объективонаи ҳалқи тоҷик ҷи аҳамияти илмиву сиёсиро молик буд!

Б.Фафуров ба таҳқиқу тадқиқи гузаштаи халқи тоҷик М.С.Андреев, А.А.Семёнов, В.В.Струве, И.И.Умнянов, А.Ю.Якубовский барин олимони машҳури русро ҷалб мекунад. Бо ҳамкорӣ ва мадади онҳо нашри “Материалҳо оид ба таърихи тоҷикон ва Тоҷикистон”, силсилаи китобҳои “Одамони маълӯми тоҷик” шурӯъ мешавад, ташкили системаноки кофтуковҳои бостоншиносон ибтидо мегирад. Дар ҷараёни чунин як кори пурсамар, ҳамкорӣ бо до-нишмандони бузурги рус дар омӯзиши сарчашмаҳои қаламӣ, мардумшиносӣ ва бостоншиносӣ истеъододи таърихшиносии Б.Фафуров шакл мегирифт ва иқтидор пайдо мекард.

Захира ва таҷрибаи илми, маҳорати суфта ва нуқтаи тадқиқотчиғӣ, амиқ дарк карда тавонистани гузаштаи халқ, имконият доданд, ки Б.Фафуров аз паи амалий кардани орзуи деринаи худ оид ба навиштани таърихи халқи тоҷик шавад.

Соли 1947 асари у “Таърихи муҳтасари халқи тоҷик” ба забони тоҷикий ҷоп мешавад. Ин китоб дар бораи таърихи яке аз қадимтарин халқҳои Осиёи Миёна – тоҷикон аввалин асари ҷамъbastқунандаву пурра буд. Муаллифи он дар китоб ба ҳалли масъалаҳои нисбатан муҳими асоси муваффақ шудааст. Вай тавонистааст, ки марҳалаҳои асосии ташаккул ва та-раққиёти халқи тоҷикро объективона тасвир намояд.

“Таърихи муҳтасари халқи тоҷик” бо иловагиҳояш зимнан ба забони русӣ тарҷума ва дар як муддати кӯтоҳ дар Москва, аз тарафи нашриёти “Госполитиздат” се бор нашр шуда баромад /солҳои 1949, 1952 ва 1955/:

Аз як нашр ба нашри дигар Б.Фафуров баёноти худро такмил медиҳад, ба асар фактҳои нав илова менамояд ва баъзе аз ифодаҳоро бори дигар санҷида мебинад.

Асари Б.Фафуров “Таърихи муҳтасари халқи тоҷик” на танҳо ҳодисаи барҷастаи таърихшиносии тоҷик мебошад, балки дар таърихшиносии собиқ СССР низ ҳиссаи муайянс ба шумор мсрavad.

Аз ҷониб ин асар дарс нагузашта, Б.Фафуров аз паи ба вуҷуд овардани таърихи бисёрчилдаи халқи тоҷик афтод. Соли 1957 бо тавсияи у Институти таърихи ба номи Аҳмади Дониши АИ Тоҷикистон, бо роҳбарии бузургтарин муаррихи шарқшинос, профессор А.А.Семёнов ба таълифи ин асари мураккаб шурӯъ кард. Ниҳоят “Таърихи халқи тоҷик” дар се ҷилду панҷ китоб солҳои 1963–1965 аз ҷоп баромад. Б.Фафуров яке аз муҳаррирони масъули нашр буд. Вай гарчанде, ки дар Москва кору зиндагӣ қунад ҳам, ҳамеша аз рафти кор огоҳ буд ва вазъияти ҳар ҷилду ҳар китобро муҳокима мекард, ҳисботи

муҳаррирон ва муаллифонро мешунид, бо ҳалли масъалаҳои асосӣ Ҷӣ медод. Бо ташаббуси у ҳамаи панҷ китоби асари сецилда дар нашриёти “Адабиёти Шарқ” –и Москва чоп шуд.

Таълифи ин асар асосан соли 1960 анҷом ёфта буд. Маъхазҳои таъриҳӣ бошад, нав ба нав, ҳарсола пайдо мешуанд. Муарриҳон, бостончиносон ва мардумшиносон ҳам ба бисер қашfiётҳо ноил шуда буданд. Дар асоси бозёфтҳои тоза Б.Фафуров тадқиқоти таърихи ҳалқи тоҷикро идома медод. Соли 1972 хонандагон бо монографияи манументалии Б.Фафуров “Тоҷикон” шинос шуданд. Китоби мазкур дар ҳаёти илмии собиқ СССР ҳодисаи намоёне гардид ва дар саҳифаҳои рангини таъриҳшиносии советӣ сабт ёфт.

Тамоми мундариҷаи китоби Б.Фафуров “Тоҷикон” бо рӯҳи нияти гояҳои дустии ҳалқҳои Осиёи Миёна саршор шуд. Дар ин асар натиҷаи тамоми тадқиқотҳои олимони тоҷик, собиқ шӯравӣ ва мамлакатҳои дигари ҳориҷӣ, ки то ибтидои солҳои 1970-ум дастрас буд, ҷамъъаст шудааст.

Барои нисбатан пурра тасаввур намудани роҳи эҷоди ва навоварии олим дар инкишофи таърихи забон ва адабиёти тоҷик, дар китоби якуми ҷопи тоҷикии он аз матни русӣ бо каме ихтисора什 ва матни тозаи муаллиф пурра чоп шудааст.

Дар асоси бозёфти солҳои наздиқ /байд/ аз вафоти Б.Фафуров/ матни дуюми муаллиф низ ислоҳ меҳоҳад. Ма-салан, у навишта буд: “Аввалин матни тоҷикии дар рӯй қайроқсанги аз қабристони Самарқанд пайдо шуда, ба аввали асри XIII тааллук дорад”⁹². Бозёфт ва тадқиқоти солҳои охир ба ҳулоса оварданд, ки аввалин матни тоҷикии дар рӯй қайроқсангҳои Самарқанд сабт гашта, ба асри XII мансуб аст⁹³.

Ба хонандагони асари Б.Фафуров “Тоҷикон” маълум, ки як қисми қалони ин асар ба тадқиқи замони ҳукмронии сулолаи Сомониён баҳшида шудааст. Ин мавзӯъ доимо дар мадди назари устод буда, омӯхтани давраи мазкури таърихи ҳалқи тоҷикро у ба шогирдони ҳуд талқин мекард ва ҳуд оиди мавзӯи Сомониён дар конфронтҳои байналмилалии шарқшиносон баромадҳо кардааст /Масалан, соли 1957 дар шаҳри Мюнхени Олмон маърӯзаи Б.Фафуров “Роҷсъ ба сабабҳои инкишоф ва инқизози Сомониён” ном дошт/.

⁹² 1. Faфуров Б. Тоҷикон, к.1. Душанбе, 1983, с.509. 2. Мухторов А. Эпиграфические памятники Кухистана. кн.2. Душанбе, 1969, с.46: Он же. Двуязыческая надпись XI в. из Новосибирска. История, филология и философия, вып.1. Новосибирск, 1991, с.68–70.

⁹³ Доддудоева Л. Эпиграфические памятники Самарканда XI–XIV вв. Душанбе, 1992.

Вале оиди баромади сулолаи Сомониён дар адабиети таърихӣ фикри ягона вуҷуд индорад, яъне маълум нест, ки асосгузори ин сулола дар кучо ба дуне омадааст. Иддае аз тадқиқотчиён дехди Сомонро дар қарибии Балҳ, илдаи дигар дар назди Тирмиз ва илдае онро дар музофоти Самарқанд таҳмин кардаанд. Б.Гафуров низ иавиштааст, ки "Сарсилсилаи ҳонадони Сомониён – Сомон аслан аз вилояти Балҳ ё худ атрофи Самарқанд ва ё аз Тирмиз буд"⁹⁴.

Тадқиқотҳои тоза ба муносибати ҷашигирии 1100–солагии тамаддуни замони Сомониён нишон дод, ки ононе ки дехди Сомонро дар назди Балҳ пиндоштаанд, ҳамон дехди Сомони назди Тирмизро ба назар доранд. Масофаи байни ду шаҳри бостонӣ – Балҳу Тирмиз дур нест – каме зиёдтар аз 100 км аст. Барои таҳмини кардан ҷои дехди асримиёнаги ин маъсифа ҷандон аҳамияте пайдо намекунад. Муаллифи ин сатрҳо соли 1974 роҳи аксари дехдаҳои Балҳро савораву пиёда паймуда, бо номи онҳо аз забони сокинонаш шинос шудааст. Камина барои мустаҳкам намудани маълумоти даҳани ба асарҳои муаллифони гузашта муроҷиат намудем. Яке аз ҷунин сарҷашмаҳои нодир асари муаллифи асри XVIII Муҳаммад Мӯъмин мебошад, ки "Ҷаридаи Балҳ" ном дорад⁹⁵. Мо аз ин асар 271 номгӯй дедаҳон Балҳро дар тадқиқоти худ истифода намудем⁹⁶. Дар байни онҳо номи Сомон нест.

Муҳаммади Мӯъмин номи байз дедаҳоро ба замони ҳокими Ҳурисон Фазл. б. Яҳъе, ки соли 176 ҳиҷрӣ /792 – 793/ ба сари қудрат омада буд, нисбат медиҳад. Дедаҳро муаллиф ба замони ҳукмронии Султон Ҳусайн Мирзо /1469–1506/ нисбат додааст. Агар дехди Сомон, ки ба туғайли сулолаи Сомониён маъруф гаштааст, дар ин музофот он гоҳ вуҷуд медошт, Муҳаммади Мӯъмин онро ҳатман зикр менамуд ё худ чиз гуфта метузашт. Бинобар он, аз рӯи мушоҳидан мо дехи Сомон таҳдо дар назди Тирмиз ҷойгир буд ва вайронрои онро А.А.Семенов дида, дар мақолаи номбурдаши зикр кардааст.

Азбаски дехи Сомонӣ назди Тирмиз аз тарафи Сомон – ҳудот бино ёфтааст, оид ба дехи Сомонӣ музофоти Самарқанд равшаний андохтани зарурат дорад. Вале ба ин ном деха дар

⁹⁴ Гафуров Б. Тоҷикон, к. I, с.450.

⁹⁵ Ҳамон ҷо.

⁹⁶ Нигарҳо: А.Муҳторов. Позднесредневековый Балх. К исторической топографии города в XVI–XVIII вв. Душанбе, 1980, с.99–108; Асари мазкур ба забони дарӣ соли 1985 дар Кобул ва с.1993 ба забони инглисӣ дар Амрико шудааст: Муҳторов А. Амирон ва вазирони Сомонӣ, Душанбе, 1997, 50–56.

музофоти Самарқанд пайдо нашудааст. Наршахӣ дар асараш “Таърихи Бухоро” навиштааст:

“Уро Сомонхудот бадон сабаб хонанд, ки деҳе бино кардааст ва онро Сомон ном кардааст. Уро ба ном хондаанд, чунон ки амири Бухоро – “Бухорхудот”⁹⁷. Ибни ал – Ҷавзи дар “Маҷмал PDFCompressor Free Version”⁹⁸ ки Сомонхудот ба деҳе нишаст, ки онро Сомон хондаанд⁹⁹. Аз ии навиштаҳо бар меояд, ки номи Сомонхудот ё авлоди ўаз номи деҳ наомада, балки онҳо деҳе бино карда, номи худро ба он додаанд.

Яке аз сарчашмаҳои ҷуғрофӣ ва таърихии замони Сомониён асари вазири донишманди он Ҷайҳонӣ “Ашқол ул – олам” барои Б. Гафуров дастрас набуд. Ин асар ба муносибати ҷашни номбаршуда манзури тадқиқотчиҳи тоҷик гардид. Дар асоси маълумоти вазири мазкур ва тангаи мисии дар Усрӯшана соли 279 ҳичрӣ /892–893 мелодӣ/ сикка задаи Исмоили Сомонӣ ба ҳулоса омадан мумкун, ки Ол Сомон на аз назди Тирмиз, на аз назди Балх, балки аз музофоти Самарқанд, шояд аз Усрӯшана бошад. Дар ақиби тангаҳои Усрӯшана “Ал-амир Исмоил” сабт гаштааст¹⁰⁰. Аз ҳамин сол /892/ Исмоили Сомонӣ ҳокими мутлақи давлати Сомониён гардид”.

Ғайр аз ин, Ҷайҳони Усрӯшанаро тасир намуда, на-виштааст: “Масҷиди ҷомеъ дар шаҳристон аст, кӯҳандизу са-рою иморат дар рабаз, Ҷаҳорсӯи Амир ва масҷид – беруни кӯҳандиз. Бозорҳо дар шаҳри андаруни. Ҷуи бузург дар шаҳри андаруни меравад. Бар он ҷо осиёест, Ҳоити рабаз ним фар-санг бошад. Онро ҳандақ аст, ҷаҳор дар дари Амир, дари Марсманда, дари Навҳакат, Дари Гулхор¹⁰¹ ва ҳоказо”.

Яъне, дар замони сомониён дар Усрӯшана Чорсӯи Амир ва Дарвозаи Амир вуҷуд доштааст.

Маълум, ки ҳокимони Усрӯшана то замони ҳукмронии Сомониён, яъне дар солҳои ҳукмронии арабҳо, афшин номида мешуд. Истилоҳи “Амир” дар ин мулк нисбати Чорсӯи шаҳр ва дарвозаи он дар замони Сомониён пайдо шуда, ба Амир Исмоили Сомонӣ бояд мансуб бошад.

Дар асари Б. Гафуров “Тоҷикон” /с.451/ сабт гаштааст, ки “задухӯрди якум /соли 886/ ба он анҷомид, ки Исмоил аз ва-

⁹⁷ Ҷаводи Ҳиравӣ. Эрон дар замони Сомониён. /Таърихи Сомониён аз оғоз то салтанати Насри II/. Техрон, 1371.

⁹⁸ Ҳамон ҷо, с.38.

⁹⁹ Древний Землини /История, археология, нумизматика, этнография/. Ташкент, “Фан”, 1994, с.64–65.

¹⁰⁰ Муҳторов А. Амирон ва вазирони сомонӣ, с.29.

зифаи қоиммақоми Бухоро дур карда шуд: задухӯрди дуюм /соли 888/ галабан Исмоилро таъмин намуд".

Саволе пеш меояд, ки байни ин солҳо, яъне аз соли 886 то 888, Исмоил дар кучо истиқомат дошт?

Ва боз: Исмоили Сомонӣ зарбхонаи Усрушанаро ба Самарқанд мешавад, ки таңгай Усрушана як чанд моҳ пеш аз ба Бухоро кӯчонидани пойтаҳт зарб шудааст. Он вақт Самарқанд пойтаҳти Сомониён буд. Вагарна зарбхонаи Усрушанаро Исмоил на ба Самарқанд, балки ба Бухоро мекӯчонид.

Яке аз сабабҳон барҳам додани зарбхонаи Усрушана ин чорае буд барои мутамарказ гардонидани давлат. Яъне Исмоили Сомонӣ аз соли аввали ба сари ҳокимиёти сомониён омаданааш, дар роҳи мутамарказ гардонидани давлат чораҳои ҷиддӣ андешид. Дере нагузашта, оқибат ў пойтаҳти давлати Сомониро аз Самарқанд ба Бухоро кӯчонид.

Б.Фафуров дар асаҳрои худ ба тадқики шўришҳои ҳалқӣ барзиҳди тартиботи феодалий ва сиссати мустамликавӣ диққати маҳсус додааст. Аксар фаслҳои "Тоҷикон" бо наҳзати ҳалқӣ ҳатм мешавад. Яке аз чунин ошубҳои маъруфи мардуми бар зидди тартиботи феодалии аморати Бухоро сар залани шўриши Восеъ буд. Оиди ин ҳаракат то ҳол як ҳӯҷати мазкур – мактуби беки Ҳисор Остонакул қӯшибегӣ сана надорад. Бинобар он дар асаҳрои бâъзе аз муарриҳони тоҷик, аз ҷумла дар "Тоҷикон" санаи шўриши Восеъ 1885 омадааст. Баъд аз муайян гаштани солҳои ҳукмронии Остонакул қӯшибеги дар Ҳисор /1886–1906/ ва аз руи дигар маълумотҳои ба муносибати 100–солагии шўриши Восеъ гирд оварда¹⁰¹, маълум шуд, ки ин воқеаи соли 1887 руҳ додааст¹⁰².

Тасвири шўриши соли 1898 аз тарафи Б.Фафуров низ каме шаҳр меҳоҳад. Дар "Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик" /Сталинобод, с. 376/ устод ба ин шўриши баҳои баланд дода навиштааст:

"Шўриши соли 1898 Андиҷон, ки бо номи "Шўриши эҷони Дукҷӣ" шӯҳрат пайдо карда буд, аз бузургтарин шўришҳои Осиёи Миёна аст".

Дар навбати худ, Б.Фафуров таъкид карда гузаштааст, ки "Дар бораи ҳусусиятҳои асосии шўриш ҳаминро низ бояд қайд

¹⁰¹ Муҳторон. Ҳисор. Оттерки таъриҳӣ. Душанбе, "Адиб", 1995, с.139. К истории народных движений в Средней Азии. Душанбе, 1989.

¹⁰² Пирумшоев Х. История изучения восстания Восеъ. Душанбе, "Маориф", 1998, с. 132 – 137.

кард, ки вай нисбат ба роҳбарияти худ ҳарактери реакционӣ дошт, зеро барои барқарор кардан ҳаёти давраи хони Ҳӯқанд равона карда шуда, мақсадаш мудофиаи ҳукумати хонҳои пештара буд” /Ҳамон то, с. 378/.

Дар тадқиқотҳои минбаъдаи Б.Ғафуров оиди шўриши Миралӣ эшон /Муҳаммадалий/, ки бо номи Дукҷӣ эшон шӯҳрат пайдо карда, ҳулосаҳои муаллиф андаке тағйир ёфтанд. Аз баски шўриш “Таргиботи зиддирусӣ” /ибораи Б.Ғафуров/ пайдо карда буд. У мачбур шуд, ки мачрои сиёсати пеш гирифтаги партияи коммунистии Ӯмуми Иттифоқ ва ҳукумати собиқ Шуравӣ пайравӣ намуда, ҳулосаи чамъбасткунандаашро нисбати ҳарактери реакционӣ доштани ин шўриш вусъат дихад.

Бо вучуди он Б.Ғафуров борҳо қайд кардааст, ки шўриши соли 1898 бераҳмона пахш карда шуда бошад ҳам, ин ҳаракат барои баромадҳои оммаи вассеъ дар оянда, аз ҷумла шўриши соли 1916, як мактабе дошт¹⁰³.

Соли 1975 ташвиши ба забони тоҷикӣ нашр карданни “Тоҷикон” аз тарафи муаллиф асосан ба охир мерасад. Б.Ғафуров аз ман ҳоҳиш намуданд, ки муҳарририи китобро ба зима гирам. Чопи “Тоҷикон” ба забони тоҷикӣ, чӣ дар Москва, дар хонаи кории устод, чӣ дар Душанбе, ҳангоми сафарҳои ў ба ин шаҳр, доимо мавзӯи муҳокимаи муаллифи муҳаррир гардиданд. Баъд аз пешниҳодҳо ва таклифҳои худ ва қабули аксари онҳо аз тарафи Б.Ғафуров, он кас ба собиқ директори нашриети “Ирфон” С.Хоҷаев чунин супории доанд: “Ҳар масъала ё эҳтиёҷе нисбат ба чопи “Тоҷикон” ба забони тоҷикӣ пеш ояд, маро ташвиш надода, ба А.Мухторов муроҷиат намоед”. Ин мазмун таъкидҳои муаллиф ба Ҳоҷаев, на танҳо ба воситаи телефон, балки шахсан дар ҳузури ҳардӯямон, борҳо тақрор шуда буд.

Ба забони тоҷикӣ ба чоп омода карданни “Тоҷикон” кори саҳл набуд.

Матни русии китоб таърихи ҳалқи тоҷикро аз давраидои қадимтарин то миёнаи асри XVIII, яъне то оғози ҳукмронии сулолаи хонадони Мангития дарбар карда, матни тоҷикии он то солдои галабаи Инқилоби Октябр расидааст. Бо ин васила ва бо иловагиҳои дар боло номбар шуда, ҳаҷми китоб тақрибан бист ҷузъи чопӣ афзуд. Бинобар он ман дар назди

¹⁰³ Б.Ғафуров. Об Андижанском восстании 1898 г. Жур. Вопросы истории, 1953, №2, с.50–61; Ғафуров Б. Тоҷикон, к2, с.209–210: История и историография национально-освободительных движений второй половины XIX – начало XX в. в Средней Азии и Казахстана. Ташкент, 1989, с.8–25.

муаллиф масъала гузаштам, ки "Тоҷикон" ба забони тоҷики ӣборат аз ду китоб ба чоп омода шавад. Барои иҷрои ин нақша фасли панҷуми нашри русӣ бо ду бобаш /аз асри XVI то нимай аввали асри XVIII/ мебоист ба китоби дуюм доҳил шавад.

Б.Ғафуров ба накшни ман розӣ шуданд. Ҳоло китоби якум /чопи соли 1983/ ба забони тоҷики тақрибан 50 ҷузъи чорӣ ва китоби дуюм аз 30 ҷузъи чорӣ ӣборатанд. Тавзӯҳот ва рӯйхати сарчашмаву адабиётҳои истифодашуда, бо иловаҳои ҷузъи барон ҳарду ҷайл дар оҳирин китоби дуюм ҷой дода шуд.

Иловаҳои муаллиф дар 48 саҳифаи китоб ҳамроҳ шудаанд. Дар баяз саҳифаҳо Б.Ғафуров матни пешниаро умуман ихтизор намуданд. Дар ҳафт саҳифаи китоб матни тоза доҳил шуд. Оиди пайдоиш ва инкишофи забони тоҷики, муаллиф дар боби дуюм /фасли ҷоруми асар ба забони русӣ/ сухан рондаанд. Вақте, ки нашри "Тоҷикон" ба забони тоҷики пеш омад, Б.Ғафуров ба ин ხоб иловаи тоза доҳил намуданд, ки он бо номи "Оид ба масъалаи пайдоиш ва инкишофи адабиёти классикии тоҷик" ҷоп шудааст.

Ба ҳама маълум, ки устод "Тоҷикон" – ро ба забони русӣ навишта буданд. Ин асарро бо ҳоҳиш ва супориши шахсии муаллиф ду мутарҷими соҳибтаҷриба ва устодони забони тоҷики – узвӣ вобаста АИ Тоҷикистон А. Маниёзов ва Н. Ҳолмуҳаммадов аз забони русӣ ба забони тоҷики баргардоиданд. Дар он солҳо /1976–1983/ ислоҳҳои русӣ дар забони тоҷики фаровон истифода мешуд. Бо вуҷуди он китоб бо фасоҳат ва шевави сoddavу возеҳ таътиф гардида, қобили фаҳм ва илроқи ҳамаи мутолиақунандагон гаштааст.

Барои нисбатан пурра тасаввур намудани роҳи эҷодӣ ва навоварии олим дар инкишофи фани таърих, ба баяз масъалаҳои мебояд таҷдиди назар кард.

Дигар тақлифи ман назди муаллиф донир ба зикр ёфтани номи муаллифоне буд, ки асарҳояшон дар ин китоб истифода шудааст. Чунин ба назар мерасад, ки номи баязи онҳо баязан бе маврид ва хеле зиёд ҷой ёфта, номи як идда муаллифони дигарро танҳо ва баязан дар повараҳ оварда буданд. Устод ба ин пешниҳодоти ман низ розӣ шуданд. Вале ин корро ба таври комил ислоҳ намудан кори саҳл набуд. Чунки дар баязе мавридҳо мазмун коста, душворфаҳм шуданаш аз эҳтимол дур набуд.

Масъалаи ҷузъии дигар эҳтиёткорона аз забони русӣ ба забони тоҷики тарҷума кардани порчаҳо аз асарҳои К.Маркс, Ф.Энгельс ва В.И.Ленин буд. Барои ба иштибоҳ роҳ надодан

бо розигии муаллиф, ман ба мутарчимони филиали Институти марксизм—ленинизми назди Комитети Марказии ПК Тоҷикистон муроҷиат кардам. Тарҷимаи онҳоро ба Б.Ғафуров нишон дода, розигии эшонро гирифтам. Вақто ки оиди ин масъала ҳардуямон бо устод сӯҳбат мекардем, он кас гуфтанд, ки иқтиобс /авторскими правами/ номбурда дар асарашон ҷаидон фаровон нест. Ҳакиқатан ҳам ҳамин навъ аст. Маълум, ки Б.Ғафуров барои тасдиқи хулосаҳояшон классикони марксизм—ленинизмро, мисли баъзе дигар муаллифон, баҳудаву бехуда иқтиобс накардаанд.

Мушкилии дигар, ки дар назди мутарчимон ва муҳаррир пеш омада буд, саҳеҳ навиштани номи ашхос ва номҳои ҷуғрофӣ аз забони русӣ ба тоҷикӣ буд. Махсусан пайдо намудани муродифи номҳои сутдӣ кори мушкил гашт.

Ба чоп омода гаштани матни тоҷикӣ асар бо ҳар баҳона, асосан бо сабаби серкории мутарчим А.Маниёзов қашол меёфт. Бинобар он, бо розигии Б.Ғафуров қисми китобро ба мутарчими дуюм — Нусур Ҳолмуҳаммадов супоридем. Вазифаи муҳаррир, ки /вазифаи муаллифро низ устод ба ман ҳавола карда буданд/ душвортар гашт. Масалан, ному истилоҳҳои иҷтимоӣ ё ҷуғрофие, ки муродифи он қобили як мутарчим мегашт, мебоист /баъди маслиҳат бо муаллиф/, ба мутарчими дигар расонид ва розигии уро низ гирифт.

Кори дигар ва нисбатан мушкил, ки ба зиммаи муҳаррир афтода буд, ин пайдо намудани матнҳо ва шеърҳои дар асари Б.Ғафуров иқтиобс шудаи олимони аспи миёна ва классикони адабиети форсу тоҷик ва аз назари адабиётшиносон гузаронидани онҳо буд. Мутарчимон матнҳои ба забони русӣ иқтиобс шударо тарҷима намекардаанд. Баъзе шеърҳо аз забони арабӣ ба русӣ тарҷима шуда буд. Пайдо карданни нусхай асли онҳо низ мушкил гашт.

Маълум, ки Б.Ғафуров “Тоҷикон”—ро дар асоси сарчашмаҳои таърихии муаррихони давраҳои гуногун, маводҳои ба забони русӣ ва дигар забонҳои ҷаҳон тарҷима шуда, истифода кардаанд. Акнун мебоист порчаҳои истифодашударо аз нусхҳои асл пайдо намуд. Ҳол он, ки на ҳамаи сарчашмаҳои таърихӣ ва адабии иқтиобс шуда, дар китобхонаҳои Душанбе маҳфуз буданд. Бо мақсади пайдо намудани нусхҳои асл ва қадимтарини матн, мебоист ба дигар шаҳрҳо /Гонгурӯд, Москва, Санкт-Петербург/ сафар кард.

Матни русии китоб дигар мушкилиҳоро пеш гузошта буд. Масалан, баъзе иқтиобсҳо аз сарчашмаҳои адабӣ ва таърихӣ бе-

нишонододи ҳои чоту саҳифаҳои он зикр ёфта буданд.
/Масалан, аз Бальъамӣ, Давлатпоҳи Самарқандӣ ва дигарҳо/.

Кисми дуюми асари Б.Ғафуров "Тоҷикон" /аз нимаи дуюми асари XVIII то ибтидои асари XX/ аз муаллиф ба сифати ҷопи "мөннинка" на дастнавис ба муҳаррир расида буд. Устод ҳудро ноҷурӯз мекарданд. Соли 1975 он кас ҷароҳии вазниниро аз сар гузаронида буданд.

Ҳулласи қалом, муҳаррир вазифаи муаллифро низ ба зиммаи ҳуд гирифта буд. Ҳардун корректураҳои китоб танҳо аз назари камина гузаштанд.

Ба матни мазкур ҳеч ҳел ақсҳо интихоб нашуда буданд. Бо маслиҳат ва илтимоси Б.Ғафуров ман якчанд арада акси асарҳои муҳталифро ба назди он кас бурда нишон додам. Аз байнин онҳо устод II акстро интихоб карданд, ки онҳо ду акси мадраса, як акси масҷид, ҷор Ҷониши Ҳунармандони соҳаҳои гуногуни, ду акси қалъаи Ҳисор ва қалъаи Деҳнав соли 1894 аз тарафи тадқиқотчиҳои Лоҳистон /Польша/ Боршевский аксбардорӣ шуда, ниҳоят нодир мебошанд. Аз рӯи акси дарвозаи қалъаи Ҳисор ин осори боҳашамати таъриҳӣ аз нав тармим гардида, ҳоло яке аз зиёратгоҳҳои умум гаштааст.

Ҳалли масъалаҳои пешомада маслиҳати якҷояро меҳостанд. 15 моҳи маи соли 1977, бо тақлифи Б.Ғафуров мутарҷим А.Маниёзов, камина ва директори нашрияти "Ирфон" С.Хоҷаев дар ҳузури он кас ҷамъ омадем. Оқибат масъалаҳои пайдо шуда ҳалли ҳудро ёфтанд. Баъди чунин маслиҳат, бо тақлифи Б.Ғафуров, тез-тез ман ба назди онкас омада, аз рафти кори ҳуд ва мутарҷимон ҳисобот медодам. Охирин сӯҳбати мо оиди китоби дуюми "Тоҷикон" 26 моҳи июняи соли 1977 сурат гирифт¹⁰⁴. Баъди якчанд рӯз — 4 июл, ман ба Франсия сафар кардам. Устод 12 июл ҷаҳони фониро тарқ намуданд. Диҷани ҷопи тоҷикӣ китобҳо ба он кас насиб намард.

Дар ҷопи тоҷикӣ асари ҳуд Б.Ғафуров якчанд масъалаҳоро зикр кардаанд, ки дар шароити имрӯзӣ мо шарҳу эзоҳ меҳоҳанд.

Масалан, аз солдои 30 сар карда, методологияи марксистӣ дар тадқиқоти олимони фанҳои ҷамъиятий, аз ҷумла таъриҳшиносон ва ҳатто олимони фанҳои даққик, мавзени хосро ишғол намуд. Донишмандони таъриҳӣ мадраҳои илмии пештара ба

¹⁰⁴ Оиди мушқилиҳои ба ҷопи омода сохтани "Тоҷикон"—и Б.Ғафуров ба забони тоҷикӣ муғассал ингаред: А.Муҳторов. Бобоҷон Ғафуров /хотираҳо/, с.5,22,65.

даст омадаро аз дидгоҳи материализми таърихӣ маҷбур буданд дубора аз назар гузаронанд.

“Тоҷикон”—и Б.Ғафуров, мисли асарҳои дигар муаллиғони он солҳо, замонавист. Ии китоб дар солҳои навишта шудааст, ки ҳокимияти сабиқ Иттиҳоди Шӯравӣ пойдор ва партияи коммунистии Умумниттифоқ ҳокимиияти мутлақу бемаҳдудро доро буд.

Дар солҳои 60—70 муносибат байни Иттиҳоғи Шӯравӣ ва Ҷин ниҳоят тезу тунд гашта, кор ба задухӯрдҳои яроқнок расида буд. Ҳар ду тараф кӯшиш мекарданд, ки маводи таърихӣ пайдо намуда, исбот намоянд, ки ин қисм ё он қисми замини дар ҳудуди ҳамдигар ҷой гирифт, дар гузашта азони Ҷин, ё азони СССР буд ва онҳоро фалон сол ё фалон аср, ин ё он тараф забт кардааст. Барон амалий ва “радиопазир” гардонидани даъвоҳои ҳуд дар ҳузури пажӯшишгоҳҳои ҷумҳуриҳои бо Ҷин ҳамсоя, шӯъбаҳои “Хитойшиноси” таъсис доданд. Чунин шӯъба дар ҳузури сектори таърихи асрҳои миёнаи назди пажӯшишгоҳи таърихӣ ба номи Аҳмади Дониши АИ Тоҷикистон низ таъсис ёфт /мудираш камина/. Аз панҷ нафар коргари он як нафар забони хитоиро медонист. Мо якчанд сол бе маҳсул ва бе манфиат ба ҷамъоварии мавод онди ҳамсаҳадии Тоҷикистон бо Ҷин, аз тарафи ҳамсояи ҳуд “вайрон” кардани он, машгул гаштем.

Дар чунин як шароити мураккаби сиёсӣ ва душвори зиддиҳитоӣ Б.Ғафуров “Тоҷикон”—ро ба охир расониданд. Дар он солҳо навиштани таърихи ҳалқои ҳамсаҳад, ниҳоят мушкил гашт. Б.Ғафуров маҷбур буд, ки асари ҳудро бо “даструламали” Москва мувоғиқ гардонад. /Ба саҳ. 608—609 нигаред/. Танқиди муарриҳони Ҷин ё сиёсати ин давлат дар “Тоҷикон”—и Б.Ғафуров фикру ақидai замонавӣ буда, ҳеч вакт нуқтаи назари давлати ҳоло соҳибистиқлоли тоҷиконро ифода карда наметавонад. Агар муаллиф дар қайди ҳаёт мебуд, ин қисми асарашро ислоҳ мекард.

Ҳалқи тоҷик аз давраҳои қадим бо ҳалқи соҳибистеъоди Ҷин равобити саҷдӣ, дипломатӣ ва умуман дӯстӣ дошт. Ҳоло мо анъанаҳои ниёғонро идома дода, бо камоли эҳтиром ба таърихи гузашта ва ҳозираи ҳалқи Ҷин ва Тоҷик назар меқунем, чун дусти самимӣ аз музafferиятҳои ин давлати бузург саршор буда, сиёсати барқарор гаштаи дӯстии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҷумҳурии Ҷин ҳамаҷониба ҷонибдорӣ менамоем.

Масъалаи навбатие, ки ислоҳталаҷ аст, ин тасвири воқеаҳои нимаи дуюми асри XIX дар Осиёи Миёна. Ии сар-

замин дорон сарватдои зеризамиинии зиёд буда, дар муҳити ҷуғрофие воқеъ аст, ки аз ин ҷо ба Ҳиндустон ва дигар мамлакатдо роҳҳои савдон тӯл қашиддааст. Бинобар он Осиёи Миёна дербоз диққати Русияро ба худ ҷалб намуда, барои забт намудани он ҳукумати подшоҳӣ мароқи зиёд зоҳир менамуд. Дар аввалии солҳои бӯми асри XIX Русия амалиети ҳарбии ҳудро дар Осиёи Миёна пурзӯр намуд. Соли 1865 шаҳри Тошканд, соли 1866 шаҳрҳои Ҳучанд ва Үротеппа ва соли 1968 шаҳри Самарқанд забт шуданд. Дар рафтни амалиети ҷанг, дар шаҳрҳои истилоҳуда то 20 фоиз аҳолӣ /асосан мардон/ аз тарафи истилогарон қир карда шуд.

PDF Compressor Free Version
Муарриҳони рус ва дигар тадқиқотчиёни таърихи асри XIX, амалиети армияи Русияро дар Осиёи Миёна, забт на-мудани ин сарзамин номиданд. Ин ақидаи объективона то солҳои 30-ми асри XX дар илми таърих ҳукмфармо буд.

Дар ҳамин солҳо, дар як вақт бо гузаштан ба "методологияи марксистӣ", муарриҳони ҷумҳурияҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон аз истилоҳи "Забти Осиёи Миёна" аз тарафи империяи Русия даст қапшида, бо мақсади "норанҷонидани русҳо", ба истилоҳи "ҳамроҳшавӣ" /аз "ҳамроҳ" шудан/ гузаштанд. Оиди ин масъала, бо амри Москва, конфронтацияҳои илмӣ даъват намуда, баъд аз мудокимаҳои рӯяқӣ, ин ақидаи ғалати гайри илмиро ба ҳукми қонун дароварданд. /Масалан, конфронтацияи умумииттифоқии моҳи май соли 1959 дар шаҳри Тошканд/.

Бо истилоҳи қалбакии "ҳамроҳ шудан ба Русия" асарҳои зиёде аз тарафи муарриҳони ҳамаи ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон нашр шуданд. Илова бар он, санаҳои забти Русияро "ҳамроҳшавӣ" номида, тантанаҳои умумиҷумҳурӣ гузарониданд. Баъзе аз ҷумҳуриҳо ба муносибати чунин "идҳои умумиҳалқӣ" сазовори мукофотҳои олии давлати Шӯравӣ гаштанд.

Вақтҳои охир ақидае пайдо шудааст, ки муарриҳон дар гузашта ба масъалаи пайдоиш ва арзи вучуди ориёнҳо зътибор намедоданд ё худ онро ба дараҷаи коғӣ намемӯҳтанд. Ба қатори чунин муарриҳон Б.Фафуров мебояд доҳил бошад. Бояд тазаккур дод, ки дар аксар асарҳои олимони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҳориҷӣ ин масъала даҳл ва барраси гаштааст. Маълум, ки профессор А.А.Семёнов ҳанӯз соли 1925 оиди

маданияти моддии ориёндо тадқиқоте ба чоп омода сохта буд¹⁰⁵.

Б.Фафуров дар фасли якуми ҷилди аввали китоби худ соҳти ҷамоати ибтидоиро тадқиқ намуда, қисми қалони ин мавзӯро ба ориёндо бахшида, онро чунин номидааст. "Таркиби находии аходии Осиёи Миёна дар аҳди биринҷӣ. Масъалаи ори. Умумияти ҳиндӯзронӣ. Ориёндо"¹⁰⁶

Муаллиф оид ба забон ва ҳатти оромӣ, инчунин сухан ронда навиштааст, ки "ин системаи ҳат дар Осиёи Миёна ва Эрон муддати ҷандии аср, то давраи истилои арабҳо мавҷудияти худро нигоҳ доштааст"¹⁰⁷.

Б.Фафуров ҳатто дар конгресси XXIV байналхалқии Шарқшиносон, ки соли 1973 дар Париж баргузор гардида буд, доир ба масъалаи ниҳоят мураккаб ва печила "пайдоиши ориён", ба номи "Баъзе масъалаҳои пайдоиш ва таърихи қадимтарин ориён /таҳқиқи проблемаи ориён дар СССР/" маърӯза карда буд. Ин гузориш дар асоси маълумотҳои наутиарни бостоншиносӣ, мардумшиносӣ ва лингвистӣ таълиф гардида, дар он мавзӯи аз ҷиҳати илмӣ, сиёсӣ, фавқулода муҳими ба таърихи Осиёи Миёна, Эрон, Ҳиндустон ва Афғонистон алоқаманд инъикос ёфтааст.

Яке аз сабабҳои ҷилдии нисбатан камтар омӯхтани таъриҳ ва забони маданияти ориёндо аз тарафи олимони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар он буд, ки фашистони немис худро аз наҳоди ориёни ҳисобида, сиёсати таҷовузкоронаро пеш гирифтанд, ҳунрезии зиёде карданд. Бинобар он ҳалқҳо, ҳатто ононе, ки аз наҳоди ориён буданд, кушиш мекарданд, ки худро аз ин наҳод наноманд. Олимони дақиқназар наਮехостанд, ки ҳамнаҳоди фашистон гарданд ва бо ин васила гирифтори нафрати мардуми аз онҳо ҷабрдида шаванд. Ба ҳамин сабаби асосӣ дар солҳои бâъдичангӣ масъалаи ҳаматарафа тадқиқ намудани мавзӯи ориёни камтар ривоҷ ёфта буд.

Хулласи қалом, чопи "Тоҷикон" ба забони тоҷикӣ аз чопи русии он фарқи кулии дошта муфассалтар мебошад.

Масъалаи нисбатан ҷилдие, ки мебояд истода гузарем, ин оиди чопи якуми "Тоҷикон" ба забони тоҷикӣ.

¹⁰⁵ Семёнов А.А. Материальные памятники арийской культуры. "Таджикистан". Сб. статей, под ред. Н.Л.Коржневского. Ташкент, 1925, с.113–150.

¹⁰⁶ Фафуров Б. Тоҷикон, к.1, с.38.

¹⁰⁷ Ҳамон ҷо, с.115.

Ба гайр аз фикру ақидаҳои дар боло зикр ёфта, мебояд боз ба чунин гуфтаҳо истода гузарем: Узви вобастаи АИ Тоҷикистон А.Турсунов бо воситаи матбуоти даврагӣ баромад намуда, аз номи Б.Ғафуров суханронӣ намуд. Гӯе устод гуфта бошанд, ки таърихи охир асри XIX дар асарапон мувоғики дилҳоҳ ¹⁰⁸ таърих нашудааст.

PDF Compressor Free Version

Б.Ғафуров ин давраи таърихи ҳалқи тоҷикро хеле хуб медонистанд ва асарҳои зиёди ҳудро ба ин давра баҳшиданд. Боварибахш нест, ки академики маъруфи ҷаҳои дар назди ҷавони навқалам, аз асари ҳуд изҳори норозигӣ карда бошанд. Дигар ҳамини, ки ҷанд рӯз пеш аз марги устод мо бо ҳам воҳӯй намуда, оиди чопи қитоби мазкур гуфтугӯй доштем. Агар Б.Ғафуров аз баязе бобҳои асари ҳуд, аз ҷумла аз тасвири таърихи охир асри XIX, ҳаноатмандӣ намедоништанд ба ман, ки вазифаи муҳарририи ин қитобро ба зимма доштам, ме-гуftанд. Бинобар ин гуфтаҳои А.Турсунов бофтаи ҳуди уст.

Б.Ғафуров шаҳс буданд, ки дар ҳамаи соҳаҳои кори ҳуд – паргиявӣ, ҳоҷагӣ, илмӣ ва ҳоказо, бо мардони солҳурдаву кордида, соҳибмашӯммотони соҳавӣ ва мисоли онҳо маслиҳатҳо мекард. Алалхусус, бо мақсади навиштани асари ҷамъи басткунандай таърихи ҳалқи тоҷик ў бо донишмандони соҳаҳои таърих ва забону адабиёт /бостоншиносон, муарриҳон, мардумшиносон, адабиётшиносон, ҳатто шоирони номӣ/ маслиҳатҳо кардааст. Олимони соҳибмаслиҳати ў дар соҳаи таърих ва бостоншиносӣ А.А.Семёнов ва Б.А.Литвинский буданд. Дертар бостоншиносӣ номӣ В.А.Литвинский аз тарафи Б.Ғафуров ба сифати муҳаррири “Тоҷикон” ба забони русӣ интихоб шуд.

Мисоли дигар: Б.Ғафуров меҳоҳад нисбат ба эҷодиши шоир ва файласуфи забардасти асрҳои XVII–XVIII Мирзо Абдулқодири Бедил фикри марди бедилшиносро фаҳмад. Барои иҷрои ин мақсад ў ба Ш.Үротеппа, ба назди шоирни забардасти бедилшинос ва пайрави услуби бедилии – Зуфархон Ҷавҳарӣ марди кордидан соҳаи маорифи ҳалқ – Ҳабибулло Несъматуллоевро равон намудааст. Ҷавҳарӣ фикру ақидаҳои ҳудро оиди Бедил навишта, ба Б.Ғафуров меғиристад¹⁰⁹.

Оид ба- таърихи асри миёна ва нави ҳалқҳои Осиёи Марказӣ Б.Ғафуров бо Н.А.Халфин, муаллифи ин сатрҳо ва мутахассисони дигар маслиҳатҳо мекард. Яке аз сабабҳои

¹⁰⁸ Оиди ин масъала муфассал ҳигаред: Муҳторов А. Бобоҷон Ғафуров /ҳотираҳо/, с.77–78.

¹⁰⁹ Оиди ин масъала ҳигаред. Муҳторов А. Бобоҷон Ғафуров /ҳотираҳо/, с.77–78.

соҳибэътироф гаштани Б.Гафуров дар он буд, ки аз маслиҳати илмӣ гузар намекард ё худ аз эродҳои объективона наме-ранҷид.

Се соли охири умри худ устод ба бемории саратон ги-рифтор шуда, ҷароҳии саҳтро соли 1975 аз сар гузаронид. Аз рӯи бâзъи **PDF Compressor Free Version** расидани марги худро пай бурда буд. Бинобар он, икдоми ҳарҷӣ зудтар ба забони тоҷикий нашр шудани "Точикон" устодро шабу рӯз ором намегузошт. Шояд бо ҳамин сабаб, барои тезонидани кор ихтиёри ин чопро ӯ ба зиммаи ман гузошт ва барои ба кори тарҷума ҷалб намудаи шахси дуюм розӣ шуданд.

Моҳи апрели соли 1977 ба сабаби шиддат гирифтани бемори Б.Гафуров ба Душанбе омада ва дигар ба Москва барнагаштанд. Кори якҷояи муаллиф, муҳаррир ва тарҷимонҳо се моҳи пеш аз марги устод дар Душанбе идома ёфтанд. Муҳаррири чопи русии Б.А.Литвинский аз рағти кори мазкур оғоҳ набуд. Шояд бо ҳамин сабаб дар охирсухани чопи дуюми русӣ ӯ навиштааст, ки ҷилди дуюми асарро Б.Гафуров бо итмом расонида натавонист¹¹⁶.

Чунин суханон эътибори асари Б.Гафуровро паст намуда, хонандагони сершумори уро зери шубҳа гузошта метавонад. Бинобар он зарур донистем, ки оиди ин масъала нисбатан муфассал истода гузарем.

Баъди аз чоп баромадани китоби дуюми "Точикон" ба забони тоҷики /соли 1985/ нашриёти "Ирфон" ба ман му-роҷиат намуд, ки чопи дуюми матни русии ин асарро ба зиммаи худ гирам. Баъди мушоҳидаҳо ман ба нашриёт чунин посух додам:

Муҳаррири чопи якуми "Точикон" ба забони русӣ ака-демики АИ Тоҷикистон Б.А.Литвинский аз тарафи муаллиф интихоб шуда буд. Чопи дуюми ин асар ба зиммаи ӯ бояд гу-зошта шавад. Чунки бе розигии номбурда муҳаррири ман аз рӯи одоби илмӣ ва олимӣ нест. Дар навбати худ, оиди ин масъала ман ба Б.А.Литвинский мактуб равон кардам. Аз ӯ ҷавоби мусбӣ омад. Дере нагузашта, худи эшон ба Душанбе ташриф овард. Ҳарду нишаста, масъалаи чопи дуюми "Точикон"-ро ба забони русӣ муҳокима кардем. Ман ба Б.А.Литвинский оиди иловагиҳои муаллиф ба чопи тоҷикии он на танҳо маълумоти пурра додам, балки як нусхай ин иловагиҳоро низ пешкаши муҳаррир намудам. Дастанависи китоби дуюмро ба Б.А.Литвинский супорида, таъқид намудам,

¹¹⁶ Литвинский Б.А. бободжан Гафуров и его груд. Таджики. Душанбе, "Ирфон", 1989, с.334.

ки ин нусхай нодир аст. У бо аксар таклифи маслиҳатдо розӣ шуда, матни китоби дуюмро бо иловаҳояш ҳамроҳи худ ба Москва бурд /То ҳол онҳоро ба архиви АИ Тоҷикистон барнагардониддааст/. Баъди чанд муддати ин сӯҳбат ба ман маълум шуд, ки Б.А.Литвинский худ ба қарор омадааст, ки чопи якуми "Тоҷикон"-го, ки соли 1972 дар Москва сурат гирифта буд, айнан тақорор намуда, иловаҳои муаллифро дар ин чоп ҳамроҳ наҳоҳад кард. Ба ивази ин кор ӯ охирсухан навишта, навигариҳои соҳаи илми таъриҳ, ки баъд аз чопи мазкур дастраси олимон гаштааст, ба таври ҳулоса мухтасар овардааст. Албатта ин кори ҳайр буда, барои хонандада аз манфиат ҳолӣ нест. Вале мебоист, ки иловаҳои муаллифи марҳум, аз рӯи эҳтиром ба хотири ӯ, ба инобат гирифта мешуд.

Бо қадом як сабаб Б.А.Литвинский бо чунин роҳи нисбатан осон асари Б.Гафуровро ба чоп омода сохтааст, барои мо равшан нест!

Бидуни таъқидҳои ман барои Б.А.Литвинский равшану воеҳ буд, ки дар чопҳои пешинаи "Таърихи мухтасари ҳалқи тоҷик" /солҳои 1947, 1949, 1952 ва 1955/ Б.Гафуров тадқиқоти худро аз давраҳои қадим то ғалабаи Инқилоби Октябр оварда расонида буд. Барои "Тоҷикон" бошад, муаллиф бо матни пешина иловаҳои зиёд доҳил намуда, ҳачми онро зиёд кард. Аз ин сабаб Б.Гафуров "Китоби дуюми худро ба итмом расонида натавонист" гуфтани Б.А.Литвинский моро ба тааҷҷуб андоҳт. Илова ба ҳамаи ин, ӯ аз чопи тоҷикии асар оғоҳ буд. Дар ин бора мактуби эшонро ба номи банда иқтибос меоварем:

"Дорогой Ахрор!

... Что касается таджикского издания книги Б.Г.Гафурова, то я хотел бы чтобы было обозначено под Вашей фамилией и моей, например так: Ответственный редактор А.М.Мухтаров /Перевод с русского издания, отв. редактор Б.А.Литвинский/. Что касается гонорарных сторон, то я абсолютно не могу ни на что претендовать.

Желаю всего наилучшего. Б.Литвинский".

Ин мактуб шарҳ намехоҳад. Ба муаллифи мактуб чопи тоҷикии асар маълум буд. Илова бар он дар рӯи муқовали чопи дуюми русӣ расми рангай сабт шуда, аз китоби дуюми нашри тоҷики истифода шудааст.

Мактуби мазкурро ман ба нашриёти "Ирфон" бурда нишон додам. Онҳо гуфтанд, ки дар таъриҳи чопи китоб ҳеч вақт мо налидаем, ки дар рӯи асар, ба қатори муҳаррири интихобшуда, номи муҳаррири забонҳои дигарро дарҷ намоянд.

Охири соли 1998, бо қарори Президенти Чумхурии Тоҷикистон 90-солагии Бобоҷон Гафуров васеъ за ҳамаҷониба ҷашн гирифта шуд. Ба у үнвони олии Қаҳрамони Тоҷикистонро доданд. Дар Душанбе, зодгоҳи олим-шахри Гафуров, дар Қӯғонтеппа, Панҷакент ва ҷойҳои дигар пайкара ва нимпайкараи устод гузарта шуд.

Ҷаҳни 90-солагии Б.Гафуров берун аз ҳудуди Чумхурии Тоҷикистон низ қайд шуд. Дар пойтаҳти Федератсияи Русия ш.Москва дар пойтаҳти мамлакати сернуфузи Ҳиндустон – ш.Дехӯя, бо иштироки сарвазир ва вазирони ин давлат, ҷа-мъомадҳои илмии бошукуҳ, баргузор гардиданд.

Дар ин конфронси байнамиллаӣ Президенти АИ Тоҷикистон У.Мирсаидов, муаллифи ин сатрҳо ва аз Ҳуҷанд У.Гаффоров иштирок ва баромад кардем.

Дар конфронси илмии Москва, дар қатори ҳамкорони устод Б.Гафуров Б.А.Литвинский низ баромад кард. У тақрибан мазмуни охирсухани ҳудро на танҳо тақрор намуд, балки тақвият дода, бештар доир ба хизмати ҳуд ва ҳамсаравӣ Е.А.Давидович истода гузаштааст.

Мутаассифона мебояд қайд карда гузарем, ки навиштаҳо ва баромадҳои Б.А.Литвинский – ин олимӣ варзида, аз ҳам фарқ мекунанд. Барои дурӯя будани уро исбот намудан ва хизмати бузурги Б.Гафуровро дар навиштани асараи “Тоҷикон” нишон додан, бояд ба баромади Б.А.Литвинский, ки соли 1989, ба муносибати 80-солагии Б.Гафуров эрод шуда буд, муроҷиат намосем.

“Бободжан Гафуров был первым историком, который написал обобщающую работу по истории таджикского народа. Будучи журналистом, партийным работником, он интересовался историей своего народа.

Б.Г.Гафуров получил информации о том, что в средне-азиатских республиках приступили к созданию истории своего народа и этим делом занимались большие группы известных учёных и специалистов.

Б.Г.Гафуров взял на себя смелость написать историю своего родного народа один /эътибор диҳед ба ин ҷумла – А.М./ и прекрасно справился с этой трудной задачей.

Мне вспоминается, как Бободжан Гафурович Гафуров работал над своей знаменитой книгой, основополагающим трудом по истории таджикского народа, над известной книгой “Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история”.

Б.Г.Гафуров своими трудами и вот венцом этих трудов – книгой “Таджики” и другими трудами создал себе славу не

только на десятилетия и видимо, на столетия, ибо в этой книге заложена сама суть, сама сущность истории и культуры таджиков¹¹¹.

Мебояд таъкид карда гузарем, ки баромади мазкури Б.А.Литвинский дар як вақт ба чопи дуюми матни русии "Тоҷикор" соли 1920 ҳудудааст. Янис дар баромади оммавии худ эшон оиди ба дунё омадани "Тоҷикон" як ақида ронда, дар охир сухани китоб бархилофи гуфтаҳои худ навиштааст.

Б.А.Литвинский бо ҳамсарап бо даввати Б.Гафуров аз Тошканд ба Душанбе омадаанд. Дар 20 соли истиқомат ва татқиқотҳои илмии худ дар ҳудуди Тоҷикистон, у забони тоҷикиро ёд нагирифт, даъвон муҳарририи матни тоҷикӣ "Тоҷикон"—ро кардааст.

У фаромӯш кардааст, ки қадамҳои аввалини кофтукоби эшон дар ҳудуди Тоҷикистон бо роҳнамоии Б.Гафуров оғоз ёфта буд. Дар ин бора худи у навиштааст:

"... Б.Г.Гафуров непрерывно курировал археологические работы. Основные направления их я как заведующий сектором археологии и нумизматики согласовывал с Б.Г.Гафуровым, именно он настоял на начале раскопок на юге Вахшской долины, где были найдены серебряные монеты, а мы затем раскопали такие интересные памятники как Кухна-кала и Кум-тепе. Часто он звонил в Институт и просил съездить в какую либо местность, откуда пришли сигналы о археологических или нумизматических находках и даже лично присажал на археологические раскопки¹¹²".

Илова бар он, Б.Гафуров шахсан Б.А.Литвинскийро ба ноҳияи Кофарниҳон, ба самти Ромит бурда Шодмон-Қальъаро¹¹³ нишон дода, изҳори ақида намудааст, ки дар инчо бозёфтҳои нодир бояд ниҳон бошад. Дар ҳақиқат, байд аз ҷанд сол кофтуковҳои у пешгӯни устодро тасдиқ кардаанд.

Ман боварии комил дорам, ки агар Б.Гафуров дар қайди ҳаёт мебуданд, суханрониҳои Б.А.Литвинский дар бораи "Тоҷикон"—и устод ранги дигар мегирифт.

Тааҷубовар, ки оиди чопи "Тоҷикон" ба забони тоҷикӣ ва иловаҳои муаллиф ба он, Б.А.Литвинский, дидаву дониста, дар

¹¹¹ Кадиров А., Шарипов Ш., Акрамов Ш., Азимов А. Звезда, сияющая знанием и добром. Академик Бободжан Гафуров /1908–1977/. Худжанд, 1999, с.152–154.

¹¹² В масштабе века, с.55.

¹¹³ Ҳамон ҷо, с.54–55.

охирсухани худ чизе нанавиштааст. Чунин вонамуд гаштааст, ки ин чоп гүе барои ӯ вучуд надорад.

Шояд сабаб он бошад, ки пешниҳодоти ӯ аз тарафи нашриёти "Ирфон" қабул нашуд ва эшон ранҷида, суханони дар боло иқтибосшударо дар охирсухан навишта бошад?

/Бо мисли ҳудуди тоҷикӣ/ бояд расонам, ки дар сарсухани ҷилди аввали нашри тоҷикӣ Б.Фафуров ба қатори дигарон ба Б.Л.Литвинский, чун ба муҳаррири чопи русии асари худ миннатдорӣ изҳор намудааст/.

Дар сарсухани ҷилди аввали "Тоҷикон" инчунин омадааст: "Таълифи асар соли 1970 анҷом ёфта буд. Бинобар ин дар он асосан ҳамон манбаъҳо ва тадқиқотҳое, ки то охири соли 1969 ва аввали соли 1970 дастраси муаллиф буданд, мавриди истифода қарор гирифтанд. Он чи ки байдар, то аввали соли 1977, ба даст омад, дар нашри тоҷикии асар қисман истифода шуд".

Ба ҷои чопи дуюм ба забони тоҷикӣ, мо аз иловаҳо /ба мисли охирсухани чопи русӣ/ ҳуддорӣ намудем. Чунки дар солҳои наздик асари шашҷиддай таърихи ҳалқи тоҷик аз тарафи Қормандони пажӯҳишгоҳи таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши АИ Тоҷикистон аз ҷоп мебарояд. Дар асари колективона ва ҷамъбасткунанда таърихи ҳалқи тоҷик то солҳои 90-ми асри XX дарбар шудааст.

Дар оянда ҳам асарҳои ҷудогони муаллифон ва асарҳои ҷамъбасткунандай таърихи ҳалқи тоҷик, дар асоси бозефтаҳо ва сарчашмаҳои тозаи таъриҳӣ ҷоп мешаванд. Вале "Тоҷикон"—и академик Б.Фафуров аҳамияти таърихии ҳудро гум наҳоҳад кард. "Тоҷикон" умуман дар таҳқиқу баррасии таърихи иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ тамоми мамолики Шарқ ба қулии як саҳми арзанда гардид. Далели аз тарафи аҳли илм эътироф шудани маҳсули меҳнати олимии тоҷик он аст, ки ба "Тоҷикон"—и Б.Фафуров таъриҳшиносон, бостоншиносон, ҳоваршиносони номии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, тақризҳо навишта, баҳои баланд додаанд. Китоби "Тоҷикон" дар ҳориҷа, кишварҳои собиқ Шӯравӣ низ шӯҳрат ёфта, дар байни шарқшиносони мамлакатҳои гарбу шарқ ба истиқболи гарм пазируфта шуд.

Соли 1977 "Тоҷикон" ба забони японӣ, соли 1989 дар Варшава ба забони лаҳистонӣ /поляқӣ/ аз ҷоп баромад. Соли 1985 дар Кобул "Тоҷикон"—и Б.Фафуровро олимии маъруфи Афғонистон, шодравон Ҷалолиддин Сиддиқӣ, бо яқҷоягӣ бо

олими соҳибистеъоди тоҷик Раҳмон Раҳмон аз рӯи китоби якуми чопи Душанбе, ба нашр ҳозир намуданд.

Соли 1985 дар нашрии "иљмҳои ҷамъиятиноси" – и Чумхури Ҳалқии Ҷин китоби Б.Ғафуров – "Таърихи ҳалқи тоҷик" ба забони хитой нашр гардид. Ин чоп аз рӯи нашри русии соли 1955 шудааст. /Аз 23 фасли он ба забони хитой 19 фаслро тарҷума кардаанд/.

Соли 1998 ба муносибати 90–солагии зодрӯзи устод Б.Ғафуров "Тоҷикон" – и у дар Эрон ба ҳуруфоти имрӯзани тоҷик бо төъдоди 10 ҳазор нусха ва ба ҳуруфон арабиасос 5 ҳазор нусха чоп шуд. Ба ҳардӯи ин китоб президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш.Раҳмонов пешгуфттор навиштаанд. Камина барон чопи арабиасоси он муқаддима ҳамбоҳ намудам. Бояд тазаккур дод, ки Б.Ғафуров нисбат ба мамлакати пурасори Эрон таваҷҷӯҳи хос дошт. Бе сабаб набуд, ки олимони Эрон устодро доктори ифтихории донишгоҳи шӯҳратманди Текрон интихоб карда буданд. Чопи асари Б.Ғафуров дар ин мамлакати ба мо дуст бори дигтар пайванди забон, тамаддун ва таърихи ҳалқи тоҷикро бо мардуми эронзамин исбот мекунад.

Аҳамияти асари ҷамъъиёни академик Б.Ғафуров дар он аст, ки вай яке аз тадқиқотҳои бунёди ва мӯҳтарам на танҳо доир ба таърихи ҳалқи тоҷик, инчунин доир ба таърихи ҳалқҳои Осиёи Марказӣ аст.

Бобоҷон Ғафуров 12 июли соли 1977, баъд аз бемории вазнини дурудароз дар шаҳри Душанбе, дар синни 68–солагӣ вафот кард. Ҷасади ӯро дар боги пуршуқӯҳи ба номи Садриддин Айни ба хок супурданд. Оромтоҳи ӯ солҳост, ки зиёратгоҳи мардуми тоҷик, шаҳсони иљмдусту ҳайрҳоҳ гаштааст. Хотираи дураҳшони Б.Ғафуров чун инсони бузург ва донишманди маъруф дар қалби ҳалқи тоҷик, дар лавҳи хотири тамоми ҳалқҳои Шарқ ҷовид аст. Давоми умри ин марди бузург асарҳои безаволи ӯянд ва кори ӯро шогирдонаш давом дода истодаанд ва медиҳанд.

ҚОТИЛОНИ МАҲМУДХОЧА БЕҲБУДӢ

Хурд будам. Баъзан мешгунавидам, ки яке аз мактабҳои шаҳрамон мактаби Беҳбудӣ ном дорад. Он солҳо мо, кӯдакон намедонистем, ки Беҳбудӣ кист. Калонсолон гоҳ—гоҳ ин номро гирифт, аз қатъ шудани Беҳбудӣ афсус меҳурданд.

Солҳои баъди ҷангӣ, ҳангоми таҳсил дар мактаби олий, дар бораи Маҳмудхоҷа Беҳбудӣ /1875–1919/ баъз мъалумотҳои муҳтасарро хондам, бо ворисони ӯ ҳамсӯҳбат гаштам. Маҳсусан дар рафти кори худ оиди эҷодиёти Дишоди Барно бо мероси мъорифпарварони гузашта шинос шудан пеш омад, ки яке аз онҳо М.Беҳбудӣ буд. Маълум, ки ӯ барои таҷрибаомузӣ ба шаҳру мамлакатҳои Осиёи Миён, Бошқиристон, Тотористон, Туркия, Миср ва ҷойҳои дигар сафарҳо карда, дар ин мулкҳо аз худ хотирае низ гузоштааст. Инро аз мисоли зерин тасаввур кардан мумкин.

Моҳи январи соли 1964 дар Дехӣ /Ҳиндустон/ конгресси XXVI шарқшиносони ҷаҳон баргузор гардид. Тақрибан ҳар рӯз аз тарафи мъалумияти донишгоҳҳо ё шахсони алоҳида барои меҳмонон зиёфат меоростанд. Яке аз олимони соҳаи тасаввуғи Ҳиндустон Ҳусайн Саҷҷод маро ҳамроҳи Рустам Алиев ба таоми нимирӯзӣ тақлиф кард. Дар зери ҷодари гулгуни ба рӯи сабза паҳн гашта Б.Ғафуров бо тарҷимонашон, дииректори Эрмитаж Б.Б.Пиогровский менишастем. Ногаҳон ба назди мо раиси шӯбайи Олтойшиносии Конгресси мазкур Закӣ Валидӣ /мутаҳаллус ба Тогон/ омада нишаст. У Осиёи Миён, таърихи ҳалқҳои онро хуб медонист. Дар навбати худ муарриҳони мо эшонро хуб мешиносанд. Закӣ Валидӣ вазифаи сарвазири Бошқиристонро дар ӯҳда дошт ва соли 1923 ба ҳориҷа фирор намуда, сиёсати зидди Шӯравиро пеш гирифт. Дар конгрессҳои шарқшиносони ҷаҳон ӯ кӯшиш мекард, ки ба олимони шӯравӣ, алалхусус ба Б.Ғафуров, И.С.Брагинский ва дигарҳо ҳалал расонад.

Яке аз мавзӯи нақли Закӣ Валидӣ дар бораи Беҳбудӣ буд. Дар хотимаи ин суханаш ӯ ба Бобоҷон Ғафуров рӯ оварда, аз қисмати Беҳбудӣ савол кард. Б.Ғафуров як муддати кӯтоҳ ҳомӯни монда, каме ҳашминона ӯро сарзаниш намуданд, ки “ту аз таърихи қатли Беҳбудӣ албатта огоҳ ҳастӣ?” Пас ин савол барои чи?! Закӣ Валидӣ узромезона ба забони туркӣ ҷавоб гуфт, ки “эсимдан чиқибту”.

/Мутазассифона нақли эшонро дар бораи М.Беҳбудӣ ман еддошт накарда будам ва ҳоло фаромӯш шудааст/.

Маълум, ки Беҳбудӣ бо маорифпарварони водии Фарғона, алалхусус шаҳри Ҳуқанд, муносибати наздик дошт, ба назди онҳо рафта маслиҳатҳо мекард. Дар навбати худ маорифпарварони ин мулк ба назди Беҳбудӣ, ба Самарқанд меомаданд. Мисоли равшани ин равобитро аз нақли Усмон оқсаққол тасаввур кардан мумкин.

PDF Compressor Free Version

Соли 1972 ман ду моҳ дар Афғонистон сафари илми доштам. Дар ин муддат бо ҳамватанонамон, ки дар солҳои гуногун ба ин мулк фирор намуда, сокин гаштаанд, шиносоӣ пайдо намудам. Яке аз онҳо мӯйсафеди 84-сола Усмон оқсаққол, зодаи шаҳри Үротеппа буд. Усмон оқсаққол маро ба меҳмонӣ даъват кард. Ҳангоми сӯҳбати тӯлонӣ маълум гашт, ки эшон падари ман — Мирзо Муҳторро чӣ дар Үротеппа ваҷӣ дар Самарқанд, дар солҳои вазифаи тарҷимониро дар ҳузури губернатори ҳарбии Самарқанд адо кардани ў, лида ҳамсӯҳбат гаштааст.

Усмон оқсаққол соли 1909 аз Үротеппа ба шаҳри Ҳуқанд кӯчида омада, ба корҳои ҷамъияти фаъолона ширкат меварзад. Масалан, соли 1913 ў ба Самарқанд сафар намуда, дар ин шаҳр бо Беҳбудӣ ва С.Айнӣ чопи маҷалларо маслиҳат мекунанд. /Ман дар он солҳо оиди Беҳбудӣ маълумот гирд оварданро мақсад надоштам. Бо ҳамин сабаби беаҳамияти нақлҳои Усмон оқсаққолро хотира накардаам, ки ҳоло афсус мекӯрам/. Аз нақли эшон таҳмин мешавад, ки ин се нафар мардони номбаршуда, чопи маҷаллаи “Оина”—ро муҳокима кардаанд. Чунки ин маҷалла аввалин маротиба соли 1914, яъне байди як соли маслиҳати онҳо, аз ҷоп баромадааст.

Ба муносибати ҷаҳни 120—солагии зодрӯзи Беҳбудӣ зарурат пеш омад, ки на танҳо нақлҳои болоиро ба қалам оварам, балки ба сарчашмаҳои таъриҳӣ муроҷиат намуда, номи қотилони ин марди бузургро ба хонандагон маълум карда, маҳкум гардонам. Пеш аз он, ки ба мақсади асоси шурӯъ намоям бояд вазъияти дохилии аморати Бухоро байд аз галабай инқилobi Октябр дар Русия аз назар гузаронем.

Галабай инқилоб дар Русия, инчунин дар шаҳрҳои қалонтарини Осиёи Миёна — Тошканд ва Самарқанд, амир Олимхонро маҷбур намуд, ки роҳи ислоҳотро пеш гирад. Вале дар амал амир ислоҳоту тартиботи навро, бо ибораи муаллифи “Таърихи нофезӣ” Муҳаммадалий, ҳатто ба таври “хайрият” қабул кардан намехост. Баробари ривоҷ ёфтани ҳаракати “ҷавонбухорисен” амир сиёсати қатъӣ пеш гирифта, бо ҳуррият муборизаи оштинопазир зълон карданӣ буд. Ин корро тараққипарварон хело хуб пай бурданд. Онҳо программаи худро

пешниҳод карда, таъкид карданد, ки "гуфтаҳон мосиро амир қабул надошта бошад, ҳарб менамоем". Программаи инқи-лобчиёни Бухороро бо вазирон ва аъзоёни давлат маслиҳат карда, мудорибаро салоҳиди, изҳор намуданд, ки "мосиҳурриятро қабул надорем, қадом вақте, ки шумоён ҳарб на-мосд, меселай муносибати амир бо ҳукумати шурони Туркистон бад шуда, кор то ба дараҷаи муборизаи яроқнок расид. Моҳи марта соли 1918 лашкари Туркистон бо сардории Ф. Колесов ба Бухоро ҳамла кард. Мақсади ин ҳамла ёри расонидан ба ҷавонбухорисен ва мардуми Бухоро буд. Вале ҳукумати Шурои Туркистон ба ишти-боҳи қалон роҳ дод. Ин иштибоҳ ба маглубияти Ф. Колесов сабаби асосӣ шуд.

Маглубияти Ф. Колесов низ шикастхӯрии тараққипарварони Бухоро буд. Онҳо ру ба гурез ниҳоданд. Аз рӯи маълумоти "Таърихи ноғеъӣ" амир Олимхон, баъд аз воқеаи Ф. Колесов маҷлиси саркарда ва аъзоёни мамлакатро ҷамъ намуда, машварат карда, ба қароре омадааст, ки бояд бо ҳукумати Шуро муборизаи яроқнокро пеша намуд. Барон иҷрои ин кор бояд "асбоби ҳарб, монанди милтиқ, пулемёт, туб, бомбаро тараққӣ" дод. Амир мусаллаҳ мешиуд ва сафи лашкари ҳудро, бо ибораи Муҳаммадалий, аз ҳисоби "писарони гулгунқабо, ки ба гайр аз фаҳиша /бозӣ/ дигар чизро наме-донистанд" зиёд мекард. Муҳаммадалий навиштааст, ки "панҷоҳ нафар аз аскари низомӣ, аз ҷамоати араббача /аскари савора – А.М./ ба ҷули Ишқобод рафт, аз давлати инглис пулемёт ва милтиқҳои инглисӣ оварданд. Туракулбой пӯстро бо 40 уштур пӯсти барра ба Инглис фиристоданд. Ҳамаро барои дустӣ байни Бухоро ва Инглис зълон намуданд" /Бо ибораи дигар ба манфиати инглисҳо дар Бухоро ташвиқот бурдаанд/.

Ба гайр аз ин амир барои яроқнок намудани лашкар баъзе тадбирҳои дигарро дар ҳуди пойтахташ андешидиааст. Масалан, ба як гурӯҳ австриягиҳо, ки дар ҷангӣ якуми ҷаҳон асир шуда буданд, моҳона таъин намуда, дар таҳти дарвозаи Имом Бухорӣ тубрезӣ фармуданд. Дар гузари Кофаробод низ тӯбу доруи милтиқ мерехтанд. Ҳуласи қалом, бо фармони амир, бо ибораи Муҳаммадалий "шабу рӯз дар тараққии таш-килий асбоби ҳарбӣ" шудаанд.

Ба гайр аз тайерии дохилий амир якчанд қадамҳои дипломатӣ мегузорад. У домулло Қутбиддини судурро бо Тураҳӯҷаи нақиб ба Афғонистон равон кард. Подшоҳи Афғонистон Ҳабибуллоҳон /1901–1919/ ба ионати давлати

Бухоро б фили маҳмудӣ ва 200 аскари ҷаррорро ғидой гүен додааст.

Дар як вақт бо ин чораҷуҳо ду шахси мӯътабари Бухоро – Эшони Бурҳонхони Ҳисбонӣ ва домулло Бурҳониддин маҳдуми Кулобӣ ба Ҳоразм фиристонид шуданд. Ҳоразм ва Бухоро дар натиҷаи гуфтешунид, ба қавли Муҳаммадалий, “камари иттиҳод баста, ҳама як дил шуданд, ки “бо ҳамроҳии Русия муқовамат намоем, ба ҳар хусус қудрат дорем” гуфта, тамоми омму хоси давлат ҳурсандӣ намуда, дар ҳаққи ду шоҳ, балки се шоҳон, дуоҳон музофарона намуданд”.

Чораҷуҳои мазкур нишон медиҳад, ки як муддат ба амир мусассар гардид, ки бо хони Ҳоразм ва подшоҳи Афғонистон созиш намояд. Онҳоро ба ҳуд иттиҳоқӣ шуморида, бо яроқу аслиҳае, ки аз инглисҳо ионат гирифта ва дар ҳуди Бухоро ректа буд, такя намуда, Бухороро давлати тавони пиндошта, ба ҷанги зидди ҳокимияти Шурой омодагӣ гардад. Амири Бухоро, бо ибораи Муҳаммадалий, “аз ваҳму ҳароси муҳориба кардани шурони Русия хотирҷамъ шуд. Бухороро ру ба тараққӣ пиндошта, аз руи бемулоҳизагӣ дар роҳҳои вогуни Русия /роҳи оҳан/ қаровулҳо наасб намуданд ва дар ҳар истанса қарип ба сад нафар, зиёда аз он аз сарбозон барои муҳофизати мамлакат ва тафтиши эшонро дар вогунҳо қасб карданд. Бо фармони ҳокимони ҳуд поездҳои шуронро ҷустуҷӯ намуда, салотини русро ташвиш медоданд”.

Барои иҷрои кор ва амали гаштани нақшаҳои амир таракқи парварони Бухоро монегӣ мерасониданд. Бинобар он баъзеи онҳоро ба даст дароварда, қатл карданд, баъзеро ҳабс намуда, бо кафолат ва бо восита бадарга намуданд. Аз фозилони қатл шуда, муаллифи “Таърихи нофесъ” Мулло Масъуд маҳдум валади муфти Абдулқодири судурро номбар намуда, илова кардааст, ки бисёре аз аҳли Бухоро ба тӯҳмати ҷадидӣ қушта шуданд. Баъзеҳо ҳудуди аморатро тарқ намуда, ба ҳоки Ҳукумати Шуро фирор намуданд.

Дар ҳақиқат, дере нагузашта “ба ҳукми шаръӣ ҷадидонро таҷассус /ҷустуҷӯ/ намуда”, ёфта, баъзеро ба қатл расониданд. Вазири аъзам, қӯшибеги замон Мирзо Насруллоро ба ҷадидӣ айбдор намуда ба Кармина фиристониданд. Чунки ў гүе “аз камоли музавварӣ /бардуруг/ ҳуррият” шудани Бухороро қабул кардааст. Сабаб он, ки қӯшибегӣ давлати Русияро қавӣ ва Бухороро заъиф пиндошта, гуфтааст, ки “моён муқовамат на-тавонем кард, ҳурриятро ба тариқи ҳайрият қабул бояд намуд”. Ин гуфтаҳо сабаби азл гаштани қӯшибегӣ шуда, амир ба ҷои ў

Мирзо Урганчиро қүшбегӣ таъни намуд. Қүшбегии собиқ Мирзо Насрулло дар Кармина ба қатл расида, мали ўро гороҷ кардаанд. Мазлум мепизвад, ки ин шаҳс нисбат ба амир марди дурбин ва дурандеш будааст.

Беҳбудӣ низ дар ҷунин шароити ба вадму воҳима гирифтор **PDF Compressor Free Version** /аз ислоҳотчиен/, қатл шуд. Муҳаммадалӣ чор нафар уламои Бухоро, ки нисбати Беҳбудӣ ҳукми қатл баровардаанд, номбар кардааст, "Аз барои тадоруки тараққинарнарон, навиштааст ў, аз тарафи уламои Бухоро домулло Ҳолмурод судури Тошкандиро ва Мулло Қутбиддин судури Бухороиро ва Домулло Шавқатулло урокро ва Мулло Муҳаммадшоҳ судури Бадаҳширо вакил кардаанд ва инҳо аз муфтии аъзами Бухоро буданд, дар марофаи инқилобчиен шабу рӯз маҷlis ороста, баъзериба даст дароварда, ба қатл расониданд. Чунончи, дар Қаршија Беҳбудӣ, ҳатиби Самарқандӣ, ки Маҳмудхоча ном дошту машҳур аст, ба қатл расид ва рафиқони ўҳам мақтул шуданд"¹¹⁴.

Қатли Беҳбудӣ ва ҳаммаслакони ў дар Қаршија шаҳодат медиҳад, ки Олимхон на танҳо дар пойтаҳти худ — шаҳри Бухоро, балки дар маҳалҳо низ ба муқобили ҷавонбуҳориен ва умуман душманони худ, муборизаи шадид мебурд.

Қатли Мулло Масъуд маҳдум /писари муфти Абдулқодири судур/, қатли қүшбегӣ Мирзо Насрулло дар Кармина, қатли ҳатиб Беҳбудӣ дар Қаршија шаҳодат медиҳад, ки рӯҳии нави ҷадидӣ, рӯҳияи ислоҳотчиен як қисми аёну ашроф, рӯҳониен, ҳатто ноиби аввали амир — қүшбегиро дарбар гирифта буд.

Дар маълумоти Муҳаммадалӣ ду мавриди ҷолиби дикқат зикр ёфтааст. Даставвал ҳукуқи амирро ба муфтии аъзам додан. То алҳол дар аморати Бухоро танҳо амир ҳукуқи ба қатл маҳкум кардан гунаҳгорро дошт. Ба таври истисно, ба ин навъ ҳукуқ ҳокими Ҳисор Остоиакул қүшбегӣ /1886–1906/ соҳиб буд. Шояд сабаби ба ҳукуқи ҳукми олий соҳиб гаштани аҳли уламо дар он бошад, ки қасони зиёдро ба қатл маҳкум кардан пеш омада буд. Инчунин, ба баровардани ҳукми қатл ҳукуқ пайдо карданни уламони Бухоро онро низ ифода мекард, ки ҷабрдида на танҳо дар назди амир, ҳокими мутлақ, гунаҳгор шуморида мешуд, балки нисбат ба дини ислом низ ўро хиенаткор мешумориданд.

Хулосаи дигар аз маълумоти Муҳаммадалӣ зикр намуда бармеояд, ки Беҳбудӣ ҳанӯз вақти дар қайди ҳаёт буданаш

¹¹⁴ Муҳаммадалӣ. Таърихи ноғайӣ. /Бо эҳмом, тасдик ва пешшуфтари Аҳдор Муҳторов/. Душанбе, 1994, с.55.

шахси машхур буд. Бинобар он мақоми ин шахс дар таърихи аввали асри XX тоҷик, дар таърихи афгори ҷамъиятӣ, бояд маълуму машхур гардонида шавад.

К ИСТОРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДГРОБНЫХ КАМНЕЙ

PDF Compressor Free Version

В первое время после сложения Арабского халифата у мусульман не допускалось над местами захоронения возложение плит. Со временем это положение нарушилось не только в арабских странах, но и среди коренного населения покоренных арабами стран. Так, в Средней Азии завоеватели оказались бессильными запретить местному населению посещение могил их родных и совершать на кладбищах поминки с оплакиванием и приносом пищи. Для этих целей, чтобы было легко отыскать на кладбищенских участках ту или иную могилу, на могильные насыпи возлагались кирпичи, на которых со временем стали делать индивидуальные знаки. Такие кирпичи обнаружены на территории старых кладбищ Самарканда и Мерва¹¹⁵.

На территории современного Таджикистана намогильные кирпичи были обнаружены в трех местах. Одно из них на территории Пенджикентского района, кишлака Фароб, у маузари Шах-Мансур в 1947 г. Этот надгробный кирпич (размеры 30x16x4,5 см) датирован 507 г.х. (1113–1114)¹¹⁶.

К сожалению, текст на этом кирпиче не был расшифрован. Поиски этого кирпича нами в 1979 г. не увенчались успехом. Из таблицы №28, опубликованной О.И.Смирновой, видно, что текст на лицевой стороне кирпича состоял из шести строк. Первая строка не сохранилась

1. ... ал-
2. и Абд Гаффар
3. сын Абд ал-Рахима
4. Год семь
5. и пятьсот

¹¹⁵ Массон М.Е. Средневековые мусульманские намогильные кирпичи с арабскими эпитафиями из Марийской области. Труды Южно-туркменской археологической комплексной экспедиции, т.XVI, 1978, с.53.

¹¹⁶ Смирнова О.И. Разведки в бассейне реки Зеравшан в 1947 г. Труды Согдийско-таджикской археологической экспедиции, т.1, МИА, СССР, №15, М.Л., 1950, с.79.

По данным фото на кирпиче по трём его боковым сторонам также имелись надписи. Они посредственной сохранности и читаются фрагментарно. С правой стороны (Мухаммад ибн...), в верхней части (сын Абд ал-Гаффар). В тексте эпитафии заслуживает внимания отсутствие традиционной коранской формулы. По всей вероятности, надписи по трём граням кирпича, в какойто степени, повторяют имя покойного, чтобы оно читалось со всех сторон. Надгробие устанавливалось вертикально "на попа". Об этом свидетельствует отсутствие текста на почти половине кирпича (его нижней части).

По мнению О.И.Смирновой, надпись на кирпиче была прорезана небрежно, куфическим письмом до его обжига. Дата на кирпиче в совокупности с другими данными позволила исследователям датировать одновременно и городище под названием Хазина-и Шох Мансур-XI-XII вв¹¹⁷.

Исследователями обнаружены и такие кирпичи, которые специально изготавливались кулялами (гончарами) путём оттиска на их лицевых неглубоких штампом кругов, розеток, зубчатых крепостного типа "Кунгра" и др. изображений, которые, очевидно, имели определённый смысл. Наряду с обычновенными квадратными кирпичами употреблялись их половники, треугольники и т.д. Иногда края кирпича имели полосу шириной 2–3 см. Кроме них на могилах встречаются средневековые квадратные жёлтые кирпичи, одну сторону которых покрывали разного рода зигзаги, наивно подражавшие каким–то письменам. Некоторые исследователи предполагают, что этот обычай имел место до распространения арабской письменности¹¹⁸. По мере распространения арабской письменности на могильных кирпичах стали появляться тексты на арабском языке. По мнению М.Е.Массона этот обычай появляется с конца УШ–начало IX в.

Первоначальные тексты на арабском языке были весьма короткими. На них упоминались только имена покойного или краткие религиозные формулы ислама.

На исследованных М.Е.Массоном кирпичах количество строк в надписях на разных кирпичах – от двух до десяти. На мервских кирпичах больше всего оказались пятистрочные эпитафии.

¹¹⁷ Там же, с.79.

¹¹⁸ Массон М.Е. Средневековые мусульманские намогильные кирпичи с арабскими эпитафиями из Марийской области. Труды, с.54.

Малое число строк и краткость текста, очевидность, диктовалась малым размером кирпича, принятого в те времена для употребления. К тому же составители эпитафии не очень хорошо владели арабским языком, отчего нередко встречаются грамматические ошибки и разнобой в написании одних и тех же слов. По мнению М.Е.Массона, в начертании некоторых слов усматривается влияние произношения их по-таджикски¹¹⁹.

На основе анализа намогильных кирпичей Мерской области М.Е.Массон пришёл к заключению о том, что пора определённого технического расцвета в нанесении эпитафий на кирпичные намогильники, приходится на время существования государства Сельджукидов, особенно на начало XII в.¹²⁰

Однако, ещё в XI в. обычай устанавливать эпитафии на могилах от кирпича передаётся кайракам— речным галькам, естественной формы. Время установления двух разных по качеству и форме материалов (кирпич и камень), на могилах свидетельствует о том, что какое-то время (XI–XII даже XIII в.) на могилах устанавливали и кирпичи, и кайраки (это подтверждается датированным кирпичём из кишлака Фароб).

В некоторых районах обычай устанавливать намогильные кирпичи существовал и позднее. Так, в фонде отдела истории средних веков Института истории, археологии и этнографии им.Ахмада Дониша АН Республики Таджикистан хранится намогильный кирпич из Вахшской долины, прямоугольной формы, (размером 21x35 см, толщиной 3,5 см) с полосой по краям. Надпись рельефная, почерк “сульс”. Текст эпитафии из семи строк, не имеет даты. По палеографическим признакам надпись может быть отнесена, примерно, к XV–XVI вв.

Другой осколок кирпича с одной строкой коранической формулы был обнаружен на территории кладбища вокруг известного мазара Ходжа Накшрон, на территории района Турсунзаде Республики Таджикистан. Надпись была вырезана на боковой части кирпича почерком настальник, не совсем опытной рукой гончара (или неизвестного резчика). По форме кирпича, его толщине и почерку надписи она предположительно датируется XVI–XVII вв.

¹¹⁹ Там же, с.55.

¹²⁰ Массон М. Е. 11 марта 1160 г. в жизни города Башдана Мерской области. Известия АН Турк. ССР, серия общ. наук. 1961, №3, с. 31.

Эти две находки надписей на кирпичах дают предполагать, что обычай устанавливать на могильные кирпичи с надписями продолжался и в позднем средневековье¹²¹.

Что касается намогильных кайраков, они дошли до нас в сравнительно большом количестве. Кроме того, большинство сохранившихся из них имеют даты — время смерти покойного, что позволяет сделать соответствующие выводы и обобщения, присущие определенной эпохе.

Самая ранняя дата в эпитафиях на намогильных гальках — кайраках зафиксирована 459 г.х. (1066—1067)¹²².

В фонде названного отдела самая ранняя дата на эпитафии начало месяца раджаб 484 г.х. (19 августа 1091 г.). Текст вырезан на почти круглой форме камня, размером 32x34 см, которую нельзя отнести к кайраку, под которым мы подразумеваем камень удлиненной формы.

Почерк на этом камне — грубый куфи. По мнению М.Е.Массона, с конца XII в. и до самого монгольского нашествия ощущается упадок каллиграфического искусства в виде огрубления куфического почерка¹²³.

Однако, почерк куфи на надгробии 1091 г. свидетельствует о том, что в Кухистане не так давно стали практиковать выбивание надписей на камнях. Мастера-резчики еще не достаточно владели этим искусством. Если выводы М.Е.Массона приемлемы для Кухистана, то упадок этого искусства продолжался и в XII в. Об этом может свидетельствовать другое надгробие (27x36 см), датируемое 550 г.х. (1155—1156) из кишлака Оббурдон¹²⁴.

Почерк на надгробии из кишлака Порвиз, (размером 17x22 см.), датируемый месяцем раби ул-аввал 559 г.х. (февраль—март 1161) показывает, что резчики Кухистана еще в середине XII в. старались выработать свой стиль и почерк в виде видоизменения и украшения куфического письма различными геометрическими фигурами¹²⁵.

¹²¹ Ввиду того, что намогильных кирпичей сохранилось очень мало, наши сведения, кроме трех описанных нами кирпичей на территории современного Таджикистана, основываются преимущественно на опубликованных материалах проф. М.Е.Массона в цитированных нами статьях.

¹²² Массон М.Е. Средневековые мусульманские намогильные кирпичи с арабскими эпитафиями из Марийской области. Труды, с.60.

¹²³ Там же, с.80.

¹²⁴ Мухтаров. Энциклопедические памятники Кухистана (XI—XIX вв). Душанбе, изд.—во "Дониш", 1978, кн. I, с.23—24.

¹²⁵ Там же, см. рис. 2 на с.243.

Надписи на надгробии XI в. и на шести надгробиях XII в. показывают, что резчики Кухистана до завоевания монголов (т.е. до начала XIII в.) для эпитафии выбирали небольшие естественные песчанники почти округленной поверхности. Надгробие XII в. из кишлака Шамтич с текстом эпитафии из пяти строк имеет размеры 24x24 см.

Надгробие XI в. состоит из шести строк, текст вырезан на арабском языке, религиозная формула, состоящая из трех слов, завершает эпитафию — от пяти до девяти строк. Религиозная формула постепенно увеличивается от нескольких слов до одной и двух строк в нижней части текста. На камнях XI—XII вв. поверхность целиком покрыта текстом эпитафии. По всей вероятности, в Кухистане в этот период надгробие над могильной насыпью должно было лежать.

Например, два надгробия (№128 и 140), датированные 591 г.х. (1195 г.), из кишлака Оббурдон имеют почти одинаковые размеры (39x32 см и 34x32 см.), незаполненная часть камня под текстом составляет 4–5 см, что при вертикальной их установке не может “выдерживать” свой вес. Возможно, они прислонялись к могильному бугру или, более вероятно, устанавливались на могильном всхолмлении¹²⁶.

В XIII в. выбор надгробного кайрата несколько изменился: по своей форме мастера-резчики стали выбирать камни с несколько удлиненной формой с целью установления их в вертикальном положении, т.е. часть камня, незаполненная текстом эпитафии, оказалась больше, чем на камнях XI—XII вв. Так, надгробие №127, датированное 604 г.х. (1208 г.), при размере 40x30 см, незаполненная часть составляет 16 см, что достаточно для его “закапывания” в землю. Надгробие №146, датированное 608 г.х. (1212 г.), при размере 42x20 см, незаполненная часть составляет 12 см, а надгробие №43, датированное лмумада первым 609 г.х. (сентябрь–октябрь 1212 г.), при размере 39x28 см., незаполненная нижняя от текста часть составляет высотой 15 см. и т.д.¹²⁷.

По всей вероятности, не все резчики XIII в. придерживались этих соотношений текста и незаполненных мест камня для их вертикального установления. Например, надгробие, датированное 648 г.х. (1251 г.), при размерах 35x25 см, на незаполненной текстом части высотою 8 см. вырезан орнамент, что при закапывании камня мог оказаться под землей¹²⁸.

¹²⁶ Там же, с.26.

¹²⁷ Там же, с.27.

¹²⁸ Там же, с.36–37.

Пропорция текста и место, незаполненное им для установки на могилах, не всегда выдерживалась и на эпитафиях последующих столетий. Так, на надгробии №48, датированном 807 г.х. (1405 г.), незаполненная часть по вертикали составляет 20 см, а на надгробии 857 г.х. (1453 г) только 4 см.¹²⁹. Такое же разное соотношение имеет место на эпитафиях XVI в. Например, на надгробии, датированном 906 г.х. (1500–1501 гг) из кишлака Парз не заполненным оставлено 17 см. из 47 см. по высоте, на надгробии 948 г.х. (1541–1542 гг) только 8 см¹³⁰, на надгробии 1001 г.х. (1592–1593) только 4,5 см. К тому же, нижня часть гальки у последней эпитафии неровная и его никак не установишь вертикально, не закапывая в землю. Такое надгробие можно только положить на намогильную насыпь.

Приведенные примеры показывают, что в Кухистане надгробные кайраки устанавливались на могильное всхолмление в лежачем положении, начиная с XI в. С XIII в. эти камни стали устанавливать и вертикально и в лежачем положении. Этот обычай не стал, вероятно, твердо установленным, ибо зависел от выбора соответствующей формы естественного камня (какую обычно находили в горах), от текста, заказанного родственниками покойного и от искусства резчика. Если резчик мог написать более мелким почерком и “экономил” место на поверхности камня, то его устанавливали вертикально, что хорошо было для обозрения, а если резчик был кунданависом (мастером крупного почерка), то поверхность камня заполнялась “от края до края” и для вертикальной установки не оставалось места.

Этого обычая придерживались независимо от пола и возраста захороненного. Например, на женских надгробиях¹³¹ незаполненная часть камня составляет от 5 до 9 см, а на могиле юноши не выше, чем на приведенном надгробии 906 г.х. из кишлака Парз – 8 см.

Примерно такой обычай заготовления надгробных кайраков имело место и в других местах. Например, надгробный “камень из кишлака Лангари Калон Муминабадского района Кулябской области” (без даты, но более позднего времени), при размере 43x16 см, незаполненная текстом часть составляет 11 см. Кстати, это единственное из обнаруженных нами надгробий из обыкновенной гальки, которое мастером-

¹²⁹ Там же, рис. 23 и 33.

¹³⁰ Там же, рис. 37 и 57.

¹³¹ Там же, с.51–64.

каменотесом обработано по краям и поверхности. Мастер старался придать камню форму михраба, с острой верхней частью. На поверхности камня также выведена михрабная ниша, края которой с двух сторон заполнены текстом – стихи, предупреждающие людей о наступлении страшного суда. Печать PDF Compressor Free Version

Почерк настоящий насталик со всеми прибуквенными знаками. Нижняя часть камня (11 см), оставленная для закапывания в землю, не обработана, она в естественной форме¹³².

Кухистанские резчики-калиграфы, имея под руками бесплатный материал – камень, для установления их на могилах не обращали особого внимания на форму. Среди обнаруженных нами около двухсот надгробий удлиненных камней, в форме кайрака, насчитываются единицы. В основном эти камни круглые, неправильной формы, ширина у которых по размеру больше, чем длина, яйцевидные и пр.

По всей внешней форме Кухистанские надгробные камни отличаются от самарканских, которые имеют удлиненную форму и вполне могут соответствовать своему названию – кайрак¹³³.

В отличии от Кухистанских кайраков самарканские надгробные кайраки XI–XIV вв. устанавливались на могилах вертикально. Об этом можно предполагать по удлиненной форме камня и расположению текста эпитафии, преимущественно на верхней половине кайрака. При этом большинство эпитафий заключено внутрь рамок с орнаментированной поверхностью. В рамки заключены и некоторые эпитафии Кухистана. Об этом можно получить представление по фото опубликованных надписей в разделе нашей работы, – “Знаки при надписях”...¹³⁴. Нами было отмечено, что резчики Кухистана в своей мастерской имели много кайраков для широкого выбора заказчиков. На них они заранее выбивали первую строку, обычно кораническую формулу, что подтверждается несколькими обнаруженными заготовками, предназначенными для установления на могилах. Что касается

¹³² Настоящий кайрак нами был обнаружен в 1960 г. и доставлен в г. Душанбе, где ныне хранится в фондах отдела истории средних веков и нового времени Института истории им. Дониша.

¹³³ См. Мухтаров А. Сопоставительная характеристика верхнезеравшанских и самарканских намогильных кайраков. Эпиграфические памятники Кухистана XI–XIX вв. кн.2, Душанбе, 1979, с.46–56.

¹³⁴ Мухтаров А. Эпиграфические памятники ... кн. I, рис.14, 17–18, 32; кн.2, с.37–45.

текстов надписей, то они по содержанию и по своим размерам зависели от желания заказчика¹³⁵.

На наш взгляд, не только первая строка эпитафии, но и рамки с геометрическими или цветочными орнаментами также заготовлялись до получения заказа мастерами резьбы на камне. Об этом можно судить на примере надгробного кайрака из мечети кишлака Самджен в горной Матче. Кайрак, размером 25×51 см., из девяти строк текста, датирован месяцем шайбон 839 г.х. (февраль–март 1436). На одной стороне кайрака была нарисована рамка размером 25×18 см со своего рода орнаментом на верху. Почти такая же рамка, размером 29×18 см выбита на другой стороне камня и заполнена девятью строками текста. Разница между рамками на 4 см по высоте, т.е. для того, чтобы разместить текст заказа, украшения камня оказались недостаточными и резчику–калиграфу пришлось на 4 см. “удлинить” его¹³⁶.

По тому как концы отдельных букв выступают за чертой обрамленного текста (на надгробии XVII в. из кишлака Худгиши–Боло) видно, что в более позднее время практиковалась предвертикальная заготовка надгробных кайраков с нанесением на них орнаментальной рамки¹³⁷.

Предварительная заготовка кайраков рамками–обрамлениями, известными изречениями из корана и пр., сокращала время выполнения заказа мастерами, что сказывалось на его доходах.

Однако, мы не можем утверждать, что рамки–обрамления эпитафии обязательно выбивались до выполнения основной части работы – текста. На отдельных надгробиях строка выступает за пределы рамки, которая на этом месте перерывается, что свидетельствует о том, что текст эпитафии на кайраке был выбит ранее рамки обрамления. Может быть, в данном случае мастер выполнил поручения заказчика на принесенном им камне.

¹³⁵ Там же, с.6.

¹³⁶ Заслуживает внимания хранение настоящего надгробия в мечети кишлака. При нашем осмотре камень был установлен в нише михраба. Текст был перевернут и молящиеся смотрели на сторону, не имеющую текста. На камень была накинута материя типа “тик”, из–под которой виднелся орнамент (рамочка)– камня, не заполненная текстом.

Такой же факт, т.е. обрамление камня с текстом надписи отмечен этнографом Д.Давидовым в 1983 г. в мазаре Шейх Умара Вали на территории кишлака Богистон Бостонликского района Ташкентской области.

¹³⁷ См. Мухтаров А. Эпиграфические памятник ... кн. I, рис.73.

Вышеизложенные соображения основаны в основном на надгробных кайраках из Кухистана. Изучение таких же первоисточников из других регионов возможно уточнит наши наблюдения и внесет новые сведения о порядках выполнения текста на кайраках и, следовательно, искусство мастера в последовательном выполнении орнамента и текста на кайраках.

НАДПИСИ НА ОБРАБОТАННЫХ КАМНЯХ

Известно, что с XIV в. вместо надгробных кайраков стали применять обработанные камни. По всей вероятности, эстетический вкус людей диктовал переход к новому материалу для надгробных памятников. Кроме того, естественные камни были не везде, особенно в городах, удаленных от рек и гор, оказались недоступными мастерам. Вместе с переходом зародилось новое искусство — искусство обработки камня разных составов и видов. Это был мрамор почти всех сортов и оттенков, известняк, базальт (санги мусо) который был очень редким в Средней Азии и доставляли его из района Герата. Еще более дорогим и редким был яшм, образец которого мы видим в Гури Мире Самарканда. Из перечисленных видов больше всего употребляли гранит и мрамор. Обработка камня для надгробий зародила не только новое ремесло, но и разделила профессию резчика надписей на две разных по искусству специальности: обработкой камня занялись одни, а текст надписей выбивали другие мастера. Так, на мраморном надгробии 915 г.х. (1509—1510) из кишлака Джуш Нурагинского района Самаркандской области выбито, что камень обработал мастер из Герата, а надпись выбил каллиграф из Нураги. Бывали и исключения: один и тот же мастер со своим семейством обрабатывал надгробие и выбивал текст. Однако, об этом можно только догадываться, ибо авторы текста не оставили об этом никаких записей.

Переход к обработанным камням не был всеобщим и повсеместным, так, в Кухистане вплоть до XIX в. продолжали употреблять естественный необработанный материал — кайраки, ибо этот вид камня был доступен легко и бесплатно. Кроме того, мастера и жители продолжали древние обычай своих предков.

Наоборот, в Самарканде, Ура-Тюбе и других городах согласно датированным текстам и наличие обработанных камней, свидетельствует о начале перехода к обработанным камням в XIV в. К сожалению, надгробия этого столетия очень редки, что может свидетельствовать о том, что этот обычай в XIV в. еще не стал всеобщим. Да и мастеров по обработке камня, очевидно, было не много. К этому следует учесть время господства монголов, преследование ими представителей местных мастеров и интеллигенции. Господство монголов отрицательно сказалось и на переписку рукописных книг. Если проанализировать наличие рукописей — письменных памятников по всем видам средневековой науки, то рукописи, составленные в XIV в., насчитываются единицами.

Анализ десятков и сотен надгробных камней, просмотренных нами на кладбищах городов и сел Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, а также опубликованные другими авторами в разных регионах, показывают, что форма камня и текст эпитафии были непостоянными и менялись почти в каждом столетии. Разумеется, отклонения от общепринятых форм имели место, но их немного и не они играли главную роль в профессии ремесленника.

В первую очередь следует вернуться к вопросу о времени установления эпитафии на искусство обработанных камнях. Дело в том, что определение времени этого обычая XIV веком должно являться условным или временем повсеместного отказа от кайраков и перехода к обработанным камням. Такой вывод напрашивается наличием нескольких обработанных надгробий более раннего времени. Так, надгробие с красивой куфической надписью по краям и насхом внутри михрабо-видной фигуры хранится в музее г. Мазари-Шариф, куда была доставлена из мазара Джавонмарди Кассоб, что в г. Балхе. Надгробие было установлено на могиле шейха Али б. Ахмеда б. Аль-Ислама, скончавшегося в 598 г.х. (1133–1134)¹³⁸. Печерк надписи, плоско обработанная форма камня, отдельные элементы резьбы на камне (ниша михраба, колонны и пр.) напоминают фрагменты надгробного камня, установленного на могиле Султана Махмуда (999–1030) в г. Газни. В этом же городе, около мазара Имама Ахмада Хаддод, было обнаружено надгробие, установленное на могиле женщины по имени Муниса, дочери Ходжи Сокия Синстани. К сожалению, в работе афганского ученого отсутствуют описание и фото

¹³⁸ Мухтаров А. Позднесредневековый Балх. Душанбе, 1980, с. 90.

эпитафии, датированные месяцем сафар 599 г.х. (октябрь–ноябрь 1202)¹³⁹.

Обращает на себя внимание факт обнаружения этих трех надгробий XII – начало XIII вв. с куфической надписью на территории современного Афганистана. В Кухистане первая куфическая надпись (на Кайраке) датируется XI веком¹⁴⁰. Правда, красота почерка кухистанского резчика уступает балхскому и газнийскому мастерам.

Остановимся на конкретных формах надгробных камней, которые были осмотрены и изучены нами на протяжении более 40–летней нашей научной деятельности по собиранию и изучению эпитафии.

О надгробных камнях XIV в. наши сведения весьма скучные. Одно из надгробий, обнаруженное среди виноградников и пахотной земли пригородного Ура-тюбинского селения Махаллы Яси датируется 737 г.х. (1336–1337). Однако, первая цифра "семь" по-арабски можно прочитать и "девятъ", тогда надгробие можно датировать 937 г.х. (1530–1531). Форма камня – "санги сандук", больше напоминает надгробие XVI в. Если вторая дата соответствует действительности, то время составления эпитафии совпадает со временем строительства известного медресе Абдулатиф Султана в г.Ура-Тюбе. Это было время расцвета этого города, когда здесь правили шейбанидские царевичи.

Надгробия XV в. обнаружены во многих регионах Средней Азии – и по форме, и обилию текста они почти что похожи друг на друга.

Например, самое старое надгробие из мазара Бобо-Таго, что на окраине гор. Ура-Тюбе, датирован 825 г.х. (1421–1422). Это обработанный гранит состоящий из трех частей. Нижняя часть более плоская и шире на 4 см на все четыре стороны, чем верхняя, основная часть. На торцовой части камня тексты – стихи, выбитые на двух равных рядах крупным насхом. На двух торцах камня также выбиты тексты, но в три ряда. На одной из торцов камня прослеживается имя усопшего (или ушедшей) и дата смерти. Третья, верхняя часть камня, как бы венчает ее и сплошь покрыта кораническим текстом. Она на несколько сантиметров (5 см) уступает от средней части на все четыре стороны. В целом каменотес сумел придать граниту привлекательную красивую форму. Однако, рельефная над-

¹³⁹ Шейх Мухаммад Ризо
с.51 и 213.

(Надгробные надписи Газни), Кабул, 1346/1967,

¹⁴⁰ Мухтаров А. Эпиграфические памятники Кухистана, кн.1, с.23, с.213.

Наоборот, в Самарканде, Ура-Тюбе и других городах согласно датированным текстам и наличие обработанных камней, свидетельствует о начале перехода к обработанным камням в XIV в. К сожалению, надгробия этого столетия очень редки, что может свидетельствовать о том, что этот обычай PDF Compressor Free Version стал всеобщим. Да и мастеров по обработке камня, очевидно, было не много. К этому следует учесть время господства монголов, преследование ими представителей местных мастеров и интеллигенции. Господство монголов отрицательно сказывалось и на переписку рукописных книг. Если проанализировать наличие рукописей — письменных памятников по всем видам средневековой науки, то рукописи, составленные в XIV в., насчитываются единицами.

Анализ десятков и сотен надгробных камней, просмотренных нами на кладбищах городов и сел Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, а также опубликованные другими авторами в разных регионах, показывают, что форма камня и текст эпитафии были непостоянными и менялись почти в каждом столетии. Разумеется, отклонения от общепринятых форм имели место, но их немного и не они играли главную роль в профессии ремесленника.

В первую очередь следует вернуться к вопросу о времени установления эпитафии на искусство обработанных камнях. Дело в том, что определение времени этого обычая XIV веком должно являться условным или временем повсеместного отказа от кайраков и перехода к обработанным камням. Такой вывод напрашивается наличием нескольких обработанных надгробий более раннего времени. Так, надгробие с красивой куфической надписью по краям и насхом внутри михрабо-видной фигуры хранится в музее г. Мазари-Шариф, куда была доставлена из мазара Джавонмарди Кассоб, что в г. Балхе. Надгробие было установлено на могиле шейха Али б. Ахмеда б. Айлам ал-Ислама, скончавшегося в 598 г.х. (1133–1134)¹³⁸. Печерк надписи, плоско обработанная форма камня, отдельные элементы резьбы на камне (ниша михраба, колонны и пр.) напоминают фрагменты надгробного камня, установленного на могиле Султана Махмуда (999–1030) в г. Газни. В этом же городе, около мазара Имам Ахмада Хаддод, было обнаружено надгробие, установленное на могиле женщины по имени Муниса, дочери Ходжи Сокия Синистани. К сожалению, в работе афганского ученого отсутствуют описание и фото

¹³⁸ Мухтаров А. Позднесредневековый Балх. Душанбе, 1980, с. 90.

эпитафии, датированные месяцем сафар 599 г.х. (октябрь–ноябрь 1202)¹³⁹.

Обращает на себя внимание факт обнаружения этих трех надгробий XIV – начало XVI вв. с куфической надписью на территории современного Афганистана. В Кухистане первая куфическая надпись (на кайраке) датируется XI веком¹⁴⁰. Правда, красота почерка кухистанского резчика уступает балхскому и газнийскому мастерам.

Остановимся на конкретных формах надгробных камней, которые были осмотрены и изучены нами на протяжении более 40-летней нашей научной деятельности по собиранию и изучению эпитафии.

О надгробных камнях XIV в. наши сведения весьма скучные. Одно из надгробий, обнаруженное среди виноградников и пахотной земли пригородного Ура-тюбинского селения Махаллы Яси датируется 737 г.х. (1336–1337). Однако, первая цифра "семь" по-арабски можно прочитать и "девять", тогда надгробие можно датировать 937 г.х. (1530–1531). Форма камня – "санги сандук", больше напоминает надгробие XVI в. Если вторая дата соответствует действительности, то время составления эпитафии совпадает со временем строительства известного медресе Абдуллатиф Султана в г.Ура-Тюбе. Это было время расцвета этого города, когда здесь правили шейбанидские царевичи.

Надгробия XV в. обнаружены во многих регионах Средней Азии – и по форме, и обилию текста они почти что похожи друг на друга.

Например, самое старое надгробие из мазара Бобо-Таго, что на окраине гор. Ура-Тюбе, датирован 825 г.х. (1421–1422). Это обработанный гранит состоящий из трех частей. Нижняя часть более плоская и шире на 4 см на все четыре стороны, чем верхняя, основная часть. На торцовой части камня тексты – стихи, выбитые на двух равных рядах крупным насечом. На двух торцах камня также выбиты тексты, но в три ряда. На одной из торцов камня прослеживается имя усопшего (или усопшей) и дата смерти. Третья, верхняя часть камня, как бы венчает ее и сплошь покрыта кораническим текстом. Она на несколько сантиметров (5 см) уступает от средней части на все четыре стороны. В целом каменотес сумел придать граниту привлекательную красивую форму. Однако, рельефная над-

¹³⁹ Шейх Мухаммад Ризо (Надгробные надписи Газни), Кабул, 1346/1967, с.51 и 213.

¹⁴⁰ Мухтаров А. Эпиграфические памятники Кухистана, кн. I, с.23, с.213.

пись умелого резчика сохранилась посредственно, текст большие всего пострадал в верхней, третьей части камня и по торцам. Настоящая эпитафия является образцом эпиграфического памятника первой четверти XV в. а злегия может оказаться источником для изучения устного народного творчества этого времени или неизвестного Ура-Тюбинского лирика¹⁴¹.

PDF Compressor Free Version

Такой же формы надгробия встречаются во многих кладбищах городов Самарканда, Шахрисабза и Китаба. Так, на территории селения Варганза Китабского района нами была раскопана возвышенность под названием Мазори Лунда. Под землей оказалось несколько надгробий XV–XVI вв. и осколки несохранившихся надгробий. Одно из них, датированное XV в., по форме похоже на вышеописанное уратюбинское, также датированное XV в. Разница между ними в следующем: нижняя часть, придающая устойчивость камню при ее установлении на землю в варганзинском отсутствует. Вторая, плоская поверхность камня сплошь покрыта текстом в три ряда (в уратюбинском – два ряда). Надгробие как и Ура-Тюбинское венчается каменной “подушечкой”, сплошь покрытой кораническим текстом. Между двух описанных частей камня выбит орнамент типа “занджира”¹⁴². Сопоставление двух этих надгробий, а также такого же времени камней из других мест, показывают, что в XV в. настоящая форма камня была общепринятой на обширном регионе, включая северную часть современного Афганистана.

В XVI в. форма надгробия несколько видоизменяется. Верхняя подушка “исчезает”. Поверхность камня обрабатывалась, ровная. Она покрывалась орнаментом или михрабо-подобной нишей. Краткие коранические тексты или имя бога выбивались над михрабной нишней или под ней.

Основная часть текста, зачастую состоящей из стихов, покрывала поверхность камня с двух сторон. Дата надписи выбивалась в нижней торцовой части камня, а имя усопшего в изголовье. Верхняя часть камня как бы свисала над остальной частью, напоминая крышку саркофага или сундука. Под “висячей” частью камня выбивались красивые орнаменты типа “занджира” или “михрабчиков”. В целом, надгробие

¹⁴¹ Фото надгробия опубликовано. См. Мухтаров А. О работе археографического отряда в 1974–1980 гг. Археологические работы в Таджикистане / № : XIX, Душанбе, 1986, с.461.

¹⁴² Там же, с.452–454.

напоминало форму сундука, возможно, поэтому такая форма получила название “санги сундук”.

Для XVI в. характерно и надгробие с так называемой “подушечкой” наверху. Однако, верхняя часть подушечки из овальной превращается в остроконечную, бѣз текста эпитафии или коранического изречения. Такие остроконечные надгробия стали устанавливать преимущественно на могилках женщин и камень стал называться “гаҳворасанг”, т.е. по форме она стала напоминать детскую люльку (гаҳвора). Одно из таких остроконечных женских надгробий на территории кладбища Ходжа Ахрап в Самарканде имеет следующие размеры: общая высота 63 см из них высота “подушечки” – 12 см, ширина камня 20 см, из них “подушечки” – 11 см, общая длина надгробия 1 м 05 см. Она была установлена на могиле некой Хадичи Султан, дочери Ходжи Мумина. У надгробия не сохранилось даты, но по форме, размерам и обилию стихов – элегии на таджикском языке, может быть датировано концом XV в.

Многие надгробия покрыты текстом не сплошь, как в XV в., а своего рода бордюром по краям. При этом имя усопшего и дата смерти выбиты на торцах¹⁴³. Главная отличительная сторона надгробий XV–XVII вв. замечается в том, что все тексты выбиты крупными буквами и рельефно. Кроме того, размеры надгробия в XVI в. меняются: оно удлиняется, соответственно, глыба незаметно утолщается на несколько сантиметров.

Увеличение формы камня, так называемого “санги сундука” более заметно в XVII в. В связи с этим надгробный камень тяжелел, увеличивался его вес и перенос камня от мастерской до места назначения, особенно через надмогильных холмиков, с нишами внутри (так называемого лаҳада), оказался небезопасным. Поэтому мастера нашли выход из положения. Они выдолбили камень с нижней, противоположной стороны, превращали его в своего рода каменное корыто. Камень получался пустотельным. Такая работа не только облегчала надгробие, но и придавала ему устойчивость на нервной поверхности намогильного холмика.

Одно из таких надгробий в перевернутом положении оказалось на кладбище Ходжа Ахрора в Самарканде. Оно датировано 1040 г.х. (1630–1631) и имеет следующие размеры: длина 2 м 10 см, высота 62 см и ширина 45 см. Размеры

¹⁴³ Там же, см. также фото надгробия, с.454–455.

внутреннего углубления для его облегчения: глубина 39 см, ширина "корыты" 28 см и ее длина 1 м 90 см. При этом мастер не обращал внимание на пропорциональное расположение выдолбленной внутренности камня. Так, с одной стороны PDF Compressor Free Version стенки оставлена 7 см, с другой 9 см, верхняя и нижняя стенки равняются 8 см. Разнообразная толщина стенок заключается в том, что для каменотеса главное было не пропорциональное углубление внутренности, а ее облегчение для переноса или транспортировки.

Так как "пустотелая" яма могла не выдержать тяжелые надгробия, то под ними стали приспособливать подушечки во всю её длину, как это видно на эпитафии XVI в. из кишлака Бойкишлок¹⁴⁴. Больше всего под надгробные плиты приспособливали плоско и грубо обработанные камни с четырехугольным отверстием на одном краю. В это отверстие вставляли нижний конец надгробия, который по своему размеру было уже своей верхней части. Эти приспособления применялись специально для плоских надгробий (типа тахтасанг), которые устанавливали (обязательно) на попа. Образцы этих каменных подставок сохранились на разрушенных могилах старых кладбищ Самарканда. Например, надгробие на кладбище Шохи Зинда, установленное на могиле ученого Амир Шарафаддина Усмана, датированная 1596 г. имеет следующие размеры: высота 83 см., ширина 43 см. при 15 см. толщине, а нижний конец её, который должен был вставляться на каменную подставку с отверстием, (имеет размеры 20 см. в высоту и 23 см. в ширину).

Все встретившиеся нам подставки по своей форме почти что одинаковые, но их размеры зависели от возвышающихся над ними каменных глыб типа тахтасанг.

Каменные подставки встретились нам, кроме кладбища Шохи Зинда, и на территории кладбища Ходжа Ахрора и др. Все они предназначены для закапывания ниже могильного холма. При этом другая сторона подставок несколько утолщенная чем её конец с отверстием, как бы служила своего рода отвесом для возвышающейся на другом её конце плоской, но высокой глыбы.

Другое надгробие XVII в., установленное на могиле известного правителя Самарканда Ялангутшибия в Дахбеде, датированное 1066 г.х. (1655–1656). Оно имеет длину 1 м. 72 см., ширину 36 см. и высоту 44 см.

¹⁴⁴ Фото этого надгробия см. Мухтаров А. О работе археографического отряда в 1974–1980 гг. АРТ, №XIX, 1979, Душанбе, 1986, с.470.

Примерно таких же размеров (1 м. 80 см. высота x 50 см. ширина и 35 см. высота) с прекрасным почерком сульс и куфи, две эпитафии сохранились на территории Кабристони Кухна, кишлака Камонгарон Ургутского района, датированная 20 месяца гаджаб 844 г.х. (15 декабря 1440) и на территории кладбища Октошбобо на территории Бой Кишлака того же района. Здесь сохранились 12 надгробий типа санги сандук и два типа гахворасант. На самом большом надгробие из последнего пункта удалось разобрать имя Амирзода Бобосуфи, сын Мирзо мир Бобо. Оно украшено красивым фигураобразным орнаментом, с двумя углублениями. Они служили для "лечения" детей от коклюша. В эти углубления наливали воду (или скапливалась там дождевая вода) и ложкой поили больного ребенка.

В местности Ходжа Рушной Бобо, что на территории Бахштеппа, по левой стороне дороги Самарканд—Пенджикент, сохранилось несколько надгробий разных времен от кайраков XII—XIII вв. до надгробий XIX в. Одно из надгробий, датированное 867 г.х. (1462). Его размеры: длина 1 м. 18 см., ширина 22 см. и высота 30 см. На территории кладбища Говшер, что на окрестностях Самарканда, надгробие, установленное на могиле женщины по имени Фотимахон, дочери Ходжа Фазли, датировано 846 г.х. (1442—1443). Оно имеет в длину 1 м. 05 см., в ширину 22 см. и в высоту 27 см. Примерно такие же размеры имеют надгробия этого времени из Ура-Тюбе, Пенджикента и др. мест.

Сопоставление размеров этих надгробий с текстом показывает, что резчики сократили текст эпитафии, но увеличили размеры камня. При этом красота почерка сохранилась, но надгробиям была придана более красивая конфигурация и вид путем нанесения изящных растительных и геометрических орнаментов. Каждое прекрасно обработанное и установленное на могиле надгробие украшало не только безжизненные, не привлекательные могильные холмики, но в наши дни могут украшать любой музей истории искусством каллиграфии и орнаментики.

Мастера—каменотесы настолько были увлечены своей профессией и приятию камню определенной красоты, что некоторые надгробия устанавливались на могиле усопшего без какого-либо текста. Так, в центре Балха сохранилось несколько надгробий разных времен. Одно из них, прекрасно орнаментированное, по своей длине и размерам может быть

датировано XVII в. и было установлено на могиле неизвестного лица¹⁴⁵.

Другое надгробие без текста оказалось недалеко от кладбища Ходжа Ахрар по улице Оголик, дом 24. В жилом дворе при планировке была обнаружена сагана, состоящая из двух комнат, наверху из красного кирпича. Во второй комнате этого надземелья оказалось два надгробия типа санги сандук. На одном надгробии (1 м. 55 см. и высотой 47 см.), короткая надпись выбита на верхней плоскости камня. Для устойчивой опоры на землю нижняя часть камня на высоте 10 см. выступает с двух сторон основания по 3 см.

Другое надгробие рядом с ней без этого основания и по длине на 10 см. короче первой. Оно не имеет текста, но с орнаментом. По форме оба эти надгробия напоминают продукт мастеров XVII в.

Два надгробия без текста сохранились на кладбище у кишлака Сайрон, Байсунского района республики Узбекистан. Одно из них имеет в длину 2 м. 20 см., при высоте 56 см. Надпись заменена фигурными михрабовидными орнаментами¹⁴⁶.

Надгробия без текста и относимые к XVII в., встречались нам и на территории других городов и районов Средней Азии. Такого рода надгробия напоминают первоначальные обычай в исламе, когда устанавливали кирпичики без текста, но с орнаментом, с единственной целью пометить могилу своего ближнего.

Орнаментированные надгробия XVII в. и более позднего времени, подлежат специальному изучению историков и искусствоведов на будущее.

Несколько слов о детских надгробиях – кайраках. Их не много, но в разных "концах света" они встречаются и имеют примерно такую же форму, как и надгробия для взрослых. Разница между ними в размерах камня. Надгробия для детей были в более уменьшенном (миниатюрном) виде. Их можно узнать по тексту элегии, ибо она сочинена и выбита от имени родителей, чаще всего отца. Кроме того, на некоторых надгробиях указаны их возрасты. Детское надгробие внутри маузара Мухаммад Башоро в кишлаке Мазари Шариф Пенджикентского района было установлено на могиле 9-летнего ребенка. Такое же мраморное надгробие типа санги сандук

¹⁴⁵ Фото надгробия см. в книге Мухтарова А. Позднесредневековый Балх, с.88.

¹⁴⁶ Фото надгробий см. Мухтаров А. О работе археографического отряда в 1974–1980 гг., с.459.

было установлено на могиле тоже 9-летнего мальчика, похороненного в мазаре Ходжа Пиёда у известного памятника Нух Гумбаз, около Балха¹⁴⁷. Его звали Ходжа Хамид. Он скончался в 1578 г.

Большое число детских надгробных камней оказалось на территории кладбищ г. Самарканда и его окрестностей. В мазаре Ходжа Абдуни Берун небольшое надгробие (длиной 47 см., высотой 23 см. и толщиной 13 см) было установлено на могиле девочки по имени Ойбиби, дочери Джоми, в 1020 г.х. (1611–1612). Арабские слова “Субхан ал-милк” вырезаны четыре раза на каждой из четырех сторон надгробия.

В мазаре Ходжа Абдуни Дарун в нише айвана было сложено шесть надгробий, одно из которых датировано 836 г.х. (1432–1433). Оно имеет 70 см. в длину и 19 см. высоты, при 20 см. толщины. Другое надгробие рядом с ним имеет всего 46 см. длины, при 21 см. высоты и 18 см. толщины. Оно не имеет даты.

Увеличение размеров памятников XVII в. оказало влияние и на детские надгробия. Так, надгробие 1011 г.х. (1602–1603), установленное на могиле некоего Шахмурада, сына Мухаммада, имеет 78 см. длины при 18 см. высоты и 17 см. толщины.

Еще один вид камня мы находим на территории кладбищ Ходжа Ахрора и Ходжа Абдуни Дарун в Самарканде. Это куполовидно обработанный мрамор, высотой 50–60 см. Внутри камня выдолблена и образована ниша без всяких надписей и орнаментов. Распространение этих кладбищ не дали желаемых результатов, потому что обычай их использования на кладбищах оказалась давними и позабытыми.

На наш взгляд эти красиво и фигурно обработанные камни служили для установки чирагов (свстильников) или свечей на могиле усопшего в первые дни после похорон. Этот обычай, очевидно, был присущ более зажиточным людям, ибо заготовка таких камней с нишами требовали немалых расходов, которые были не под силу многим. Поэтому они так редко попадаются на кладбищах и только г. Самарканда.

Выше перечисленные надгробные камни XV–XVII вв. по форме и размерам были почти что стандартными, общепринятыми на обширном регионе Центральной Азии. Наряду с ними местами попадаются такие формы надгробий, которые

¹⁴⁷ См. Мухтаров А. Позднесредневековый Балх, с. 73.

являются редкими или в единственном виде из числа обнаруженных нами.

К редким формам надгробного камня следует отнести каменную глыбу из кладбища Ходжа Абду Берун в Самарканде. **PDF Compressor Free Version** Могильный земельный холмик с вытянутой в длину на 1 м. 86 см., с остроконечной поверхностью, высотой 51 см. и шириной у основания 38 см. Надгробие было установлено в месяце зулхиджа 707 г.х. (май–июнь 1308). Надписью покрыты обе стороны камня и верхняя торцевая часть. Текст разобрать невозможно из–за плохой поверхности камня, покрытого сорняками.

Другое, необычной формы надгробие, сохранилось на упомянутом мазаре Бахшеппа, на территории колхоза Улугбек, бригады №9, в 10 км. от Самарканда. Эта местность также называется Октош Бобо, была покрыта лесом и кустарниками. В 1966 г. землю очистили от сорняков и решили посеять хлопок. Под землей был обнаружен причудливая камень нестандартной формы, напоминающий тумбочку высотой 75 см. и шириной 40 см. Верхняя, четырехугольная поверхность квадратной формы, размером 27x40 см., с обратной стороны ширина камня суживается с 27 до 20 см. в нижней своей части. Текст гласит: "Это могила Амир Мухаммад Султана сына Амира Язана. 803 г.х. пятого месяца раджаб" (18 февраля 1401). По дате видно, что покойник был современником Тимура (1370–1405).

Любопытна так называемая лицевая сторона камня. На ней просматривается почти что квадратная рамка с кругом по середине, какой–то не разбираемый знак, может быть буквы, куфическая надпись с именем бога. Под этой загадочной формой изображения вырезаны два кружочка, которые друг от друга отделяются небольшим углублением, вырезанным в виде черточки. В целом, на первый взгляд, настоящая композиция напоминает чуть ли не человеческое лицо с двумя глазами и носом.

Эти нестандартные и необычные формы надгробия подлежат специальному изучению и сопоставлению с таковыми из других регионов не только Центральной Азии.

Кроме санги сандука и гахворасанга более распространенной формой надгробий были плоские—тахтасанги преимущественно изготовленные из прочного мрамора. Больше всего эти формы надгробий сохранились на территории кладбища Ходжа Ахрора в Самарканде. Их устанавливали

вали на попа и на вышеописанных каменных подставках с четырехугольным отверстием на одном конце.

Этот вид надгробия как бы восстановил ту форму, которая была распространена в XII в. и, о двух из которых (из музея г. Мазари Шариф¹⁴⁸, г. Газни) речь шла выше. Чтобы представить форму такого вида надгробия, проведем описание тех из них, которые нами были осмотрены и сняты эстампажи на территории названного кладбища.

Высота тахтасанга на могиле Ходжа Ахрора – 2 м. 40 см., ширина 81 см. и толщина – 16 см. Текст надгробия занимает место по поверхности 1 м. 50 см., в ширину 45 см. Остальная часть камня покрыта 19 строками текста и красивым орнаментом. Размеры других мраморных надгробий по соседству с могилой Ходжа Ахрора почти что одинаковые: 1 м. 40 см. или 1 м. 43 см. по высоте, при ширине 50 см. толщине 9 см., т.е. толщина и ширина камня зависела от его высоты. Характерным для надгробия типа тахтасанг – это чередующиеся с текстом и бесподобно красивые орнаментом, ими окаймлены и текст эпитафии. На обратной стороне тахтасанга чаще всего куфическим почерком или сульсом выбиты краткие коранические тексты и орнаменты с михрабовидной нишней. Верхняя часть такого надгробия также напоминает форму михраба.

Все просмотренные нами такого типа тахтасанги не старше XVII в. Для этого столетия и для XVIII в. из других районов – Бойсана, Китаба и др., характерны преимущественно плоские камни, возвышающиеся над землей на 60–70 см. На этих камнях тексты эпитафии коротки. Они нанесены по краям камня с обеих сторон или же на самой верхней части. При этой форме каменотёсы и резчики как бы съеконимили и камень и текст. Например, на такого вида надгробие из местности Боботаго гор. Ура-Тюбе выбито только имя усшедшего, его отца и год смерти: “Сонлибой, сын Ниеза Хафиза год 1276 (1859–1860)”. Примерно такого короткого содержания надписей наносили и на надгробиях XIX в. Например, на надгробии 1280 г.х. (1863–1864) из Канибадама, крупными не очень красивым почерком рельефно выбито: “Это могила Бегмухаммада, сына Турдибая Юзбоши”¹⁴⁸.

Помимо всего этого в XIX в. существенно изменились формы надгробий. Если в XVII–XVIII вв. надгробия как бы возвышались над могилами, то в XIX в. они лежали почти что плоским. Так выше упомянутое надгробие из Канибадама при

¹⁴⁸ Данное надгробие ныне хранится в фонде отдела истории средних веков и нового времени Института истории АН Республики Таджикистан.

свой длине в 1 м. 40 см. имеет всего 18 см. ширины на поверхности и 9 см. толщины в нижней своей части. Если такого рода камни разрезать поперечно, то они напоминали букву "Т". Поэтому их можно было только положить на поверхность могилы. Тексты на них занимали не большое место. Выше упомянутый текст занимает в длину всего 1 м. 14 см.

PDF Compressor Free Version

Другой пример. На описанной нами форме камня из кладбища кишлака Сужина, Пенджикентского района выбиты следующий текст: "Рахмонкул сын Муродмухаммада, сын Рахмонкула", 1269 г. х. (1852–1853).

Такого же краткого содержания надписи, без коранического текста и без каких-либо сожалеющих элегий (что было присуще в прошлых столетиях) в XIX в. встречаются и на территории других областей. Изучение форм и надписей на камнях напрашивает вывод о том, что в XVIII–XIX вв. в составлении эпитафии господствовали упадок этого прекрасного искусства. Это были только памятные надгробия, устанавливаемые для того, чтобы не потерять могилу своих близких.

Любопытно отметить, что по наблюдениям М. Нейматовой на Кавказе, в частности в Азербайджане, начиная с XVIII в. в области искусства также наблюдается застой, вызванный экономическим и политическим кризисами. Памятники этого времени до нас дошли немногие¹⁴⁹.

На других, снятых нами эпитафии текст занимает еще менее места, чем описанный, ибо они выбиты более мелким почерком.

Следует подчеркнуть, что надгробия XIX в. настоящей формы, устанавливаемые на могилах женщин, по своим размерам уступают мужским, а детские – женским надгробиям.

В историческом плане, т. е. по своему содержанию бедность текста эпитафии данного столетия не много донесли сведений об усопших, как первоклассные исторические источники, по сравнению с надгробными кайраками XI–XVII вв.

Тексты на надгробиях XIX в. матерами-резчиками на-носильность преимущественно рельефно.

Еще об одной форме надгробных стел стоит остановиться. Это надгробный называется санги остана, т. е. ступенчатый намогильник. Такая форма встречается не только на территории Средней Азии, но и Афганистана и Индии. Надгробие

¹⁴⁹ Нейматова М. С. Мемориальные памятники Азербайджана. Баку, 1981, с. 5.

может состоять из нескольких ступеней цельного камня (посредственный образец такого камня без текста хранится в музее Рудаки в гор. Пенджикенте) или собранные из разного по размерам обработного камня, вставленных друг над другом. Образец такого надгробия и на территории кишлака Пушинг Дангаринского района, Хатлонской области.

Так, надгробие типа остона состоящее из трёх частей, сохранилось на Самаркандском кладбище Ходжа Абдуи Дорун. Общая его высота 60 см., ширина нижней части 25 см., второй средней части — 21 см. и последней верхней части 14 см. Последняя часть высотою 20 см. округлена, общая длина надгробия 1 м. 47 см. Настоящее надгробие было установлено на могиле женщины. К сожалению, полное её имя и дату надписи разобрать не удалось.

Самым внушительным надгробным сооружением является могила типа "дахма" или "сагана". Это целое архитектурное сооружение. Так, дахма хонаки Ходжа Абдуи Берун составляет 7 м. 40 см. в длину и 5 м. 55 см. в ширину. Она в хорошем состоянии и датируется XVI–XVII вв.

Одна из видов дахмы называется "тахти хоб" /дословно "tron для сна" или просто кровать/. Настоящее сооружение воздвигался на каменных капителях, колоннах из кирпича или на высоком постаменте. По четырем углам этой почти квадратной могилы, устанавливали или была пристроена колона из камня или ганча.

Прекрасный образец, целое сооружение этого рода, надгробные памятники сохранились в гурхоне мавзолея Сайд Алоуддина (XIV в.) в Хиве, в мавзолее Хаким ат–Термизи (начало XV в.) в Термезе и др.¹⁵⁰.

Ещё об одной форме надгробных стел стоит остановиться. Они не имеют текста, которые заменяют разные фигуры и орнаменты, нехарактерные для мусульманских захоронений. Скопление такого рода надгробий было обнаружено нами на одной фамильной кладбище между городами Сарикул и Шибирган на Северном Афганистане¹⁵¹. По нанесенным на полтора десятка обработанных надгробий камней разнообразных знаков и орнаментов, мы разделили их на четыре типа:

¹⁵⁰ Пугаченкова Г.А. Средняя Азия. Справочник–путеводитель. Лейпциг, 1983, №259, 290.

¹⁵¹ Подробно об этих надгробиях см. Мухтаров А. Эпиграфические памятники Гузганана (Северный Афганистан). Прошлое Средней Азии. Душанбе, 1987, с.205–217.

1. Надгробья с плоской поверхностью, на которой вырезаны разнофигурные глубокие геометрические орнаменты; 2. Сравнительно низкие надгробья с крупной резной фигурой на плоской поверхности и небольшим орнаментальным выступом над верхней частью камня; 3. Надгробья, на поверхности которых вырезаны разные фигуры, каждая из них выступает на 2–3 см. над плоской частью камня; 4. Надгробья с изображением горного козла.

Высота всех их колеблется от 80 см. до 1 м. 5 см. (над поверхностью земли), при ширине 33–37 см.

На них вырезаны наконечники стрелы размером 30 см. в высоту и 18 см. в ширину и разные другие фигуры. Предположительно они были датированы нами XVII–XVIII вв.

Аналогичные надгробия нигде в Средней Азии не обнаружены. Исключение составляют рисунки на гробницах, обнаруженные в XIX в. в Новопетровском укреплении на Манышлаке (северо-восточный берег Каспийского моря). В отличие от нами обнаруженных мангышлакские памятники кроме изображения имеют и надписи. На них высечены сабли, ружья, пики, монсты, ножницы и др. предметы, указывающие, вероятно, на ремесло покойника или на подвиг из его жизни¹⁵².

Надписи, с которыми были вырезаны и разные существа, находили и на Кавказе. Так, в селении Курах, одноименного района, имеется врезанная надпись на стеле стоящем перед входом в соборную мечеть и датируется 1356 г., где изображен лев и дракон¹⁵³.

На территории известного селения Кубачи на тимпане выбиты изображения льва, нападающего на свинью. Памятник разными авторами датирован по разному – XII–XIV вв.¹⁵⁴.

На территории Азербайджана сохранились надгробия с изображением инструментов кожевника, оружие из клейма и пр. На кавказских надгробиях имели распространение геометрические и растительные орнаменты и стилизованные под них эпиграфические мотивы всех видов почерка. Интересно отметить, что изображения на надгробиях мужчин и женщин

¹⁵² Труды Восточного отделения Императорского археологического общества, ч. I, Спб, 1855, с. 323.

¹⁵³ Эпиграфические памятники Северного Кавказа, ч. I. Надписи X–XVIII вв. Тексты, переводы, комментарии, введение и приложение Л.И.Лаврова, М., 1966, с. 118, 287.

¹⁵⁴ Там же, с. 127, 288.

отличались. Так, на мужских могилах встречаются изображения лошади, оружия, голуби, чёток, молитвенника, гребня, налейн (шлепанцы), сосуды для розовой воды, водолея и др. На могильных памятниках женщин высекались предметы украшений — бусы, браслеты, кольца, серьги, косметические принадлежности ¹⁵⁵, зеркало, флауны для сурьмы, гребни, ножницы и т.д.

PDF Compressor Free Version

Интересно отметить, что изображение фигуры оказалось под текстом надгробия, датированная 568 г.х. (1172–1173), вблизи речки Парешон в мавзолее Абусаъида в Иране. Под прекрасным почерком сулье выбит какой-то висячий предмет, напоминающий круглолобый кувшин с воронкоподобным горлышком и почти что таким же дном¹⁵⁶.

Разумеется, вышеупомянутые формы надгробных стел и обычаями нанесения текста эпитафии на них не исчерпываются нашими сведениями о надгробиях разных столетий и на разных регионах. Это только первая попытка обобщить наши наблюдения на протяжении более чем трёх десятилетий, посвященных сбору и изучению эпитафии на территории государств Центральной Азии.

Здесь мы не коснулись эволюции почеркового стиля по регионам, языка эпитафии, особенно места, господствующего в средние века арабского языка и притеснения его местными языками на эпитафиях. Эти вопросы требуют специального изучения, а вопрос о языке больше всего касается специалистов — языковедов.

В целом отметим, что средневековые эпиграфические мемориальные памятники, обнаруженные на территории Средней Азии важный источник по истории и культуре народов, населяющих эту территорию.

Созданные в рамках общемусульманской обрядности, они тем не менее сохранили черты местных домусульманских традиций. Это особенно ярко проявляется в формах надгробий, декоративном оформлении, антропономике, разных изображениях, зафиксированных в эпитафиях.

Всесторонний сопоставительный анализ памятников эпиграфики разных районов позволяет лучше представить глубинные процессы, происходившие в "мусульманской"

¹⁵⁵ Нейматова М.С. Мемориальные памятники Азербайджана (XII–XIX вв.) с.7; Она же. Каменная память веков. Баку, 1987. (на азербайджанском языке).

¹⁵⁶ Мусо Джурданни. Се санги бозёфтә аз Козрун. (Найдена трёх камней в Козруне). Жур. "Онида", 1993, №1–3, с.214, 222.

культуре, общность и различие культурных традиций различных народов, исповедующих ислам.

Кратко остановимся лишь на одном аспекте изучения памятников — языке эпитафий. Известно, что арабский язык играл в культуре мусульманских народов ту же роль, что и латынь в средневековой Европе. Основным языком текстов был арабский, как язык культа. Наиболее ранние эпитафии (конец VIII—XI вв.) содержат лишь арабский текст, приводящий основные сведения о покойном. Но постепенно в текстах, написанных по-арабски, появляются первоначально отдельные слова, а затем и фразы на местных языках. Наиболее ранняя надпись, содержащая несколько слов на таджикском языке, является эпитафия 1130 г., хранящаяся в Самаркандском музее. С середины XII в. прозаический текст на арабском языке завершается стихами, написанными на родном, таджикском. Эти строки придают большую эмоциональность сухому стандартному тексту, написанному по-арабски. С середины XIV в. в верховьях реки Зеравшан на камнях выбивают целые элегии на родном языке.

Изученный среднеазиатский эпиграфический материал XI—XIX вв. дает возможность проследить постепенное расширение использования родного языка в текстах эпитафий и сужение канонической части, написанной по-арабски. В Самаркандском музее имеется эпитафия 1253 г., текст которой полностью написан по-таджикски с включением отдельных арабских слов. В Киргизии обнаружен эпитафия 1224 г., полностью составленная на тюркском языке¹⁵⁷.

Стихотворные отрывки на фарси и азербайджанском языке появляются в арабоязычных эпитафиях Кавказа несколько позже — в XIV в.¹⁵⁸ В ряде случаев в них зафиксированы те же стихи, что и в эпитафиях Средней Азии. В эпитафиях Кавказа чаще использовались стихи классиков персидской литературы, а среднеазиатская эпиграфика сохранила образцы классической литературы и, по большей части, народной поэзии.

Изучение эпиграфических памятников Средней Азии свидетельствует о том, что даже в таком консервативном литературном жанре как эпитафия, нашел отражение процесс утверждения роли таджикского языка как часть борьбы за признание культурных достижений народов, принявших ислам.

¹⁵⁷ Джумагулов Г. Эпиграфика Киргизии. Фрунзе, 1982, №2.

¹⁵⁸ Нейматова М. Упомянутые работы.

“МУЗОКИР АЛ-АСХОБ” О МАВЗОЛЕЕ ГУРИ-МИР

О Малехо и его труде.

PDF Compressor Free Version

“Музокир ал-асхоб” (“Повествование о господах (поэтах)”) в востоковедческой науке стал известен 70 лет тому назад, благодаря статье А.А.Семенова об авторе “Таърихи Сайд Роким” (“История Сайд Рокима”)¹⁵⁹. По его словам, в фондах бухарской центральной библиотеки оказался экземпляр рукописи, относящийся ко времени ее автора. Автор этого сочинения Мухаммад Бади (псевдоним Малехо), сын Мухаммад Самарканди, родился в 1641, по другим сведениям в 1650 г.¹⁶⁰. Год смерти Малехо не установлен. Судя по тому, что в его сочинении события и биография поэтов доведены до 1700 г., можно предположить, что он скончался в первой половине XVIII в.

“Музокир ал-асхоб” более менее широко стал пользоваться учеными Узбекистана после 1940 г., то есть через 14 лет после публикации статьи А.А.Семенова о бухарском экземпляре этого сочинения.

При этом принято было считать, что рукописи этого ценного первоисточника сохранились немного – 8 экземпляров. Из них два экземпляра в фондах Ленинградского филиала Института востоковедения АН СССР (из которых одна дефектная), четыре экземпляра в фондах Институтах востоковедения АН Узбекистана и два других экземпляра в г.Душанбе¹⁶¹. Такое же количество приведено и в Таджикской Советской энциклопедии. К тому же добавлено, что в рукописных фондах за рубежом сочинений Малехо не имеется (автор статьи Хасанова З.). В действительности, кроме экземпляра, впервые использованного А.А.Семеновым, в Уз-

¹⁵⁹ Семенов А.А. К вопросу кто был автором “Таърихи Сайд Роким”. В сб. В.В.Бартольду, Ташкент, 1927, с.5.

¹⁶⁰ Мирзоев А. Таъкираи Малехо ва байзе масъалаҳои таърих. Жур. “Шарқи Сурх”, 1946, №1, с.29–35; Он же Малехо ҳамтун шеърфаҳои ва сухансанчи асри XVII Жур. “Шарқи сурх”, 1948, №2, с.36; Сайдиев С. Адабиети тоҷик дар асри XVII. Душанбе, 1985, с.77–83.

¹⁶¹ Мирзоев А. Боз як аддими мудими таъкираи Малехо. Жур. “Шарқи сурх”, 1961, №7, с.148.

бекистане оказалось пять экземпляров этого сочинения¹⁶². Одна из душанбинских рукописей была переписана с бухарского в 1929 г. Тем не менее она никем, кроме А. Мирзоева, не упоминается.

Кроме того, в Кабуле, в личной библиотеке известного афганского ~~PDF Compressor Free Version~~ покойного Моила Харави оказался еще один, более полный экземпляр, сочинения Малехо¹⁶³.

Установлено, что антология Малехо состоит из двух частей. В первой ее части события и биография поэтов до-ведены до 1692 г., а во второй — "Мулхакоте", до 1700 г. К сожалению, вторая часть рукописи имеется или сохранилась не во всех экземплярах этого сочинения. Тем не менее, в каталогах и в энциклопедии отсутствует описание каждой из ее частей, а вторая часть вообще не упоминается. К тому же, известные ныне в науке рукописи в большинстве своем не датированы. Одна из ташкентских рукописей (№2727) предположительно определена как современная автору. Так как год смерти Малехо не известен, то это может означать рукопись XVIII в.

Этот экземпляр рукописи, по мнению А. Мирзоева, является самым старым¹⁶⁴. Нам кажется, что кабульский экземпляр, датированный 1142 г.х. (1729–1730), по праву может быть принят самым старым из числа до сего времени известных рукописей этого труда¹⁶⁵. Кроме того, рукопись эта полная, без дефектов и состоит из 475 страниц.

Сочинение Малехо послужило литературным и историческим источником для работ ряда ученых Таджикистана и Узбекистана¹⁶⁶. Жизнь и литературная деятельность Малехо

¹⁶² Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР, т.1. Под редакцией и при участии А.А. Семенова. Ташкент, 1952, с.133–134.

¹⁶³ В 1985 г. со слов Моила Харави стало известно, что он свою библиотеку, включая труд Малехо, продал Государственному архиву Афганистана. После известных афганских событий, судьба этой ценнейшей рукописи остается неизвестной.

¹⁶⁴ Мирзоев А. Малехо ҳамтун шеърфаҳм ва сухнсанчи асри XVII, с.36.

¹⁶⁵ Библиотека Моила Хирави нами была просмотрена в 1972 г. и краткое сведение об этой рукописи было опубликовано в 1975 г. Тем не менее, в Таджикской советской энциклопедии и в других работах о Малехо эти сведения не учитывались (См. Мухтаров А. "Аз шин тирихи кӯҳӣ". Душанбе. Из-во "Ирфон", 1975, с.12).

¹⁶⁶ Мирзоев А. Сайидо ва мақоми ӯ дар тирихи адабиети тоҷик. Сталинобод, 1947; Гулямов Я.Г. К вопросу о традиции архитектурных ансамблей в городах Средней Азии XV в. Сб. "Великий узбекский поэт". Ташкент, 1948, с.146.

стали объектом специального исследования¹⁶⁷. Он занял достойное место в истории таджикской литературы XVII в. Один из исследователей его творчества С.Саъдиев пишет, что в своих исследованиях он использовал ташкентский экземпляр под №58/1, ~~PDF Compressor Free Version~~ и современным автору экземпляром сочинения Малехо является определенно вышеупомянутая рукопись под №2727. Рукопись под №58/1 переписана более чем через 150 лет после ее составления в 1274 г.х. (1857) и является неполной. В частности, об этом экземпляре написано: "Многие листы в середине были утрачены и дописаны позднее черными и лиловыми чернилами"¹⁶⁸. Непонятно, по какой причине С.Саъдиев выбрал для своей монографии деффектный экземпляр?

Еще один вопрос заслуживает внимания при изучении сочинений Малехо. Это разные цифры о числе поэтов, которых автор привел в своем труде. А.Мирзоев в своей статье, опубликованной в 1940 г., пишет о 170 поэтах. В 1948 г. он написал, что Малехо привел сведения о 160 поэтах Мавераннахра и Ирана. В его статье за 1961 г. речь идет о 166 поэтах, в основной части сочинения и 37 поэтах в "Мулхакоте"¹⁶⁹. С.Саъдиев определил, что в первой части труда Малехо приведены сведения о 165 поэтах, из которых 56 человек были из Ирана.

Разнообразные сведения о числе поэтов в разных экземплярах труда Малехо может свидетельствовать о недостаточной изученности этого сочинения. С другой стороны, это может означать то, что настоящая антология имеет несколько вариантов. Это видно из следующих фактов.

Кратко пересказав содержание сочинения Малехо, С.Саъдиев отметил, что во второй его части не соблюден определенный порядок и та структура, которая была принята в первой ее части. Далее он от имени Малехо пишет, что во второй части – "Мулхакоте" сведения приведены в основном о молодых поэтах и любителях поэзии. В изученном нами экземпляре этот вывод не подтверждается. Например, в предисловии ко второй части кабульского экземпляра автор написал: "... мухаррирро чунин руй дод, ки бъзье ки дар ин "Мулхакот" сабт шуд, сони ул-хол мулокот афтодааст", т.е. о

¹⁶⁷ Саъдиев С. Адабнеги тоҷик дар асри XVII. с.72–103.

¹⁶⁸ Собрание восточных рукописей. АН Узб. ССР. т.1. с.134.

¹⁶⁹ Мирзоев А. Муҳимтарин сарчаҳман таърихи адабнеги асри XVII. Жур. "Садои ширқ", 1940, №5, с.21.

некоторых лицах, которые включены в "Мулхакоте" (я) встречался после (завершения первой части своей работы).

Далее автор продолжил: "Ин мухлиси хакири кам аз китмири, дар ин кор пешниходи хотири хатирро кард, ки хар кадом шонир ба хотир бештар хутур кунад ва ҳар мавзуне, ки аввал ҳамсүхбат гардад ва ҳоли ҳарки бештар маълум гардад, ҳоҳад навиши". Чун Ҳоҳик (наси ҳамдигар) шуда буд, бинобар он "Мулҳакот" ном ниҳода шуд ва саводи ин мидод дар таърихи ҳазору саду се буд".

То-есть, для составления второй части своего сочинения принял соответствующий порядок, исходя из того, что с кем раньше имел встречу и беседовал, о нем больше чем у других доступно было сведений и пр. Каждый раз автор вносил своему труду новые сведения о поэтах. Она, вторая часть, и была названа "Мулҳакот" (Добавление, дополнение). Малехо, по его словам, приступил к составлению второй части в 1103 г.х. (1691–1692), т.е. спустя три года после завершения первой его части. Заслуживает внимания и то, что если первая часть "Музокир ал-асхоб" была завершена в сравнительно короткие сроки – в течение двух лет, то над второй частью автор потрудился более восьми лет.

В "Мулҳакоте" описаны жизнь и творчество и тех лиц, которые жили в 1111 г.х. (1699–1700). Это и понятно. Для написания первой части своего труда Малехо собирал материал на протяжении многих лет, а для второй части – по мере нахождения необходимых сведений.

Из всего отмеченного напрашивается вывод о том, что в настоящее время известны 11 экземпляров (а не 8) рукописей сочинения Мухаммад Бади Малехо под названием "Музокир – ал-асхоб". Кроме Душанбе, они имеются в Бухаре, Ташкенте, Санкт-Петербурге и Кабуле. Среди этих экземпляров полными являются одна (из двух) Санкт-Петербургская, одна (из пяти) Ташкентская, бухарский, переписанный из нее душанбинский и кабульские рукописи.

Нижеприводимые сведения о Гури мире в Самарканде, основанные на материалах "Мулҳакот", могут свидетельствовать о том, что первая и вторая части рукописи по своему содержанию различаются друг от друга.

Сведения Малехо о Гури-мире

На протяжении более чем 150 лет Гури мир в Самарканде стал объектом изучения и исследования специалистов разного

профиля — историков, архитекторов, искусствоведов, археологов и др. Тем не менее, никто не может считать исследование этого замечательного памятника мирового значения, завершенным. Еще в начале нашего века, т. е. в 1906 г. Императорская Археологическая Комиссия выпустила альбом под названием "Могила Гамзинда". В первую очередь в этом альбоме занял место Гури-мир. Альбом и взгляды его издателя Н.Н. Веселовского вызвали ряд возражений его современников. В частности, по словам В.В. Бартольда, в предисловии к альбому имена лиц, похороненных в Гури-мире, не были перечислены.

Кроме того, не было также попытки собрать и сопоставить между собой все известия письменных источников о погребении Тимура и о постройке здания.

Далее В.В.Бартольд отметил: "К сожалению письменные известия об этих постройках довольно скучны"¹⁷⁰. Примерно в таком же смысле высказался А.А.Семенов. По его словам, "... в имеющихся немногих трудах, посвященных мавзолею Тимирлана, отведено место лишь внешнему описанию этого памятника с приведением иногда более или менее остроумных домыслов и предположений архитектурного порядка"¹⁷¹.

На наш взгляд, отмеченные недостатки В.В.Бартольдом и А.А.Семеновым частично имеют и в наши дни, что видно из нижеприводимых сведений, основанных на замечательном письменном памятнике XVII — антагогии Малехо. В этом труде речь идет о мавзолее, медресе и ханаки в целом, описывается внешнее и внутреннее их убранство, перечислены имена ряда лиц, похороненных в мавзолее и пр. Прежде чем мы обратимся к Малехо, следует рассмотреть те сведения, которые уже опубликованы.

По В.В.Бартольду в мавзолее похоронены Тимур, два его сына — Мироншах и Шахрух, трое внуков — Мухаммад Султан и Улугбек, двое представителей мусульманского духовенства¹⁷². Здесь автор не назвал имя третьего внука Тимура и имена двух представителей духовенства.

А.А.Семенов, будучи членом Государственной Комиссии по вскрытию могилы Тимура и его потомков, прочитал надписи в склепе на могилах Улугбека, Шахруха, сомнительного

¹⁷⁰ Бартольд В.В. О погребении Тимура. Соч. т. II, ч.2.М., 1964, с. 423, 429.

¹⁷¹ Семенов А.А. Надписи на надгробиях Тимура и его потомков в Гури эмире "Эпиграфика Востока", 1948, №2, с.49—50.

¹⁷² Бартольд В.В. О погребении с.452.

Сейид Умара¹⁷³ которого следует отнести к числу двух представителей мусульманского духовенства, о которых писали Н.Н.Веселовский и В.В.Бартольд.

По словам Шишкина, экспедиция, образованная правительством Узбекистана в июне 1941 г. по исследованию погребения Тимура и его потомков в силу выполнения узко специальной задачи, не затронула остальные погребения, находившиеся в том же склепе¹⁷⁴. Поэтому остались неразрешенными ряд вопросов, связанных с другими захоронениями. Например, разбирая текст надгробия в одной из ниш, А.А.Семенов отметил, что присутствие могилы Сейид Умара в одной с Тимуром усыпальнице является фактом загадочным. Не менее загадочными оказались обнаруженные остатки костей еще одного трупа под могилой Мухаммад Султана. Об этом А.А.Семенов написал, что в склепе под полом, лежит толстая мраморная плита без всяких надписей. Под нею — мраморное ложе совершенно такого же типа, как в могиле Тимура, Шах-Роха и Улугбека. В нем оказался плохо сохранившийся скелет, лежавший под остатками когда-то такого же роскошного черного шелкового покрывала, каким был покрыт деревянный гроб Тимура. По этим фрагментам покрывала можно судить, что оно и у внука, и у деда было одинаковое или, по крайней мере, сделано из одной и той же материи¹⁷⁵.

Итак, в мавзолее Гури-эмир оказались могилы двух неизвестных лиц, один из них, судя по описанию А.А.Семенова, аристократического происхождения. Могила другого — псевдо Сейид Умара не была вскрыта. О нем ничего неизвестно. Даже неизвестно настоящее его имя, которое не было выбито на надгробной плите.

А.Мирзоев еще в 1946 г. посвятив специальную статью об историческом значении антalogии Малехо, не обратил внимания на имена захороненных в Гури-мире лиц, которые приведены в этом труде. Я.Г.Гулямов также широко использовал труд Малехо, но не обратил внимание на имена внуков Тимура, захороненных в Гури-мире и судьбы мутаваллия. Этим вопросом почему-то не интересовался и А.А.Семенов, хотя первым из ученых обратил внимание на историческую

¹⁷³ Семенов А.А. Надпись на надгробии псевдо-Сейид Омара в Гур-и Эмире в Самарканде. Энтиграфика Востока, 1947, №1, с.23—26.

¹⁷⁴ Шишкин В.А. Гури-эмир. Бюллетень АН Уз. ССР, 1946, №2, с.24.

¹⁷⁵ Семенов А.А. Надписи на надгробиях ... Энтиграфика Востока, 1949, №3, с.51.

ценность труда Малехо. Поэтому мы решили еще раз вернуться к сведениям, сообщаемым Малехо, и внести некоторую ясность в вопросы о захоронениях в Гури-мире.

По исследованиям, касающимся истории строительства Гури-мира, известно, что старая усыпальница носила название Ак-сарай и что Гури-мир тогда был “ханакой” при медресе **Мухаммад Султана**¹⁷⁶. В нашу задачу в настоящее время не входит разбор каждого из этих исторических сооружений. Однако, Малехо в своем труде коснулся каждого из них, особо описывая Гури-мир снаружи и изнутри.

Малехо сообщает: “Дар паҳлуи Гури-Мир мадрасай машҳураи соҳибқирон, дар паҳлуи он мазори Амир Сайд Барлос”. (Рядом с Гури Миром известная медресе сохибкирона (т.е. Тимура), а рядом с ней мазар эмир Сейид Барлос).

Далее: чойгиршавии мазори шоҳон ва шаҳриёрон (дар Гури мир) ин тариқа афтодааст, т.е. могила шахов и царствующих особ (в Гури-мире) размещены следующим образом:

“Муқаддам бар ҳама Мир Сайд Барака ва дар тарафайн ду набераи марҳумӣ. Дар зери пои (ӯ) – соҳибқирон, ҷониби рости соҳибқирон – Шоҳруҳ Мирзо, ҷониби чап – Султон Муҳаммад Мирзо, соҳиби мадраса ва котиби сипораҳо (санги фасон ё қайроқсанг), сари мазори зери пой соҳибқирон-ҳоқони сайиди шаҳид Мирзо Улугбек, дасти рости Мирзои шаҳид – Мироншоҳ Мирзо ва ҷониби чап – Султон Ҳасан ва Султон Ҳусайн “дурр дар гӯш” ва Султон Муҳаммад Мирзо, набераи соҳибқирон, муршидаи иморати дорулилмро ӯ карда, фозилтарин ва мутақитарин авлод буда, машҳур аст. Бал (балки) китобаи мусҳаффи (тагирёфта ...) ин мадрасаро андохта буд”.

Выдержки из сочинений Малехо рисуют ясную картину расположения могил в Гури-мире и имена захороненных. У него также отсутствуют имена двух внуков Мир Сайида Бараки. О них никаких сообщений не сохранилось в доступных нам первоисточниках и в исследованиях вышеназванных ученых, которые объектом своих работ выбрали этот исторический памятник. Также нигде не упоминаются два других внука Тимура, похороненных с левой стороны могилы Мироншаха – Султон Ҳасан и Султон Ҳусайн “дурр дар гуш” (“с жемчугом на ушах”). В труде Шарофаддина Али Язди неоднократно упоминается амирзода Султон Ҳусайн, который по

¹⁷⁶ Бартольд В.В. О погребении Тимура, с.439.

отцовской линии был внуком военачальника Тимура по имени Эмир Муса, а по материнской — внуком Тимура¹⁷⁷.

Дочь Тимура звали Тугайшох или ласкательно Огахбеги, а мужа ее — Мухаммадбек.

Согласно свидетельству Шарафаддина Али Язи у Тимура насчитывалось 36 сыновей и внуков мужского пола. Внуки от дочерей в счет не шли, то есть о них почти ничего неизвестно, за исключением Султана Хусейна — сына дочери Тимура. Он был похоронен в столь почетном мавзолее вместе со своим дедом. Это не значит, что все 36 человек детей и внуков Тимура должны были погребены там же. Случай с Султаном Хусейном, на наш взгляд, особый по следующим причинам. Огахбеги Тимур любил больше, чем других своих дочерей. Она была беспроблемно красивая. Об этом написал Шарафаддин Али Язи. Она скончалась при жизни отца и ее тело было отправлено Тимуром в Кепп. Огахбеги родила единственного сына — Султана Хусейна. Тимур его держал при себе. Он участвовал во многих походах в качестве военачальника. Год смерти Султана Хусейна пока не удалось установить. Известно, что будучи в Оттаре, он оказался свидетелем смерти своего деда. Сколько лет было ему в этом — 1405 г., неизвестно. Известно другое. Тимур женил своих сыновей и внуков в самом раннем возрасте. Так по Шарафаддину, когда сыну Тимура Мираншаху исполнилось 38 лет, его старшему сыну было 23 года, а Шохруху, когда исполнилось 28 лет, его сыновьям Улугбеку и Ибрагиму было по 11 лет. Известно, что Темур шестерых своих внуков женил одновременно, когда Улугбеку было 8 лет. Любопытно, что на эту свадьбу Тимур не пригласил отца женихов — Мираншаха и Шахруха. Итак, исходя из того, что Огахбеги была любимая дочь Тимура, а ее единственный сын Султан Хусейн любимый внуком, он был похоронен в Гури-мире.

Другой внук Тимура — Султан Хасан, похороненный в мавзолее, почему-то в труде Шарафаддина Али Язи не упоминается. Он не был одноутробным с Султаном Хусейном, ибо как было отмечено, Огахбеги оставила в наследство единственного сына.

В антalogии Малехо имя Султана Мухаммада Мирзо упоминается дважды, как два разные лица. Шарафаддин Али Язи и другие авторы внука Тимура называют Мухаммад Султан. Могилу одного Султана Мухаммад Мирзо Малехо

¹⁷⁷ Шарафаддин Али Язи. Зафар-нома. Подготовка к печати, предисловие, примечания и указатели А.Урунбаева. Ташкент, 1972, л.229а, 1003, 1080.

поместил с левой стороны от могилы Шахруха, а другого, вместе с Султон Хасаном и Султон Хусейном "дурр дар гуш", влево от могилы Мироншаха.

Здесь или ошибается Малехо в передаче этого имени, или же один из внуков Тимура все же носил это имя, хотя Малехо его путает с Мухаммад Султаном, который считался наследником престола. Он погиб в Турции, и тело его было перенесено в Самарканд.

Если Султон Мухаммад Мирзо и Мухаммад Султон разные лица, кто-то из них является пятым внуком Тимура, похороненный в Гури-мире (Улугбек, Мухаммад Султон, Султон Хасан, Султон Хусейн и Султон Мухаммад Мирзо).

В цитированном тексте из труда Малехо перечислены пятеро до сего неизвестных лиц. Из них двое внуки эмир Сейида Барака, двое внуки Тимура – Султан Хасан и Султан Хусейн "дурр дар гуш" и пока не уточненный Султон Мухаммад Мирзо. Автор XVII в. Мутриби одного из внуков Тимура назвав Мирзо Мухаммад Султон поместил его в могилу Гури Мира внутри мраморной ограды¹⁷⁸. Кроме них, невыясненными остаются двое представителей духовенства, о которых писал В.В.Бартольд. На наш взгляд, одного из них Малехо называет – Мулло Вали. Прежде чем остановиться на этом лице, следует привести ценные сведения из "Музокир ал-асхоб", касающиеся города Самарканда в последней четверти XVII в.

Город оказался сильно разорен и покинут большинством жителей¹⁷⁹. Межусобные войны, походы хивинских ханов, грабежи на дорогах, парализовали некогда цветущий Самарканд. Медресе запустели, памятники разрушались, даже был снесен второй этаж медресе Улугбека. К сожалению, история второй половины XVII в., разрухи в Самарканде, Шахрисябзе и Балхе не нашли достаточного отражения в обобщающих работах по истории Узбекистана и истории таджикского народа, включая "Таджики" Б.Гафурова.

Малехо как очевидец этих событий следующим образом описал положение дел в медресах Самарканда: "Дар таърихи 1088 (1677–1678), дар аҳди салтанати Сайид Абдулазиз хон футур ва ҳаробӣ, дар мулики Мовароуннаҳр рӯй дода буд, ҳуссан дар Самарқанд. Аҳаде гузар ба мадрасаи мазкур (мадрасаи Темур – А.М.) намекард. Пештара ёрони Кулобу Ҳисор, ки сокини онҷо буданд, фирор ба суи маъ ватани

¹⁷⁸ Мутриби. Нусхаг забон ҷаҳонгири. Текон, 1998, саҳ 23.

¹⁷⁹ История Самарканда. Ташкент, 1969, с.96.

мукаррарии худ карда рафтанд", т.е.: в 1088 г.х. (1677–1678) в период правления Абдулазиз-хана затишье и разорение, охватило Мавераннахр, особенно Самарканд. Ни один человек не посещал медресе (Тимура). Бывшие служители медресе из Куляба и Хисара вернулись на свои прежние места жительства.

PDF Compressor Free Version

Абдулазизхан (1645–1680), не справившись с управлением государства, уступив трон своему брату – Субхонкулихану (1680–1702), отправился в паломничество. Любопытно его письмо, отправленное своему брату с дороги:

“Чавҳари шамшири гайрат печутоб аз ман гирифт,
Мавчи ин дарёи сокин изтироб аз ман гирифт,
Дар дили вайронан ман ганҷҳо осудааст,
Вақти он кас хуш кин мулки ҳароб аз ман гирифт”¹⁸⁰

Иначе говоря, сам хан отблагодарил брата за то, что он получил от него распавшееся государство.

В такой критический момент для Мавераннахра правитель Индии Аврангзеб (1658–1707) решил оказать помощь медресе Тимура, посчитав его своим предком. По описанию Малехо, такая помощь последовала на тридцать четвертом году правления Аврангзеба, т.е. в 1692 г. В экземпляре труда Малехо, которым пользовался А.Мирзоев, речь идет о десяти тысячах¹⁸¹ рупий, пожертвованных Аврангзебом в пользу Гури-мира. В кабульском экземпляре речь идет о 12 рупиях каждому служителю этого заведения. Кроме того, А.Мирзоев в благих поступках правителя Индии косвенно видит намерение Аврангзеба овладеть Мавераннахром, как бывшей территории его предков. Несколько ранее эти намерения имел и отец Аврангзеба – Шахджекан (1628–1658), что нами было доказано на основе письменных первоисточников, обнаруженных как в хранилищах Индии, так и в рукописных фондах Таджикистана¹⁸². Это не основная цель постановки вопроса. Главное заключается в том, что для расхода и распределения поступившей из Индии помощи надо было назначить муваффалия – человека, подходящего, расторопного, и, как пишет Малеха, из числа сельских жителей. Выбор пал на упомянутого Мулло Вали, сына Мулло Замона Пшогари (жителя

¹⁸⁰ Муҳиммад Ҳакимхан: Мунтаҳаб ит-таворих (Подготовка факсимильного текста, введение и указатели А.Мухтарова). Ки.І. Душанбе, 1983, с.205.

¹⁸¹ Мирзоев А. Тазқарори Малехо..., с. 34–35.

¹⁸² Подробно об этом см. Мухторов А. Дурданаҳои маданияти тоҷикон дар гангзинадон Ҳиндустон. Душанбе. 1984, с.11–12.

местности Пшогар, расположенной, по словам Малехо, на склонах гор, на территории Ура-тюбинского владения). К тому же, Мулло Вали когда-то побывал в Индии, общался в придворных кругах и пользовался их доверием.

8 июня 1690 г. Мулло Вали, прибыв в Кабул, получает для медресе Гури-мира годичную норму. Через 6 месяцев он возвращается из Кабула, оставляет все полученное в худжрах медресе. 13 марта 1691 г. ему представляют список обслуживающего персонала, заверенный печатью некоего Асадхана (по всей вероятности, должностного лица Самарканда). Согласно этому списку оказались: мударисов — четверо, шейхов — двое, фаррашов (дворников) — двое и слушателей медресе 32 человека.

Такие же, примерно, цифры приведены и в статье Я.Гулямова. Согласно сведениям последнего слушатели в медресе жили по два в каждой худжре. Им преподавали четыре мудариса. Кроме них, в медресе проживали 10 чтецов Корана¹⁸³.

Я.Г.Гулямов пользовался двумя списками труда Малехо. Один из них, судя по ссылкам автора, хранился в Институте восточных рукописей АН Узбекистана, другой список — в Бухаре (к сожалению, инвентарный № , на который ссылается автор, не совпадает с номерами пяти рукописей Малехо в фондах Ташкента). К тому же, Я.Гулямов не приводит даты использования им двух списков. Как мы видим, из выше-приведенных цифр и последующих сведений, сообщаемых Малехо, сведения в кабульской рукописи отличаются от бухарской и ташкентской.

Так, Малехо пишет, что общее число худжр было 29, а число служителей 32. Следовательно, все худжры ко времени составления труда Малехо, были заполнены слушателями. Согласно вакуфного документа 10 чтецов Корана в действительности постоянно занимались чтением этой книги. В кабульском экземпляре, кроме этих 10 чтецов Корана, речь идет о других двадцати чтецах этой книги. Из них десять человек были определены Тимуром и десять других — Улугбеком. Малехо добавил, что все они (т.е. 30 человек чтецов) Корана и поныне продолжают выполнять свои обязанности. Кроме всего этого, в штате медресе и мавзолея числились десять фарроши (слуги), таббох (повар), чорубкаш (дворник) и шейхи, постоянно проживающие здесь.

¹⁸³ Гулямов Я.Г. К вопросу о традиции архитектурных ... с.147.

Эти штатные единицы управляли и медресе и Гури-миром. Здесь имеет место двойственный характер функции медресе при Тимуре, допускавший погребения в медресе, что было характерно также и для ханако. Кроме того, в функции медресе входило, кроме обучения студентов светским и богословским предметам, обслуживание имеющихся при нем погребений.¹⁸⁴

В годы, когда Малехо все это описал, хозяйством медресе и гробницами управлял вышеупомянутый мутаваллий Мулло Вали. Он был снабжен указом правителя об освобождении от таможенного сбора и налогов, перевозимых товаров через границу. Средства, выделенные Аврангзебом, Мулло Вали получал в Кабуле и должен был доставить их в Самарканд. По свидетельству Малехо, вскоре он стал злоупотреблять своими обязанностями. Мулло Вали, проживающий в самаркандском гузаре Ходжа Хасан, переехал в Бухару и деньги, получаемые в Кабуле, превратил в товар и пр. Мулло Вали скончался в 1102 г.х. (1690–1691) и, что поразительно, его похоронили под ногами Тимура ("Дар зери пои сохибқирон дағи кардан").

В этом сообщении Малехо привлекают внимание два момента. Во-первых, он написал, что Аврангзеб на 34 году своего правления, т.е. в 1692 г. стал оказывать помощь Гури-миру. В этом году Мулло Вали был назначен мутаваллием. Между тем, автор труда год смерти этого человека определил 1102 (1690–1691). Здесь имеет место явное несовпадение даты событий. Или Аврангзеб стал оказывать помощь значительно раньше, или Мулло Вали скончался намного позже, чем та дата, которая приводится Малехо. Другая неувязка вопроса заключается в том, что Мулло Вали, который стал злоупотреблять своим служебным положением и присваивать собственность такого священного мазара как Гури-мир, почему-то был похоронен у ног самого Тимура? Эти вопросы в дальнейшем должны привлекать внимание исследователей антологии Малехо и Гури-мира.

Несмотря на эти неувязки, Мулло Вали, похороненный в Гури-мире, возможно, является одним из двух неустановленных духовных особ, о которых писал В.В.Бартольд. Кроме того, его могила могла быть та самая "особенно отдаленная и уединенная"¹⁸⁵, псевдо Сейид Умара, надгробие которого без имени усопшего опубликовано. Такой вывод направливается на основе исследований М.Е.Массона, который утверждал, что

¹⁸⁴ (Там же) ..., с.177–148.

¹⁸⁵ Семенов А.А. Надпись на надгробии псевдо- ..., с.23.

западная ниша была пристроена позднее — в XVII в.¹⁸⁶ Это время совпадает с годами смерти Мулло Валия.

Факт захоронения этого человека в Гури-мире напоминает мусульманский обычай, о котором писал В.В.Бартольд: "... по мусульманскому обычаю, постройки, воздвигавшиеся с благочестивым целью, служили в то же время местом погребения для их строителей, хотя последние обыкновенно хоронились не в самих зданиях, но рядом с ними, в особых пристройках или мавзолеях"¹⁸⁷.

Разумеется, Мулло Вали не был строителем или архитектором Гури-мира. Но он был одним из первых мутавалиев, назначенных могучим и безмерно щедрым государем, каким был Аврангзеб. Кроме того, та помонь, которая поступала из Индии, вполне могла быть в несколько раз больше, чем вакуфные доходы медресе и мавзолея, и она вполне удовлетворила обслуживающий персонал и служителей, которые оказались довольными действиями Мулло Вали. Исходя из всего этого, а также из того, что его похоронили в мавзолее Тимура, можно предполагать, что злоупотребление Мулло Вали, описанное Малехо, возможно, является выдумкой его врагов и завистников. Эти выдумки были использованы Малехо без каких-либо проверок.

В связи с захоронением Мулло Валия в Гури-мире еще один вопрос требует уточнения. Так, В.В.Бартольд писал, что после перенесения тела Улугбека в Гури-мир "насколько известно, больше не было случаев погребения в Гури-мире, хотя династия Тимуридов правила Самаркандом еще полвека"¹⁸⁸.

Профессор М.Е.Массон на основе сведений надгробных камней, находящихся в верхнем помещении мавзолея, определил, что в одной могиле погребен сын Султан Абусаида, а в другой — какой-то Шах Ходжа, умерший в 790 г.х. (1388), т.е. значительно раньше рождения Улугбека¹⁸⁹.

Другими словами, в этом мавзолее хоронили и до, и после смерти Улугбека. Возможно, Мулло Вали не был последним, которого похоронили в Гури-мире.

¹⁸⁶ Массон М.Е. Мавзолей Гури-эмир. Ташкент. 1926; Шишков В.А. Гури-мир, с.24.

¹⁸⁷ Бартольд В.В. О погребении Тимура, с.429.

¹⁸⁸ Там же, с.454.

¹⁸⁹ Массон М.Е. Мавзолей Гури-эмир. Ташкент. 1926, с.20. (очевидно, речь идет об Абусаиде, который правил Мавераннахром и Хорасаном в 1451—1469 гг.).

Вместо Мулло Валия мутаваллием назначили Мир Абдулхафиза, уроженца Балха. Обращает на себя внимание повторный факт назначения мутаваллием не из числа местных, самаркандских жителей.

По всей вероятности, Мир Абдулхафиз недолго исполнял эту должность. Он еще при жизни Малехо вернулся к себе на родину – в Балх. В 1111 г.х. (1699–1700), по словам Малехо, он здравствовал в своем родном городе.

Малехо в своем труде также привел имя одного из шейхов Гури-мира. Он был имамом соборной мечети Ялангтушибия. Его имя Хофиз Вафо сын Хофиз Бакоя Шовдори. Судя по нисбе его отца, Хофиз Вафо был коренным самаркандцем, ибо Шовдор или Совдор – это местность к югу от Самарканда¹⁹⁰. Малехо охарактеризовал его как прекрасного каллиграфа и резчика печатей для правителей и привилегированных особ. Хофиз Вафо представил указы и старые документы о том, что он является потомком Мир Сейида Барака и претендует на долю дохода наравне с шейхами Гури-мира. Хотя это несколько притесняло шейхов в финансовом отношении, но они вынуждены были с этим считаться.

Заслуживает внимания слово “Хофиз” в имени Хофиза Вафо и его отца. По всей вероятности, они были чтецами Корана. Вышеотмеченное свидетельствует о том, что Гуримир в Самарканде так легко не открывает свои тайны. Для этого надо провести большие, кропотливые совместные исследования ученых разных специальностей, в первую очередь археологов и антропологов. Ибо экспедиция 1941 г. провела ограниченную работу, совершенно не задавалась целью выяснения истории здания и стратиграфического изучения толщи культурных наслоений, на которых это здание было возведено¹⁹¹. Для проведения широких археологических и антропологических работ и для выводов по их результатам сочинение Малехо – “Музокир ал-асхоб” послужит бесценным письменным первоисточником.

¹⁹⁰ Бартольд В.В. О христианстве в Туркестане в домонгольский период. Соч. т. II, ч. 2, с. 279.

¹⁹¹ Шишкин В.А. Гури-эмир, с. 24.

СЕМЕЙСТВО ХУДОЯРХАНА

В истории правления эмиров, ханов и хакимов среднеазиатских государств, редко имело место, когда одно и то же лицо трижды PDF Compressor Free Version лишен власти и через какое-то время он вновь оказался бы у руля управления. Такие случаи имели место в Ура-Тюбе и Коканде. Так, правитель Ура-Тюбинского владения Рустамбек в течение 10 лет (1849–1858) трижды оказался у власти. В последний раз, несмотря на геройское сопротивление, он был схвачен эмиром Насрулла (1826–1860) и казнен. Другой правитель Ура-Тюбе – Абдул-Гафарбек с 1849 по 1866 г. четырежды стал хакимом этого владения. В 1866 г., в четвертый раз он навсегда лишился власти и результате захвата Ура-Тюбинского владения царизмом¹⁹².

Примерно такой же участь постигла и Кокандского хана Худояра. Он не был казнен, но трижды оказался у власти. Первое его правление было в 1852–1858 гг., вторая – 1862–1869 гг. и третья в 1865–1875 гг. Худоярхан оказался самым популярным в истории ханом Коканда. О нем еще современники написали несколько сочинений. Он остается в центре внимания историков – специалистов по истории Кокандского ханства во второй половине XIX в.¹⁹³.

К сожалению, абсолютное большинство исследователей, которые касаются деятельности ханств Средней Азии остаются лишь на личность только эмира, хана и хакима, почти не касаясь их семейства. В этом отношении исключение составляет исследования Р.Н.Набиева, который один из разделов своей монографии назвал "Ханский дом"¹⁹⁴. На основе сведений первоисточников, относящихся к периоду правления Худоярхана, он установил семейство хана, коснулся расходов на ее содержание и пр. На Худоярхана была составлена досье и перечислены все его семейство – сыновья, дочери, внуки, невесты и др.

На наш взгляд сведения Р.Н.Набиева являются неполными по причине того, что они касаются только годы прав-

¹⁹² Подробно об этих двух правителях Ура-Тюбе см: Мухторов А. Хакимони Уротеппа (Правители Ура-Тюбе). – Душанбе, 1995, с.56–150.

¹⁹³ Подробно о правлении Худоярхана см: Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства. – Ташкент, 1973; Бейсембиров Т.К. "Таърих-и Шахрухи" как исторический источник. Алма-Ата, 1987.

¹⁹⁴ Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства, с.86–95 (В дальнейшем "из истории ...").

ления хана в Коканде. Известно, что после лишения власти Худоярхан какое-то время жил в Ташкенте, затем в Оренбурге. Из этого города тайком от царской администрации он уехал в Аравию для поклонения святым местам. По некоторым сведениям Худоярхан при возвращении из Аравии скончался на территории Афганистана, в местности Курух (или Крух), относящееся к Герату. В музее города Мазари-Шариф (в северном Афганистане) сохранилась его однствольное ружье на металлической ее части золотыми буквами написано: "Личное оружие Сейид Мухаммад Худоярхана"¹⁹⁵. Под этим текстом мастер оставил и свое имя: "Работа мастера Нурмухаммада". К сожалению, надписи не датированы. Поэтому трудно судить, когда и как личное оружие Кокандского хана попала в Афганистан. В этом музее хранятся и некоторые личные вещи последнего бухарского эмира Олимхана¹⁹⁶, по золоченные пояса Бухарских должностных лиц Остоонакула Кушбеги и Мирсалимбека.

Известно, что до завоевания Средней Азии Российской империей отношения среднеазиатских ханств с этой страной, а также торговые отношения между ними, в основном, проходили через город Оренбург. Поэтому в канцелярии Оренбургского военного губернатора хранились дела различного содержания. В 1962 г. возникло необходимость работать в Оренбургском областном архиве. Наряду с многочисленными сведениями по истории народов Средней Азии XVIII–XIX вв., нами было собрано – сведения и о семействе Худоярхана, составленное царскими чиновниками в 1901 или 1902 гг. Эти сведения заслуживают внимания своей полнотой и могут в дальнейшем дополнить отдельные факты из придворной жизни Худоярхана в последние годы его правления в Коканде и в течение тех лет, которые он провел на территории России в качестве "почетного пленника".

Худоярхан родился¹⁹⁷ примерно в 1831 г. и умер в 1881 г. Очевидно, он был эрудированным политиком, ибо в сложной политической обстановке, охватившей Кокандское ханство, он будучи молодым, сумел удержаться у власти на протяжении нескольких лет. К тому же Худоярхан сумел целенаправленно

¹⁹⁵ Мукторов А. Дурданацон маданияти тоҷикон дар таџикизон Ҳиндустон. – Душанбе, 1984, с.?

¹⁹⁶ Подробно обо всем см: Мукторов А. Аз наи таърихи кӯҳон. Душанбе, 1975, с.27.

¹⁹⁷ Бейсембек Т.К. "Таърих-и Шохрухи", с.183 (в дальнейшем "Таърих-и Шохрухи").

использовать противостояние двух государств, — Бухарского эмирата и Кокандского ханства, а также внутриплеменную борьбу внутри Кокандского ханства в свою пользу и еще дважды оказаться у власти. Помимо всего прочего он одержал победу над четырьмя своими братьями (сыновьями Шералихана), PDF Compressor Free Version сумелись захватить власть в Кокиде. По опубликованным сведениям его брат Абдурахманбек (Сарымсакбек) правил Шашом (Ташкентом). Он был убит кипчаками.

Другой брат — Маллабек, правил Кокандом под именем Маллахана в 1858—1862 гг. Он также был убит. Третий брат Худоярхана — Суфихан правил Андижанским округом. Четвертый брат — Султан Мурадбек правил Маргиланским округом. Р.Н. Набиев назвал его "как оставшийся родной единственный брат Худояра, который имел большой вес среди братьев"¹⁹⁸. В материалах Оренбургского облархива содержатся сведения и об этом царевиче. Он назван Султан Муродбек. Его жену звали Газият (?) падишах. Их сын был назван Сайд Мавланбек. Он был женат на дочери Мирза Ишанова по имени Майрамбиби. В материалах этого архива упоминается другой брат Худоярхана Суфихан. А Мурадбек уже был покойным. Р.Н. Набиев пишет, что Худоярхан имел четырех сыновей и двух дочерей. Старший сын Худоярхана Насрилдинбек правил Андижанским вилаетом. Он после бегства Худояра из Коканда, на короткое время стал ханом. Второй сын Худояра Насруллобек, под прозвищем Урманбек, был назначен правителем Наманганского вилаята. Другие сыновья Худояра в цитируемой книге названы Мухаммад Аминбек и Пансуруллабек (?). "Упоминается в качестве сына Худояра Сайд Умар"¹⁹⁹.

В материалах названного архива приведены следующие, сравнительно полные сведения. Первый сын Худоярхана — Насреддинхан родился в 1850 г. Он умер в 1881 г. в возрасте 31 год. У него родились два сына. Старшего сына звали Эмир Сайдбек. Он родился в апреле 1878 г., т.е. после ликвидации Кокандского ханства и образования Ферганской области. Второго его сына звали Сайд Бурханбек. Он родился в мае 1879 г. (по всей вероятности они были от разных матерей). У первого — сына Эмир Сайдбека родились следующие сыновья:

1. Сайд Амруллобек, родился 10 марта 1893 г.;

¹⁹⁸ Из истории ..., с. 86.

¹⁹⁹ Там же.

2. Сайд Искандарбек, родился 18 мая 1895 г., умер в 1901 г.;

3. Абдулазизбек, родился в 1898 г.;

4. Абдулхамидбек, родился в 1900 г.

Второй сын Худоярхана назван Мухаммад Аминбек. Он родился 1851 по имени Мохбетим. Его жену звали Рухафзоойим. Она имела 8 лестную дочь по имени Мохлошо и сына по имени Нуриддинбек. Сын учился в реальном училище, т.е. был реалистом. В книге Р.Н. Набиева второй сын Худоярхана назван "малолетний Насруллабек, под прозвищем Урманбек"²⁰⁰. По сведениям "Таърих – и Шохрухи" Урманхан родился в 1867 г. и туй (обрзание) его было совершено в 1871 г.²⁰¹. По всей вероятности, у Сайд Мухаммад Аминбека были и другие жены. Потому что, в архиве, помимо названного, приведены имена и других его сыновей в следующем порядке:

1. Сайд Абдурахмонбек, родился 5 июля 1886 г. Он учился во втором Оренбургском кадетском корпусе.

2. Сайд Абдуллабек, родился 27 июня 1886 г. Учился в том же корпусе. Они были одногодками.

3. Третьего сына Сайд Мухаммад Аминбека звали сайд Альзамбек. Он родился 9 марта 1889 г., также был слушателем того же корпуса.

4. Четвертый сын – Сайд Исломбек, родился 10 октября 1889 г.

5. Пятого сына звали Сайд Искандарбек, родился 9 сентября 1896 г.

Годы рождения детей царевича свидетельствуют о том, что они были от разных матерей.

Третий сын Худоярхана назван Сайд Мухаммад Омар (Умар)-бек. Он родился в сентябре 1863 г. от женщины по имени Мунисахонпошо. Она была дочерью Газихан Тураева, и оказывается, была неграмотная. Вместе неё расписывался ее сын Сайд Мухаммад Омарбек. Его жену (невесту хана) звали Мархаматханпошо. Племянник третьего сына хана, по архивным сведениям (его имя отсутствует), учился в кадетском корпусе в г. Оренбурге. Часть имущества хана, якобы, находился у него.

Четвертый сын Худоярхана назван Иби Амонбек. Он родился 15 апреля 1871 г. Его жену звали Бибизухра. Ее брат,

²⁰⁰ Из истории ..., с. 86.

²⁰¹ Таърих Шохрухи, с. 162.

по сведениям царской администрации, в 1894 г. был в г.Ходженте.

Пятый сын Худоярхана в архивном материале и в книге Р.Н.Набиева назван Пансуруллабек. Он родился в январе 1872 г. У него были два сына. Их звали: Ходжибек, родился 30 июня 1898 г., и Умаррабек, родился 24 апреля 1897 г.

PDF Compressor Free Version

В областном архиве о братьях Худаярхана сохранились следующие сведения. Жену его брата Суфи (Суфи) хана звали Хошиябиби. Она была дочерью Шодмонбека. За ней была установлена надзор, чтобы она не убежала в Индию. Их сына звали Назирхон. Он, якобы донес о намерении своей матери (т.е. Хошиябиби) отправится в Афганистан к Абдурахманхану (1880—1901). В свою очередь, мать обвинила сына в краже 14 тысяч рублей золотом (тиллей). Этот факт может свидетельствовать о том, что, будучи в Оренбурге, семейство Худоярхана вели между собой борьбу за те жалкие остатки богатства, которыс они успели прихватить с собой из Коқанда, во время своего бегства. Кроме того, отношение между сыном и матерью может свидетельствовать о том что брат Худоярхана — Суфихан в эти годы был покойным.

Не было в живых и другого брата Худоярхана — Мурадбека. Его вдову звали Иzzатойим, а сына Акбаралибек. Он был женат на женщине по имени Зайнабойим. Р.Н.Набиев написал, что Султан Мухаммад Мурадбек имел семерых сынов. Акбарали им был назван Сайдали Акбарбек. По всей вероятности, остальные шестеро детей Мурадбека разъехались по другим краям и областям и не жили в Оренбурге. По этому их имена в архиве отсутствуют.

По собранным нами сведениям, Худоярхан имел двух дочерей, одну звали Шохзодахонойим, другую Озодахон. Вторая дочь родилась от старшей жены хана по имени Подшобонуойим. По всей вероятности, будучи старшей, она командовала над остальными женами хана. В архиве сохранилась следующие их имена:

1. Мохбегим, мать Мухаммадаминбека;
2. Мунисахонпошо, дочь Газихана Туринова (возможно Тураева);
3. Масъудахон;
4. Мохузинойим, дочь Ибодуллобая Ходжаева.

В материалах архива подчеркнуто, что "все перечисленные родственники Худоярхана были из Ферганской области. Его жена (пятая) Шаойим была из Бухары. Она племянник Акбархана Амирханова, которого в Бухаре не оказалось".

Последнее предложение может свидетельствовать о том, что, царская администрация тщательно интересовалась и проверяла родственные узы семейство отставного хана Худояра, не зависимо от того, где бы они ни находились. Тем не менее, расторопливый Худояр сумел обмануть бдительность царских охранников, совершил побег из Оренбурга и отправился в далёкую Аравию.

Из перечисленных выше жен Худоярхана нет сведений о родственных связях третьей его жены, и так же не известна ее дальнейшая судьба. Сведения полученные нами относительно потомства брака Худоярхана с Масъудахоном со слов современников пополняют этот пробел. Масъудахонойим родила трех сыновей и одну дочь. Один из сыновей, по-видимому, когда Худоярхан совершил паломничество в Мекку остался там, и его потомство до сих пор живут в г. Медине (Саудовская Аравия). Их дочь Ойсоибхонпошо вышла замуж и осталась в г. Коканде. В этом городе остался жить и их сын Лутфуллотура. Другой сын проживал в г. Ташкенте, где его сын – Рашид достиг ученоей степени доктора медицинских наук.

Ойсоибхонпошо родила дочь Мухтарамхонпошо и сына Мухаммадбека, которые жили в г. Исфаре. Единственный сын Мухаммадбека – Анварбек окончил Таджикский госуниверситет, врач Исфаринской горбольницы. Мухтарамхонпошо вышла замуж за Турсуни Челона и родила двух дочерей и двоих сыновей. Сыновья погибли в Великой Отечественной Войне. Сам Турсун Челон, был членом ревкома, поэтому и получил прозвище Челон (т.е. слово член превратилось в член). Он был репрессирован в тридцать седьмом году, а после смерти реабилитирован. Старшая дочь от этого брака Мультабархон вышла замуж за Мирзокула Рахимова. Машрабхон – младшая дочь Мухтарамхонпошо, вышла замуж за Хайдарбека Джуманкулова, д.с. – к.н., профессора, главного ученого секретаря Сельхозакадемии РТ.

На наш взгляд, интересным являются сведения приведенные известным Бухарским просветителем и путешественником Мирзо Сиродж Хакимом (1877–1914 гг), который известен также как "доктар Саид". Он побывал в многих странах и регионах, – в России, Кавказе, Болгарии, Польше, Венгрии, Австрии, Швейцарии, Германии, Франции, Англии, Турции, Иране, Индии и Афганистане. В Европе он ознакомился с основами медицины, а в Тегеране закончил медицинский колледж. Свои воспоминания Мирзо Сиродж от-

разил в своей книге о путешествиях под названием "Книга Бухарского гостя".

В Кабуле некоторое время афганские власти его арестуют. Когда его освободили ему посоветовали жить у Акрамхона Туры. Автор книги по этому поводу пишет: "Когда меня из тюрьмы выпустили сказали, что я до того времени, когда возвращаюсь в Бухару останавливался у Акрамхана Туры, и администратор тюрьмы об этом сообщит Туре. Приказано подарить тебе халат и коня, кроме того расходы за время твоего пребывания возложено на меня" и т.д.

Я приехал к дому Сайд Акрамхон Туры, который оказался сыном сестры Худояра, — Кокандского хана, который после завоевания этого государства Русским государством, как беженец приехал в Афганистан. Афганским государством ему выплачивается хорошее жалование и возмещаются некоторые дополнительные расходы. Говорят, что он, во время бегства Худоярхана, некоторое время был под контролем полиции г. Ташкента. В это время он познакомился с покойным эмиром Абдурахмоном, когда он в Туркистане жил в качестве беженца. Когда эмир Абдурахманхан вторично (1880—1901) прибыл в Афганистан и выдворив англичан из Кабула и Кандагара, вернул себе трон, то в это время из Ташкента беженцем приехал Тура. В настоящее время он в здравии, живет в Кабуле и очень почитаем в дворе эмира. Его сын Сайд Ахмадхон находится на службе у афганского эмира, являясь в страже, имея жалование в размере десять тысяч рупий"²⁰².

Из выше изложенного вытекает, что Сайд Акрамхон Тура жил в Ташкенте. Может быть, после тайного ухода Худоярхана из Оренбурга, он как близкий человек Кокандского хана был под административным надзором властей.

В собранных нами сведениях не указаны имена сестер Худоярхана, однако в цитированной работе Р.Н. Набиева приведены имена трех дочерей Шералихана (сестер Худоярхана): Норчучук, Офтоб и Мохлар²⁰³.

К сожалению, Мирзо Сиродж не указывает имя матери Сайд Акрамхана, поэтому мы можем предполагать, что он является сыном одной из трех названных дочерей Шералихана.

Дружелюбное отношение и доброта царя Афганистана по отношению к племяннику Кокандского хана можно представить из случая описанного Мирзо Сироджем: "Когда я

²⁰² Мирзо Сироджиддин Хотчи. Сафарномаи тӯҳфай Бухоро. — Техрон, 1369, с. 212.

²⁰³ Набиев Р.Н. Из истории ..., с. 86.

гостил у него в Кабуле, господин сильно заболел. Несколько государственных врачей были заняты его лечением и уходом за ним. Я так же занимался его лечением и дал два-три полезных совета. Эмир Абдурахман с целью изменения среды и, чтобы Сайд Акрамхон вывести на свежий воздух, распорядился о размещении его и всего его семейства в одном из красивейшего государственного парка — сада Бабура.

Я тоже на фазтоне навещал больного, а вечером возвращался в его городской двор. Однажды его навестил сам эмир и просидел у его постели около четырех часов. Уходя от больного, ему и его людям подарили пять тысяч рупий. До заката он провел в этом саду и вечером возвратился в город.²⁰⁴

Сайд Акрамхон Туру навещали его друзья из Ташкента и других мест. Об одной такой встрече Мирзо Сиродж пишет, что в его доме сидел один паломник из жителей Ташкента, старик высокого роста. Его звали Сайдбек, который только что возвратился из Байтуллы (Мекки). Он являлся одним из отставных мингбашей Ташкента, был знаком с эмиром Саидом (Хабибуллоханом 1901–1919), когда он с отцом были беженцами.

Мирзо Сиродж с этим человеком заводит дружбу. Он у Мирзо занимает 350 рупий в долг и даст расписку, что по возвращении в Бухаре он возвратить ему долг. Однако, он не выполняет данное обещание. Мирзо Сиродж заключает: "Вот уже десять лет он возвратился в Ташкент, однако до сих пор не выполнил обещание перед религией. Я писал несколько раз писем, он даже на мои письма не ответил. И это один из ходжиев (совершившие паломничество) Туркестана!!?"²⁰⁵.

Известно, что Мирзо Сиродж свою книгу к публикации подготовил в 1912 году, а за десять лет до этого Сайдбек из Ташкента у него брал долг. Из этих двух сведений вытекает, что автор с племянником Худоярхана — Сайд Акбархон Турой в Кабуле встречался в 1900–1902 годах.

Сообщения собранные Мирзо Сироджем Хакимом об этом человеке и его сыне Сайд Ахмадхоне пополняют сведения о семействе Кокандского хана — Худоярхана, способствует тому, чтобы современные исследователи, занимающиеся этой темой, продолжили поиск, нашли новые имена этого семейства.

²⁰⁴ Мирзо Сиродж Хаким. с.213.

²⁰⁵ Там же, с.226–227.

О женах Худоярхана Р.Н.Набиев привел следующее словесное сведения: "По словам людей той эпохи, изучавших домашнюю жизнь Худоярхана, последний, страстный охотник до различных удовольствий, имел гарем, в котором, по одним данным находились 3–4 его законные жены и от 30 до 50 невольниц (чури), а по другим – в гареме хана находились до 100 человек. Жен Худояра называли ойим (ханша), и каждый из них имела свой штат чуры, который приобретались на рынках Хивы и Бухары, куда привозили их из Персии и Шутнана (Памира – А.М.). Но, кроме того, постоянно вербовали красивых девушек, которых он, видимо, долго не держал, так как стремился к еженедельному поступлению новых красавиц"²⁰⁶. Далее автор со слов Л.Соболева приводит следующие сведения: "На основании данных, полученных из уст очевидцев пишет о наличии у хана 30 жен, каждой из них полагалось отпускать в месяц 360 руб. и для каждой был построен отдельный дом"²⁰⁷.

По тем временам 360 рублей была очень крупная сумма. Для сравнения отметим, что кокандский воин в течение года получал от государства 20 батманов зерна и 50 руб²⁰⁸. А расходы на одну женщину в год составляли 4320 руб. На эти деньги можно было содержать более 860 солдат (без натуроплаты). Данную цифру если умножить на всех жен хана то можно получить колосальную сумму, которая несомненно тяжелым бременем легла на плечи налогоплательщиков. В этом заключалась одна из причин отсталости среднеазиатских государств на протяжении их существования.

²⁰⁶ Из истории ..., с.87.

²⁰⁷ Там же, с.294.

²⁰⁸ Там же, с.261.

МУНДАРИЧА

PDF Compressor Free Version

Пешгуфттор	3
Мардони бузурги Ҳисор	5
Муносибатҳои фарҳангии Ҳисори Шодмон бо Ҳироти асри XV	11
Шуарои Ҳисор дар асари Алишер Навой	19
Шуарои асрҳои XVI–XVII Ҳисор	30
Аҳли илму маърифати Ҳисор	43
Бастакорон, ҳофизон ва навозандагони асри XVI	51
Восифӣ дар бораи бастакорон, ҳофизон, навозандагон ва раққосон	64
Ое мақомҳо иваз шудаанд?	69
Мавлоно Муҳаммади Паргарӣ	74
Оиди нашри “Тоҷикон”–и Бобоҷон Faфуров	82
Қотилони Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ	102
Из истории установления надгробных камней	107
Надписи на обработанных камнях	115
“Музокир ал-асхаб” о мавзолее Гури–Мир	131
Семейство Худоярхана	145